

ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ПАЖӮҲИШГОҲИ ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТИИ ФАРҲАНГ ВА ИТТИЛООТ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ

MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
RESEARCH INSTITUTE OF CULTURE AND INFORMATION

ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ

Наирияи илмию таҳлили
2019, № 4 (48)

ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ

Научно–аналитическое издание
2019, № 4 (48)

HERALD OF CULTURE

Scientific and analytical edition
2019, № 4 (48)

Душанбе – 2019

ТДУ 37 точик+008+025+9 точик+792 точик
ТКБ – 71.0+71.4 (2 точик)+63.3 (2 точик)+85.313 (2 точик)+78.34 (2 точик)
П–14

Паёмномаи фарҳанг: нашрия илмию таҳлилии Пажӯҳишгоҳи илмӣ – тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот / Сармухаррир Ш. Комилзода; мухаррири масъул М. Муродов. – Душанбе:
Арҷанг, 2019. – № 4 (48). – 128 с.

Муассиси мачалла:
Пажӯҳишгоҳи илмӣ–тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Комилзода Шариф

САРМУҲАРРИР:
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, директори
Пажӯҳишгоҳи илмӣ–тадқиқотии фарҳанг ва
иттилооти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Рахимӣ Диљшод

ЧОНИШИНИ САРМУҲАРРИР:
номзади илмҳои филологӣ, муовини директори
ПИТФИ оид ба корҳои методӣ

Муродов Мурод Бердиевич

МУҲАРРИРИ МАСЪУЛ:
доктори илмҳои филологӣ, профессор, мудири
шуъбаи аҳбори омма ва табъу нашри ПИТФИ

Рахмонзода Абдуҷаббор Азиз

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:
доктори илмҳои филологӣ, профессор, академики АИ ҶТ, ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ
ва робита бо ҷомеа

Муллоаҳмадов Мирзо

доктори илмҳои филологӣ, профессор,
узви вобастаи АИ ҟТ

Ӯлмасов Фирӯз

доктори илмҳои санъатшиносӣ, профессори
кафедраи таъриҳ ва назарияи мусиқии ДДФСТ
ба номи М. Турсунзода

Камолов Ҳамзахон

доктори илмҳои таъриҳ, сарҳодими Институти
таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба
номи Аҳмади Доњиши АИ ҟТ

Буризода Қурбонали

номзади илмҳои таъриҳ, дотсент, директори
Хонаи китоби Тоҷикистон

Зубайдов Абӯбакр

номзади илмҳои таъриҳ, дотсент, муовини
директори ПИТФИ оид ба илм

Рахимов Кароматулло

номзади илмҳои санъатшиносӣ, директори
Мактаб – интернати миёнаи маҳсуси санъати
ҷумҳуриявии ба номи М. Атоев

Мачалла соли 2000 таъсис ёфтааст.

Мачалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон №101/МЧ-97 аз 11 марта соли
2019 ба қайд гирифта шудааст.

Нишонӣ: 734018, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Н. Қарабоев, 17
(ошёнаи 2). Сомонаи пажӯҳишгоҳ: www.pitfi.tj; сомонаи мачалла: www.farhangnoma.tj; e-mail:
frayom@gmail.com; Тел.: (+992 37) 233-58-84. Индекси обуна: 77728.

Мачалла мувоғики шартномаи литецензионии №532-09/2013 аз 12 сентябри соли 2013
дар Индекси иқтибосҳои илмии Русия (РИНЦ) ворид карда шудааст ва мунтазам дар системай
индексатсионии мазкур дар бораи шумораҳои чопшуда маълумот ворид менамояд.

Дараҷаи илмии мавод, саҳехии арқом, санаду иқтибосҳо ба дӯши муаллифон аст.
Бознашри мавод танҳо бо ризоияти идораи нашрия ва иқтибос ба мачалла сурат мегирад.

Матни мукаммали маводи чопӣ дар сомонаи расмии мачалла ҷойгир карда шудааст.

УДК 37 тадж+008+025+9 тадж+792 тадж
ББК – 71.0+71.4 (2тадж)+63.3 (2тадж)+85.313 (2тадж)+78.34 (2тадж)
В-38

Вестник культуры: научно-аналитическое издание Научно-исследовательского института культуры и информации / Гл. редактор Ш. Комилзода; ответственный редактор М. Муродов. – Душанбе: Аржанг, 2019. – № 4 (48). – 128 с.

Учредитель журнала:

Научно-исследовательский институт культуры и информации
Республики Таджикистан

Комилзода Шариф

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

кандидат педагогических наук, доцент, директор Научно-исследовательского института культуры и информации Республики Таджикистан

Рахими Дилшод

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:

кандидат филологических наук, заместитель директора НИИКИ по методической работе

Муродов Мурод Бердиевич

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:

доктор филологических наук, профессор, зав. отделом СМИ и издательского дела НИИКИ.

Рахмонзода Абдулжаббор Азиз

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

доктор филологических наук, профессор, академик АН РТ, помощник Президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью

Муллоахмадов Мирзо

доктор филологических наук, профессор, член корреспондент АН РТ

Улмасов Фируз

доктор искусствоведения, профессор кафедры истории и теории музыки ТГИКИ им. М. Турсунзаде

Камолов Хамзахон

доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии им. Ахмада Дониша АН РТ

Буризода Курбонали

кандидат исторических наук, директор Дома книги Таджикистана

Зубайдов Абубакр

кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора НИИКИ по научной работе

Рахимов Кароматулло

кандидат искусствоведения, директор Республиканской средней специальной школы-интерната искусств им. М. Атоева

Журнал основан в 2000 г.

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан №101/ж-97 от 11 марта 2019 г.

Адрес: 734018, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Н. Карабаева, 17 (2 этаж). Сайт института: www.pitfi.tj; Сайт журнала www.farhangnoma.tj; e-mail: frayom@gmail.com; Тел.: (+992 37) 233-58-84; Почтовый индекс: 77728.

Журнал, на основе лицензионный договора №532-09/2013 от12 сентября 2013 года, включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и регулярно предоставляет в РИНЦ информацию в виде метаданных.

Авторы несут ответственность за научный уровень материалов, правильность фактов и цитат своих статей. Перепечатка возможна при условии согласования с редакцией и ссылки на журнал.

Полнотекстовые версии опубликованных материалов размещаются в официальной сайте журнала.

DC 37 Taj +008+025+9 Taj +792 Taj
3C – 71.0+71.4 (2Taj)+63.3 (2Taj)+85.313 (2 Taj)+78.34 (2Taj)
H-11

Herald of Culture: scientific and analytic edition of the Research Institute of Culture and Information / Editor in Chief Sh. Komilzoda; responsible editor M. Murodov. – Dushanbe: Arzhang, 2019. – № 4 (48). – 128 p.

HERALD OF CULTURE
Founder of the journal
Research Institute of Culture and Information (RICI)
of the Republic of Tajikistan

Komilzoda Sharif

EDITOR IN CHIEF,

Candidate of pedagogical sciences, docent, Director of the Research Institute of Culture and Information of the Republic of Tajikistan

Rahimi Dilshod

DEPUTY EDITOR

Candidate of philological sciences, Deputy Director of the RICI for methodical issues.

Murodov Murod Berdievich

RESPONSIBLE EDITOR:

Doctor of philological sciences, Professor, Head of the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

EDITORIAL BOARD:

Rahmonzoda Abdujabbor Aziz

Doctor of philological sciences, Professor, Academician of the AS RT, Assistant of the President of the Republic of Tajikistan on Issues of Social Development and Public Relation.

Mulloahmadov Mirzo

Doctor of philological sciences, Professor, Correspondent member of the AS RT.

Ulmasov Firuz

Doctor of art sciences, Professor of the Department of history and theory of the TSICA named after M. Tursunzoda

Kamolov Hamzakhon

Doctor of historical sciences, Main scientific fellow of the Ahmad Donish Institute of history, archeology and ethnography, AS RT.

Burizoda Kurbonali

Candidate of historical sciences, Director of the Book Chamber of Tajikistan.

Zubaydov Abubakr

Candidate of historical sciences, Deputy Director of the RICI for science.

Rahimov Karmatullo

Candidate of art sciences, Director of the Republican Secondary Special Boarding School of Arts named after M. Atoev

The journal established in 2000.

The journal was registered in the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan and obtained the Certificate №101/jr in march 11, 2019.

Address: 734018, Dushanbe, N. Karabaev avenue 17 (second floor). Tel.: (+992 37) 233-58-84;
Website of organization: www.pitfi.tj; Website of journal: www.farhangnoma.tj; e-mail: fpayom@gmail.com. Indeks pochty: 77728.

The journal was included under License contract №532–09/2013 since September 12, 2013, to the Russian Science Citation Index (RSCI) and regularly submits its informational metadata.

Authors are responsible for scientific level of the materials, correctness of facts and quotations of their articles. Publishing materials will take place according to editorial conclusion.

The full text version of the published materials will be placed at its official website

ТДУ ТДУ 37тоҷик+008+9тоҷик+39тоҷик+327+001+001(092)
Комилзода Ш.

РАВАНДҲОИ ИННОВАЦИОНИИ СОҲАҲОИ ФАРҲАНГ ВА ИТТИЛООТ ДАР ПАЖӮҲИШҲОИ ИЛМӢ

Дар таҳқиқот натиҷаҳои назарраси фаъолияти илмии Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2019 таҳлил шуда, ҷараёни татбиқи мавзӯъҳои илмӣ, натиҷаи экспедитсияҳои илмӣ ва таҳқиқотҳои сотсиологии баргузорнамудаи олимони пажӯҳишгоҳ дар соҳаҳои фарҳанг ва иттилоот мавриди арзёбӣ қарор гирифтааст. Ҳамзамон дар таҳқиқот таваҷҷӯҳи хосса ба самарабахии таҳқиқотҳои илмии ҳодимони пажӯҳишгоҳ дар соли 2019 ва тақвияти ҳамкориҳои мутақобилаи судманд бо пажӯҳишгоҳҳои илмӣ ва донишкадаҳои фарҳанги ватаниву хориҷӣ, зоҳир карда шудааст.

Калидвоҷсаҳо: *Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот, фарҳангшиносӣ, иттилоот, инноватсия, таҳқиқот, экспедитсия, мавзӯи илмӣ, натиҷаи илмӣ, ҳамкорӣ, ҷаҳоншишавӣ.*

Ҳодимони илмии Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот (минбаъд ПИТФИ) дар соли 2019 баҳри татбиқи сиёсати фарҳангии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ниёзҳои воқеии илмӣ-амалии фарҳанг ва санъат корҳои илмӣ-тадқиқотиро тибқи талаботи мавзӯъҳои илмии ПИТФИ – «Таҳқиқи равандҳои инноватсионии соҳаҳои фарҳанг ва иттилооти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ барои солҳои 2016-2020», «Равандҳои инноватсионии фаъолияти китобдорӣ-иттилоотӣ дар муҳити ҷаҳонишавии фарҳанг барои солҳои 2016-2020», «Вазъи имрӯзai фарҳанги гайримоддӣ дар қишвар: мушкилот ва дурнамо барои солҳои 2016-2020», «Вазъ ва дурнамои матбуоти маҳаллии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020» ва лоиҳаи «Бунёди манобеи библиографии чопӣ ва электронии «Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон» барои солҳои 2017-2019» мавриди таҳқиқ қарор доданд.

Соли 2019 дар ҷараёни татбиқи мавзӯи «**Таҳқиқи равандҳои инноватсионии соҳаҳои фарҳанг ва иттилооти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ барои солҳои 2016-2020**» тибқи нақша масъалаҳои коркарди барномаи мушаххас барои таҳияи лоиҳаҳои инвеститсионӣ ба мақсади рушди фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ ва иттилоотӣ, маҳсусияти инноватсияи фаъолиятҳои фарҳангиву фароғатӣ, нақш ва таъсири навғониҳои технологӣ дар ҳифз ва интиқоли мероси фарҳанги моддӣ ва гайримоддӣ, инчунин ташаккули равандҳои инноватсионӣ дар соҳаҳои фарҳанг ва санъат, ВАО, китобдорӣ ва муассисаҳои табъу нашр мавриди таҳқиқ қарор гирифт. Дар раванди корҳои таҳқиқотӣ маълум гашт, ки таъсири навғониҳои технологӣ дар ҷараёни ҳифз ва интиқоли мероси фарҳанги моддӣ ва гайримоддӣ хеле муассисир мебошанд ва рушди технологияи мусоир дар ин самт имкониятҳои васеъро фароҳам овардааст, ки онҳо метавонанд ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ ҳифз намудан ва интиқол додани мероси фарҳангӣ нақши ҳалкунанда бозанд.

Таҳқиқоти доиршуда ошкор кард, ки на дар ҳамаи минтақаҳои қишвар ҷиҳати ҳифзу интиқоли мероси фарҳанги моддӣ ва гайримоддӣ аз навғониҳои технологӣ бо таври самаранок истифода мебаранд. Ҳамчунин

муайян шуд, ки равандҳои инноватсионӣ дар соҳаҳои мухталифи фарҳангу санъат ва иттилоот тадриҷан татбиқ шаванд ҳам, аммо ин ҷараён вобаста ба ҷаҳонишавӣ дар соҳаҳои мазкур нисбатан суст ба роҳ монда шудааст, ки он метавонад таъмини амнияти иттилоотиро қоҳиш дода, ба рушди босуръати соҳаҳои китобдорӣ, воситаҳои ахбори омма ва табъу нашр монеъ шавад. Ҳамзамон аз ҷониби ҳодимони илмии пажӯҳишгоҳ барнома ва дастураламали корӣ ҷиҳати таҳияи лоиҳаҳои инвеститсионӣ ба мақсади рушди фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ ва иттилоотӣ мураттаб гардид.

Таҳқиқоти олимони пажӯҳишгоҳ дар самти омӯзиши таъсири навгониҳои технологӣ дар хифз ва интиқоли мероси фарҳангӣ моддӣ ва гайримоддӣ, инчунин равандҳои инноватсионӣ дар соҳаҳои мухталифи фарҳанг ва санъат, ВАО, китобдорӣ ва муассисаҳои табъу нашр аз таҳқиқ, таҳлил ва омӯзиши ҳуччатҳо, баргузории пурсишҳои сотсиологӣ ва мушоҳидаҳои илмӣ иборат буд. Дар ҷараёни гузаронидани пурсишҳои сотсиологӣ ва мушоҳидаҳои илмӣ дар як қатор шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурий оид ба таъсири навгониҳои технологӣ дар хифз ва интиқоли мероси фарҳангӣ моддӣ ва гайримоддӣ, инчунин равандҳои инноватсионӣ дар соҳаҳои фарҳангӣ санъат, ВАО ва муассисаҳои табъу нашр роҷеъ ба таъсир ва ҷараёни омиљоҳои мазкур маълумотҳои даҳлдор ҳосил шуда, дар ин росто баҳри ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта ва беҳбуд баҳшидани фаъолият дар соҳаҳои мазкур тавсияҳои мушахҳас пешниҳод гардид. Натиҷаҳои таҳқиқи мавзӯй, ки дар шакли китобу рисола ва мақолаҳои илмӣ дар маҷмӯҳо ва нашрияҳо интишор гардиданд, барои омӯзиши васеъ ва пурраи масъалаҳои мубрами таъсири навгониҳои технологӣ дар хифз ва интиқоли мероси фарҳангӣ моддӣ ва гайримоддӣ, инчунин равандҳои инноватсионӣ дар фарҳанг ва санъат, ВАО, китобдорӣ ва муассисаҳои табъу нашр дар миқёси қишвар мусоидат менамоянд. Аз ҷумла, дар доираи ин мавзӯи илмӣ ҷунин мавод: «Метод ва методологияи таҳқиқи илмӣ» [6], «Фарҳангӣ миллий дар ҷустуҷӯйҳои илмӣ. Барориши 3» [2], «Бозтоби ҷаҳонӣ дураҳшони кино» [7], «Лугатномаи тафсирӣ мусикӣ» [9], «Санъати рақсии тоҷикон: дирӯз ва имрӯз» [4], «Тақвими ҷаҳонӣ ва санаҳои муҳими фарҳангӣ ҳунар ва матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020» [12], 11 мақолаи илмӣ ва 18 мақолаи илмию оммавӣ нашр гардид.

Иҷрои мавзӯи «Равандҳои инноватсионии фаъолияти китобдорӣ-иттилоотӣ дар мухити ҷаҳонишавии фарҳанг (солҳои 2016 – 2020)» тибқи нақша идома ёфта, дар ҷараёни он масъалаҳои таҳқиқи менечмент ва маркетинги китобдорию иттилоотӣ, вазъи бозори доҳилӣ ва рақобатпазирии иттилоот дар шароити ҷаҳонишавии бозори иттилоотӣ мавриди омӯзиш қарор гирифт. Ҳамзамон оид ба истифодаи навгониҳои инноватсионӣ, маркетинг ва менечменти фаъолияти китобдорӣ ва иттилоотшиносӣ, ҳолати имрӯзai муассисаҳои китобдорӣ ва иттилоотӣ тадқиқоти сотсиологӣ гузаронида шуд.

Таҳқиқот нишон дод, ки дар фаъолияти китобхонаҳои қишвар ҷоринамоии анвои нави хизматрасонии китобдорӣ-иттилоотӣ, пешниҳоди маҳсулоти нави китобдорӣ – дастуру маълумотномаҳо, тавсияҳо оид ба тарзу услубҳои мутолиа, дастрас гардонидани навтарини дастовардҳои илму техника, истифодабарии технологияҳои мусоирӣ иттилоотӣ дар раванди хизматрасонии китобдорӣ-иттилоотӣ ва пайваста таҷдиди назар намудани усулҳои идоранамоии фаъолият ба мушоҳида мерасад.

Дар ҷараёни таҳқиқот ҳамчунин муайян гардид, ки ҳадафи ниҳоии менечменти инноватсионии китобхонаҳо барои баланд бардоштани сатҳи

таъминоти функционалии раванди инноватсионӣ аз ҳисоби афзоиши самаранокии истифодаи захираҳо дар шароитҳои мавҷуда равона гардидааст ва маҳсусияти менечменти инноватсионӣ дар хусусияти ҷараёни раванди инноватсионии китобхонаҳо зоҳир мегардад.

Ҳамзамон, ошкор гардид, ки анвои инноватсиояҳо, вориднамоии молу маҳсулот ва хизматрасониҳои инноватсионӣ, азnavsозии маҳсулоти мавҷуда, ҷоринамоии стандартҳои такмилёфтai сервиси хизматгузориҳои китобдорӣ дар заминай принципҳои маркетингӣ роҳандозӣ нашудаанд, ки ин омилҳо дар навбати худ омӯзиши истеъмолкунанда, таҳияи стратегияи маркетингӣ, ба роҳ мондани фаъолият дар самти пешниҳоди захираҳои иттилоотӣ ва хизматрасониҳоро дар шароити бозори иттилоотӣ тақозо мекунанд.

Дар натиҷаи баргузории тадқиқоти сотсиологӣ оид ба истифодаи технологияи нави иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар фаъолияти муассисаҳои китобдорӣ ва иттилоотӣ маълум гардид, ки вазъи таъмини китобхонаҳо як қатор минтақаҳои қишвар бо технологияи муосир нигароникунанда буда, истифодаи ин технология дар фаъолияти китобдорӣ дар сатҳи паст қарор дорад ва талаботи имрӯзаро барои ҷаҳонишавии фарҳанг қонеъ намекунад.

Илова бар ин, таҳқиқоти самтҳои дигари фаъолияти китобхонаҳо событ намуд, ки таи ҷаҳонин солҳо дар бâъзе китобхонаҳо, аксаран китобхонаҳои деҳот, равандҳои асосии кори китобдорӣ бо таври бояду шояд ичро нашуда, фаъолияти китобдорӣ дар самти такмили фондҳои китобхонаҳо, коркарди адабиёт, феҳристнигорӣ ва ташкили дастгоҳҳои маълумотдиҳӣ-библиографӣ, ташкили навъҳои гуногуни хизматрасонии китобдорӣ-библиографӣ номуқаммал ба роҳ монда шуда, беҳбудӣ меҳоҳад.

Бозёфту дастовардҳои илмиву таҳқиқотии ҳодимони пажӯшишгоҳро, ки дар мачмӯаҳои илмӣ, рисолаву мақолаҳои таҳқиқотӣ интишор гардидаанд, ҳамчун таълифоти боарзиши илмӣ метавон арзёбӣ кард. Ин таҳқиқот, ки фарогири маводи фаровони илмии ҷаҳони назариявӣ ва таҳлили натиҷаҳои таҷрибаҳои амалианд, ҷиҳати омӯзиши марҳилаҳои ташаккули равандҳои инноватсионӣ дар фаъолияти китобхонаҳо ва марказҳои библиографӣ барои олимону мутахassisони соҳа, кормандони муассисаҳои китобдорӣ ва иттилоотшиносӣ, донишҷӯёни факултаву шуъбаҳои китобдорӣ ва иттилоотшиносии муассисаҳои таҳсилоти олий ва миёнаи қасбии қишвар ҳамчун сарҷашмаи боэътиноми иттиллоти манбаи афзудани дониши соҳавӣ маҳсуб меёбад. Ҳамзамон, натиҷаҳои таҳқиқоти илмию амалий барои истифода ба мутахassisони соҳаҳои дигар, аз қабили муарриҳон, ҷомеашиносон, кормандони муассисаҳои табъу нашр, садову симо, бойгониҳо, марказҳои библиографӣ ва иттилоотӣ тавсия дода мешавад.

Роҷеъ ба мавзӯи илмии мазкур корҳои тадқиқотӣ ҷараён дошта, соли 2019 аз натиҷаи онҳо китобҳои «Инноватикаи китобдорӣ» [18], «Фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон. Китоби VIII» [14], 6 мақолаи илмӣ ва 11 мақолаи илмӣ-оммавӣ ба нашр расид.

Соли 2019 ичрои мавзӯи «**Вазъи имрӯзai фарҳанги ғайримоддӣ дар қишвар: мушкилот ва дурнамо барои солҳои 2016-2020**» мутобиқи нақша ҷараён гирифта, ичроқунандагони он тавассути баргузории экспедитсияҳои илмӣ бо истифода аз методҳои мушоҳида, мусоҳиба, пурсиш, бақайдигирӣ, аксбардорӣ, сабти аудио ва видео маводи муҳимми илмӣ гирдоварӣ намуданд. Бо дарназардошти эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» олимони ПИТФИ

касбу ҳунарҳои мардумӣ ва дигар унсурҳои мероси фарҳанги гайримоддии халқи тоҷикро мавриди пажӯҳиш қарор доданд.

Дар натиҷаи ҷустуҷӯй ва пажӯҳишҳо маълум гашт, ки ҳанӯз ҳам дар қишвар намунаҳои фарҳанги гайримодӣ, аз ҷумла, анъанаи шифоҳӣ, санъати иҷроӣ, расму ойинҳои бостонӣ ва касбу ҳунари ҳалқӣ зиёданд, ки то ҳол мавриди омӯзиш ва таҳқиқоти илмӣ қарор нағирифтаанд. Аммо дар шароити имрӯзаи ҷаҳонишавӣ бархе аз онҳо мавқеи ҳудро аз даст дода истодаанд Инчунин муайян шуд, ки дар деҳоти ҷумҳурӣ як қисми унсурҳои мероси фарҳанги гайримоддӣ нисбатан фаъол мебошанд, аммо дар шаҳрҳо ва шаҳракҳо тақрибан аз доираи истеъмол баромадаанд. Аз ҷумла, дар ин сол 8 навъи ҳунар, 14 навъи таомҳои анъанавӣ, 34 номгӯйи бозиҳои анъанавии бачагона, маълумот дар бораи 7 расму ойин ба қайд гирифта шуданд, ки дар бораи онҳо то ҳанӯз ҳеч гуна мавод ба чоп нарасида буданд. Инчун ду нусхай дастнависи рисолаи оҳангарӣ аз ҳунармандон нусхабардорӣ карда шуд, ки дар ибтидои асри XX китобат шудаанд [16].

Соли 2019 ҳодимони илмии ПИТФИ оид ба вижагиҳои фаъолияти беш аз 300 ҳунарманди қишвар маълумот ҷамъоварӣ намуданд ва ҳоло дар ин самт таҳқиқот идома дорад. Таҳқиқот баъзе сабабҳои монеъшаванда ба рушди касбу ҳунарҳоро ошкор соҳт. Маълум шуд, ки баъзе ҳунармандон дар фурӯши маҳсулоти ҳуд мушкилӣ доранд. Дар баъзе ноҳияҳо ашёи ҳом барои истеҳсоли маснуоти дастӣ намерасад. Сифати баъзе маҳсулот паст буда, ҷавобгӯи талаботи бозор нест. Ҷараёни пажӯҳиш имкон дод, ки беш аз 90 адад варакаи инвентаризацioni оид ба пухтани таомҳои миллий ва ҳунарҳои мардумӣ, аз ҷумла суманакпазӣ, сабадбоғӣ, рӯбобтароӣ, оҳангарӣ, қабкбозӣ, пардозгарӣ ва гайра ба қайд гирифта шавад ва 12 унсури нави мероси фарҳанги гайримоддии инвентаризацияшуда барои ворид кардан ба чопи навбатии «Феҳристи миллии мероси фарҳанги гайримоддӣ» пешниҳод гардад. Ҳамчунин ҷиҳати таҳияи номинатсияҳои унсурҳои фарҳанги гайримоддӣ ва пешниҳоди онҳо ба Феҳристи репрезентативии мероси фарҳанги гайримоддии ЮНЕСКО маводи арзишманд гирдоварӣ шуданд [16]. Аз ҷумла, бо истифода аз маводи ҷамъоваришуда олимони пажӯҳишгоҳ дар ҳамкорӣ бо коршиносони Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳучҷатҳои номинатсияи «Мехргон»-ро таълиф намуда, барои сабт ба дафтари ЮНЕСКО пешниҳод намуданд. Илова бар ин, ҳучҷатҳои номинатсияи «Суманакпазӣ» ба забони тоҷикӣ омода гардида, ба Вазорати фарҳанг пешниҳод карда шуд. Ба мақсади бунёди бойгонии Маркази мероси фарҳанги тоҷикони ПИТФИ ҳодимони илмӣ 535 адад ҷузвонро барои фарогирии маълумоти даҳлдор оид ба унсурҳои мероси фарҳанги гайримоддӣ омода намуда, ба ҷамъовариву коркард ва гурӯҳбандиву батанзимдарории маводи зарурӣ шурӯъ намуданд.

Дар маҷмӯъ доир ба мавзӯи «Вазъи имрӯzaи фарҳанги гайримоддӣ дар қишвар: мушкилот ва дурнамо» 3 рисолаи илмӣ, 2 маҷмӯаи мақолаҳо, 1 маълумотнома ва 35 мақолаи илмӣ, аз ҷумла, 4 мақола дар хориҷи қишвар (Кореяи Ҷанубӣ, Қирғизистон, Ӯзбекистон) ба чоп расид. Аз ҷумла, дар заминаи маводи аз экспедицияҳои мардумшиносӣ ва санъатшиносӣ бадастомада китобҳои «Рушди ҳунарҳои мардумӣ дар замони истиқлол» [15], «Таҳқиқи ҷанбаҳои мероси фарҳанги гайримоддӣ» [1], «Ҳамосаи «Гӯргӯлӣ» ва шинохти он» [11], «Номинатсияи «Чакан» / силсилаи Номинатсияҳои мероси фарҳанги гайримоддии Тоҷикистон дар рӯйхатҳои ЮНЕСКО» [8] ва шумораҳои 7-8-уми «Фарҳанги гайримоддии ҳалқи тоҷик» [13] ба табъ расонида шуданд. Натиҷаи корҳои илмии ба

анҷомрасида ва интишорёфта, ки фарогири масоили мухимми фарҳанги миллӣ мебошанд, барои эҳӯ, рушд ва таблиғи мероси фарҳанги гайримодӣ дар сатҳи ҷумҳурий ва байнамилалӣ мусоидат карда, имкон медиҳанд, ки ҳамчун маводи илмиву таълимӣ дар тадрису таълими донишҷӯёну аспирантони соҳаҳои фолклоршиносӣ, мардумшиносӣ, фарҳангшиносӣ, мусиқишиносии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода, Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон, коллечҳои фарҳанг ва мактабҳои санъати ҷумҳурий мавриди истифода қарор гиранд.

Пажӯҳиши мавзӯи «**Вазъ ва дурнамои матбуоти маҳаллии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020**» дар соли 2019 аз рӯйи нақша бо таҳқиқӣ вазъ ва ҳолати имрӯзai нашрияҳои даврии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд: шаҳрои Панҷакент, Конибодом, Исфара, ноҳияҳои Айнӣ, Маҷтоҳ, Ашт ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий: ноҳияи Файзобод ва шаҳри Ваҳдат ҷараён гирифт. Дар пажӯҳиш ва таҳлили масъала, асосан, ба омилҳои таъриҳӣ, вазъи имрӯзai нашрияҳои даврӣ, шароити кор ва усули эҷод, сатҳу сифати нашрияҳо ва вижагиҳои мундариҷавии рӯзномаҳо ва бо ин усул вазъи имрӯза ва дурнамои нашрияҳои мавриди таҳқиқ Ҷӯтибор дода шуд [17].

Маълум гардид, ки пайдоиши матбуоти даврӣ дар вилояти Суғд, мисли дигар манотики кишвар, ба сиёсати ҳукumat ва ҳизби вакт алоқамандӣ доштааст. Таҳлилҳо нишон дод, ки вазъи имрӯzai нашрияҳои маҳаллии кишвар нисбатан дар як сатҳ қарор дошта, фарогири паҳлӯҳои мусбат ва манғӣ мебошад. Паҳлуи мусбат он аст, ки бо шароғати имконоти технологияи компютерӣ ҷанбаҳои тасвирӣ, техникӣ ва эҷодии нашрияҳои даврӣ нисбатан хуб ва намуди зоҳираиашон ҷолибу дикқатҷалбкунанда гардидааст. Ҳусусан нашрияи вилоятии «Ҳақиқати Суғд» аз ҷиҳати шаклу ороиш, тезъод ва фосилаи нашр афзалият дорад. Аксари нашрияҳо почтai электронӣ (e-mail)-и худро фаъол намуда, ба ин васила робитаашонро бо муштариёнашон устувор намудаанд. Бо вучуди ин на ҳамаи онҳо аз омилҳои инноватсионӣ самаранок истифода мебаранд. Аз ҷумла, дар шароити пешрафти техникаву технологияи электронӣ кормандони «Шуҳрати Ашт», «Файзи Зарафшон», ҳанӯз ба Интернет дастрасӣ надоранд. Фаъолияти менечментиву маркетингӣ дар идораи нашрияҳо ба истиснои нашрияи «Насими Исфара» ба таври дуруст ба роҳ монда нашудааст. Аз ин рӯ аксари онҳо, асосан, аз ҳисоби маблагҳои обуна фаъолият намуда, дастнигари ҳукumatҳои маҳал мебошанд. Аз шиносӣ ба мундариҷаи нашрияҳои даврӣ маълум гардид, ки матолиби онҳо нисбатан гуногун буда, дар баробари ташвиқу тарғиби сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳқими истиқлолият ва ваҳдати миллӣ, инъикоси воқеяияти иҷтимоӣ ва сиёсии маҳал, доир ба рӯзгори фарзандони шоистаи диёр, баҳусус шаҳсоне, ки дар сатҳи ноҳияҳо, вилоят, ҷумҳурий ва берун аз он ҳизматҳои шоиста қардаанд, низ таваҷҷуҳ намудаанд. Таҳияву бознашри маводи расмӣ баъзан дар саҳифаҳои нашрияҳо ниҳоят тӯлонӣ ва дилгиркунанда буда, баъзан ба хотири пур қардани саҳифаҳо чоп қарда мешавад [17].

Матбуоти даврии маҳаллии кишвар дар замони мусоир, ки ба раванди ҷаҳонишавии фазои иттилоот ва рушди технологияи иттилоотӣ мувоғиқ афтордааст, бо вучуди мушкилоти зиёд фаъолияташро идома медиҳад. Омӯзишҳо нишон дод, ки аксари нашрияҳои ноҳияҳо матбаа надоранд. Аз ин рӯ, нашрияҳои «Зарафшон» ва «Файзи Зарафшон» дар Душанбе, «Паёми Қӯҳистон» дар Ҳуҷанд, «Насими Исфара» ва «Шуҳрати Ашт» дар

Конибодом чоп карда мешаванд. Аз ҷараёни сафари хидматӣ ба идораи нашрияҳои вилояти Суғд натиҷа ҳосил шуд, ки ин нашрияҳо бо вучуди мушкилоти молӣ вазифаи худро дар бобати инъикоси ҳаёти маҳал ба қадри имкон иҷро карда, фаъолияташонро идома медиҳанд. Пурсиҷҳои сотсиологӣ нишон дод, ки бо вучуди бештар ба ВАО-и электронӣ майл доштан, майлу рағбат ва эътимоди мардуми маҳал ба нашрияҳои ноҳияй кам нест. Онҳо инъикос ва ҳалли мушкилоти ҳаёти иҷтимоиро дар матбуоти бонуфуз мебинанд, аммо нашрияҳои маҳаллӣ аз ин ҷиҳат талаботи мардумро қонеъ гардонида наметавонанд [17].

Натиҷаи пажӯҳишҳои илмии дар самти таҳқики масъалаҳои вазъ ва дурнамои матбуоти маҳаллии қишвар ҳосилшуда мавриди коркарду баррасӣ, таълифи таҳрир ва банизомдарориву гурӯҳбандӣ қарор гирифта, барои омодасозиву нашри маҷмӯаҳои илмии «Вижагиҳои матбуоти маҳаллӣ дар даврони истиқдол» [3], «Назаре ба матбуот ва фарҳанги Бадаҳшон» [5] ва 15 мақолаи илмӣ мусоидат кард.

Татбиқи лоиҳаи «Бунёди манобеи библиографии чопӣ ва электронии «Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон» барои солҳои 2017-2019» имкон дод, ки корҳои пажӯҳишӣ дар ин самт идома ёбанд ва тибқи нақша ҷамъоварии мавод аз муассисаҳои табъу нашри шаҳру вилоятҳои ҷумҳурӣ ба роҳ монда шаванд. Тибқи талаботи лоиҳаи мазкур ҳодимони илмии ПИТФИ ба шаҳри Боҳтари вилояти Ҳатлон, шаҳри Ҳоруғи ВМҚБ ва шаҳри Ҳуҷанди вилояти Суғд сафари хидматӣ анҷом дода, аз идораи рӯзномаҳои «Ҳатлон», «Новый Ҳатлон», «Дӯстлик» ва маҷаллаҳои «Сафо», «Мехровар»-и шаҳри Боҳтари вилояти Ҳатлон, рӯзномаҳои «Бадаҳшон» ва «Оинаи зиндагӣ»-и шаҳри Ҳоруғи ВМҚБ ва рӯзномаҳои «Ҳақиқати Суғд», «Согдийская правда», «Суғд ҳақиқати», маҷаллаи «Паёми Суғд»-и шаҳри Ҳуҷанди вилояти Суғд маводи солҳои 2012-2019 дар шакли ПДФ интишорёфтaro дастрас намуда, баъд аз коркарду гурӯҳбандӣ, ба захираи китобхонаи электронии ПИТФИ ворид карданд. Ҳамзамон ҷиҳати тасвирнигории маводи дар матбуоти даврӣ нашршуда матни электронии рӯзномаҳои «Ҷумҳурият», «Садои мардум», «Минбари ҳалқ», «Ҷавонони Тоҷикистон», «Тоҷикистон», «Баҳори Аҷам», «Боҷу ҳироҷ», «Қонун ва ҷомеа», «Паёми Душанбе», «Мароми пойтаҳт», «Омӯзгор», «Ҳалқ овози», «Ваҳдат», маҷаллаи «Идоракуни давлатӣ», ки дар шакли ПДФ дастрас мебошанд, ҷамъоварӣ карда шуд. Ин мавод пайваста барои омӯзишу таҳқики кулли масоили илмии пажӯҳишгоҳ мавриди истифода қарор дода мешавад.

Ҳамин тавр ҷиҳати иҷрои талаботи лоиҳаи зикршуда дар соли 2019 ҷилдҳои 3-8-и китобномаи «Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон» таҳия ва ба табъ расид [10].

Дар ПИТФИ ҷиҳати иҷрои нақшай ҷорабинҳои Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурӣ» аз 26 декабря соли 2018, иҷрои қарори Ҳукумати мамлакат дар бораи натиҷаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии қишвар дар соли 2018 ва вазифаҳо барои соли 2019 тадбирҳои мушахҳас андешида, тибқи он ҷорабинҳои гуногун гузаронида шудаанд. Аз ҷумла, конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии «Ҷойгоҳи фарҳанги мусикӣ дар таҷлили Наврӯз», ҳамоиши илмӣ ва мизҳои гирд дар мавзӯъҳои «Паёми Пешвои миллат – раҳнамо ба ояндаи нек ва хидоят дар роҳи ободониву шукуфой», «Ҷашни Наврӯз ва ҳувияти миллии

точикон», «Ҷойгоҳи Шашмақом дар ҷаҳони мусоир», «Ғояҳои Ваҳдати миллӣ дар матбуоти маҳаллӣ», «Истиқолияти давлатӣ ва рушди фарҳанги миллӣ», «Гиромидошти об дар фарҳанги миллӣ», «Дастовардҳо ва дурнамои кинои тоҷик», «Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – омили ваҳдатсози миллат», «Парҷами милли рамзи давлатдории миллӣ аст», «Рушди ҳунарҳои мардумӣ дар даврони истиқлол» ва гайра баргузор гардианд.

Нишонрасиву натиҷабаҳшии ҷорабинҳои доиршуда тавассути хабару гузоришҳо дар саҳифаи нашрияҳои даврӣ, аз қабили рӯзномаҳои «Ҷумҳурият» (2 июл, 3 сентябр), «Минбари ҳалқ» (9 январ, 3 апрел, 4 сентябр, 13 ноябр), «Адабиёт ва санъат» (24 январ, 5 сентябр, 6 ноябр), «Баҳори Аҷам» (28 август, 20 сентябр, 30 октябр) ва гайра чоп шуданд.

Ҳамчунин, олимони пажӯҳишгоҳ дар 40 ҳамоши илмӣ, семинар-тренингҳо, конференсия ва симпозиумҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок ва бо маърӯзаҳои илмӣ баромад карданд, ки ҷорабинҳои байналмилалии дар Тоҷикистон баргузоршуда: «Наврӯзи Душанбе – меҳвари робитаҳои фарҳангиву сиёсӣ» (форуми байналмилалӣ, ш. Душанбе, 22 марта соли 2019), «Масъалаҳои мубрами Шарқи Наздик ва Миёна: раванди сулҳофаринӣ ва мубориза бо тероризм» (конференсияи байналмилалии илмӣ, ш. Душанбе, Академияи илмҳои ҶТ, 18 июня соли 2019), «Масоили мубрами илмҳои педагогӣ, иҷтимоӣ-гуманитарӣ ва фанҳои дақiq дар замони мусоир» (анҷумани илмӣ-амалии байналмилалӣ, Доғишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, 6-10 июля соли 2019), «Фестивали 13-уми ҳунарҳои мардумӣ ва мӯద «Диёри ҳусн» (конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар ҷорҷӯбаи Фестивали мазкур таҳти унвони «Ҳифзи мероси фарҳанги гайримодӣ: аз инвентаризатсия то номинатсия», ш. Душанбе, 25 ноября 2019) аз ҷумлаи онҳоянд. Илова бар ин, кормандони Маркази мероси фарҳангии тоҷикони ПИТФИ дар семинар-тренинги «Мероси фарҳанги гайримоддии Роҳи Абрешим: таҳхис ва инвентаризатсия он дар Тоҷикистон», ки рӯзҳои 18-21 июня соли 2019 дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси Бюрои минтақавии ЮНЕСКО дар Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон баргузор гардида, фаъолона иштирок намуданд.

Олимони ПИТФИ дар ҷорабинҳои бонуфузи байналмилалӣ зерин низ иштирок ва суханронӣ карданд: «Татбиқи самараноки Конвенсияи ЮНЕСКО оид ба ҳифзи мероси фарҳанги гайримоддӣ дар Осиёи Марказӣ» (семинар-тренинги минтақавӣ, ш. Тошканди Ҷумҳурии Ӯзбекистон, 8-12 апрели соли 2019), «Муқоламаи тамаддунҳо дар Осиё» (конференсияи байналмилалӣ, ш. Пекин, Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой, 14-18 майи соли 2019), «Оид ба коркарди стратегия ва идораи ёдгориҳои Роҳи абрешим дар Осиёи Марказӣ» (семинари суб-минтақавӣ, шаҳри Алмаатои Ҷумҳурии Қазоқистон, 26-28 июня соли 2019), «Манзараҳои мифопоэтикӣ ва ҳамосавии ҷаҳон ҳамчун шаклҳои инъикоси воқеяят» (симпозиуми 5-уми байналмилалии эпосҳои ҳалқҳои ҷаҳон, ш. Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон, 27-28 июня соли 2019), «Таҳия ва воридсозии номинатсияи «Роҳи абрешим: гузаргоҳи Зарафшону Қарақум» ба Фехристи мероси умумиҷаҳонии ЮНЕСКО» (семинар, ш. Истамбули Туркия, 8-10 августи 2019), «Ҳифзи мероси фарҳанги моддӣ ва гайримоддӣ» (конференсияи байналмилалии илмию амалӣ, ш. Самарқанди Ҷумҳурии Ӯзбекистон, 22-27 августи соли 2019), «Рушди захираҳои инсонӣ» (семинари илмӣ, ш. Пекин,

Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой, 25 август - 15 сентябри соли 2019), «Фарҳанг ҳамчун пули муколама ва ҳамдигарфаҳмӣ» (конференсияи байналмилалӣ, ш. Давҳаи Давлати Қатар, 2-3 сентябри соли 2019), «Ассамблеяи хонандагони Иттиҳод» (ш. Москави Федератсияи Россия, 17-19 сентябри соли 2019), «Мероси фарҳанги ғайримоддӣ» (форуми байналмилалӣ, ш. Ҷеонҷуи Ҷумҳурии Корея, 10-12 октябрин 2019), «Масъалаҳои ворид намудани мероси фарҳанги ғайримоддӣ дар системаи таълимии касбӣ-техникӣ дар Осиёи Марказӣ» (мизи мудаввар, шаҳри Алмаатои Ҷумҳурии Қазоқистон, 18-20 ноябрин 2019).

Дар соли 2019 оид ба масоили муҳталифи соҳаҳои фарҳангу ҳунар ва иттилоот беш аз **60 мусоҳибаи** ҳодимони илмии ПИТФИ дар телевизиону радиоҳои ҷумҳурӣ паш гардид. Аз ҷумла, доир ба мавзӯъҳои истиқлолияти фарҳангӣ ва дастовардҳои назарраси он, Ваҳдати миллӣ – арзишмандтарин сармояи ҷомеа, Конститутсия ва таҳқими Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат ва марҳилаи нави ҳудшиносии миллӣ, Парчами миллӣ ва рамзҳои он, касбу ҳунарҳои мардумӣ дар партави эълон шудани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, нақши Рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар дигар мамолик ва Рӯзҳои фарҳанги дигар ҳалқҳо дар Тоҷикистон дар таҳқими дӯстӣ ва муаррифии фарҳанги миллӣ, баргузории фестивалу озмунҳои ҷумҳурияйӣ дар самти эҳӯ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ, беҳтар намудани сатҳу сифати фаъолияти театрҳои касбӣ, клубу қасрҳои фарҳанг, китобхонаҳо, осорхонаҳо, муассисаҳои табъу нашр, аҳамияти баргузории озмунҳои ҷумҳуриявии «Тоҷикистон ватани азизи ман» ва «Фурӯги субҳи доноӣ» дар рушди фарҳанги миллӣ, фаъолияти гурӯҳҳои эҷодӣ ва ҳунарии муассисаҳои консертӣ, заминаҳои асотирии ҷаҳни Наврӯз, суннат ва рамзҳои Наврӯз, Суманак рамзи Наврӯз аст, ҷаҳни байналмилалии Наврӯз ва маросимҳои он, ҷаҳонишавии Наврӯз, суннатҳои наврӯзӣ, нақши занон дар ҷаҳнигирии Наврӯз, таърихи ҷаҳни Меҳргон, Меҳргон – ҷаҳни суннатии тоҷикон, таомҳои наврӯзии мардуми тоҷик, таомҳои миллӣ ва мавқеи онҳо дар ҳаёти фарҳангӣ, таомҳои миллӣ – омили ҷалби саёҳон, истифодаи дурусти ҳӯроки нисфириӯзӣ, об ва гиромидошти он дар ҳошияи Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», солҳои 2018-2028, мероси фарҳанги моддӣ ва ғайримоддии ҳалқи тоҷик, таҳияву пешниҳоди номинатсияи унсурҳои мероси фарҳанги ғайримоддӣ ба Феҳристи репрензетативии ЮНЕСКО, чакан ва таърихи он, чакан – муарриғари фарҳанги миллӣ, таҳлили таронаи фолклорӣ, «Фалак» – мусиқии суннатии тоҷик, назаре ба таъриҳ ва дастовардҳои кинои тоҷик, ҷорӣ намудани технологияи муосир дар фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ, нақши матбуот дар фазои иттилоотӣ, матбуоти даврӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ, мавқеи матбуот дар фазои иттилоотии кишвар, маҷмӯи ҳосиятҳои фазои иттилоотӣ ва такмили он, тарбияи кадрҳои журналистӣ, вазъи қунунии забони ҷаҳонӣ ахбори омма, забони ВАО баёнгарӣ ҳолати қунунии забони адабӣ ва ғайра.

Ҳамасола тибқи талаботи мавзӯъҳои илмӣ ва нақшаҳои корӣ, ҳодимони илмии ПИТФИ тавассути баргузор намудани экспедитсияҳои илмӣ ва тадқиқотҳои сотсиологӣ ҷиҳати омӯзиши вазъи фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, муассисаҳои таълимии соҳаи фарҳангу санъат, иттиҳодияҳои ҳунармандону эҷодкорон, устоҳонаҳои касбӣ, марказҳои ҳунарҳои мардумӣ, идораи маҷаллаву рӯзномаҳои ҷумҳурӣ ба минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ сафарҳои хидматӣ анҷом медиҳанд. Аз

чумла, ходимони илмии ПИТФИ ба шаҳрҳои Бохтар ва Кӯлоби вилояти Хатлон, Хуҷанд ва Бӯстони вилояти Суғд сафари хидматӣ анҷом дода, ҷиҳати пешниҳоди номинатсияҳои «Меҳргон» ва «Суманакпазӣ» ба Феҳристи репрезентативии ЮНЕСКО мавод гирдоварӣ намуданд. Гурӯҳҳои дигари ходимони илмии ПИТФИ тибқи талаботи мавзӯъҳои илмии пажӯҳишгоҳ барои ҷамъоварии мавод, омӯзишу таҳқиқи масоили баррасишаванда ба шаҳрҳои Панҷакент, Исфара, Гулистон, Бӯстон, Хуҷанд ва ноҳияҳои Ҷаббор Расулов, Айнӣ, Кӯҳистони Масҷоҳ, Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд, шаҳрҳои Бохтар, Кӯлоб, ноҳияҳои Абдураҳмони Ҷомӣ, Ёвон, Ҳурисон, Муъминободи вилояти Хатлон, шаҳри Ҳоруг, ноҳияҳои Рӯшон, Ишкошим, Дарвози вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ Норак, Рогун, Раҷт, Тоҷикобод сафарҳои хидматӣ анҷом доданд. Дар ин сафарҳо бештар оид ба унсурҳои фарҳанги гайримодӣ маводи зарурӣ ҷамъоварӣ карда шуд ва муҳаққиқон дар омӯзишу таҳқиқи вазъи татбиқи равандҳои инноватсионӣ дар фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ, таълими фанҳои мусикӣ дар мактабу коллечҳои мусикӣ, вижагиҳои интишори матбуоти даврии маҳаллӣ саҳм гирифтанд.

Як гурӯҳ ходимони илмии ПИТФИ бо роҳбарии Д. Раҳимӣ, муовини директор оид ба корҳои илмӣ-методӣ бо мақсади ҳамкорӣ бо коршиносони мероси фарҳанги гайримоддии Ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷиҳати таҳияи номинатсияҳои муштарак ва пешниҳоди онҳо ба рӯйхати репрезентативии ЮНЕСКО аз 9 то 18 декабря соли 2019 ба шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар намуданд. Дар доираи сафари хидматӣ гурӯҳи корӣ бо коршиносони мероси фарҳанги гайримоддии Ҷумҳурии Ӯзбекистон воҳӯриву машваратҳо доир намуда, самтҳои минбаъдаи кориро ҷиҳати таҳияи номинатсияҳои муштарак баррасӣ карданд. Дар ҷараёни ҷаласаҳо ҳайати гурӯҳи корӣ нахуст омода намудани номинатсияи «Санъати қашидадӯзӣ»-ро ҳамчун номинатсияи муштарак қабул намуданд. Пешниҳод гардид, ки барои хуб омода шудани ин номинатсия чумхуриҳои Афғонистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва Туркменистон низ бояд тавассути мактуби расмӣ ҷалб карда шаванд. Барои тамос ва дар ҷараён гузоштани чумхуриҳои якҷоя ҷонибҳо як ҳафта муҳлат таъйин намуданд. Барои ҷоннок намудани кор аз ҳар ду ҷониб роҳбари гурӯҳи корӣ – аз ҷониби Ҷумҳурии Ӯзбекистон Лутфия Мирзоева (директори маркази ташвиқи фарҳанг ва санъати Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Мероси абадзинда») ва аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилшод Раҳимӣ (муовини директори ПИТФИ оид ба корҳои илмӣ-методӣ) интихоб гардиданд. Пешниҳод шуд, ки гурӯҳи корӣ тавассути барномаи «Телеграмма»-и интернетӣ таъсис дода шавад ва ҳар ҷониб пайваста аз ҷараёни корҳои анҷомдодаи гурӯҳ ҳисобот пешниҳод намояд. Мувофиқи хулосаи машваратҳо ҳар як ҷониб намунаи номинатсияи чумхурии ҳудро бояд то охири моҳи январи соли 2020 ба забони англисӣ омода ва барои коркарди ниҳоӣ пешниҳод намояд. Ҳамзамон барои солҳои минбаъда таҳияи номинатсияҳои муштараки «Фарҳангни истифодай гахвора» ва намунаи бозиҳои варзишӣ ё этноварзиш муҳокима ва баррасӣ шуданд. Инчунин гурӯҳи корӣ аз манзили ҷондӯши аз ҳунармандон, аз қабили кулолгарон, мисгарон ва дӯзандоҳо дидан намуда, бо онҳо мусоҳибаҳо анҷом доданд.

Дар доираи лоиҳаи «Ҳифзи унсурҳои мероси фарҳанги гайримодӣ», ки тавассути ҳамкориҳои ПИТФИ бо Маркази байналмилалии иттилоотию шабакавии мероси фарҳанги гайримодӣ дар минтақаи Осиёву Үқёнуси Ором (ICHCAP) оид ба мероси фарҳанги гайримодӣ ва мавзӯъҳои марбут

ба он роҳандозӣ мешавад, як қатор корҳои назаррас ба анҷом расиданд. Барои татбиқи лоиҳа аз ҷониби Маркази байналмилалии иттилоотию шабакавии мероси фарҳанги гайримоддӣ дар минтақаи Осиёву Үқёнуси Ором (ICHCAP) 247 ҳазору 880 сомонию 08 дирам пешбинӣ шуд. ПИТФИ барои татбиқи лоиҳаи мазкур тадбирҳои зарурӣ андешида, дар чор минтақаи ҷумҳурий семинар-тренингҳои омузишӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳанги гайримоддӣ баргузор намуд. Семинарҳо тибқи барномаи қаблан тарҳрезишуда рӯзҳои 15-18 апрели соли 2019 дар Китобхонаи вилоятии ба номи Т. Асирии ш. Ҳучанд; 19-22 апрели соли 2019 дар Китобхонаи вилоятии ба номи Ш. Шоҳини ш. Ҷохтар; 7-8 июняи соли 2019 дар толори Мехмонхонаи ноҳияи Тоҷикободи водии Раҷт ва рӯзҳои 13-14 июняи соли 2019 дар толори Китобхонаи вилоятии ба номи Абӯабдулло Рӯдакии шаҳри Ҳоруғ бо иштироки беш аз 100 нафар намояндагон ва мутахассисони соҳаи фарҳанги шаҳру ноҳияҳои номбурда доир гардианд. Дар семинарҳои зикршуда пас аз анҷоми гузоришу машғулиятҳо иштирокчиён ба пажӯҳишҳои майдонӣ сафарбар гардида, амалан ба фаъолияти ҳунармандон шинос мешуданд. Ҳайати тренерон иштирокчиёни семинарро ба ғурӯҳҳо тақсим намуда, ба хонаҳо ва коргоҳҳои ҳунармандон роҳнамоӣ менамуданд. Баъди воҳӯрӣ бо ҳунармандон ва ҷамъоварии мавод, иштирокчиён ба толори дарсӣ баргашта, натиҷаи корҳои майдониашонро баррасӣ менамуданд. Дар анҷом, ҳар як иштирокчии семинар таассуроти ҳудро дар мавриди семинарҳои баргузоргардида баён намуда, нақшаҳои ояндаашонро дар ин самт иброз менамуданд. Инчунин, муваzzaf мегардианд, ки дар оянда барои ҳифз ва рушди арзишҳои миллӣ пайваста ба пур кардани варақаҳои инвентаризатсионӣ ва таҳияи феҳристҳои маҳаллӣ машғул мешаванд. Дар охири семинарҳо ба иштирокчиён ҳамчун мутахассиси соҳаи фарҳанги гайримоддӣ «шაҳодатнома» (сертификат)-ҳо супорида шуд.

Инчунин аз ҷониби кормандони Маркази мероси фарҳангии тоҷикони ПИТФИ намоиши аксҳои унсурҳои фарҳанги гайримоддӣ дар семинару конференсияҳо ва дигар ҷорабиниҳои фарҳангӣ ташкил карда шуд. Соли 2019 дар Маркази мероси фарҳангии тоҷикони пажӯҳишгоҳ лаборатория таъсис дода шуд, ки дар он тамоми маводи аз ҷараёни экспедитсияҳои илмӣ гирдовардашуда – варақаҳои инвентаризатсионӣ, аксҳо, маводи сабти овозӣ ва видеой тасниф карда шуданд. Барои муаррифии дастовардҳои Маркази мероси фарҳангии тоҷикони ПИТФИ сомонаи маҳсус таҳти унвони «Мероси фарҳанги гайримодии Тоҷикистон» таҳия шуд ва барои истифода пешниҳод гардид.

ПИТФИ дар Намоишгоҳи нуҳуми байналмилалии «Китоби Душанбе», ки рӯзҳои 4-6 сентябри соли 2019 дар бинои Китобхонаи миллии Тоҷикистон баргузор гардид, бо намоиш гузоштани маҳсулоти интишоргардида ва муаррифии китобҳои тозанашр фаъолона ширкат варзид. Ҳамзамон, дар ин Намоишгоҳи байналмилалӣ бо ташабbusи ПИТФИ рӯйнамоии китоби дучилдаи «Таърихи низомии Тоҷикистон» доир гардид.

Пажӯҳишгоҳ барои мукаммалгардонии фонди китобхонаҳои мамлакат тибқи қарори Маҷлиси ҳайати мушовараи вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.11.2018, №4/11 58 номгӯи осори нашршударо ба төъдоди 4783 адад, ки маблағи умумиаш 114991 сомониро ташкил медиҳад, ба таври ройгон ба Корхонаи давлатии таъминот ва савдои «Китоб» барои «Корвони китоб» супорид.

Тибки талаботи банди 23 протоколи маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 ноябри соли 2018, №12 бо мақсади санчиши вазъи фаъолияти боғҳои фарҳангӣ-фароғатии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта, таъмиру тармим, азnavsозӣ ва ободу зебо кардани боғҳои амалкунанада, инчунин бунёди боғҳои нав гурӯҳҳои корӣ дар ҳайати кормандони Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати фарҳанг ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ аз 14 то 20 апрел ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ва тобеи марказ сафари хидматӣ анҷом доданд, ки дар ҳайати онҳо ҳодимони илмии ПИТФИ низ шомил буданд. Дириектори пажӯҳишгоҳ дар ҳайати гурӯҳи тарғиботӣ рӯзҳои 21-24 апрели соли ҷорӣ ба дехоти Ворӯҳ ва Чоркӯҳи шаҳри Исфара сафар намуда, бо аҳли ҷамоат, фаъолон, раисони маҳаллаҳо, аъзои комиссияҳои ҷамъиятӣ, омӯзгорону толибимони мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, кормандони соҳаҳои фарҳангӣ тандурустӣ мулоқотҳои судманд баргузор намуданд. Дар ҷараёни воҳӯриҳои мазкур дар баробари тарғибу ташвиқ ва фаҳмонидани нуктаҳои асосии Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазъи татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ҳамчунин оид ба масоили ватандӯстию садоқат ба муқаддасоти миллӣ, эҳтирому гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ, эҳёву рушди ҳунарҳои мардумӣ, пешгирии гаравидани ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротӣ ва гайра суханронӣ намуданд. Ҳамзамон, дириектори пажӯҳишгоҳ дар конференсияи илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Нақши Пешвои миллат дар муаррифии фарҳангӣ миллий: ҷакан мероси гайримоддии фарҳангии ЮНЕСКО», ки 16 июни соли 2019 дар шаҳри Қӯлоби вилояти Ҳатлон баргузор гардид, ширкат варзида, бо маърӯзаи илмӣ таҳти унвони «Ҕакан мероси фарҳангӣ гайримоддии башарият» суханронӣ намуд.

Яке аз дастовардҳои муҳимми ПИТФИ дар соли 2019 – зиёд шудани шумораи дорандагони дараҷаҳои илмӣ дар пажӯҳишгоҳ мебошад. Дар ин робита мудири шуъбаи илмӣ-методии ПИТФИ Абдуфаттоҳ Аминов ва ҳодими қалони илмии ҳамин шуъба Сироҷиддин Пиров рисолаҳои номзадиашонро моҳҳои март ва апрели соли 2019 бомуваффақият ҳимоя намуда, ба дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ ва педагогӣ мушарраф гардиданд. Ҳамзамон ҳодими пешбари пажӯҳишгоҳ, Арбоби ҳунари Ҷумҳурии Тоҷикистон, профессор Ҷӯраҳон Обидпур барои хизматҳои арзандаш дар рушди соҳаи мусиқӣ ба «Ҕоизаи Иттифоқи композиторони Тоҷикистон ба номи Борбад дар соҳаи мусиқӣ» сарфароз гардид.

Соли 2019 ПИТФИ бо қарори Комиссияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба аккредитатсияи давлатии муассисаҳои илмӣ аз 27 февраляи соли 2019, №7 аз аккредитатсияи давлатӣ бомуваффақият гузашт ва соҳиби Шаҳодатнома оид ба аккредитатсияи давлатии муассисаҳои илмӣ (силсилаи АК-1 №0000129, аз 12 марта соли 2019) гардид.

Ҳодимони илмии ПИТФИ барои солҳои 2021-2025 се мавзӯи нави илмӣ: «Таҳқиқи вижагиҳои рушди фарҳангӣ миллий дар даврони истиқлол», «Инъикоси бунёди соҳтмонҳои азим ва ташаббусҳои байналмиллалии Тоҷикистон дар публистикаи замони истиқлол» ва «Таҳқиқи мероси фарҳангӣ гайримоддии марбут ба ёдгориҳои таърихӣ-фарҳангӣ ва мавзеъҳои муқаддаси Тоҷикистон»-ро таҳия намуда ба Шӯрои илмӣ-тадқиқотии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карданд.

Дар робита ба иҷрои супоришҳои роҳбарияти Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳодимони илмии пажӯҳишгоҳ матни лоиҳаи ду барномаи давлатӣ: «Барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021–2025», «Барномаи ҳифз, омӯзиш ва рушди мероси фарҳанги миллӣ барои солҳои 2021–2027» ва панҷ низомнома: «Низомномаи намунавӣ барои ансамблҳои оилавии назди муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ», «Низомномаи намунавӣ барои ансамбли фолклорӣ-этнографии назди муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ», «Низомномаи намунавӣ барои ансамблҳои рақсии назди муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ», «Низомномаи намунавӣ барои ансамблҳои тарона ва рақси назди муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ», «Низомномаи намунавии маҳфилҳои эҷодии ҳунарҳои мардумии назди муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ»-ро таҳия намуда, ба масъулун пешниҳод намуданд. Илова бар ин, доир ба масоили мубрами фарҳанги миллӣ дар замони муосир, матни беш аз 10 маърӯзаву гузориш таҳия гардида, ба Вазорати фарҳанг пешниҳод шуд.

Дар соли 2019 ҳамкориҳои илмии ПИТФИ дар самти ташкилу баргузории конференсияву семинарҳо, мубодилаи афкор, таҷрибаомӯзӣ, тайёрнамоии кадрҳо, таҳияю пешниҳоди номинатсияҳо, таблиғи фарҳанги миллӣ, нашри маҷмӯаҳои илмӣ, китобу рисолаҳо бо Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пажӯҳишгоҳи илмҳои педагогӣ, Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Бобоҷон Faфуров, Иттифоқи композиторони Тоҷикистон, Китобхонаи миллии Тоҷикистон, Осорхонаи миллии Тоҷикистон, Иттифоқи рассомони Тоҷикистон, Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, Китобхонаи давлатии патентию техникӣ, Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи Мирсаид Миршакар, китобхонаҳои вилоятии ҷумҳурӣ ва дигар муассисаҳо идома ёфт.

Соли 2019 ПИТФИ бо Институти байналмилалии таҳқиқотҳои Осиёи Марказӣ – ИБТОМ (МИЦАИ) ҳамкориро ба роҳ монд. Дар ҷаласаи гайринавбатии Ассамблеи генералии Институти мазкур, ки санаи 20 феврали соли 2019 дар шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор шуд, муовини директори ПИТФИ Д. Раҳимӣ иштирок ва суханронӣ намуда, ҳамзамон намояндаи он аз Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардид.

Дар ҳамкорӣ бо Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Ҷумҳурии Чувашистони Федератсияи Россия конференсияи VI байналмилалии гоибонаи илмию амалиро таҳти унвони «Ҷомеаи муосир: масъалаҳо ва дурнамои фаъолият дар фазои иҷтимоию фарҳангӣ» баргузор намуд, ки бахши 7-уми конференсия – «Равандҳои инноватсионии соҳаҳои фарҳанг ва иттилооти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ» рӯзи 19 марта соли 2019 дар ПИТФИ гузаронида шуд. Дар ин бахш олимону коршиносони соҳа доир ба мавзӯъҳои: «Афзалият ва маҳдудиятҳои матбуоти даврӣ дар шароити рушди технологияи муосир», «Роҳандозии равандҳои инноватсионӣ дар фаъолияти китобдорӣ», «Вазъи омӯзиши фаъолияти инноватсионии китобхонаҳо», «Таҳқиқи равандҳои инноватсионӣ дар ташкили фароғати қӯдакони то синни мактабӣ», «Фаъолияти инноватсионионии қаср ва хонаҳои фарҳанг» маърӯза карданд.

Ҳамкорӣ бо Китобхонаи илмии электронии Россия тибқи шартномаи літсензионӣ идома ёфта, мутобики он соли 2019 китобҳои «Осор» (чилдҳои 3, 4 ва 5), «Фарҳангӣ гайримоддии ахлӯи тоҷик» (шумораҳои 3 ва 4), «Фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон» (шумораҳои 6 ва 7), «Эъҷози эҷодкор», «Таҳқиқӣ равандҳои инноватсионӣ дар шароити ҷаҳонишавии фарҳангӣ миллӣ», «Фаъолияти инноватсионӣ дар соҳаи китобдорӣ», «Иноватикаи китобдорӣ», «Ҳамосаи Гӯргӯлӣ ва шинохти он», «Наврӯз, Меҳрғон ва ҷаҳонҳои дигари ниёғон» ва гайра ба китобхонаи илмии электронии Москва (РИНЦ) ворид карда шуд.

Дар ҳамкорӣ бо Ассотсиатсияи китобхонаҳои электронии Россия ҳодимони илмии пажӯҳишгоҳ дар Форуми 5-уми байналмилалии «Китоб. Фарҳанг. Маориф. Инноватсия» (Крим-2019), ки санаи 8-16 июни соли 2019 баргузор гардид ва конференсияи илмию амалии «Фарҳанг дар шароити ҷаҳонишавӣ: захираҳо, технология, хидматрасонӣ», ки 24-25 сентябри соли 2019 тариқи шабакаи Интернет доир гашт, ба таври гоибона ширкат варзида, аз маводи он баҳраманд шуданд.

Ҳамкории ПИТФИ бо воситаҳои аҳбори оммаи ҷумҳурӣ, баҳусус «Телевизиони «Тоҷикистон», ТВ «Сафина», «Ҷаҳоннамо» ва «Синамо», «Радиои Тоҷикистон», рӯзномаҳои «Ҷумҳурият», «Минбари ҳалқ», «Адабиёт ва санъат», «Баҳори Аҷам» ва маҷаллаи «Душанбе» фаъол буд.

Ҳодимони Китобхонаи илмии ПИТФИ дар соли 2019 беш аз 250 нусха адабиёти нави ба фонди китобхона воридшударо тибқи ҷадвали таснифотии китобдорӣ-библиографӣ гурӯҳбандӣ карда, ба захираи анъанавии китобхона ҷойгир намуданд. Ба захираи китобхонаи электронии ПИТФИ беш аз 100 китобҳои илмӣ-оммавӣ ворид карда шуд. Ҳамзамон бо ташаббуси кормандони китобхона дар тамоми ҷаҳониҳои баргузорнамудаи ПИТФИ намоиши китобҳои тозанашр ташкил карда шуд.

Дастовардҳои пажӯҳишгоҳ мунтазам тавассути сомонаҳои интернетии ПИТФИ тарғиб мешаванд. Тӯли соли 2019 дар сомонаи пажӯҳишгоҳ (**pitfi.tj**) 152 маводи нав гузошта шуд ва беш аз 22 ҳазор нафар вориди сомона шуда, маводи мавриди назарро мутолиа карданд. Дар қиёс ба соли 2018 соли 2019 шумораи воридшудагон ба сомона 2 ҳазору 900 нафар афзудааст. Ба ҳисоби миёна моҳе ба сомонаи Пажӯҳишгоҳ 1850 нафар ворид мешуданд. Ба саҳифаи сомона дар Фейсбуқ муддати як сол 485 нафар обуна шуданд ва тезододи аъзои умумии Фейсбуки Пажӯҳишгоҳ ба 822 нафар расид. Барои инъикоси фаъолияти Пешвои миллат дар рубрикаи «Пешво ва фарҳанг» матлаби зиёд гузошта шуданд, ки бештари онҳо сафарҳои дохиливу ҳориҷии Пешвои миллат ва ифтитоҳи муассисаҳои фарҳангӣ буданд.

Имрӯз ПИТФИ дар шабакаи байналмилалии Интернет 4 сомона дорад. Соли 2019 дар радифи 2 сомонаи қаблӣ: **pitfi.tj; farhangnoma.tj** боз 2 сомонаи нав, ки яке ба жанри мусиқии ҳалқии «Falak» (**falak.tj**) баҳшида шудааст ва дигаре таҳти унвони «Мероси фарҳангӣ гайримоддии Тоҷикистон» (**mfgt.tj**) унсурҳои мероси фарҳангӣ гайримоддии ҳалқи тоҷикро муаррифӣ менамояд, соҳта шуданд, ки имрӯз фаъол мебошанд. Ҳамзамон аз ҷониби ҳодимони илмии ПИТФИ ба саҳифаи тоҷикии Донишномаи озоди электронӣ – Википедия (tg.wikipedia.org) бештар аз 150 мақола доир ба фарҳангу ҳунар, воситаҳои аҳбори омма, фарҳангӣ моддӣ ва гайримоддӣ ворид карда шуд.

Дар соли 2019 аз ҷониби ходимони илмии ПИТФИ тибки талаботи мавзӯъҳои илмӣ ва нақшаҳои инфиродӣ 220 кори илмӣ, пажӯҳишӣ, тадқиқотӣ ва методӣ ба табъ расидааст, ки аз онҳо 25 қитобу дастур, 103 мақолаи илмӣ, 54 мақолаи илмию оммавӣ ва 33 нашри электронӣ мебошанд. Ҳамзамон 4 шумораи маҷаллаи «Паёмномаи фарҳанг» ва ҷилди шашуми маҷмӯаи таҳқиқотҳои олимони пажӯҳишгоҳ таҳти унвони «Осор» дар ҳаҷми 30 ҷ.ч. нашр шуд.

Адабиёт

1. Аминов А. Таҳқики ҷанбаҳои мероси фарҳангӣ гайримодӣ [Матн]. – Душанбе: Арҷанг, 2019. – 290 с.
2. Комилзода Ш. Фарҳангӣ миллӣ дар ҷустуҷӯйҳои илмӣ. Барориши 3 [Матн]: дастовардҳои Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот дар соли 2018. – Душанбе: Арҷанг, 2019. – 152 с.
3. Комилов К. Вижагиҳои матбуоти маҷаллӣ дар даврони истиқбол [Матн]: дар мисоли вилояти Суғд / муҳаррир М. Муродӣ. – Душанбе: Арҷанг, 2019. – 332 с.
4. Қличева Н. Танцевальное искусство таджиков: история и современность [Текст]. – Душанбе: Арҷанг, 2019. – 560 с.
5. Қутбиддинов А. Назаре ба матбуот ва фарҳангӣ Бадаҳшон [Матн] / муҳаррир М. Муродов. – Душанбе: Арҷанг, 2019. – 136 с.
6. Муродов М. Метод ва методологияи таҳқиқи илмӣ [Матн]. – Душанбе: Арҷанг, 2019. – 160 с.
7. Некқадамов Т. Бозтоби ҷаҳонӣ дурахшони кино [Матн]. – Душанбе: Арҷанг, 2019. – 248 с.
8. Номинатсияи «Чакан» [Матн] / Номинатсияҳои мероси фарҳангӣ гайримодии Тоҷикистон дар рӯйхатҳои ЮНЕСКО. Шумораи 3 / мураттиб, муаллифи пешгуфтор ва мақолаи муқаддимавӣ Д. Раҳимӣ; муҳаррир Ш. Комилзода. – Душанбе: Арҷанг, 2019. – 40 с.
9. Обидпур Ҷ. Лугатномаи тафсирӣ мусиқӣ [Матн ва акс]. – Душанбе: Арҷанг, 2019. – 480 с.
10. Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон [Матн]: қитобнома. Иборат аз 8 ҷилд / мураттиб Ш. Комилзода; зери назари А. Раҳмонзода; муҳаррир М. Акобирова. – Ҷилди 3 (соли 2016). – Душанбе: Ирфон, 2019. – 440 с; Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон [Матн]: қитобнома. Иборат аз 8 ҷилд / мураттиб Ш. Комилзода; зери назари А. Раҳмонзода; муҳаррир М. Акобирова. – Ҷилди 4 (соли 2017). – Душанбе: Ирфон, 2019. – 420 с; Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон [Матн]: қитобнома. Иборат аз 8 ҷилд / мураттиб Ш. Комилзода; зери назари А. Раҳмонзода; муҳаррир М. Акобирова. – Ҷилди 5 (соли 2018). – Душанбе: Ирфон, 2019. – 580 с; Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон [Матн]: қитобнома. Иборат аз 8 ҷилд / мураттиб Ш. Комилзода; зери назари А. Раҳмонзода; муҳаррир О. Титова. – Ҷилди 7: Адабиёт ба забонҳои русӣ ва ўзбекӣ (солҳои 2012-2019). – Душанбе: Ирфон, 2019. – 460 с; Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон [Матн]: қитобнома. Иборат аз 8 ҷилд / мураттиб Ш. Комилзода; зери назари А. Раҳмонзода; муҳаррир М. Акобирова. – Ҷилди 8: Адабиёти бадӣ (солҳои 2012-2019). – Душанбе: Ирфон, 2019. – 420 с.
11. Раҳимӣ Д. Ҳамосаи «Гӯргӯлӣ» ва шинохти он: рисолаи илмӣ [Матн] / муҳаррир Ш. Комилзода. – Душанбе: Арҷанг, 2019. – 144 с.
12. Тақвими ҷаҳонӣ ва санаҳои муҳими фарҳангӣ ҳунар ва матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 [Матн] / мураттиб М. Ҷӯраев. – Душанбе: Арҷанг, 2019. – 72 с.
13. Фарҳангӣ гайримоддии ҳалқи тоҷик. Шумораи 7 [Матн]: Натиҷаи экспедицияҳои мардумшиносӣ ва санъатшиносии кормандони ПИТФИ аз водии

Бартанги ноҳияи Рӯшон /мураттиб, муаллифи пешгуфтор ва хулоса З. Холмуродов. – Душанбе: Истеъдод, 2019. – 248 с; Фарҳанги гайримоддии ҳалқи тоҷик. Шуморай 8 [Матн]: Натиҷаи экспедицияҳои мардумшиносӣ ва санъатшиносии кормандони ПИТФИ дар солҳои 2018-2019 / мураттиб, муаллифи пешгуфтор ва хулоса Д. Раҳимӣ. – Душанбе: Истеъдод, 2019. – 246 с.

14. Фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон. Китоби VIII [Матн]: маҷмӯи мақолаҳо / мураттиб ва муаллифи пешгуфтор Қ. Б. Буризода; муҳаррир Ш. Комилзода. – Душанбе: Арҷанг, 2019. – 636 с.

15. Холмуродов З. Рушди ҳунарҳои мардумӣ дар замони истиқлол [Матн]. – Душанбе: Арҷанг, 2019. – 208 с.

16. Ҳисоботи солонаи Маркази мероси фарҳангии тоҷикони ПИТФИ дар соли 2019.

17. Ҳисоботи солонаи Шуъбаи воситаҳои ахбори омма ва табъу нашри ПИТФИ дар соли 2019.

18. Шосайдзода С. Инноватикаи китобдорӣ [Матн] / муҳаррир Ш. Комилзода. – Душанбе: Арҷанг, 2019. – 248 с.

Комилзода Ш.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

В исследовании освещены наиболее важные результаты научной деятельности Научно-исследовательского института культуры и информации Республики Таджикистан в 2019 году. А также рассматривается процесс реализации научных тем, результаты социологических исследований и научных экспедиций ученых института в области культуры и информации. Уделено особое внимание на результативность научных изысканий сотрудников института в 2019 году и совершенствование взаимного сотрудничества института с отечественными и зарубежными научными институтами и вузами культуры.

Ключевые слова: Научно-исследовательский институт культуры и информации, культура, информация, инновация, исследования, экспедиция, научные темы, научный результат, сотрудничество, глобализация.

Komilzoda Sh.

INNOVATIVE PROCESSES IN THE FIELDS OF CULTURE AND INFORMATION IN SCIENTIFIC RESEARCH

In this article are highlighted the most important scientific results of the Research Institute of Culture and Information in 2019. The author also reviews the process of implementation of the research projects, the results of sociological studies and fieldworks of the Institute scholars in the field of intangible cultural heritage of the Tajik people. The organization and conduct of scientific activities are described as well. There is paid also special attention to the results of scientific researches, achieved in 2019 and the mutual cooperation of the Institute with national and foreign research institutes and universities related to the culture and information.

Keywords: Research Institute of Culture and Information, cultural studies, information, innovation, research, sociology, fieldwork, scientific projects, cooperation, globalization

**ТДУ 613+613.2+615.874+616-083.2+612.3+37тоҷик
Раҳматов Б.**

ҒИЗОИ ТАБОБАТИ ВА РЕЧАИ ТАОМҲӮРӢ

Дар ин мақола бо истифода аз адабиёти гузаштаву муосир мавзӯи ниҳоят мубрами рӯзгори мардумӣ – гизои табобатӣ ва речаи таомҳӯрӣ ба ришинаи таҳриру тадвин кашида шудааст. Ҳарчанд муаллифони ҷудогона дар бораи витаминҳо, карбоҳидратҳо, сафедаву ҷарбӯҳо ва моддаҳои минералий ба таври алоҳида пажӯҳишҳо ба анҷом расонида бошанд, ба тариқи мутавотири пайиҳам мачмӯан дар китобе ин мавзӯъ амиқан ва осонфаҳм пайгирий нағардидааст. Ин ҷо қӯшиши шӯдааст, ки табиати гизоҳо, хосият ва таркиби онҳо, тарз, меъёр ва речаи истеъмоли таомҳои гуногун бо забони нисбатан оммафаҳм шарҳу тавзех гардад.

Калидвоҷсаҳо: гиёҳҳои доруӣ, карбоҳидратҳо, сафедаҳо, ҷарбӯҳо, равганҳо, глюкоза, витаминҳо, моддаҳои минералий, гизои солим, речаи таомҳӯрӣ.

*Чу ҳаёти ҷисми инсон ба ҳақиқат аз гизо шуд,
Натавон назар дар ин хон зи раҳи маҷоз кардан.*

Абуисҳоқ Атъима

Ғизо, таом, кут, ҳӯрок – маводи соҳтусозӣ ва энергетикӣ – неруии андомгоми тамоми мавҷудоти зиндаи рӯи олам – баҳусус инсон аст, ки буня ба он аз ҳама бештар эҳтиёҷ ва ниёзмандӣ дорад. Бо он ки инсон солиму бардаму бақувват бошад, ў бояд вояи муайяни таом, ки миқдори лозимаи қалорияро дорад, дар муддати пешбинишудаи субху зуҳру шом истеъмол намояд. Инсони болиг дар давоми рӯз то шом ба ҳисоби миёна бояд 2,5 литр об, 80–10 г сафедаҳо, 400–500 г ангиштобҳо, наздики 0,2 г витаминҳо, 20 г моддаҳои минералиро ба воситаи ҳар навъи гизоҳо – аз маводи ғӯштӣ, ширу тухм сар карда то анвои меваҷоту гиёҳҳои гуногуни ҳӯрдани ва ғаллоту ҳӯбубот ва адвиёт истеъмол намояд.

Камбуд ва ё номутаносибии ин маводи муҳим дар андомгони инсон боиси ба вуҷуд омадани ихтидолҳои гуногун мегардад ва оқибат ба бемории ҷиддие мерасонад. Ҳар бори риоя накардани меъёри муқарраршудаи сарфи таом устувории буняи инсонро тадриҷан коҳиш дода коршоямии ўро паст ва билохира ба мушкилоти сиҳатии андомгон рӯбарӯ месозад.

Танҳо риояи дурусти истеъмоли таом мубодилаи моддаҳоро дар андомгон ба танзим дароварда боиси нерумандӣ ва сиҳати бадан мегардад. Вале борҳо ба мушоҳада расидааст, ки истеъмоли аз меъёр зиёди таом – яъне дар таркиби ғизои истеъмолшуда ниҳоят кам будани қалориянокӣ, ё аз ҳади эътидол бештар ҳӯрдани таом – пурхӯрӣ ва ё риоя накардани андоза ҳангоми сарфи таом ба андомгони инсон зарари ниҳоят ҷиддӣ ва ғоҳе ислоҳнапазире ворид намудааст. Баҳусус аз меъёр бештар ҳӯрдани таомро тамоми табиони қасбӣ аз даврони қадимтарин то ба ҳоло, ҳамчунин аксари аҳли адаб ва илм мазаммат кардаанд: пири ҳакимони машриқзамин, табиби энсиклопедист Ибни Сино дар китоби оламшумули хеш «Қонуни тиб» бамаротиб таъқид кардааст, ки «Яке аз душманони меъда пурхӯрист» ва омӯзгори омӯзгорон Саъдии Шерозӣ низ

дар асари бемисли ахлоқиву андарзиаш «Гулистон» ба тақвияти ин андешаи бикри шайхурраис менигорад:

Начандон бихӯр к-аз даҳонат барояд,
Начандон ки аз заъфи чонат барояд [8, с. 219].

Ва ё шоири шаҳири қарни XVII Сақоии Бухорӣ воқеъбинона чунин фармудааст:

Пур маҳӯр то сад мараз орис нагардад бар танат,
Дардмандони риёзаткаш халосанд аз табиб [7, с. 811].

Истемоли комилу оқилонаи маводи ғизоӣ дар ҳолате даст медиҳад, ки агар ду принсиҳи асосӣ риоя гарданд: аввал табодул – тавозуни энерҷӣ – неруи ба таом ба андомгон воридшаванд ва энерҷие, ки дар натиҷаи фаъолияти инсон сарф меқунад, ба истилоҳ тавозуни ин ду энерҷӣ.

Тамоми энерҷӣ ё худ неруи барои андомгон зарурӣ ба бадани инсон тавассути истемоли таом ворид мешавад. Раванди ҳазм (гувориш)-и таом дар андомгон маъмулан ба сухтан шабех аст: қисми бештари маводи ғизоӣ, минчумла карбоҳидратҳову ҷарбуҳо ба гармӣ (энерҷӣ) табдил мейбанд ва дигар талаботи андомгон ба андозаи муайяни ғизо таъмин мегардад.

Дар даврони қадим доруҳое, ки ҳоло дар доруҳонаҳо ба фурӯш мерасонанд ва ҳазор андар ҳазор навъанд, мавҷуд набуданд.

Тибқи асноди ҳафриётӣ ва иттилоии бостоншиносон ҳадс зада мешавад, ки аз ҳамон даврони хеле қадим ҳам инсонҳо барои давою ғизоӣ худ аз рустаниҳои шифобаҳш кор мегирифтанд. Шумерҳо, бобилиён, мисриҳо ҳанӯз 3500-4000 сол қабл аз милод рустаниҳои шифобаҳшро истифода мекардаанд. Ҳиппократ – табиби маъруфи Юнони Қадим (460-377 пеш аз милод) китобе дорад, ки дар он доир ба рустаниҳои давоӣ маълумоти муфассал додааст. Ҳамчунин юнониён Феофраст (372-267 то милод), Дискуридус (асри 1 милод), румиён ва чиниён оид ба гиёҳҳои шифоӣ ва истифодаи онҳо иттилои арзишманд додаанд. Шарқиён, минчумла Абубакр Розӣ (865-925), Абумансур Муваффақ (асри 10), Робеии Бухорӣ (880-95), Абусаҳл Масеҳӣ (вафот 1010), Абурайҳон Берунӣ (937-1048) ва билохира табиби маъруфу машҳури олам Абуалӣ ибни Сино, ки дар китоби беназираш «Қонуни тиб» дар ҳусуси бештар аз ҳазор навъи рустаниҳои давоӣ маълумоти пурарзиш додааст, дар рушди такомули илми тиб ва бахусус бо гиёҳҳо ва ғизо дармон бахшидани ниёзмандон мероси гаронбаҳо аз худ ба мерос гузоштаанд.

Ҳарчанд аз даврони қадим бо гиёҳҳои дорӯй ва ғизоҳои шифобаҳш тадовӣ кардани беморон ва ниёзмандон хеле ривоҷу равнақ ёфта бошад, ин раванд дар марҳалаҳои гуногуну муайяни таъриҳ замоне иртифоъ ва давроне коҳиҷ ёфтааст. Ҳатто кор ба ҷое расида буд, ки табиони мардумиро таҳдиду таъқибу таҳқир мекарданд, онҳоро луттӣ, қаллоб фиребгар (шарлатан) меномиданд ва китобу ёддоштҳояшонро месӯzonданд, ё аз тарс ба дарё меафканданд, ё дар замин гӯр мекарданд. Вале бо вучуди ҳамаи ин таҳримҳо, мамониатҳо ва саҳтириҳо боз ҳам тибби мардумӣ эҳё мегашт, ривоҷу равнақ мейфт ва нумӯ мекард, зеро ҳаройина ғизоҳову гиёҳҳои шифобаҳш бештар дастраси мардум буданд.

Гизо–таомҳои гуногуни ихтироъкардаи одамӣ аз амалҳои ниҳоят муҳимму ҳаётии инсон маҳсуб меёбад. Ин буд, ки дар масири ҳазорсолаҳо одамон мекӯшиданд, ки таоми онҳо даво ва давояшон таом – гизо бошад.

Ба нахве, ки мушоҳида мегардад, агар аз меъёри муқаррар бештар истеъмол намудани гизо–пурхӯрӣ, аз як ҷиҳат, ба буняи инсон зарари саҳте ворид созад, аз ҷиҳатии дигар, андоми шахсро, ки асоси зебоиву мавзунии қаду қомати ўст, баднамо мекунад; шикам ба пеш дамида болои камарбанд овезон мешавад, офтобнорас болои кафалҳои сурин ованг мегардад.

Фарбехӣ, ки аз эътидол бештар пайдо шудани ҷарбу дар андомгон ва баҳусус дар зери пӯст аст, ба ҳар сурат навъи беморист, зоро барои фарбех шудан ихтиоли моддаҳо дар буняи инсон сабабгор мегардад. Чун дар бадан таҷзияи моддаҳои гизой заиф мегардад, ин раванд боиси ба вучуд омадани ҷарбу мешавад, ки натиҷааш аз доиман барзиёд истеъмол намудани таом сар мезанад.

Бидуни пурхӯрии умумӣ ҳамчунин хӯрдани таомҳои серравған (баҳусус равғанҳои ҳайвонӣ ва карбоҳидратҳо), аз қабили таомҳои бо равғани дунба ё гӯшти серравған пухташуда, таомҳои ҳамирий, картошка, ҳар гуна торту пирожнийҳо, нӯшокиҳои спиртӣ (серкалорӣ ва иштиҳобарангезанд) низ ба фарбех шудани бадан мусоидат менамоянд. Фарбехӣ дар навбати аввал вазни аз меъёр берунро ба вучуд оварда, сабабгори бемориҳои узвҳои такягоҳӣ – баҳусус пойҳо (никрис, тромбофлебит, васеъшавии рагҳо), банду бугумҳо мегардад. Баъдан иллати душвор гардидана нафаскашӣ рӯнамо шуда, кори дилу шуш ҳалалдор мешавад. Фарбехӣ ҳамчунин сабабгори хурӯҷ намудани диабети қанд, пайдо шудани санг дар талҳадон, атеросклероз, гипертензия ва сактаи дил низ мегардад [9, с. 487].

Риояи ду принципи асосӣ дар истеъмоли таом бунёди сиҳатмандии буняи инсонӣ ба шумор мераванд: аввалий тавозуни фӣ мобайни ворид гардидани неру–энержӣ бо таом ба андомгон ва сарфу ҳарчи неру–энержӣ ҳангоми фаъолияти корӣ, ҳуллас тавозуни энержӣ дар бадан. Тамоми энержии барои буняи инсон зарурро ўз истеъмоли маводи гизой мегирад. Раванди таҷзия ва гувериши маводи гизоӣ дар андомгон чунон аст, ки ҳиссаи бештари маводи гизоии ба андомгон воридшуда, ба шумули равғанҳову аништҳо (карбоҳидратҳо) ба гармӣ–энержӣ мубаддал мегарданду гази ангидрии карбон ба об табдил меёбад ва дигарӣ қонеъ намудани талаботи андомгон ба миқдори муайянни гизо ва мутаносибияту мувофиқати маводи гизоӣ.

Меъёр ва тартиби муайянни сарфи таом бояст ба равнақи мұттадил ва фаъолияти мураттаби андомгон мусоидат намояд. Риоя намудани меъёри муайянни ҳӯрокхӯрӣ ба сиҳатмандии бадани инсон мусоидат намуда, ўро аз мубтало гардидан ба ҷандин бемориҳо, баҳусус бемориҳои аъзои ҳозима, наҷот мебахшад. Аксари табибони ҳозиқи пешин ва кулли пизишкони мусосир бар онанд, ки инсон бояд таомро ба меъёри муайян бихӯрад, то меъда ва рӯдагон битавонанд ба сухулат онро гувериш диханд ва барагу пай бифиристанд.

Тавре ки Абуалӣ ибни Сино таъкид мекунад «аммо касе, ки аз таом ҳангоми ҳанӯз боқӣ будани иштиҳо даст бикашад, неруманд хоҳад шуд, аз баҳри он ки меъдаи ў таомро хуб бигуворад» [3, с. 323].

Ё соҳибгуфтore барҳақ фармуда:

Тандурустӣ агар ҳавас бошад,
Андаке аз таом бас бошад.

Қисми асосии ҳӯроки мавриди истеъмоли моро сафедаҳо, ҷарбҳо, ангиштобҳо (карбохидратҳо), анвои намакҳои минералӣ ва витаминҳо ташкил медиҳанд, ки бо ҳар гуна таомҳо ба бадани инсон ворид гардида бо хун ба тамоми андомгон бурда мешаванд, фаъолияти буняро ҳифз ва ҳучайраҳои халалдоршударо барқарор мекунанд. Ин аст, ки таом бояд дар навбати аввал аз ин унсурҳо бархӯрдор бошад.

Арзиши нерумандии вояи ҳӯрок низ аз таркиботи ин аносир саҳт вобастагӣ дорад. Воридшавии унсурҳои фавқуззикр ба андомгон низ бояд меъёри муайян дошта бошад.

Сафедаҳо пайвастҳои табии бисёрмолекулаи нитрогендоранд (протеинҳо), ки онҳоро ҳучайраҳои зинда синтез мекунанд. Молекулаҳои сафедаҳо аз карбон, ҳидроген, нитроген, оксиген ва сулфур таркиб ёфтаанд. Бештар аз 50%-и вазни хушки ҳучайраҳоро сафедаҳо ташкил медиҳанд.

«Таркиби сафедаҳо тибқи миқдори умумии аминокислотаҳо ва тартиби пайвастшавии онҳо муайян карда мешавад. «Сафедаҳои мураккаб ба якчанд намуд тақсим мешаванд, ки қиматтаринашон нуклеопротеидҳо (кислотаҳои нуклеинӣ), липопротеидҳо (липидҳо), фосфопротеидҳо (кислотаҳои фосфорӣ) мебошанд» [4, с. 25]. Мавқei сафедаҳо дар андомгон ниҳоят гуногун мебошад. Ҳар як сафеда вазифаи маҳсуси физиологӣ дорад. Як гурӯҳи муайянни сафедаҳо дар ташаккули андомгон бевосита ширкат доранд. Гармонҳо низ як навъи сафедаҳое мебошанд, ки дар танзими раванди ҳаётии андомгон, равнақу сабзиши он иштиrok менамоянд.

Маводи пуртаясири заҳри баъзе ҳайвонот, аз чумла мор, каждуму соир ҳашароти газанда ва рустаниҳо, ҳамчунин заҳри бактерияҳо аз анвои сафедаҳоянд. Баъзе анвои сафедаҳо моддаҳои гизоии захиравӣ ҳисоб меёбанд.

Бад-ин сабаб онҳо дар сафедии ҳар навъи тухми парандагон ва рустаниҳо ҷойгузин шудаанд. Сафедаҳо ҳамчунин дар андомгон вазифаи муҳофизатӣ-эминнигоҳдорӣ ҳам доранд.

Ҳангоми ба хун ворид гардидаи бактерияҳои беморизо иммуноглобулинҳо ҳосил мешаванд. Онҳо барои хунсо гардидаи сафедаҳои заҳрдори ғайр (бегона) иштиrok менамоянд. Вазифаи дигари муҳофизатии сафедаҳо лаҳтабандии хун мебошад. «Синтези сафедаҳо дар организми зинда раванди мураккабест, ки дар он кислотаҳои нуклеат ва миқдори зиёди ферментҳои маҳсус иштиrok мекунанд» [9, с. 167].

Сафедаҳо қисми умдаи таркибии меъёри ҳӯрока буда, хусусияти гизо ва арзиши калориянокии онро муайян менамоянд. Сафедаҳо, ки ҳамроҳи таом ба меъдаю рӯдаҳо ворид мешаванд, таҳти таъсироти шираи аз аъзои ҳозима ҷудошуда говориш мёёбанд ва онҳо то ба сатҳи аминокислотаҳо расидан таҷзия шуда аз рӯда ба хун ҷаббida мешаванд. «Сафеда аз муҳимтарин маводи буняи инсон ва мавҷудоти зинда аст...

Сафедаҳо дар буня, асосан нақши соҳторӣ (пластикӣ)-ро ба уҳда дошта, маводи асосии соҳтмонии ҳучайраю бофтаҳо ба ҳисоб мераванд. Миқдори умумии сафеда дар буняи одами солим 14 кг-ро дар бар мегирад» [1, с. 34].

Сафедаҳо барои солимӣ, нерумандӣ ва инкишофи андомгони инсон бағоят аҳаммияти муҳим доранд. Нарасидани сафедаҳо дар организм сабаби ба вучуд омадани анвои гуногуни ихтилолот ва бемориҳо мегардад.

Ба нарасидани сафедаҳо асосан чунин омилҳо сабабгоранд: бо таом ба андомгон кам ворид шудани сафедаҳо, яъне таоме, ки аз сафедаҳо камбӯд дорад; гуруннанишинӣ (қасдан ё аз ноҷорӣ), беиштиҳоӣ (маъмулан дар тамокукашон, майзадаҳо, нашъамандон-кӯкнориҳо, беморони гирифтари заҳми меъдаву рӯда, беморони рӯҳӣ ва амсоли инҳо бештар ба мушоҳада мерасад), комилан ҳазм ва ҷаббида нашудани сафедаи таоми истеъмолшуда (исҳол, ҳалалпазир шудани гувориш ва ғадудҳои ҳозима), талаф шудани сафедаҳо ба ҳангоми бемориҳои гуногун, ҳалалдор шудани синтези сафедаҳо дар андомгон ва боз ҷандин сабабҳои дигар. Камбуди сафедаҳо ба фаъолияти тамоми аъзои андомгон таъсири бад ва ғоҳе ислоҳнопазири худро мерасонанд. Минҷумла кори ҳунофарӣ ҳалалдор мегардад, кори ҷигар ва ғурдаҳо суст шуда равған мебанданд, фаъолияти рефлексҳои шартӣ суст шуда мубодила ва синтези витаминҳову соир аносир суст мегардад.

Ин аст, ки ҷиҳати пурра таъмин гардидани андомгони одами болиги солим бо сафедаҳо ба ӯ лозим меояд, ки дар як шабонарӯз 60–90 грамм сафеда истеъмол намояд. Бад-ин манзур ба одамон истеъмоли гӯшти ғов, мурғ, тухми мурғ, моҳӣ ва аз ҷумлаи рустаниҳо лубиё, ҷормагз, ҷуворӣ, нахуд, писта, бодом тавсия дода мешавад.

Маводи дигари пурҳаммияти нерумандии буняи инсон **чарбу** аст. Чарбу ва равғанҳо аз ваҷҳи таркиби химиявӣ ва ҳусусиёти физикавӣ ба ғурӯҳи пайвастҳои органикии липидҳо доҳил мешаванд, яъне пайвастагии глицерин (спирти сеатомӣ) бо кислотаҳои калонмолекулаи органикианд. «Липидҳо унсури зарурии тамоми ҳуҷайраҳои зинда буда, ду вазифаи асосиро иҷро менамоянд: маводи таркибии мембранаҳои биологӣ ва заҳираи неру дар ҷисм мебошанд» (5, с. 41). Чарбу дар навбати аввал витаминҳои дар равған ҳалшавандай А, Д, Е ва К фаровон дорад. Чарбӯҳои гизоиро тибқи манбаашон ба рустанигӣ (равғанҳо) ва ҳайvonotӣ (чарбу) ҷудо менамоянд. Тафовут мобайни чарбу ва равғанҳо дар он аст, ки чарбу дар ҳарорати мӯътадили ҳона об намешавад, яъне дар ҳолати саҳт аст, равғанҳо бошанд, моеъанд, вале чарбуи моҳиён моеъ ва равғани нахл саҳт аст. Равғанҳои рустанигиро аз мағзи донаҳои офтобпараст, ҷағир, пахта, соя, ҷайтун, ҷуворимакка ва амсоли инҳо мекашанд ва номи ин равғанҳо ба номи зироати онҳо мусаммо шудааст.

Чарбӯҳои ҳайvonotӣ – равғани маска, чарбуи ғов, гӯсфанд ва ё равғани моҳӣ ҳам дар шакли алоҳида ва ҳам дар таркиби маҳсулоти марбуta вучуд доранд. Маргарин аз ғурӯҳи омехтаи равғанҳои рустанигӣ буда, дар ҳолати саҳт қарор дорад. Чарбӯҳо ва равғанҳои моддаи ҳолиси ғизӣ (равғани маска, равғани рустаниӣ, чарбуи ҳайvonot, равғани моҳӣ, равғани дунба) мебошанд. Маъмулан ин чарбӯҳо ва равғанҳоро «намоён» ном мебаранд, бад-он хотир, ки онҳоро бо дидай басират метавон фарқ кард ва ташхис кард, ба мисли қабатҳои сафед дар гӯшти ғов, буз, гӯсфанд ва мурғу моҳӣ. Чарбу ва равғанҳои дигар ба таркиби бисёр маҳсулоти ҳайvonotӣ ва рустанигӣ доҳил буда, ба назар намоён нестанд. Микдори муайянни равғанҳо дар шир ва маҳсулоти ширӣ мавҷуданд, ҷунончи шир дар таркибаш аз 1% то 6% равған ва қаймоқ-сашир то 20% равған дорад. Орд, картошка, тухм салатҳои сабзавотӣ аслан дар таркибашон равған

надоранд, vale ҳангоми аз ин маҳсулот омода кардани ғизое дар натиҷаи ба равған омехтанд, онҳо равғанӣ мешаванд.

Азбаски равған таъми ғизоро лазизу гуворо менамояд, биноан таббохон аксаран таомҳои дар равған биришташударо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин равған калориянокии таомро низ бамаротиб афзун менамояд. Ҷиҳати таъмини талаботи ҷисми инсон ба кислотаҳои ҷарбуни ивазнашаванд истеъмоли 2 қошуқи ошхӯрӣ равғани рустаний қифоя аст.

Дар радифи сафедаҳо ва равғану ҷарбуҳо карбоҳидратҳо дар раванди мубодилаи моддаҳои андомгон мавқеи ниҳоят муҳиммеро соҳибанд. Инҳо ангиштобҳоеанд аз ғурӯҳи пайвастиҳои органикӣ, ки аз карбон, ҳидроген ва оксиген иборат буда, тибқи ҳосияти химиявиашон ба қандҳо наздиканд. Карбогидратҳо дар таркиби рустаниҳо, гӯшту равғани ҳайвонот мавҷуданд. Тамоми маводи ғизоии органикӣ аз карбоҳидрате, ки дар раванди фотосинтез аз гази карбонат ва об ҳосил мегардад, пайдо мешаванд. Ин аст, ки карбоҳидратҳо таркиботи асосии ғизои одамиро ташкил дода инсонро бо неруи барои зиндагӣ ниҳоят зарур таъмин менамоянд.

Карбоҳидратҳо дар нафси ҳуд ба ғурӯҳҳои мушаххас чудо мешаванд: «қандҳои муқаррарӣ ё моносахаридҳо (ба мисли глюкоза, қанди ангур, қанди меваҷот-фуруктоза ва амсоли инҳо), олигосахаридҳо (аз 2-дисахарид то 10 бақияи маносахарид иборатанд), масалан қанди найшакар-саҳароза, қанди суманак (шираи гандуми навнешзада, Б. Р.) – малтоза, қанди ширлактоза ва ғ.), полисахаридҳо ё карбоҳидратҳои олий, ки аз бақияҳои моносахаридҳои сершумор иборатанд (мас., оҳар, гликоген, селлюлоза ва ғ.)» [9, с. 352].

Карбогидратҳои одӣ моддаҳои ширини таркиби ғизоянд, ки дар меваю сабзавот мавҷуданд ва ба тавассути таом ба андомгон ворид мегарданд. Моносахаридҳо маъмулан моддаҳои шушавӣ – кристалианд ва дар об ба сухулат ҳал мешаванд. Онҳо таъми ширини гуворо доранд. Глюкоза, гектоза, фруктоза ва галактоза аз радифи ғурӯҳи моносахаридҳоянд. Глюкоза моддаест, ки дар табиат ниҳоят фаровон аст. Глюкоза дар таркиби меваҷоту рустаниҳо, асал, мағзданагиҳо мавҷуд буда, одами солим дар масири як шабонарӯз то 18 грамм глюкозаи тоза истеъмол менамояд. Барои таъмини кори мунаzzами системаи марказии асад ва ҳароммағз 140 г глюкоза ва барои эритроситҳои хун 40 грамм глюкоза дар давоми як шабонарӯз сарф мегардад. Андомгони инсон ба таври комил миқдори глюкозаро дар хун ба низом медарорад. Пас аз истеъмоли таом меъёри глюкоза дар хун аз ҳисоби карбоҳидратҳои дар таркиби ғизо мавҷудбуда дар муқоиса бо ҳолати гурӯнагӣ баланд мешавад. Вале баъдан боз батадриҷ ба ҳолати мӯътадил, ё ҳуд меъёри муқаррарӣ бармегардад. Ин ҳодиса ба он сабаб рӯх медиҳад, ки глюкоза аз тарафи бофтаҳо барои гирифтани энергия-неру-кувва ва ё ҷиҳати захира намудани карбоҳидратҳо дар намуди гликоген истифода бурда мешавад.

Агар глюкоза дар хун аз 5,5-6 ммол бештар барои ҳамешагӣ ба мушоҳада расад, ин аломати бемории диабети қанд аст ва он дар натиҷаи косташавии бофтаҳо-сектори алоҳидаи ғадуди зери меъда ба вуқӯй мепайвандад. Бофтаҳо минбаъд аз хун глюкозаро гирифта наметавонанд ва он бо пешоб ҳориҷ мешавад. Ҳангоме ки меъёри муайяни глюкоза дар хун кам мешавад (яъне аз 5,5 ммол поин мефурояд), шаҳс эҳсоси гурӯнагӣ мекунад ва бемадор мегардад.

Фруктоза – қанди мевагӣ–левулоза «дар шакли тоза дар асал то 37 %, ангур 2,7 %, себ 5,5 %-ро ташкил дода, қисми таркибии сахароза ба ҳисоб меравад» [1, с. 43].

Дар таркиби сахароза ва полисахаридҳои молекулаҳояшон баланд инсулин мавҷуд аст. Азбаски фруктоза аз қанди шушавӣ ширингтар аст, бино бар ин дар истеҳсоли анвои гуногуни нӯшбаҳо ва омода намудани дигар навъҳои гизоҳои таъми шириндошта васеъ ба кор гирифта мешавад. Дар ҷигар фруктоза ба глюкоза мубаддал мегардад ва бад-ин сабаб барои беморони диабети қанд истеъмоли аз меъёр бештари фруктоза зарари ҷиддӣ дорад. Глюкоза ва фруктоза агар бо ҳам биёmezанд, сахарозаро ба вуҷуд меоваранд, ки дар табиат қанди найшакар ё лаблабу аз онҳо таркиб ёфтааст. Ба тарики сунъӣ сахароза шакар ё қанди қурсиест, ки ҳамарӯза дар гизоӣ хеш истифода мебарем. Шакар зимнан яке аз манбаъҳои асосии энергия – неруи бунявии инсон мебошад. Малтоза навъи қанд, шириниест, ки дар таркиби шираи гандум ё ҷави нав нешзада фаровон аст ва он барои андомгон манфиатҳои бисёре дорад.

Ба истилоҳи дигар ин ҳамон шираи сафедгуни ширтобест, ки аз он мардум аз даврони қадим то ба ҳоло таоми маъруфи наврӯзии суманак мепазанд. Малтоза аз шумули элементҳои умдаи оҳар – крахмал буда дар саноати ҳӯрокворӣ васеъ истифода мешавад.

Қанди таркиби шир **лактоза** ном дошта, аз боқимондаҳои глюкоза ва галактоза иборат аст. Лактозаро маъмулан аз боқимондаҳои зардоби байди кашиданӣ равғани маска ё чудо кардани панир мегиранд. Шири гов то 46-50 % лактоза дорад. Лактоза барои ҷаббиши қалсий дар аъзои ҳозима мадад ва мусоидат менамояд. Асоситарин ангиштоби ширӣ модар лактоза буда, минҳайси қисми таркибии гизоӣ тифл дорои аҳаммияти ниҳоят муҳим мебошад. Кӯдакони ширмакро аз гирифткор шудан ба бемории камхунӣ ва норасоии оҳан дар андомгон эмин медорад.

Карбоҳидратҳои мураккаб ё полисахаридҳо ба гурӯҳи полисахаридҳои ҳалшавандай оҳарӣ (крахмали) ва гайриоҳарии ҳалнашаванда (нахҳо - селлюлоза) тақсим мешаванд. Крахмал – оҳар полисахариди захиравии ҳалшаванда буда, дар таркиби зироатҳои ғалладонагӣ ва маҳсулоти аз онҳо истеҳсолшаванда, сабзавот ва картошка фаровон аст. Крахмал карбоҳидратест, ки арзиши баланди гизоӣ дорад «Наздики 80 %-и миқдори умумии карбоҳидратҳои вояи ҳӯрок аз оҳар иборат аст» (7, с. 356). Крахмал пас аз таҷзия дар андомгон ба қанд табдил мейёбад. Полисахаридҳои гайрикрахмалий аз крахмалҳо фарқ доранд. Онҳо ҳалнашавандаанд. Аз ҷиҳати физиологӣ онҳо ба гурӯҳи гозҳо ва нахҳои гизоӣ дохил мешаванд. Инҳо як ҷузви умдаи ҳубубот, зироатҳо ва меваю сабзавотанд. Ба гозҳову нахҳо клетчатка (селлюлоза), гемоселлюлоза, пектинҳо дохиланд. Фозҳо ва нахҳо «муайян шудааст, ки дар таркиби лубиёғиҳо то 5,7 %, сулий (авёс) то 2,8 %, гандум 2,3 %, каду, сабзӣ, карам, помидор, картошка, боимҷон аз 0,9 то 1,3 %, афлесун 1,4 %, марҷумак 1,1 %, нони гандумӣ 0,4 ;, қулчақандҳои аз орди навъи якум пухташуда 0,2 %, нони орди навъи 2-юм 0,4 %, макаронҳои орди навъи аъло 0,1 %-ро ташкил медиҳанд» (4, с. 48). Фоидаоварии нахҳову гозҳо барои андомгон дар навбати аввал дар он аст, ки микрофлораи рӯдаҳоро дар ҳолати пайдо шудани ихтилоле барқарор менамоянд. Азбаски раванди ҷаббиши қандҳоро дар рӯда суст мекунанд, барои беморони гирифткори диабети қанд муғиданд. «Муайян шудааст, ки теъдоди одамони гирифткори қабзияти музмим низ афзуда дар натиҷаи он ахлот муддати тӯлонӣ дар

рӯдаи гафс банд шуда, сабаби ҷамъшавии аминҳои саратоновар мегардад, ки дар натиҷа онҳо муддати дуру дароз бо қисмҳои ниҳоят нозуки пардаи луобии рӯда таъсир расонда боиси сар задани саратони рӯдаи гафс мегарданд» [1, с. 49]. Ҳамчунин камбуди нахҷову ғозҳо дар андаруни таомҳои истеъмолшуда боиси васеъшавии баъзе қисмҳои рӯда, ба вучуд омадани полипҳо, пайдо шудани анвои чурраҳо (грижа) ва бавосир мегардад.

Моддаи дигаре аз радифи гурӯҳи нахҷо ва ғозҳо пектинҳо мебошанд. Инҳо гурӯҳи полисахаридҳои баландмолекулаанд, ки дар радифи селлюлоза ба миқдори фаровон дар таркиби мева ва буттамеваҳо мавҷуданд. Пектинҳоро аз дони офтобпараст, лаблабу, анвои меваҳои ситруси, себ метавон гирифт.

Пектинҳо аслан ҳалшавандаанд, vale ба ҳангоми пухта расидан ва дертар нигоҳ доштани меваҷои ҳалнашавандай пектин ба анвои ҳалшавандай пектин табдил меёбанд. Нахҷо ва ғозҳои гизой дар таркиби гӯшти бузу гӯсфанду ғов, моҳӣ ва ширӯ тухм вучуд надоранд, vale дар таркиби маҳсулоти ғалладонагӣ, (вобаста ба навъи ин маҳсулот) ҳубубот, сабзавоту меваҷои фаровонанд. Чунончи орди навъи якум ё олий, ки хеле нарму аз сабӯс орӣ аст, нах ва ғоз қариб надорад. Ба ин сабаб гарчанде нони аз чунин орд пухташуда дар таъм лазизтару гуворотар бошад, барои андомгон нони аз орди навъи дуюм ё сеюми сабӯсдор пухташуда пурмағодтар аст. Маъмулан гизое, ки наху ғозҳои зиёд дорад, камравғану камкалория ва дорои витамину минералҳои кофӣ аст. Унсурҳои дигари барои андомгон аҳаммияти муҳимдошта **витаминҳоянд**, ки маънои лугавии он ҳаёт, зиндагӣ мебошад. Ва воқеан ҳам номи ин унсурҳои дар табиат ба таври густарда паҳншуда ба таркиботу таъсироту арзишмандии гизоии онҳо саҳт муносибу мувоғиқ мебошад. Инҳо дар раванди мубодилотии андомгон арзиши баланд дошта, ҳатто андозаи ками шабонарӯзии онҳо барои мубодилаи моддаҳо мусоидат намуда аз бисёр бемориҳо эмин медоранд. Норасоии витаминҳо танҳо хастагиро ба миён намеорад, балки боиси сар задани ҷандин беморӣ мегардад, ҳатто бемориҳои пӯстро низ пайдо мекунонанд. Чунончи аз вояи ҳӯрок комилан берун қашидани тухм ва маҳсулоти ширӣ ба камбуди витамини А дар андомгон оварда мерасонад. Мудом истеъмол намудани нони гандумӣ витамини А-ро аз андомгон берун месозад. Витаминҳоро бояд инсон аз маводи гизой гирад. «Қӯшиш кунед, ки витаминонҳои тайёро дар шакли дору истеъмол накунед, то ба гипервитаминоз мубтало нагардед» [2, с. 1016].

Витамини А. Ин навъи витамин фаъолияти тараашшӯҳи дохириро ангезиш дода, раванди қадкашии буня, мубодилаи сафедаҳову ангиштобҳоро таҳrik мебахшад. Мавҷудияти витамини А дар андомгон ба андозаи кофӣ муқовияти буняро ба бемориҳои сорӣ афзун мегардонад.

Камбуди витамини А дар андомгон боиси ҳалалдор шудани қувваи босира ва мубодилаи моддаҳо ҳоҳад гардид.

Ҳамчунин дар руҳсор ожантҳои барвактӣ пайдо шуда, пӯсти рӯй меҳушкад, мӯйҳо ва ноҳунҳо шикананда мешаванд. Витамини А пиршавиро суст мекунад ва ба зебоии пӯст мусоидат менамояд. Талаботи андомгон дар як шабонарӯз ба витамини А 1 мг мебошад. Манбаъҳои асосии витамини А маҳсулоти аз ҳайвонот бадастомада – саршир (сливки), сметана, равғани маска, тухм, чигар ва моҳӣ мебошанд.

Витамини А бевосита дар маҳсулоти рустанигӣ набошад ҳам, vale ин маҳсулот ба андомгон провитаминҳо – каротин ва каротонойдҳо медиҳанд, ки дар рӯдай борик ба витамини А мубаддал мегарданд. Манбаи каротин сабзӣ (зардак), помидор, қаламфури сурх, коҳу, карам, хӯҷ, испаноҳ, меваҳои губайро мебошанд. Витамини А дар равғанҳо ҳал мешавад, бад-ин манзур маводи гизоии витамини А-доштаро бо равғани маскаву зард, сметана ва ё майонез ҳӯрдан тавсия дода мешавад. Бояд мадди назар гирифт, ки ин витамин ба равшани баланд тобовар нест, vale таҳти коркарди ҳароратӣ вайрон намегардад.

Витаминҳои гурӯҳ (комплекс)-и В. Ба гурӯҳи витаминҳои В витаминҳое доҳиланд, ки андомгони мо ҳамарӯза ба вуҷудияти онҳо ниёзмандии чиддӣ дорад, ба ин сабаб, ки онҳо зуд таҷзия мешаванд ва изофаашон хориҷ мегардад. Витамини В (тиамин) барои фаъолияти мунаzzами системai асад, танзими кори ҷигар ва дил муҳим мебошад.

Он дар мубодилаи ангиштобҳо ширкат дошта, барои табобати ҷандин бемориҳои пӯст мусоидат мекунад. «Талаботи ҳаррӯзai организм ба витамини В₁ аз 2 то 2,5 мг мебошад» [2, с. 1017].

Манбаъҳои асосии витамини В₁ (тиамин) нахӯд, ҳубубот (лӯбиё, бокило), картошка, нони сиёҳ, ҷигар ва гурдаи ҳайвонот мебошанд. Витамини В₁ аз таъсири рӯшной зуд вайрон мешавад. Меъёри кифоятии витамини В₂ (рибофлавин) дар гизо (таом) нахуст барои тақвияти қувваи биноиши инсон мусоидат мекунад.

Ҳамчунин барои берун кардани намаку оби зиёдатии андомгон мадад мерасонад. Ҳолати мӯйсари ҳар шахс метавонад баёнгари камбуди витамини В₂ дар андомгон бошад, ки алломатҳояш: пайдо шудани сабӯсак дар решоҳои мӯй, бадалшавӣ (коҳидан)-и ранги мӯй, ҷилои он ва реҳтани он мебошанд. Меъёри ҳаррӯзai истеъмоли витамини В₂ 2–3 мг аст. Манбаъҳои асосии витамини В₂ ҳамирмоя, шир ва тухм ба ҳисоб мераванд.

Витамини В₃ (витамини PP, ниацин). Дар андомгон ба таври кофӣ мавҷуд будани ин витамин ба фаъолияти мунаzzами аъзои ҳозима (гувориш) мусоидат менамояд. Вай асосан барои мубодилаи ангиштобҳо ва сафедаҳо зарур аст. Аломати камбуди ин витамин дар андомгон: ҳоболудӣ, асабоният, кариеси дандонҳо, бӯйи ногувор аз даҳон. Ҳамарӯза шахс бояд 15 мг витамини В₃-ро истеъмол намояд. Манбаъҳои витамини В₃ равғани мурғ, ҷигар, гурда, нони аз гандуми сиёҳи сабӯсдор пухташуда мебошанд.

Витамини В₅ (кислотаи пантотенӣ). Ин витамин дар андомгон ба мубодилаи ҷарбӯҳо, сафедаҳо ва ангиштобҳо мусоидат дорад. Эҳтиёҷоти ҳаррӯзai андомгон ба ин витамин 10 мг мебошад. Манбаъҳои ин витамини: ҳамирмоя, карами баҳрӣ, гандуми навнешзада (суманак), шир, гурда ва панир. Бояд доност, ки ин витамин ба ҳангоми ҷӯшондан аз байн намеравад, vale аз туршиҳо – кислотаи лиму ва сирко онро эҳтиёт кунед.

Витамини В₆ (пиридоксин). Ин витамин системаи асадро ангеза мебахшад ва фаъолияти муҳофизатии андомгонро тақвият медиҳад. Дар сурати нокифоя будани витамини В₆ дар андомгон эҳтимолияти сар задани анвои бемориҳои пӯст афзун мегарданд. Ниёзмандии ҳамарӯзai андомгон ба ин витамин 2 мг мебошад. Манбаъҳояш: чормағз, гӯшти мурғ, нон аз гандуми сиёҳи дар осиёб ордшуда.

Витамини В₈ (Иглзит). Дар сурати дар андомгон кифоя будани ин витамин бемории склероз пешгирий мегардад. Ба ақидаи аксари табиони

мардумӣ пеш аз муҳлат сафед шудани мӯйи сар ва рехтани мӯй (кашавии бармаҳал) ба камбуди витамини В₈ дар андомгон вобаста аст. Эҳтиёчи зарурии шабонарӯзии андомгон ба витамини В₈ 1 мг мебошад. Манбаъҳои имозит – витамини В₈: чормагз, хамирмоя, мидия, орди дурушт.

Витамини В₁₂ (цианокобаламин). Цианокобаламин дар синтеза сафедаҳо, гемоглобини дохили эритроситҳо бевосита иштирок дорад. Ин витамин меъёри холестеринро дар таркиби хун кам мекунад, «мубодилаи карбохидратҳоро ба танзим дароварда, ҷарбурии ҷигарро рафъ месозад» (4, с. 65). Норасои ин витамин ба бемории камхунӣ, осеби системаи асад ва нафастангӣ сабаб мегардад. Ниёзмандии шабонарӯзии андомгон ба ин витамин 0,005 мг аст. Манбаъҳои витамини В₁₂: гурда, ҷигар, гӯшти обази гову гӯсфанд, тухм, панир.

Витамини С аз зумрай витаминонӣ муҳиммest, ки барои андомгони инсон ниҳоят зарур буда, дар таркиби меваю сабзавот ва рустаниҳои шифобаҳаш фаровон мавҷуд аст. Дар табиат ин витамин дар се шакл дучор меояд: кислотаи аскорбин, дегидроаскорбин ва аскарбиноген. «Витамини С дар соҳтори структураҳои дохили ҳуҷайра ва ферментҳо, ки барои ташаккулӯбии тағоякҳо, устухонҳо, дандонҳо ва сиҳҳатшавии заҳмҳо саҳмгузоранд, иштирок мекунад» [1, с. 52]. Ин витамин дар нафси худ ноустувор буда, маъмулан ба гармӣ тобовар нест, бад-ин сабаб ҳангоми бириштани бисёр сабзавоти дори витамини С, аз қабили қарам (40 %-и витамини он) нобуд мешавад. Ҳамчунин агар меваю сабзавот ба муддати дароз нигоҳ дошта шаванд, витамини С дар онҳо ё кам мешавад, ё билкул аз байн меравад. Борҳо ба мушоҳида расидааст, ки ашҳоси ба бемории милк (пилк)-ҳои дандон гирифтор камбуди витамини С доранд. Иловатан витамини С холестерини таркиби хунро кам ва рагҳои хунгардро қавӣ месозад. Мутобики ҷадвали тартибдодаи Ҷ. Азонзод миқдори витамини С дар таркиби меваю сабзавоти зайл ба ҳисоби мг/100 г ҷунин аст: «Настаран – ҳуҷ 1200, қоти сиёҳ – 200, афлесун – 60, лиму – 40, картошка – 20, қарам – 50, себи биҳӣ – 23, зардолу – 10, тамашк – 65, испаноҳ – 55, шибит – 100, ҷаъфарӣ – 150» (4, с. 60). Меъёри истеъмоли витамини С дар як шабонарӯз ба миқдори то 1 г аст.

Витамини Е андомгонро мунаzzаман бо кислород – оксиген таъмин карда ба раванди оксидшавӣ дар бадан мамониат мекунад. Он барои тавозуни нерумандии андомгон ва баҳусус рӯдаҳо мусоидат дорад. Ҳамчунин витамини Е барои қабл аз муҳлат пир шудани буня мадад мерасонад.

Манбаъҳои витамини Е: себ, чормагз, ҷуворимакка, равғани зайтун, равғани офтобпараст, зироатҳои нав нешзада, шир ва қабудиҳо.

Моддаҳои минерали

Унсурҳои маъданӣ дар таъсиргузории физиологӣ ва биохимиявии андомгон ширкати фаъоли бевосита дошта, ҳар яке вазифаи мушаххасро доранд. Ҷунончи моддаҳои минералие ба мисли сулфур, хлор ва фосфор захираҳои кислотавии бофтаҳоро ба вучуд меоваранд. Калсий, калий, натрий, магний дар таркиби ишқорҳо вориданд. Таносуби ин минералҳо тавозуни кислотавию ишқорро дар хун ва дохили ҳуҷайраҳо ташкил медиҳанд. Аносире, ки кислота ҳосил мекунанд, дар маҳсулоти ғизӣ ҷаббидашавӣ ва гувариши ғизо дар рӯдаҳо бо ширкати бевоситай микро ва макроунсурҳо сурат мегирад. Ҳамчунин туршгардии карбохидратҳо

чарбу ва сафедаҳо дар андомгон низ таҳти таъсири моддаҳои минералӣ ба вуқӯй мепайванданд.

«Микдори макро ва микроэлементҳо дар ҷисм (г): калсий – 1020, фосфор – 280, калий – 270, сулфур – 200, натрий – 140, хлор – 140, магний – 25, оҳан – 4,5, рух – 1,9, йод – 0,015, мис – 0,125» [4, с. 105].

Андомгон ҷиҳати фаъолияти мураттаби хеш беш аз 70 унсури маъданиро дар ҳуд ҷой додааст. Моддаҳои минералӣ баҳусус барои қӯдакон, ки ҷисми онҳо дар ҳоли рушд аст, хеле заруранд, вале бо мурури замон талаботи андомгон ба маводи минералӣ мекоҳад.

Маъданӣ натрий мизони ишқориву кислотавиро дар бадан нигоҳ медорад ва фишори мураттаби хунро танзим мекунад. Он ҳамчунин ба фаъолияти мушакҳо таъсиргузор буда, андомгонро аз талафи моеъоти организм начот мебахшад. Натрий дар таркиби намаки ошӣ ва сабзавот (кабудиҳо) ба микдори кофӣ мавҷуд аст. Ниёзмандии шабонарӯзии андомгон ба натрий 2–3 г мебошад.

Норасоии натрий дар организми инсон ба ихтиоли кори аъзои ҳозима, сарчархзанӣ, сустҳолатии бадан, афсурдагӣ, ваҳм, дарди сар, паст гардидани фишори хун, фаромӯшҳотирӣ, логарии андом, дилбехузурӣ ва амсоли инҳо оварда мерасонад.

Калий маъмулан дар доҳили ҳӯҷайраҳои андомгон ҷойгузин буда, ба ҳангоми мубодилаи доҳилии онон ширкати фаъол дорад. Калий дар андомгон ба паст гардидани фишори хун мусоидат намуда, кори мағзи сарро ба эътидол меоварад ва ҷиҳати бо оксиген таъмин намудани он мадад мерасонад. Калий обу намаки андомгонро ба тавассути гурдаҳо иҳроҷ намуда, варамҳои баданро паст мегардонад ва кашишҳӯрии мушакҳоро ба низом медарорад. Ин моддаи маъданӣ дар таркиби анвои рустаниҳо, мавиз, наҳӯд, лубиё, зардолу, картошка, помидор, редиска, пиёзи кабуд, шафтолу, афлесун, лиму, себ, марҷумак, овес ва ҳамчунин тамоми навъҳои гӯшт, баҳусус чигар фаровон аст.

Моддаи минералии магний равандҳои доҳилиҳӯҷайравиро барангехта барои андомгон ҷиҳати таҷзияи дигар моддаҳои минералӣ ва витаминҳо қумак мерасонад. Магний фаъолияти ҳӯҷайраҳои дилро ба танзим дароварда, кашишҳӯрии мушакҳои онро тақвият мебахшад, ҳамчунин дар кори дилу бофтаҳои асаб мусоидат дорад.

Магний дар таркиби ҷандин маводи гизоии рустанигӣ ва ҳайвонотӣ мавҷуд аст, минҷумла манбаи фаровони он гандум (баҳусус нони гандумии навъи дуюми осиёбӣ), бодом, асал, лӯбиё, чормагз, наҳӯд, биринҷ, зардолу, қарам, хурмо, тарбуз, себ, чукрӣ, лиму, шибит, ҷаъфарӣ, офтобпараст, гӯшти гов, буз, гӯсфанд, моҳӣ, тухм мебошанд. Мутобики иттилои Ҷ. Азонзод «намаки магний хосияти оромбахшӣ, пешбронӣ, зиддиихтилоӣ, зиддиташаннуҷӣ дорад» [1, с. 70]. Ниёзмандии шабонарӯзии андомгон ба моддаи минералии магний 300 мг мебошад. Моддаи маъданӣи калсий барои ташаккули устухонҳо ва дандонҳои инсон ниҳоят зарур мебошад. Ҳамчунин калсий дар ҳориҷ намудани филиззоти вазнин аз бадан мусоидат менамояд.

Манбаи асосии моддаи минералии калсий маводи гизоии зайл мебошанд: шир, ҷурғот, творог, лӯбиё, панир, ҷаъфарӣ, пиёзи кабуд (сабз), қаймок, тухм, марҷумак, наҳӯд, сабзӣ, моҳӣ, тухми моҳӣ, гӯшт, макарон, нон, картошка, бодиринг, себ, нок. Мавҷудияти ин модда дар андомгон бидуни ташаккул ва мустаҳкамкунии устухонҳову дандонҳо, инчунин ба лаҳташавии хун ва беҳшавии фаъолияти майнаи сар ҳам мусоидат

мекунад. Талаботи якшабонарӯзии андомгон ба моддаи минералии калсий 600 мг мебошад.

Оҳан дар сурати пайвастҳо дар таркиби хун ва бисёр бофтаҳои андомгони инсон мавҷуд аст. Маълум аст, ки вазифаи аввалдарҷаи он интиқоли оксиген (кислород) ва синтези ҳемоглобин мебошад. Аломатҳои камбуди оҳан дар андомгон беҳолӣ, зудхасташавӣ ва сафедшавии барвактии мӯйҳоянд. Ҳамчунин мӯйҳо ва нохунҳо зудшикан мегарданд.

Манбаи асосии таъмини андомгон бо моддаи минералии оҳан чигари гов, гурда, ҳар навъи гӯшт, гӯшти паранда, тухми мурғ, тухми бедона, ҳубубот, гандум, нахӯд, наск, лаблабу, шалғам, карами сурҳ, аз меваҷоҷат зардолу (хушку тар), биҳӣ, олу, хуч, себ, шафтолу ва аз рустаниҳо исфаноҳ, ҷаъфарӣ ва амсоли инҳо мебошанд. Ниёзмандии шабонарӯзии як инсон ба оҳан 15 мг аст.

Маъдани мис дар андомгони инсон барои раванди хунофарӣ, мубодилаи моддаҳои доҳили организм, ҳосилшавии эротриситҳо унсури муҳим буда, пайдо гардиҷани атrozҳоро дар бадан пешгирий менамояд. «Ҳангоми бемории шизофрения, майзадагӣ, тарбод, диққи нафас, бемории гурда, чигар, инфаркти мушаки дил, лейкоз, саратон ва бемориҳои музмини сирояти тамарқузи мис дар таркиби хун зиёд мешавад».

Вале камбуди маъдани мис дар андомгон ба сар задани бемориҳои камхунӣ, иллатҳои пӯст, резиши нобаҳангоми мӯйи сар, аз ҳол рафтан дучор месозад. Ҳамчунин дар баъзе ҳолатҳо организм аз маъдани мис масмум мегардад, ки аломатҳояш дилбеҳӯзурӣ, саҳт асабӣ гардиҷан ва дарди буғуму мушакҳо мебошанд.

Манбаи асосии мис гӯшти ҳайвонот, нони аз орди дурушт пухташуда, ярма, чормағз, бодом ва анвои сабзавот мебошанд. Ниёзмандии шабонарӯзии андомгон ба маъдани мис 2,5 мг мебошад.

Моддаи маъдани рӯҳ барои рушду равнақ ва инкишофи ҷисмониву балоғати ҷинсии инсон унсури муҳимму аввалдараҷа мебошад. Ҳамчунин рӯҳ иммунитет (масуният)-ро қавӣ гардонда, чигарро аз таъсири номатлуби маводи кимиёвӣ ҳифозат менамояд, ресепторҳои мазаи даҳонро фаъол ва эротритситҳову ғемоглобинҳои хунро барқарор менамояд. Камбуди рӯҳ дар андомгон қудрати ҷинсии инсонро коҳиш медиҳад, иммунитетро паст мекунад, барои пайдоиши аденомаи ғадуди простата мусоидат менамояд, инсулинеро кам карда барои пайдо гардиҷани диабети қанд такон мебахшад, холестерини таркиби хунро боло мебарад, шабӯрӣ ба вучуд оварда, барои зуд-зуд гирифтор шудан ба бемориҳои сирояти мусоидат менамояд.

Манобеи асосии маъдани рӯҳ маводи ғизоии зайл мебошанд: тухми мурғу бедона, чигари ҳайвоноти забҳшавандаву шикорӣ, чормағз, пиёзи сафед, донаҳои офтобпараст.

Рӯҳ ҳамчунин барои эҳёи бофтаҳои бадан мададгор аст ва муассирияти коллагенҳоро афзуда пӯсти бадан (бахусус рӯйро) тару тоза нигоҳ медорад ва ба пайдо гардиҷани ожангҳо монеа мешавад. Ниёзмандии бадан ба рӯҳ дар як шабонарӯз 0,1 мг мебошад.

Моддаи минералии хром барои танзими меъёри муайяни зарурии глюкоза дар таркиби хун мусоидат менамояд. Мавҷудияти хром дар андомгон бемории атеросклерозро пешгирий менамояд, микдори холестеринро кам ва ба ғадуди сипаршакл таъсири мусбат мерасонад. Агар дар организм микдори зарурии хром кам норасо бошад, микдори инсулин дар таркиби хун афзун гашта, низоми меъёри вучудияти қанд

халалдор мегардад, мубодилаи аминокислотаҳо дар бадан вайрон ва пиршавии андомгон барвақт фаро мерасад. Истеъмоли аз меъёр зиёди хром андомгонро масмум (захролуд) месозад. Моддаи минералии хром дар таркиби маводи гизоии гӯшти парандагон, сабӯси хубубот, хамиртуруши ҷавдор, кабудиҳо, чормагз, гандум мавҷуд аст. Ниёзмандии шабонарӯзии андомгон ба хром 0,1 мг мебошад.

Маълум аст, ки **моддаи минералии фтор** барои ташаккули дандонҳо ва устухонҳои бадан ниҳоят зарур мебошад. Ин модда бештар дар таркиби маводи гизоии баҳрӣ ва обҳои маъданӣ мавҷуд аст. Ниёзмандии шабонарӯзии андомгон ба фтор 1 мг мебошад. Фосфор низ барои устухонҳои бадан ниҳоят зарур аст ва он дар тамоми давраи фаъолияти ҳаёти инсон ширкат дорад. Ҳамчунин моддаи фосфор дар интиқоли импулсҳои системаи асад иштироки бевосита дошта, барои барқарор гардидани бофтаҳо мусоидат менамояд. Фосфор асосан дар таркиби моҳӣ, творог, панир, гӯшт мавҷуд аст. Ниёзмандии шабонарӯзии андомгон ба моддаи минералии фосфор 600 мг мебошад.

Моддаи минералии йод, баҳусус барои ғадуди сипаршакли андомгони инсон хусусияти ҳаётан хеле муҳимро дорад. Он ҳамчунин муқобилияти организм дар баробари бемориҳои сориро афзун мегардонад, тобоварии организмро ба бемориҳо баланд мекунад. Йод дар таркиби маводи гизоии баҳрӣ, турб, помидор, ревоч, исфаноҳ, картошка, наҳӯд, клубника, занбурӯғ, муз, карам ва пиёз мавҷуд аст. Ниёзмандии шабонарӯзии андомгон ба йод 0,2 мг мебошад.

Речай таомхӯрӣ

Одамӣ бояд меъёри муайянни ҳӯрдани таом ва вақту соати таъйини сарфи таомро риоя намояд. Асоси речай таомхӯриро принсипҳои зерин ташкил медиҳанд:

1. Мураттабияти таомхӯрӣ, яъне дар ҳамон як вақти муайянни субҳ, зуҳр ва шом ҳӯрдани таом.
2. Чандин бор, алоҳида-алоҳида ҳӯрдани таом. Як ё ду маротиба ҳӯрдани таом барои саломатӣ зарари ҷиддӣ дорад.
3. Риоя намудани таомхӯрии дуруст, яъне бояд дар назар гирифт, ки ҳангоми ҳӯрдани таом ба андомгон бояд миқдори муайяну зарурии сафедаҳо, ҷарбӯҳо, карбоҳидратҳо, витаминҳо ва моддаҳои минералий ворид шаванд.
4. Тақсими физиологии миқдори таом тибқи сарфи он дар давоми рӯз. Ҳамеша бояд саъӣ намуд, ки ба қадом ҳангом ва дар чӣ шароите ҳӯрок ҳӯрд, ки барои гувериши он лаҳзаи мусоид фароҳам бошад.

Қавоиди асосии ҳӯроки солим.

1. Танҳо ба ҳангоми эҳсоси гуруслагӣ таом бояд ҳӯрд. Гуруслагӣ – «садои табииест», ки фарёд мекунад чизе бояд тановул кард. Дигар аломати воқеии вақти сарфи таом вучуд надорад. Вақти рӯз ва соатҳои «одатӣ»-и сарфи таом аломати воқеӣ намебошанд.

Гуруслагии воқеӣ – ин эҳсоси даҳону гулӯст, ки аз ниёзмандии физиологӣ ба ҳӯрдани таом сар мезанад ва қашиши мушакии меъда мунтаҳо барангезандай иштиҳост.

Иштиҳо аслан мухолиф ба гуруслагист ва он вобаста ба ҷандин омилҳост: фарорасии вақти таомхӯрӣ, навъи таом, маза ва таъми он, адвиёт ва ҳатто ғоҳе танҳо ба ҳангоми фикр дар бораи таоме эҳсос мегардад. Метавон ба қашидани тамоку – сигарет ё нос, қаҳва, чой, шароб

иштиҳо пайдо кард, vale ҳаргиз нисбати инон наметавон эҳсоси гуруснагӣ кард, зоро дар андомгон талабот – ниёзмандии воқеии физиологӣ нисбати онҳо вучуд дорад. Инштиҳо маъмулан як эҳсоси нигароникунандай риққатовар дар меъда аст, ҳис мешавад, ки меъда гӯё тамоман «холист» ва ба дунболи он шахсро ҳиссиёти камқувватию бехолӣ фаро мегирад. Одамоне ҳастанд, ки ба микдори андаки таом ё таоми ноҷиз (масалан, як пора нони хушк) қаноат доранд, vale боз ҳам шахсоне ҳастанд, ки аз ҳӯрдан ҳеч сер намешаванд. Онҳо ҳамеша гуруснаанд. Чунин шахсон тадриҷан гирифтори бемориҳои меъда шуда, бар хато гастрит ё неврозро «гуруснагӣ» мепиндоранд.

Гуруснагӣ – ин ниёзмандии асрорангез ба таом мебошад, ки аз заруриёти физиологӣ ба таомхӯрӣ бар меояд. Чунин ҳам мешавад, ки баъди сарфи таом эҳсоси гуруснагӣ бартараф мегардад, vale иштиҳои ҳанӯз побарҷост! Агар шахс гурусна набошаду боз ҳам таом ҳӯрад, рафтарафта эҳсосоти нозуки зоиқаи ў ба сабаби пурхӯрӣ, истеъмоли анвои адвиёт ва шаробнӯши рӯзафзун коҳиш меёбад. Агар одат шавад, ки бидуни зарурат ба таомхӯрӣ меъда пур гардад, яъне танҳо ба хотири он ки вақти ҳӯрокхӯрии нисфирӯзӣ (зухр) фаро расидааст, ё лаҳзаи муқарраршуда барои сарфи таом иттифоқ афтодааст ё ки дуҳтур тавсия дода бошад, фочиаи фалокатбор аст. Тақозои табии андомгон ба таомхӯрӣ вақте фаро мерасад, ки агар буняи инсон барои ҳӯрокхӯрӣ ва гувориши он омода шуда бошад. Микдору меъёр ва сифати таом мутобиқ ба басомади сарфи он бояд бошад ва тибқи қавонии беҳдоштӣ танзим гарданд, на мутобики шароити мувоғиқу рифоъ ва қаноатмандӣ (этикет). Шарту шароитҳои бисёре мавҷуданд, ки ба ҳангоми онҳо майлу ҳоҳиши таомхӯрӣ аз байн меравад. Масалан баъди анҷом додани кори вазнин, ки одам саҳт ҳаста мешавад, ба ҳангоми эҳсосоти баланд рӯҳӣ – асабонияти ниҳоят саҳт, ғашёни рӯҳӣ, вақти бемориҳои музмин ва сорӣ, ҳамчунин баъди каме тановули таом. То вақте ин аломатҳои номусоиди бунявӣ бартараф нагарданд, ҳӯрдани таом тавсия дода намешавад.

2. Ҳаргиз ба ҳангоми ҳурӯчи саҳти беморӣ, ноҳушиву бемориҳои рӯҳиву ҷисмонӣ набояд таом ҳӯрд. Агар баъд аз ҳӯрдани таом эҳсоси нороҳатӣ (берилоҳӣ) эҳсос гардад, дар меъдаву рӯда ҳолати вазнинӣ пайдо шавад, аз ҳӯрдани таом даст қашидан даркор, то лаҳзае, ки ин нороҳатӣ рафъ гардад. Ин амалро доиман гаризаи фаросатии одамӣ батаъкид ёдрас мекунад.

Дард, илтиҳоб, таби баланд барои иштиҳои таомхӯрӣ монеъ мешаванд, яъне намегузоранд, ки меъда тарашшӯъ чудо кунад, неруи зоиқа коҳиш меёбад, энержии асабҳоро аз аъзои ҳозима қатъ месозад, ки дар натиҷа системи гувориш ҳалалпазир мегардад. Бахусус мағшушияти равонӣ ҳам ба системаи гувориш ва ҳам ба сиҳатии умумии буня соҳт зараровар аст. Дар бисёре ҳонаводаҳо тамоми ноҷӯриҳо, ҳамдигарнофаҳамиҳо, муҳолифатҳо ва баҳсҳои дар давоми рӯз ҷамъомада, ба ҳангоми ҳӯрокхӯрии шомгоҳон сари миз-дастарҳон фурӯ мерезанд.

Таомхӯрӣ бояд дар фазои озод аз ҳар гуна баҳсу мунозираҳои ҳонаводагӣ, ҳусумату қушунати оилавӣ, бидуни асабоният дар шароити ҳусни тафоҳум, сухбатҳои ширин ва лаҳзаҳои ҳандоҳанд сурат бигирад, зоро секретсия (тарашшӯҳот)-и меъда таҳти «фармонӣ» эҳсосот қарор дорад. Табиони маъруф бар он ақидаанд, ки одам бояд дар бораи таом ва ҷигунағии он бисёре фикр нақунад, пас аз сарфи таом филҳол онро фаромӯш бояд кард. Тафаккури ҳудро аз таом чудо ва дур созед.

3. Ҳаргиз ба ҳангоми ичрои кори ҷиддии ҷисмонӣ ё фикронӣ ва ё дар арафаи оғози он таом ҳӯрдан маслаҳат дода намешавад.

Барои гувориши дуруст таваҷҷуҳи тамоми андомгон зарур аст. Вақти ҳазмшавии таом дар системаи ҳозимаи инсон миқдори фаровони хун сӯи ин систем ҳаракат мекунад ва рагҳои хургарди ин систем васеъ (фароҳ)-тар мешаванд. Ҳамчунин гуворишот бидуни сарфи энержии асаб сурат намегирад. Мутаносибан баъди ҳӯрдани таом эҳсос намудани беҳоливу ҳастагӣ бевосита аломати таҷаммӯи энержӣ ва хун аз тамоми андомгон ба система гувориш аст.

Одамӣ чунин оғарида шудааст, ки ӯ қодир аст дар як вақт танҳо як корро анҷом дихад. Ҳӯрдани таом ҳам кор аст ва он бояд аз ҳар навъи фаъолияти фикриву ҷисмонӣ ҷудо бошад.

То ба ҳангоме ки андомгон аз ҳасташавии ҷисмониву рӯҳӣ раҳо наёфтааст, набояд ба таом даст бурд. Ҳамчунин қабл аз обзан ё ҳаммом рафтан ва фавран баъди инҳо набояд таоме тановул кард, ки барои андомгон саҳт заرارоваранд. Баъди анҷом додани кори ҷисмониву фикронии вазнин, ки андомгон эҳсоси ҳастагӣ дорад, аз ҳӯрдани таом бояд ҳуддорӣ кард. Танҳо баъди дам гирифтан ва комилан рафъ гардидани ҳастагӣ метавон даст ба таом бурд.

4. Ба ҳангоми тановули таом нанӯshed. Ин қоиди ниҳоят муҳимми исботшуда қатъан бояд риоя гардад. Об, чой, қаҳва ва амсоли инҳо нӯшобаҳоянд, мунтаҳо шир нӯшоқӣ нест, балки аз зумраи таомҳоест, ки ҷудогона тановул мешавад. Мутобики таҳқиқоти лабораторӣ об баъди ошомидан пас аз 10 дақиқа аз меъда ҳориҷ мешавад. Вай бо ҳуд шираи омехташуда ва сустшудаи меъдаро ихроҷ намуда, бо ин ба гувориш дар меъда латмаи ҷиддӣ ворид месозад». Андешае низ роиҷу шоъ аст, ки гӯё ошомидани об ба ҳангоми таомхӯрӣ тарашишӯҳани меъдаро афзуда, ба гувориши он мусоидат менамояд.

Вале набояд фаромӯш кард, ки чунин ангезиши ҷудошавии тарашишӯҳоти меъда гайритабиӣ буда дер ё зуд ба ихтилоли фаъолияти ғадудҳои тарашишӯҳовар мерасонад. Дигар ба ин роҳ миқдори тарашишӯҳоти меъдаро афзудан (ба хотири гувориши беҳтари таом) кӯшиши бефоида мебошад.

Онро 10-15 дақиқа қабл аз тановули таом, пеш аз 30-35 дақиқаи ҳӯрдани анвои меваҷот, баъд аз 2 соати ҳӯрдани таоми сафедадор бояд ошомид.

Ашхосе, ки ба ҳамроҳи таом ошомидани обро одат кардаанд, барои меъдаи ҳуд садама ворид месозанд; ин гуна шахсон ба ӣвази он ки бо об (чой, қаҳва ё дигар нӯшоба) луқмаи даҳонашонро тар карда зуд фурӯ мебаранд, бояд кӯшанд, ки луқмаро бештар ҳоянд ва бо оби даҳон тару мулоим карда баъдан фурӯ баранд. Дар ин ҳолат аввалан мазаву таъми таом бештар ҳувайдо мешавад, баъдан луқмаи фурӯбурда дар меъда ҳубтару зудтар гувориши мейбад. Нӯшоқиҳои сардкардашуда, ки маъмулан баъзе ашхос бо таом менӯшанд, ба гувориши таом дар меъда саҳт мамониат мекунанд. Ҳунуқӣ меъдаро ба ларзиш меорад. Ҷунончи агар яхмос истеъмол гардад, ба он монанд мешавад, ки гӯё ба меъда пораи яхро гузошта бошанд. Нӯшобаҳои гарм меъдаро суст ва энержии онро кам месозанд. Онҳо фаъолияти бофтаҳои меъдаро суст мекунанд. Нӯшобаҳо ва таомҳои гарму ҳунук барои ҷудошавии тарашишӯҳот аз меъда ҳалалпазир мебошанд.

Говоришот – ҳазмкуй танҳо раванди кимиёвӣ нест, балки қисман раванди механикӣ ҳам мебошад. Маъмулан меъдаи солим – халтачай мушакиест, ки кудрати фишурдашавӣ ва васеъгардиро дорад.

Ҳамин тавр вобаста ба вазъи буняи инсон – яъне инсони солим, бемор, қӯдаки ноболиг, зани ҳомила ва амсоли инҳо ҳанӯз аз даврони пешин анвои гуногуни таомҳо, минҷумла ашколи гуногуни таомҳои парҳезӣ муайян шудаанд, ки баррасии онҳо мавзӯи таҳқиқоти дигар аст.

Адабиёт

1. Аzonзод, Ч. Рустаниҳои шифоӣ ва ғизоӣ. – Душанбе, 2010. – 684 с.
2. Большая энциклопедия народной медицины. – Минск, 1999. – 1568с.
3. Ибни Сино. Қонуни тиб. Китоби III. – Душанбе, 1980. – 450 с.
4. Коллектив. Ғизоӣ табобатӣ. – Душанбе, 2010. – 576 с.
5. Коллектив. Книга о вкусной и здоровой пище. – Москва, 1980. – 380 с.
6. Лифтляндский, В. Г., Закревский, В. В., Андропова, М. Н. Лечебное свойства пищевых продуктов. – Санкт-Петербург, 1997. – 336 с.
7. Маҳмадуллоев, С. Сақоии Бухорӣ ва мероси адабии ӯ. – Душанбе, 2018. – 418 с.
8. Шакурзода, О. Шарҳи Гулистон. – Душанбе, 2014. – 342 с.
9. Энциклопедияи муҳтасари тиб. – Душанбе, 2012. – 486 с.

Рахматов Б.

ЛЕЧЕБНАЯ ЕДА И РЕЖИМ ПРИЕМА ПИЩИ

В данной статье, используя литературу прошлого и настоящего, освещается важнейшая тема общественной жизни – лечебная диета и режим питания. Хотя некоторые авторы провели ряд исследования витаминов, углеводов, белков, жиров и минералов по отдельности, но в комплексе не было подробного и последовательного изучения этой темы. Здесь автор пытается объяснить природу пищевых продуктов, их свойства и состав, способы, нормы и способы потребления различных пищевых продуктов на более понятном языке.

Ключевые слова: травы, углеводы, белки, жиры, минералы, масла, глюкоза, витамины, здоровое питание, режимы питания.

Rahmatov B.

HEALTHY FOOD AND MEAL SCHEDULES

In this article based on the modern and past scientific literature is described the important theme of the everyday use – healthy food and meal schedules. While many authors have several works on vitamins, carbohydrates, protein, fats and some minerals, but given theme was not deeply explored and there is no special work on it. Here the author tried to explain in simple language the nature of food, specifies, and its contains, norms and schedule of different meals.

Keywords: herbs, carbohydrates, protein, fats, minerals, oils, glucose, vitamins, healthy food, meal schedules.

ТДУ 37точик+39точик+008+9точик+398

Носирова Л.

ХУСУСИЯТҲОИ МИЛЛИИ ҲУНАРИ ЗАРДӮЗИИ ТОЧИКОН

Дар мақола оид ба заминаҳои пайдоии, рушиду такомул ва ҷанбаҳои фарҳангиву миллии ҳунари зардӯзи тоҷикон маълумот дода шудааст. Ҳангоми таҳқиқот муайян гардиш, ки зардӯзӣ ҳунари қадима буда, дар асоси санъати гулдӯзӣ ба вучӯд омадааст. Барои асоснок намудани баррасии мавзӯъ мо ба таҳқиқотҳои марбут ба ҳунари зардӯзӣ, ки дар асри гузашта ва солҳои аввали истиқолият баанҷом расидаанд, такя намудем. Мақсади асосии баррасии ин мавзӯъ дар он доиниста мешавад, ки дар шароити имрӯз барои тараққӣ ёфтани ҳунари зардӯзӣ ва паҳлуҳои гуногуни он дар кишивар имконият ва шароитҳои мувоғиқ фароҳам оварда шудааст. Маҳз анъана, урфу одат ва русуми аҷододии тоҷикон буд, ки ҳунари зардӯзӣ аз давраҳои қадим то ба имрӯз омада расидааст. Дар ин асно маводҳои лозимаро ҷамъ оварда, ҷанд паҳлу мавзӯи фавқро мавриди таҳлил қарор додем.

Калидвозжаҳо: фарҳанг, тоҷикон, ҳунар, санъати зардӯзӣ, ҳунармандон, ҷашину маросим, бонувон, замони муосир.

Аз давраҳои қадим қасбу пешаҳои халқӣ бо ҳаёт, анъана ва урфу одатҳои мардум робитаи зич дошт. Он як рукни фарҳанги миллии мардуми тоҷик буда, дар ҳаёти эшон нақши муҳим мебозад. Дар қатори қавму миллатҳои дигар тоҷикон ҳам нисбат ба ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир менамоянд. Мардуми тоҷик аз замонҳои пеш ҳамчун соҳиби фарҳангу тамаддуни бою рангин мақоми хоссаро қасб кардаанд, ки намунаҳои муҳталифи қасбу ҳунарҳои халқӣ баҳше аз фарҳанги маънавии онҳост. Қасбу пешаҳои гуногуни мардуми тоҷик бо тарзу услуб, қолаб, анъана ва сифати маҳсуси худ фарқ мекард. Ҳунармандони боистеъдод бо тарзу усуљҳои бадеӣ, анъанот ва оғаридани нафосату нозукиҳо ҳунарашонро ҳифз намуда ба шогирдон ва наслҳои оянда интиқол медоданд. Муҳит, мавқеи ҷойгиршавӣ, урфу одат ва анъанаҳои хоси бисёрасра боис гардидаанд, ки ҳунару ҳунармандӣ дар миқёси Тоҷикистон рушду такомул ёбад.

Зардӯзӣ аз ҷумлаи ҳунарҳои халқӣ ва як навъи санъати ороиши матоъ аст, ки дар заминаи ҳунари гулдӯзӣ ба вучӯд омадааст. Асосан, ҳунарҳои гулдӯзиву зардӯзӣ қариб як чиз мебошанд ва тафовути онҳо танҳо дар тасвири нақш ва истифодаи ашёи хом аст. Ҷуноне ки гулдӯзиро дар матоъ қаламкаш тасвир мекунад, дар зардӯзӣ бошад, гулбур баъди дар қоғаз нақшро тасвир намудан, бо қайчӣ қолаби онро бурида ба матоъ наасб мекунад ва зардӯз онро зардӯзӣ мекунад. Фарқи дигараш дар он аст, ки дар гулдӯзӣ риштаҳои рангai абрешимӣ истифода мегардад, дар зардӯзӣ риштаи нуқрагину заррин – бо рангҳои сафеду зард, инчунин бо муҳраву пулакчаҳо ба кор бурда мешавад. Тавассути ин пешаи қадимӣ зардӯзони зиёде намудҳои гуногуни сару либос ва гайтаро гулдӯзӣ мекунанд.

Вобаста ба ҳунари зардӯзӣ баъзе нуктаҳоро муҳаққиқону донишмандон қаблан қайд кардаанд. Мутобиқи маълумоти иддае аз мардумшиносони дохиливу хориҷӣ пешаи мазкур аз зумрай ҳунарҳои паҳншудатарин миёни мардуми тоҷик ба шумор рафта, барои зебу зинат

додани ашёи рӯзгор, сарулибос ва гайра корбаст мешавад. Масалан дар ин бора муҳаққиқи рус О. А. Сухарева чунин навиштааст: “зардӯзӣ хунарест, ки тавассути он ашёи рӯзгори бойҳоро ороиш медоданд. Аз сарулибос ҷомаи мардона ва ҷомаи занона – қалтacha, куртаи занона, тоқӣ, кулоҳ, камарбанди мардона, мӯзai дарбориён ва кафши занона бештар густариш ёфтааст” [13, с. 117].

Дар аксари фарҳангҳо зардӯзиро ҳамчун хунари қадимиву анъанавӣ медонанд: “Зардӯзӣ як соҳаи хунармандист, ки тавассути риштаҳои зари сафеду зард дар рӯйи матоъ нақшҳои гуногун дӯхта мешавад. Чунин тарзи дӯхт бо нафосату шукӯҳу бадеии худ фарқ мекунад. Асосан, дар рӯйи маҳмал ва шоҳӣ зардӯзӣ мекунанд. Барои зардӯзӣ чи қадар матоъ гафсу мустаҳкам бошад, ҳамон қадар сифати маҳсулот босифат меояд. Дар гузаштаи дур зардӯзӣ дар рӯйи ҷарм, карбос ва пашм низ маъмул будааст” [16, с. 390].

Албатта, дар самти пажӯҳиш хидмати олимони хорициу ватани ҳам хеле қалон аст. Онҳо дар омӯхтани таърихи пайдоиш ва марҳилаҳои инкишофи хунари зардӯзӣ дар қаламрави кишвар хидматҳои намоён кардаанд. Ақидаҳои аввалин оиди зардӯзӣ ба давраҳои Рими қадим тааллук дошта, ин нуқтаро Лариса Левтеева низ дар пажӯҳишҳои хеш ишора кардааст: “Он вақтҳо гулдӯзӣ кардан бо риштаи зар мӯди фавқулода буд. Дар аввали аспи 17 дар таркиби риштаи зар фулузоти сунъӣ ворид карда шуд ва тадриҷан риштаҳои заррину нуқрагин ҷои зардоб ва сурҳи мисинро гирифт” [17, с. 6]. Вобаста ба таърихи пайдоиш ва рушду такомули хунари зардӯзии тоҷикон Сухарева О. А. чунин ишора кардааст: “Маркази зардӯзӣ, асосан, ин шаҳри Бухоро буд. Дар он ҷо корхонаҳои маҳсус таъсис дода, хунармандони беҳтаринро ҷалб карда буданд. Онҳо хизмати ашрофзодаҳои дарборӣ ва табакаи бойтарини ҷамъиятро ба ҷо меоварданд” [12, с. 122].

Аввалин дар кори зардӯзӣ, аслан, мардон ширкат меварзиданд. Машгул будани мардон ба хунари зардӯзӣ ин, пеш аз ҳама, амал кардани коргоҳҳои гуногун дар назди дарбори амирон буд, ки дар ин гуна корхонаҳо занон имконияти кор карданро надоштанд. Дадабоева М. Н. оид ба ин ҷиҳати зардӯзӣ дар мақолаи хеш “Нақши анъанаҳои миллӣ дар эҳёи хунарҳои мардумӣ” ишора кардааст, ки “дар аморати Бухоро бисёртар одамони дарбор маҳсулоти зардӯзиро фармоиш медоданд ва ин зарурати ташкили устохонаҳои зардӯзиро дар назди дарбор ба миён овард” [4, с. 224].

Баъдтар ба монанди қасбу хунарҳои дигар барои зардӯзӣ кардан корхонаҳои хурди саноатӣ таъсис дода шуд, ки дар он хунармандони ботаҷриба ҷалб карда мешуданд. Дар натиҷа онҳо шогирдони зиёдеро тайёр мекарданд. Ба ин далел, занону духтарон ҳам дар корхонаву фабрикаҳо кор мекардагӣ шуданд ва хунари зардӯзӣ низ ба дасти занон гузашт. Дар гузашта бонувон дар шароити хона ба дӯхтани маҳсулоти гулдӯзӣ сару кор доштанд. Маҳсали дасти зардӯzon танҳо барои шоҳону ашрофзодагон ва мардуми табакаи доро таҳия мегардид. Чун доираи истифодаи маснуоти зардӯзӣ васеътар шуд, занону духтарон ҳам ба ин пеша рӯ оварданд.

Аз давраҳои пеш то инҷониб дар мінтақаҳои гуногуни Тоҷикистон зардӯzon бо оғаридани маҳсулоти зардӯзии гуногун сару кор доштанд. Дар омӯзиши хунари зардӯзӣ саҳми муҳаққиқ М. Е. Пещерева хеле қалон аст. Ӯ натиҷаи тадқиқотҳояшро хulosабарорӣ намуда навиштааст: “Яхё

ном зардӯз аз Бухоро ба Сталинобод омада, то охири умраш хунари зардӯзиашро дар ин ҷо идома додааст” [8, с. 267].

Гуфтаҳои боло аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар асри XIX дар қатори шаҳрҳои Самарқанду Бухоро дар Душанбе, Ҳучанду Конибодом, Исфара, Панҷакент, Истаравшан (Ӯротеппа) Ҳисор ва гайра низ маҳалҳои маҳсуси зардӯzon мавҷуд будаанд. Азбаски аввалин нишонаҳои хунари зардӯзӣ дар ин шаҳрҳо ба вуҷуд омада буд, то ҳол дар ин ҷойҳо нисбат ба ноҳияҳои дигари кишвар гурӯҳҳои алоҳидай занону духтарон ба зардӯзӣ машғуланд. Аммо ин маъни онро надорад, ки имрӯзҳо дар навоҳии дигари Тоҷикистон хунари зардӯзӣ амал намекунад, баъакс зардӯзоне, ки дар шароити хона ба таври ҷудогона фаъолият доранд кам нестанд. Аз солҳои 1960-ум сар карда, хунари зардӯзӣ дар пойтаҳти чумхурӣ рушд мекунад ва шаҳри Душанбе ба маркази асосии зардӯzioni кишвар табдил меёбад. Сехи зардӯзии иттиҳодияи хунарҳои бадеи «Гулдаст» далели ин аст. Иттиҳодияи мазкур бо пеш бурдани кори зардӯзӣ дар тамоми чумхурӣ маълуму машҳур гардида буд. Ҳатто дар он солҳо наварӯсону духтарони зебоипараст онро “*даргоҳи арӯсан*” ном мебурданд, ки ин бесабаб набуд, ҷунки зардӯzonи ин ҷо бо санъати баланду маҳсулоти пуарзиши худ ба дили мизочон роҳ ёфта буданд. Ба ин монанд коргоҳу гурӯҳҳои зиёде фаъолият доштанд, ки барои рушду инкишофи хунари зардӯзӣ нақши муаассир гузаштаанд.

Олот ва васоили зардӯзӣ аз дукони зардӯзӣ-кордҷӯб, ингакҷӯб, бозастар, тагвор (баъзан хунармандони навомӯз аз қолабҳои даврашакли-пяльцы истифода менамоянд), сӯзан, қалам, қаҷкорд, қайчии маҳсус (қайчии уштургардан) ва гайра иборат мебошад. Агар аз ашёи номбурда яке набошад, раванди зардӯзӣ сурат намегирад, ҷунки ҳар қадом вазифаи муайяни худро дорад. Ба гайр аз асбобҳои зарурӣ барои зардӯзӣ кардан, ашёи ҳом, ба монанди қолабҳои когазӣ, матоъ, риштаҳои маҳсус, муҳраву пӯлакчаҳо барои зебу зинат истифодаи карда мешаванд.

Чуноне ки аз номаш маълум аст, ашёи асосии зардӯзиро риштаҳои заррину нуқрагин ташкил медиҳанд. Мутобики иттилои Шарипов Н. риштаи зардӯзиро дар замонҳои пеш бо ҷунин усул тайёр мекардаанд: “риштаи зарро даври риштаи абрешимӣ ё қоғазӣ ба андозае наздику зич мепечонанд, ки ин риштаи зар тамоман маълум намешавад. Дар тарзи дувум риштаи зарро даври риштаи абрешимӣ ё қоғаз аз ҳам дур мепечонанд. Ҳар яке аз ин риштаҳо мавриди истифодаи худро дорад” [13, с. 390-391].

На фақат тоҷикон, балки ҳалқиятҳои гуногуни дунё низ ба дӯхтани маҳсулоти зардӯзӣ сару кор доранд, ки инро аз намунаҳои сарулибоси онҳо мушоҳида кардан мумкин аст. Масалан миёни ҳалқҳои Қафқоз низ санъати зардӯзӣ хеле маъмул буда, барои ороиши либос, ҷиҳози хона ва маҳсулоти армугонӣ аз ин навъи хунар ба таври густурда истифода менамоянд. Ҳунари зардӯзии мардуми Қафқоз ва истифодаи ашёи онро муҳаққиқ Кудаев М.Ч. ҷунин шарҳ додааст: “Намуди асосии зардӯзӣ ороиш тавассути риштаҳои заррину нуқрагин мебошад [5, с. 16]. Ба мушоҳидаи Татьяна Равдоникас “Азбаски ҳусусияти асосии пайдоиш ва ҷиҳати миллии зардӯзиро риштаҳои зару нуқрагин ифода мекунад, ин дар дӯхтани он нақши асосӣ мебозад” [9, с. 211]. Аз навиштаҳои муҳаққиқон метавон ҳулоса кард, ки ҳамаи зардӯzon риштаҳои гуногуни ресидашудаи зардор, тиллой ва нуқрагиро истифода мебурдаанд.

Дар шароити кунунӣ ҳунармандони тоҷик барои зардӯзӣ аз риштаҳои фабрикавӣ истифода менамоянд, ки то як андоза кори онҳоро осон кардааст. Ҳангоми таҳияи зардӯзӣ риштаи онро хуб интихоб мекунанд, то раванди дӯхтани маснуот осон ва босифат шавад. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ҳунармандони моҳири замони мо низ ҳангоми зардӯзӣ ба сифати ашёи ҳом диққати маҳсус медиҳанд, то маҳсулоташон босифату ҷозибанок барояд. Чунин ашёро зардӯzon аз шаҳрҳои бостонӣ дастрас мекардаанд. Аз ҷумла зардӯз Абдураҳмонова Мавлуда (сокини шаҳри Панҷакент) то ҳол барои зардӯзӣ риштаро аз Самарқанд дастрас мекардааст.

Ҳамин тариқ дар кори зардӯзӣ, пеш аз ҳама, риштаҳои симину заррин ва матои маҳсус, ки барои бо сифати баланд таҳия гардидани маҳсулоти зардӯзӣ нақши муҳим мебозад, зарур аст. Дар бобати марҳилаи зардӯзӣ мардумшиносони зиёде дар мақолаву қитобҳояшон ишора кардаанд. Аз ҷумла, Пещерева М. Е. нигоштааст: “Асосан нақшу нигори зардӯзиро дар матои маҳмали бунафшранг ва зардранг бо риштаи нуқрагӣ дӯхта, дар дохилаш бо сангҳои сунъӣ ороиш медиҳанд. Сангҳои сунъӣ ва инчунин гулдӯзии хол-ҳоли абрешими рангаш сабзу сурҳи сиёҳтоб мавҷуд аст” [8, с. 280]. Ҷунончи маълум гардид, барои зардӯзӣ ва ороиши он аз риштаҳои симини гуногунранг ва муҳраву пӯлакчаҳо васеъ истифода карда, ба зебу зинат диққати маҳсус медиҳанд, ки боиси зебову хушсифат шудани он мегардад.

Ҷараёни кори зардӯзӣ хеле мушкил буда, ҳар як амал ва ҳаракати ҳунарманд нозуконаву дақиқназарона анҷом дода мешавад. Дар санъати зардӯзӣ, пеш аз ҳама, гулбур нақши муҳим мебозад. Гулбур шахсест, ки барои зардӯzon аз қофаз қолабҳои нақшу нигори заруриро бурида тайёр мекунад. Вай, пеш аз ҳама, дар қофаз (картон) барои зардӯzӣ нақшро инъикос намуда, қолабашро мебурад ва гулдӯzon онро дар матоъ наасб карда, аз рӯйи ҳамон қолаб зардӯzӣ мекунанд. Дар замонҳои пеш ин амалро барои зардӯzone, ки нақшу нигорро тасвир карда наметавонистанд, наққошон иҷро мекарданд. Дар шароити кунунӣ аксари ҳунармандони зардӯz то андозае аз уҳдаи қолаб тайёр кардан, яъне нақшофарӣ ба хубӣ мебароянд. Афзалияти дигараш дар он аст, ки гулбур барои ҳунармандони пешина аз қофазҳои саҳт қолаби гулро бурида медод ва онҳо тавассути сӯзан онро зардӯzӣ мекарданд. Ҳунарманд нақшро бо мотина зардӯzӣ карда, танҳо барои ороишро пурра гардонидан бо сӯзан муҳраву пӯлакчаҳои гуногунро наасб мекунад.

Технологияи зардӯzии пешина аз намудҳои дигари гулдӯzӣ бо бисёр ҷиҳат фарқ мекард, риштаи зарро аз даруни матоъ гузаронидан хеле мушкил буд, барои ҳамин зардӯzonро лозим буд, ки риштаро дар болои матоъ ҳамвор печонанд. Ин ҷараён заҳмат ва вақти зиёдро талаб мекард. Барои ҳамин ҳам зардӯzии дастӣ нисбати гулдӯzии мотинӣ арзиши хеле баландро дорост [17, с. 6]. Аммо бо ин услуб микдори ками зардӯzon фаъолият доранд. Онҳо ба хотири ҷозибанок шудани гулҳои тасвиркарда аз усули заминдӯzӣ истифода мекунанд ва ҳангоми заминдӯzӣ аз тагаш ришта мемонанд. Риштаи зарро низ аз 16-18 то 30-32 қатор бо ҳам печида, онро дар чӯбҷаи росткунҷаи маҳсус, ки **патила** ном дорад, мепечонанд ва баъдан дар зардӯzӣ истифода мебаранд. Дар ин чӯб риштаи зарро дар як меъёри муайян мепечонанд, агар аз меъёр зиёд печида шавад, ришта ба ҳам омехта гардида, кори зардӯzро мушкил менамояд.

Хусусияти дигари зардӯзӣ, ки таҷассумгари фарҳанги миллии тоҷикон аст, нақшу нигори он мебошад. Азбаски нақшу нигори зардӯзӣ аксар маврид вобаста ба муҳити зист, мавқеи ҷойгиршавии минтақа, тасаввуроти зардӯз тасвир мейбад, он маҳсусияти миллӣ пайдо мекунад. Аксари зардӯzon нақшҳое, ки ифодагари ҳаёту зиндагӣ ва орзу ормони мардум аст, бештар корбаст менамоянд. Тарзи гулбурӣ ва интихоби нақшу нигори он хеле гуногун буда, табиати бою рангин ва манзараҳои дилфирибӣ кишварро дар худ таҷассум мекунад. Ин тавассути нақши шоҳаву баргҳои гулу растаниӣ, акси парандагон ва нақшҳои рангину хушнамуди геометрӣ тасвир мейбад. Ҳар як нақш, ки дар санъати зардӯзӣ инъикос мейбад, маъниву рамзи маҳсусро ифода мекунад. Аз ин лиҳоз, ҳунари зардӯзӣ низ инъикосгари таъриху фарҳанги кӯҳани мардуми тоҷик маҳсуб мейбад.

Зардӯзӣ эҳтиёткориро меписандад, истифодаи нахи зар дар ин ё он нақш кори андак набуда, ҳар нақш зари маҳсуси худро меҳоҳад. Мувофиқи ақидаи зардӯzon агар ҷое, ки зари сурх зарур бошад, сабз ё баръакси он истифода шавад, ҳам нақш хуб дида намешаваду ҳам сифати маҳсулот паст мешавад. Агар зардӯз миёни рангҳои истифодашаванда тафриқа нагузорад, ҳатои маҳз сар мезанад. Ба ин далел, ҳунарманд ҳамон вақт зардӯзи моҳир мешавад, ки дар интихоби риштai зар ба мушкилӣ роҳ надиҳад. Вобаста ба ин масъала Кузнетсова А. Я. чунин навиштааст: “Ҳар як нақш дар зардӯзӣ вазифаи муайянӣ худро дорад. Ба ҳамин хотир он аз санъати гулдӯзӣ баъзе фарқиятҳо дорад” [6, с. 128].

Тӯли асрҳои зиёд санъати ороишӣ дар зардӯзӣ аз навъҳои гуногуни нақшу нигор таркиб ёфтааст. Зардӯzon дар замонҳои пеш низ тасвири ин ё он нақшро дар намунаи маҳсулоти дасташон инъикос менамуданд, ки ифодакунандай маъниву рамзи муайяне буд. Роҷеъ ба ин мавзӯй дар мақолаи “Таърихи пайдоиши нақшу нигор” (“История возникновения орнамента”) чунин дарҷ гардидааст: “Нақш яке аз намудҳои тасвири қадимии фаъолияти одамон дар гузаштаи дур буда, он дар худ як навъ рамз ва мағҳуми ҷодуиро ифода карда, вазифаи семантико иҷро мекард” [14, с. 13-15].

Мутобики навиштаи Пешерева Е. М. “Нақши асосӣ аз шаклҳои салибмонанди амудӣ қашидашуда иборат мебошад, ки чор кунҷи он ҳамгашта аст. “Замина”-и он аз риштai заррин ё бо нақши хурд (маҳин) ё бо шакли раҳи морпечи паралелӣ ё бо як қисми сергул дӯхта шудааст. Ҳамаи қисмҳои замина бо риштai заррин ва танҳо атрофи он бо риштai нуқрагӣ дӯхта шудааст. Тибқи мушоҳидаҳо дар байни зардӯзихое, ки қисмҳои маҳмалин доранд, нақши нозуки аз зар ҳамчун ҳати қаҷшудаи мунтазам аз ду тарафи он бо пӯпаки ҷингиламонанд дӯхта мешавад. Атрофи бар, доман ва оҳири остини ҷома бо тасмаи ҳаррангаи абрешимӣ дӯхта шудааст” [8, с. 265-282].

Асосан ҷомаҳои мардуми Бухоро бо тамоми заминаш зардӯзӣ карда мешуд. Зардӯзони тоҷик дар асл танҳо пеш, ду бари доман ва лаби остини ҷомаро зардӯзӣ мекунанд. Ҳастанд зардӯзоне, ки тамоми матои онро заминдӯзӣ намоянд, valex хеле кам. Масалан Мукаррама Қаюмова (сокини шаҳри Душанбе) ин услубро хеле зиёд истифода мекунад, ки ҳар қадом нақши тасвирнамудаи ў мавқеъ ва ҷойи муайянӣ маҳсус дорад. Аз ҷумла, ў бо тасвири паранда ва ё шоҳаҳои гулу дарахте маҳсулоташро зебу зинат медиҳад, ки дар маҷмӯй як асари комилро мемонад. Мувофиқи андешаҳо ин яке аз қадимтарин ва маъмултарин нақшу нигор миёни тоҷикон ба

хисоб меравад. Ин қабил нақшу нигор шабехи парандаҳоанд, ки аз ҷониби ҳунарманд дар маҳсулоти зардӯзии мусир ба мушоҳид мерасад.

Тасвири нақшу нигор дар зардӯзӣ ва ё ҳунарҳои дар зиндагии мардум ҳамчун унсури фарҳангӣ мавқеи муайянро қасб кардааст. Масалан куртai занона қисмати асосии сару либоси бонувон ба шумор рафта, зебу зинат додани он ба завқу салиқаи аксари занону дuxтарon мувоғиқ аст. Куртаҳои зардӯзӣ аз давраҳои пеш, асосан, барои занони бойҳо ва наварӯсон гулдӯзӣ карда мешуд. Азбаски тоҷикон низ ҳангоми ҷашни арӯсӣ аз он истифода мекарданд, ин намуди маҳсулоти зардӯзӣ миёни мардум то ҳол боқӣ мондааст. Ин нуқтаро муҳаққиқ Пешерева Е. М. низ дар асарааш зикр намудааст: “одатан бо ин усул танҳо зеҳи куртai занонаро зардӯзӣ мекарданд. Тамоми зеҳро зоҳирان бо риштаи осмонӣ зардӯзӣ менамуданд” [8, с. 266]. Зардӯзони мусиро тоҷик бисёртар пеш ва остини куртai занонаро зардӯзӣ менамоянд, ки аз ҷиҳати шакл ва услуб низ аз куртаҳои зардӯзии пешина фарқ дорад. Аммо дар тоқиҳои зардӯзӣ ҳоло ҳам тарзи заминдӯзӣ бештар мушоҳид мегардад.

Либос нисбати унсурҳои дигари фарҳанги моддӣ ҳусусиятҳои миллии ҳалқро зиёдтар инъикос намуда, бо нишонаҳои этникӣ алоқамандии зич дорад, зоро дар он анъана, таъриҳ, муносибатҳои иҷтимоӣ ва унсурҳои гоявӣ, тимсоли зебоӣ, эътиқод ва гайра таҷассум меёбад. Аз давраҳои қадим бо ин усул ҷомаву камзӯлча, кулоҳи мардонаву қӯдакона, салла (дастор), тоқии занона, камарбанд, пешонабанд, болишт, мӯзаҳои мардона, пойафзоли занона ва дигар ашёро медӯхтанд. Омода намудани ашёи зарурӣ барои зардӯзӣ низ ҳусусиятҳои фарқкунанда дорад. Масалан дар вакти дӯхтани тоқиву куртai зардӯзии занона бисёртар риштаҳои заррину симин бо иловаи пӯлакча ва муҳраҳои гуногунҳаҷм ба кор бурда мешаванд. Ин усул асрҳои гузашта дар пойафзоли занона – барои наварӯсон ва занони табақаи доро ва мӯзаҳои мардона (асосан онро шоҳону ашрофзодагон мепӯшиданд) таҳия мешуд, ки хеле зиёд ба мушоҳид мерасад. Дар ин маврид Ҳамидҷонова М. низ ишора мекунад, ки: “миёни мардуми Кӯҳистони Маҷҷаҳо оилаҳои доро барои арӯс пойафзолро гоҳо зардӯзӣ мекарданд” [15, с. 143].

Маълум аст, ки зардӯзӣ дар асоси ҳунари гулдӯзӣ ба вучуд омадааст, зоро миёни тоҷикон аз замонҳои қадим гулдӯзӣ кардани матоъ роиҷ буд ва ин барои рушди зардӯзӣ бетаъсир намонд. Барои ҳамин ҳам беҳтарин намунаи санъати зардӯзиро занону дuxtaroni тоҷик рӯйи кор овардаанд. Нақшу нигоре, ки дар ҷома, курта, камзӯлча, тоқӣ, болишт, шерозаю ҷойхалта ва ҷойникпӯшак, гахворапӯшакҳои зардӯзӣ ва гайра ҷой дода шудааст, ҳар қадом ба ҳуд номҳои мувоғиқ доранд. Онҳо маҳсусияти миллиро нигоҳ дошта, имрӯзҳо зеби ҳар хонадон гардидаанд.

Масалан ҷома, ки аз сарулибоси асосии мардуми тоҷик ба шумор рафта, бо тарзу намудҳои гуногун дӯхта мешавад. Ҷомаи зардӯзӣ нисбати ҷомаҳои дигар маъмул буда, ҳам барои занон ва ҳам барои мардон омода карда мешавад. Ин намуди ҷомаро замонҳои пеш бештар одамони табақаи доро мепӯшиданд. Баъдтар мавриди истифодаи он вассеъ гардид ва мардуми одӣ низ дар тӯю маъракаҳояшон аз он истифода мекардагӣ шуданд. Куртаи занона ҳам ҷузъи сарулибос ба шумор рафта, ороиш додани он тавассути санъати зардӯзӣ хеле маъмул аст. Куртаҳои арӯсии тоҷикон, ки бисёр вакт аз матои атлас иборат буд, бо риштаҳои зару нуқрагӣ зебу зинат дода мешуд.

Гайр аз куртаву чома ва пойафзол дар шароити кунуни зардӯзӣ кардани *тоқии занона* низ аз шуғлҳои асосии зардӯzon мебошад. Чунки назар ба навъҳои дигари зардӯзӣ ба токӣ талаботи мардум зиёдтар буда, дар мавридҳои гуногун аз он истифода менамоянд. “Тоқиҳои зардӯзии занонаи Хучанд, асосан, шакли доираву чоркунча дошт. Онро бъяди зардӯзӣ кардан бо ҳар гуна пулкачаҳо низ оро медиҳанд. Дар Бухоро бошад, тоқии зардӯзӣ аввал шакли мудаввар дошт ва бъядтар қолаби чоркунчаро гирифт” [2, с. 469].

Зардеворӣ ё бардеворӣ низ яке аз маснуоти гулдӯзишуда буда, барои оро додани атрофи хона истифода мешавад. Зардевориро, асосан, дар девори хона ва ё қисмати болои сӯзани меовезанд. Аксари зардевориҳо бо баргу шоҳаҳои хурди гулу растани ва навиштаҷот ороиш ёфтаанд. Кам аст зардеворие, ки навиштае надошта бошад, чунки асоси навиштаҷоти онро риштаи зар ташкил дода, ороиши он дар як зардеворӣ мавқеи маҳсусро касб мекунад. Аз рӯйи нақшу нигор зардевориҳо ба кӯрпачаву болишт ва куртаҳои зардӯзии имрӯза хеле шабеҳанд, чунки ин қабил маснуот бо омезиш додани риштаҳои зару абрешимӣ ба вучуд омадааст. Натиҷаи таҳқиқоти як қатор шаҳру ноҳияҳои кишвар нишон дод, ки дар ҳамаи зардевориҳо рубоиву дубайтиҳо дар мавзӯи баҳту саодат (хушбахтӣ), ишқу ошиқӣ, оиласдорӣ, ҳатто дубайтиҳое, ки аз қадом гулдӯз будани маҳсулотро муайян мекунад, тавассути риштаҳои заррину нукрагӣ сабт гардидаанд. Ба монанди:

Навиштам ман дар ин девори хона,
Бимонад аз мани мискин нишона.

Ҳар мисрае, ки дар зардевориҳои тоҷикӣ сабт гардидааст, албатта, ҳарфҳои он дар шакли нақшу нигори печида ва услуби гуногун буда, ҳар як ҳарф, гӯё, як нақши мукаммалро ифода мекунад.

Тӯли даҳсолаи охир ин навъи зардӯзӣ қарib таҳия намегардид ва ҳунармандон бар он назар буданд, ки ба зардеворӣ дигар эҳтиёҷе намондааст, vale ҳаҷми солҳои охир таҳия гардидани зардевориро рӯи кор овард. Дар қатори намудҳои гуногуни ҷиҳози зардӯзӣ он дубора ба роҳ монда шуд. Ҳусусан, аз ҷониби шогирдони Мукаррама Қаюмова намунаҳои беҳтарини ҷодар бо нақшу нигори зардӯзӣ (қисмати болои ҷодар) хеле зиёд ба назар мерасад.

Чуноне ки зикр гардид, дар санъати зардӯзии имрӯзаи тоҷик бештар намунаи токӣ, курта, чома, ҳар навъ ҷиҳози рӯзгор ва ашёи гуногун барои ороишу армуғон маъмул буда, онро барои истифода дар ҷашни маросимҳо ва ҳаёти рӯзмарраи мардум таҳия менамоянд. Зоро сарулибос аз унсурҳои муҳимми фарҳангӣ миллий буда, моҳияти миллий буданро зоҳир менамояд.

Ҳар маҳсулоте, ки аз ҷониби ҳунарманд таҳия карда мешавад, албатта, мавриди истифодаи умум қарор мегирад. Корбурд намудани маҳсули дasti зардӯзoni тоҷик аз ҷониби табақаҳои гуногуни истифодабарандагон аз муҳсусияти миллий доштани ҳунари зардӯзӣ шаҳодат медиҳад. Дар баробари ҷараёни дӯхтан, нақшу нигор ва гайра боҳу ҳусусиятҳои миллие мавҷуданд, ки пешаи мазкур аз ҳунари зардӯзии ҳалқҳои дигар фарқ мекунад. Масалан фарҳанг ва мавқеи истифодаи маснуоти зардӯзӣ дар ҷашни маросим ва урғу одатҳои мардумӣ мебошад. Ҳусусияти миллии зардӯзии тоҷикон, пеш аз ҳама, дар урғу одат ва анъаноти онҳо таҷассум гардидааст. Намунаҳои муҳталифи маҳсулоти

зардӯзӣ ва василаи истифодаи он миёни аҳолии маҳаллии Тоҷикистон низ хусусиятҳои хос дорад. Дар ҷашну маросимҳои ҳурсандии тоҷикон сарулибоси зардӯзӣ афзалияти бештар дорад, чунки тоҷикон онро либоси идона ва рамзи шодию нишот мепиндоранд. Мувофиқи иттилои бахше аз муҳаққиқон заминаи пайдоиши он Бухоро бошад ҳам, дар байни тоҷикони минтақаҳои дигари кишвар маҳсулоти зардӯзиро истифода мекунанд, ки аз маҳсусияти миллӣ доштани он дарак медиҳад.

Мардуми тоҷик вобаста ба расму оин анвои сарулибоси зардӯзишударо дар ҷашну маъракаҳои ҳурсандиашон ба кор мебаранд. Либоси маъмулии зардӯзии тоҷикон ҷома, камзӯлча, курта, тоқиву пешонабанд, пойафзол (мӯза, кафш) ва амсоли инҳо мебошад, ки дар аксар лаҳзаҳои шодию нишот онро ба бар мекунанд. Тоқиву куртаро бисёртар занону духтарон ва ҷомаро мардону писарбачаҳо истифода менамоянд. Чи тавре ки дар боло зикр гардид, дар замонҳои гузашта маҳсулоти зардӯзӣ танҳо ба одамони доро дастрас буд, зоро арзиши он ҳеле гарон буд ва мардуми одӣ тавони ҳаридани онро надоштанд. Ба таъбири Сухарева О. А. “Азбаски матоъ ва риштаи барои зардӯзӣ сарф мешуда арзиши баланд дошт, на ҳамаи ҳунармандон аз он захира доштанд ва аксар вакт маҳсулоти асосии зардӯз бо фармоиши дарбор таҳия карда мешуд” [10, с. 117-119].

Ба ҳамин сабаб ин тоифаи одамон зиёдтар сарулибоси гулдӯзишударо мепӯшиданд. Оҳиста-оҳиста санъати зардӯзиро дар либоси арӯсу домод ва дигар тоифаи одамон истифода мекардагӣ шуданд. Ҳоло ҳам дар байни тоҷикон ҷунин расм аст, ки дар ҷашни арӯсӣ, тӯйи суннатӣ ва рӯзҳои дигари ҳурсандӣ арӯсу домод, писарбачаи тӯйшаванд, машшоқону ҳофизон ва ракқосаҳо ҳангоми намоишҳои консертӣ бештар либоси бо усули зардӯзӣ ороишёфтaro ба бар мекунанд. Масалан дар шаҳрҳои Ҳисор, Ҳуҷанду Панҷакент, Истаравшан, Мағчӯҳ ва қисман ноҳияҳои дигар навхонадорон сару либоси зардӯзиро истифода мекунанд. Дар маросими ҳатнатӯй низ якчанд сарулибоси зардӯзӣ корбаст карда мешавад. Масалан рӯзи тӯй ба писарбачаи соҳибтӯй тоқӣ ё кулоҳ ва ҷомаи зардӯзӣ мепӯшонанд, ки аз дигарон фарқ кунад. Дар ин рӯз писарбача бо ҷунин сарулибос ҳудро ҳеле ҳурсанд эҳсос менамояд.

Ғайр аз ин мардуми шаҳру навоҳии зиёди Тоҷикистон дар тӯю сурашон сарулибосҳои зардӯзишударо напӯшанд ҳам, аз болишт, ҷодар, гаҳворапӯшак, ҷойникпӯшак ва анвои дигари зардӯзӣ васеъ истифода менамоянд. Мувофиқи навиштаи Андреев М. С. дар ноҳияҳои минтақаи Бадаҳшон низ занону духтарон маҳсулоти зардӯзиро таҳия мекардаанд [1, с. 413]. Натиҷаи тадқиқоти кормандони илмии ПИТФИ, ки солҳои охир ба шаҳру навоҳии Бадаҳшон сурат гирифт, нишон дод, ки имрӯз ҳам бонувони ин минтақа ба дӯхтани камарбанду болиштҳои зардӯзӣ машгуланд.

Маъмулан, пӯшидани маснуоти зардӯзӣ дар ҷашну маросимҳои шодиовар бо мақсади дар амал татбиқ намудани ҷанбаҳои фарҳангиву миллӣ истифода мешавад. Маҳз ҷунин расму одат ва анъанаҳои миллии мардуми тоҷик боис гаштааст, ки унсурҳои фарҳангии он ҳамчун мероси гаронбаҳо бοқӣ монад.

Дар шароити кунунӣ зардӯzon баробари нозукиҳои ҳунари зардӯзиро аз ҳуд кардан, боз шаклу намудҳои гуногуни нақшу нигори онро оғаридаанд, ки нисбати зардӯзихои пешина мураккабтар аст. Анъанаи зардӯзӣ ҳамчун як ҳунари барҷаста дар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон

бисёртар рушд карда, имрӯзҳо низ хунармандони зиёде дар таҳия ва ташаккули ин ё он маҳсулоти зардӯзӣ саҳм мегузоранд. Масалан дар бунёди байналмилалии “Хафт пайкар” бо сарварии хунарманд Мукаррама Қаюмова ва корхонаи “Суман”, ки дар заминаи сехи зардӯзии “Гулдаст” таъсис ёфтааст, таҳтироҳбарии Файзимо Иброҳимова занону духтарон дар қатори қасбу хунарҳои дигар ба зардӯзӣ низ машғул буда, намунаҳои беҳтарини онро омода мекунанд. Аз ҷумла хунари зардӯзии М. Қаюмова тарзу усул ва маҳсусияти хоси худро дошта, аз маҳсулоти дигарон ба куллӣ фарқ мекунад. Ӯ ҳангоми зардӯзӣ кардани либос ҳамеша аз роҳу воситаҳои анъанавӣ истифода мекунад. Аз ҷониби ин зардӯзи моҳир ҷомаҳое таҳия мегарданд, ки дар он нақшҳои миллӣ ва образҳои муҳталифи асотирии ниёғон бештар ба мушоҳида мерасад.

Гуфтан ба маврид аст, ки худи М. Қаюмова аз зумраи зардӯзони соҳибистеъдоде мебошад, ки дар дӯхтани либосҳои зардӯзӣ ҳамто надорад. Хунари зардӯзии ӯ аз дигарон фарқ дошта, дар кораш бисёртар нақшу тасвирҳои қадимиро, ки аз гузаштаи дур ва фарҳанги ғани тоҷикон дарак медиҳанд, истифода менамояд. М. Абдураҳмонова (сокини шаҳри Панҷакент) низ анвои гуногуни сарулибоси тоҷикӣ, ҳар гуна лавҳаҳо бо навиштаҷот ва гайраро бо нақшу нигори рангини зардӯзӣ меофарад. Дар қатори хунармандони номбурда боз садҳо зардӯzonи дигар дар шаҳру навоҳии муҳталифи Тоҷикистон кору фаъолият намуда, намунаҳои беҳтарини санъати зардӯзиро эҷод менамоянд.

Зардӯzonи моҳир имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои муҳталифи Тоҷикистон намудҳои гуногуни маҳсулоти зардӯзиро аз қабили ҷома, тоқӣ, қулоҳ, курта, пойҷома, болиши, гаҳворапӯшак, чойникпӯшак ва ғайра бо нақшу нигори рангин таҳия карда, ба истеъмолгарон пешниҳод менамоянд. Дар санъати муосири зардӯзии тоҷик баробари эҷод намудани нақшу нигори нисбатан нав доираи васеи нақшҳои анъанавиро низ дар баргирифтааст, ки бо гуногунрангӣ ва сифати ороиш каме тафовут дорад. Ғайр аз ин миёни хунармандони ҳозира услуби попуридӯзӣ (йирмадӯзӣ)-ро низ дучор омадан мумкин аст, ки тавассути риштаҳои заррину нуқрагин ба амал омадааст. Ҳоло ин навъи гулдӯзӣ хеле маъмул буда, аз ҷиҳат нақшу нигор ва маҳсулоти истифодашуда ба зардӯзӣ шабоҳат дорад. Аммо метавон қайд кард, ки бо вуҷуди вусъат ёфтани усули попурии шаклан зардӯзӣ ба рушду нумӯъ ва мавқеи хунари зардӯзӣ таъсири ҷиддӣ расонида наметавонад. Вазифаи зардӯzonи имрӯза истифодаву нигоҳ доштани санъати бою рангини ниёғон ва дар заминаи он оғаридани образҳои муҳталиф аст, ки ифодагари фарҳангу тамаддуни ҳалқи тоҷик мебошад.

Таҳлилу баррасиҳо нишон медиҳанд, ки солҳои охир хунари зардӯзӣ рӯз то рӯз рушд мекунад. Хунармандони ҳалқӣ аз соли 2003 инҷониб ҳамасола ду маротиба дар ярмаркаи хунармандон, ки дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, ширкат меварзанд. Боиси зикр аст, ки дар намоишу ҷорабиниҳо дар қатори маҳсулоти хунармандии дигар намунаи либосҳои зардӯзӣ хеле зиёд ба назар мерасад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ҳошияни эълон гардиданси соли 2018 ҳамчун “Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ” ва солҳои 2019-2021 “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ” зардӯзӣ боз мавқеи худро пайдо кардааст. Ин моро бовар мекунонад, ки занону духтарони тоҷик хунари зардӯзиро боз ҳам беҳтару хубтар густариш дода, ба наслҳои оянда мерос мегузоранд.

Хулоса хунари зардӯзӣ, на факат барои зебу зинат додани сару либос ва ашёи гуногуни рӯзгор ба кор бурда мешавад, балки он ҳамчун ҷанбаи

фарҳангӣ дар зиндагии мардум нақши муайян мебозад. Ҳар як анвои зардӯзие, ки мардуми тоҷик истифода мекунанд, аҳаммияти маҳсуси таърихӣ ва фарҳангиро соҳиб аст, зоро намунаҳои санъати зардӯзии тоҷикон бо ҳаёт, урғу одат ва ҷашни маросимҳояшон робитаи ногусастани дорад. Дар замони имрӯза, ки илму техника босуръат пеш рафтааст, хифзу эҳёи анъанаҳои гузаштагон ва ба наслҳои оянда мерос гузоштани он кори саҳл набуда, дикқати маҳсусро талаб менамояд. Ҳамин тариқ, зардӯзӣ аз муҳимтарин ҳунарҳои аҷодии тоҷикон буда, тайи солҳои охир бо мурури замон эҳё мегардад. Ҳушбахтона, бахше аз расму ойин ва анъанаҳои фарҳангие мавҷуданд, ки барои нигоҳдорӣ ва инкишофи ҳунари зардӯзӣ мусоидат менамоянд.

Адабиёт

1. Андреев, М. С. Таджики долины Хуф. Вып. 2. – Сталинабад, 1958. – 524 с.
2. Бободжанова, Н.И. Традиционный покрой и инновации в женской одежде таджиков (XIX – XX вв.) // Очерки истории и теории культуры таджикского народа. – Душанбе, 2006. – 524 с.
3. Бободжанова, Н., Ҳакимова, Н. Традиционный костюм и покрой одежды Худжанда XIX-XX веков. – Худжанд: Меркурий Дизайн и Принт, 2012. – 106 с.
4. Дадабоева, М. Н. Нақши анъанаҳои миллӣ дар эҳёи ҳунарҳои мардумӣ // Номай Донишгоҳ. – 2017. – №2 (51) – С. 222-227.
5. Кудаев, М. Ч. Карабаево-балкарская этнохореография и символика. – Нальчик, 2003. – 108 с.
6. Кузнецова, А. Я. Народное искусство карачаевцев и балкарцев. – Нальчик, 1982. – 176 с.
7. Майтдинова, Г. М. История таджикского костюма: Генезис костюма таджиков: древность и раннее средневековье. Т. 1. – Душанбе, 2004. – 280 с.
8. Пещерева, М. Е. Золотое шитье // Сборник музея антропологии и этнографии. Том. 16. – Ленинград: Наука, 1955. – С. 265-282.
9. Равдоникас, Т. Д. Очерки по истории одежды населения Северо-Западного Кавказа (V в. до н. э. — конец XVII в.). – Ленинград, 1990. – 144 с.
10. Сухарева, О. А. История среднеазиатского костюма Самарканда (2-я половина 19-начало 20 в). – М.: Наука, 1982. – 144 с.
11. Сухарева, О. А. Вопросы изучения костюма народов Средней Азии // Костюм народов Средней Азии (историко-этнографические очерки). – М.: Наука, 1979. – 240 с.
12. Сухарева, О. А. Познефеодальный город Бухара конца XIX - начала XX века. – Ташкент, 1962. – 194 с.
13. Сухарева, О. А. Квартальная община позднефеодального города Бухары (в связи с историей кварталов). – М., 1976. – 366 с.
14. Тибенько, Т. И., Кашенова, Н. С. История возникновения орнамента // Юный ученый. – 2016. – №2. – С. 13-15.
15. Хамиджанова, М. Материальная культура Матчинцев // До и после переселения на вновь орошенные земли. – Душанбе: Дониш, 1974. – 180 с.
16. Шарипов, Н. Зардӯзӣ // Донишномаи фарҳангӣ мардуми тоҷик / Муассисаи давлатии Сарредаксия илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Ҷилди 1. – Душанбе, 2015. – 668 с.
17. www.narodpromusl.vahmuk.edusite.ru.

Носирова Л.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАДЖИКСКОЙ ВЫШИВКИ

В статье представлены сведения о появлении и развитии золотошвейного мастерства таджиков и её национальные особенности. В исследовании автор определяет, что золотошвейное мастерство является одним из древних ремёсел предков таджиков и оно появилось на основе искусства вышивки. Для обоснования своей мысли, автор в качестве сравнения подвергает анализу ряд исследований посвященные данной теме. В заключении статьи отмечается, что золотошвейное мастерство вышивки сохранилось в быту благодаря сложившимся традициям ремесленного искусства предков таджиков и оно является неотъемлемой частью национальных традиций в современный период.

Ключевое слово: культура, таджики, ремесло, золотошвейное искусство, ремесленники, праздники и обряды, хозяйки, современный период.

Nosirova L.

NATIONAL FEATURES OF TAJIK EMBROIDERY

The article highlights the Tajik tradition of gold-embroidery art and its national cultural aspects. During the research, it was clear that the gold-embroidery is an ancient folk craft and it is considered a kind of embroidery art. The main purpose of the article is to show the contemporary condition of the development of gold embroidery in the country. Based on fieldworks the necessary materials on the gold embroidery tradition were collected.

The author conducts a comparison between works of other researchers dedicated to the gold embroidery art of the last century and independence years.

Keywords: culture, Tajiks, craft, gold embroidery art, folk craft, artisans, holidays and ceremonies, craftsmen, tradition.

УДК 72.014.238+712+37таджик+9таджик+725.945

Ганизода Д., Хайтова С., Акобиров С.

ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ ТАДЖИКИСТАНА

В статье анализируются периоды развития современной архитектуры, стремление к освоению наследия прошлого в Таджикистане, а также дан подробный анализ направлениям связанным с использованием передовых методов строительства и принципов их формирования, рассматриваются проблемы преемственности традиций в архитектуре и в классических видах искусства, где важное значение приобретает синтез искусства и архитектуры.

Ключевые слова: Архитектура, рисунок, монументально-прикладное искусство, поиск, направление, роспись, практика, принципы формирования, познание, развитие.

Процесс периода развития архитектуры в Таджикистане начинается с появлением первых построенных зданий в республике.

Первый период современной архитектуры Таджикистана охватывает конец 1950-х и все 1960-е годы. Это были годы активного поиска нового пути развития зодчества, принесшие не только новую струю в становлении облика городов и сел Таджикистана, но и ряд ошибок. В частности, генеральный курс правительства на типизацию в массовом строительстве, с целью скорейшего обеспечения трудящихся благоустроенными квартирами, привел к индустриальным методам домостроения ограниченного количества серий типовых проектов. Количественная сторона строительства решалась активно, но зато архитектура и синтез искусства понесли ущерб. Домостроительные комбинаты Душанбе, Худжанда и других городов по сути дела в течении десятилетий производили номенклатуру изделий только одной серии. Поэтому единая схема сборки панелей породила однообразие фасадов. К этому необходимо прибавить низкое качество монтажа и крайнюю невыразительность фасадов зданий, лишенных всяких индивидуальных черт, в том числе элементов пластических видов искусств. Примером сказанному является 11-й микрорайон в правобережной части города Душанбе.

Активный поиск образа зданий заметен и в общественных зданиях. Так, в 1960-м году в Таджикгипрострое завершилось проектирование аэровокзала (архитектор В. Афанасьев, инженер З. Ярмолинский, конструктор Э. Ичаджик), первого крупного общественного здания в Душанбе, а затем и в Худжанде (он был повторен в несколько упрощенном варианте), открывшее дорогу строительству сооружений в современных формах и в четких функциональных взаимосвязях группы помещений без использования каких-либо пластических видов искусств. Удачей следует назвать и проект чайханы с рестораном на 250 мест в пригороде Худжанда, а затем повторившийся несколько раз в городе Душанбе (архитектор Г. Соломинов, 1964 г.), где пластику фасадов составляют солнцезащитные решетки типа «панджара», а также ганчевые рельефы и росписи на стенах и потолках.

В целом, конец 1950-х и 1960-х годов характеризуются удивительным сочетанием устаревших архитектурных стереотипов в мышлении зодчих с новаторским архитектурным решением. Здесь как бы происходит внутренняя борьба концепций старого-классического и нового-прогрессивного. Отсутствие положительного опыта в отечественной практике архитектуры, а также синтез искусства не позволило зодчим республики развить лучшие достижения инженерной и архитектурно-художественной мысли, зарождавшиеся в местной архитектурной школе, что привело к подчинению общей тенденции направления архитектуры всей страны. Отсюда однообразие и унылость облика новостроек Душанбе, Худжанда, Куляба, Бохтара, и других городов, захлестнувших все стороны архитектурного творчества, что нанесло большой вред по зодчеству синтеза искусств и архитектуры Таджикистана. Характерная черта в начале 1960-х годов – это «борьба с излишествами», которая смела с фасадов зданий многочисленные рельефы, картуши, колонны, арки, придававшие им особую пластичность.

Следующий период, начавшийся с конца 1960-х годов и охвативший почти все 1970-е годы, отличается более целенаправленной реализацией творческих идей молодых зодчих, пришедших на смену старшему поколе-

нию. Постепенное овладение законами композиций, умелое и целесообразное сочетание разноэтажной жилой застройки в сопоставлении с выразительными общественными зданиями, позволили некоторым образом избежать, монотонность вновь созданной городской среды и выявить в крупном градостроительном масштабе эстетические возможности массового индустриального домостроения. Наряду с типовыми сериями был разработан ряд индивидуальных и экспериментальных проектов жилых домов, которые способствовали поднятию качества архитектурных решений.

Однако, говоря о явном прогрессе жилищного строительства, нельзя не отметить тенденцию предыдущего периода – чрезмерное тиражирование домов одной серии и даже индивидуальных проектов. Не на должном уровне было благоустройство междворовых пространств, где отсутствовали пространственные виды искусства, малые архитектурные формы, единая концепция озеленения улиц, микрорайонных садов, скверов и бульваров в центре городов.

Самобытные черты таджикского зодчества, местный колорит отсутствовал и в облике общественных зданий, а если и были удачные примеры, то они терялись среди однообразной массы городской застройки. Из наиболее интересных примеров в архитектуре Душанбе следует назвать Дом дружбы (архитектор Г. Айзикович, инженеры П. Вавилова, Ф. Маргулис, 1970 г.), где высокий второй этаж с ажурной решеткой, солнцезащитные экраны-стенки, эксплуатируемая кровля, уютный внутренний дворик стали одним из первых новаций и привнесения прогрессивных местных традиций в облик современного здания.

Большой архитектурной премьерой середины 1970-х годов, а также своеобразным итогом практики строительства общественных зданий в г. Душанбе на этот период стало возведение на проспекте Ленина Дома политического просвещения (ныне проспект А. Рудаки, Государственный комплекс «Кохи Вахдат»), отмеченный премией Совета Министров СССР (архитекторы Э. Ерзовский, Ю. Пархов, 1974 г.). В этом здании авторы попытались создать образ парадного монументального сооружения современным языком архитектурной пластики с тщательной разработкой вертикальной планировки вокруг него, что способствовалоциальному восприятию всего объекта. Однако, несмотря на то что, на фасадах Дома политпросвещения создана богатая пластика архитектурно-художественных средств, при их восприятии создается впечатление авторского «многословия», разномотивности трактовки фасадов.

В целом, 1970-е годы характеризуются большим новаторским поиском в области градостроительства, вниманием к вопросу учета местных природно-климатических условий, разработкой пластики фасадов за счет солнцезащитных устройств, более широкого применения современных конструктивных структур и пока еще не в полной мере реализованного использования закономерностей объемно-пространственной композиции с учетом местных традиций народного зодчества. В прошлом остались принципы классического европейского градостроительства, так называемой «свободной планировки», где трудно было уловить закономерность в расстановке объемов.

Третий период развития современной архитектуры Таджикистана отмечен глубоким эстетическим осмыслением архитектурного творчества, тенденцией к комплексной организации современной жилой среды, нарас-

тающей тяги к повышению образности принимаемых архитектурных решений, вниманием к экологическим проблемам городской среды. Уже в конце 1970-х годов в Душанбе, Худжанде, Кулябе и Бохтаре появляются значительные постройки, свидетельствующие об освоении нашими зодчими нового языка архитектурных форм.

На следующую ступень поднялись наши представления об эстетических качествах массовой жилой застройки. В частности, в практике жилищного строительства 80-х годов, а также исканиях многих городских архитекторов проявляется стремление создавать целостные фрагменты жилой среды в виде крупномасштабных архитектурных организмов. Все более умело архитекторы используют из типовых зданий индивидуальную композицию жилого пространства. При этом широко используются композиционные возможности варьирования этажности и протяженности. Примерами этому является, застройка правобережной части Сырдарьи в Худжанде или застройка 12-го микрорайона на проспекте Профсоюзов в городе Душанбе и др. Оригинальное и пластическое цветовое решение фасадов появились в застройке 92-го микрорайона города Душанбе за счет строительства новых серий высотных жилых домов и др.

Особое место в архитектуре городов Таджикистана занимают общественные здания, облик которых стали связывать с архитектурным наследием таджикского народа. Здесь архитектура многих зданий (в Худжанде и Душанбе) доказала свои возможности решать первостепенные задачи идеологического плана, вступать в художественный диалог с разноплановой сложившейся в последние полвека и вновь создаваемой архитектурной средой.

Развитие новых выразительных средств в архитектуре крупных городов республики проходило и продолжает проходить в сложном взаимодействии переплетающихся тенденций. Например, стремление к повышенной эмоциональности в нарочито тяжеловесных административных зданиях (Министерство внутренних дел и Комитет национальной безопасности Республики Таджикистан) по улице Тегерана города Душанбе (архитектор Ю. Пархов, инженер С. Новокрещенов, 1983 г.). Они как бы незримо спрятаны с живописной композицией легкой и изящной чайханы «Саодат» на проспекте им. А. Рудаки (архитектор Б. Зухурдинов, 1985 г.). Впечатляющая сила подчеркнутой простоты, крупной пластики лаконичных и контрастно сопоставляемых объемов и форм в полной мере проявляется, например, в здании Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан в правобережной части Душанбе (архитектор Э. Салихов, 1984 г.).

Вновь возросшее внимание к историческому наследию таджикского народа породило тенденцию создания архитектурно-скульптурных комплексов и ансамблей. Наиболее ярким примером является монументальный памятник С. Айни на одноименной площади или возведенный мемориальный комплекс Исмаила Сомони на главной площади столицы (авторы первого архитектурно-скульптурного комплекса - скульптор Г. Эльдаров, архитекторы А. Агаронов, Р. Каримов, 1980 г., второго – архитектор Б. Зухурдинов, 1999 г.).

Наконец, нынешний этап (еще не завершившийся четвертый этап современной архитектуры Таджикистана) активных и вполне закономерных поисков национального своеобразия зодчества 1990-х годов привел к оживлению тенденции историзма. Не повторяя прежних ошибок, архи-

текторы Таджикистана стали воспринимать местную специфику через тонкие художественные ассоциации, характерные строением форм, например, в упомянутых административных зданиях по улице Тегерана. Однако в этих исканиях и поисках национального своеобразия ещё много излишней изощренности композиций, красочности, избыточности применяемых выразительных средств в ущерб функциональности и тектоничности сооружений (например, в чайхане в парке Дружбы народов в 6-м жилом районе Душанбе). Это свидетельствует о том, что поиск ещё не завершён и впереди нас ожидают чрезвычайно яркие произведения, которые необходимо апробировать временем, осмыслить и оценить критически [1, с. 94-99].

Эстетически осмысленная архитектурная среда формирует человека, воспитывает его. Именно в синтезе с изобразительным искусством архитектура выполняет свою первую гуманистическую задачу – создание пространства, которое способствует самоутверждению человека. Причём, это пространство должно нести определённые национальные черты, отражённые не только в архитектурных формах и образах, но и во всех пластических и пространственных видах искусства. В архитектурном пространстве современности, традиции местного зодчества занимают всё более важное место, поэтому далее ставится цель показать роль традиций таджикского народа во взаимодействии архитектуры с пластическими видами искусства.

Стремление к освоению наследия прошлого стало одной из важных тем обсуждения в третьем этапе развития современной архитектуры Таджикистана, и оно началось со статьи В. Г. Веселовского на страницах газеты «Коммунист Таджикистана» в 1979 году «Какой быть архитектуре Таджикистана?» [2]. Уже тогда в порядке обсуждения этот зодчий поставил вопрос о поиске национального колорита в архитектуре, связывая его с новаторством и с преемственностью в творчестве. В частности, он пишет, что «ничем не оправдана стилизация «под старину», когда в современной архитектуре появляются архаичные купола и своды, стрельчатые арки и другие атрибуты, характерные для культовых мусульманских зданий прошлых времён, потерявших давно свою функционально-конструктивную роль. Однако это не значит, что надо отказаться от прогрессивных художественных национальных традиций в современном зодчестве.

При создании архитектурных произведений самый плодотворный путь – это совместная работа архитектора с художниками, народными мастерами, широкое использование синтеза искусств, который объединяет художественные средства, принадлежавшие разным искусствам с целью создания художественного многопланового образа. Такой образ обладает особой силой эмоционального воздействия, недоступного каждому виду искусства в отдельности».

Как показывает опыт строительства последних десятилетий, прямое заимствование традиционных архитектурных форм и декора ведёт к эклектике и этот путь по признанию многих теоретиков и практиков архитектуры путь бесплодный [1, с. 15-16; 3 и др.]. Зодчие, работающие над решением этой сложнейшей и с эстетической точки зрения - проблемы, начинают осознавать национальное наследие не на уровне деталей, а на уровне познания общих законов архитектуры. А это значит, что только архитектура, естественно вырастающая из контекста, может рассматриваться как истинно национальная.

В зодчестве нашей республики, в основном в городе Душанбе, в последние два десятилетия наметилось множество течений и направлений поиска национального своеобразия в архитектуре, поиска синтеза традиций и современности в практике строительства [4, с. 150-157].

Одно из направлений связано с использованием передовых методов строительства, оригинальностью конструкций и законами формообразования, позволяющих выявлять архитектору здания, найти новые пластичные решения фасадов и планов. Здесь зодчие не предлагают создать национальную архитектуру. Напротив - их творчество связано с отрицанием традиций, с ниспровержением основ всего предыдущего развития национального зодчества.

Другое направление связано с проблемой восприятия архитектуры, поиском точек соприкосновения современного и традиционного. Здесь мнения архитекторов, которые трактовались как «соприкосновение», разошлись на два течения или школы. Одно течение в 80-х годах создали известные зодчие республики Э. Ерзовский и Ю. Пархов, произведения которых появились в 70-х - 80-х годах. К ним следует отнести названный Дом политического просвещения (ныне Государственный комплекс «Кохи Вахдат») на проспекте имени А.Рудаки в Душанбе (архитекторы Э.Ерзовский, Ю.Пархов, 1974 г.), здания Комитет национальной безопасности Республики Таджикистан и Министерства внутренних дел (Ю. Пархов, 1981-1983гг.). В этих сооружениях появилось явное предпочтение к ассоциативно-образной связи архитектуры с традициями [4, рис. 216, 217, 218, с. 153].

Примером ассоциативно-образного подхода к архитектуре может служить и здание фонда восточных рукописей АН Таджикистана, построенное в 1980 году по проекту архитектора Э.Салихова. Внешне простой, но выразительный облик этого здания, как пишет в критической статье М.Мамадназаров, ненавязчиво связан с традиционными архитектурными решениями: замкнутый внешний вид, просторный, освещенный сверху естественным светом, объединяющий два этажа, вестибюль- дворик, отданно напоминающий крытые дворы традиционных жилищ. Все это вместе не противоречит назначению здания и определяет его художественный образ. Несмотря на то, что ассоциативно-образное «прочтение» национального зодчества занимает в современной архитектурно-строительной практике Таджикистана большое место, нельзя говорить, что архитекторы отказались от заимствования форм у зодчества прошлого. Однако заимствование происходит значительно тоньше и осмысленнее, чем это происходило в 1930-50-х годах XX века. Именно так осмысливают архитектурное наследие таджикского народа представители второго течения. К ним относится группа архитекторов под руководством Б. Зухурдинова, произведения которого отмечены эмоциональностью, где документальное копирование известных образцов заменяется обобщенной трактовкой формы, которая придает зданиям современное звучание. Поэтому сооружения второго течения привлекают внимание своей экспрессивностью. Так чайхана «Саодат» (архитектор Б. Зухурдинов, 1984 г.) подкупает гармоничным обликом фасадов, необычной трактовкой низвергающиеся через светильник двухсветного пространства своеобразного горного водопада, резным деревянным декором потолка и колон второго этажа, выполненные народными мастерами.

В мемориале М. Турсунзаде в Лучобе (архитектор Б.Зухурдинов, скульптор Д.Рябичев, 1981г.) дана современная интерпретация мотива трех стрельчатых арок, объединенных стилизованным куполом. «Цитирование» элементов национального зодчества и архитектурного декора наглядно показывают неразрывность связи образа таджикского поэта с истоками своего творчества, с историей Таджикистана [5, с. 158-164].

Наряду с удачной интерпретацией традиционных форм, к сожалению, существует бесчисленное множество подражаний, приводящих к чрезмерному увлечению декорацией, «к сверх изобразительности». В большей степени это относится к оформлению коммерческих магазинов, баров, ресторанов, чайханы и т.п.

Принято считать, что декоративность - путь поверхностного прикосновения к наследию прошлого. Вспомним, к примеру, дискуссию «Какой быть архитектуре Таджикистана?», в которой приняли участие многие архитекторы. Это кажется бесспорным. Но совсем не означает, что это самый легкий путь, позволяющий создать произведение, отмеченное национальным своеобразием. Обращение к наследию на таком уровне требует от архитектора тонкого вкуса, чувства меры и жесткого самоограничения. Здесь особенно легко перейти ту грань, за которой излишний “нажим” на национальные особенности становится не только антихудожественным, но и неэтичным [4, с. 155].

В практике строительства 80-х годов складывалась иная картина, когда художники - монументалисты вынуждены, были «спасать», «облагораживать» сооружения после того, как они были уже возведены. Обычно это декоративные вставки (мозаичные, расписные) на глухих фасадах, а чаще - торцах жилых домов, общественных, производственных и административных зданиях. Подобные тому примеры - театр кукол, торцы жилых домов в 12-том микрорайоне города Душанбе. Дополнительно можно указать на монументально - декоративное панно на торце фабрики «Ширин» или на фасаде бывшей швейной фирмы им. 50-летия СССР (ныне ЗАО «Гулистан»), находящейся в центре Душанбе. Откровенный декор под национальный орнамент совершенно разрушил тектонику этого далеко не идеального по архитектуре сооружения. Понятие стены как конструкции, как фронтальной композиции фасада исчезло, остались только орнаментальные полосы в обрамлении оконных проемов. То же самое произошло и с торцом здания, где размещена красочная роспись.

Говорить здесь о какой-либо гармонии архитектуры и монументального искусства не приходится. Более того, в подобных случаях теряется художественная значимость не только прекрасного монументального произведения, но и признанного произведения советского зодчества. Именно такое случилось со зданием Госфилармонии им. А. Рудаки (ныне ТВ «Сафина») в Душанбе, где очень трудно совместить конструктивистское сооружение 30-х годов и современное красочное мозаичное панно на тему «Шашмаком» на западном фасаде) (художник А. Аминджанов). Если взять по отдельности оба произведения сами по себе примечательные для своего времени: первый двухзальный кинотеатр в республике и мозаичное высокохудожественное панно 70-х годов. Но в соединении город потерял художественный образ интересного памятника советской архитектуры и вместе с тем приобрёл неудачное произведение монументального искусства.

В проблему синтеза искусства и архитектуры входит и такой вопрос

как создание для городов Таджикистана плана монументальной пропаганды городов, как основополагающего документа художественно-эстетического оформления городской среды.

Проблема синтеза искусств и архитектуры затрагивает и такую область городского и сельского строительства как ландшафт и садово - парковое искусство.

Важный вопрос - цветовой колорит архитектурных ансамблей и зданий. В архитектуре Таджикистана нет единого взгляда на проблему цвета. В республике больше всего светлых, белых зданий в окраску, но кое-где врываются и яркие локальные акценты вроде 9-ти этажных жилых домов по улице И. Сомони с оригинальными цветовыми соотношениями на фасадах. Цвет должен стать важным средством эмоционального воздействия, способствовать созданию определенных настроений в соответствии с общим художественным замыслом городского ансамбля. Тем более, что в распоряжении строительной индустрии республики богатый набор строительных материалов - гранит, мрамор различных оттенков, естественный камень, кирпич, алебастр и др.

Надо только умело варьировать ими для создания высокохудожественных произведений архитектуры и скульптуры.

А вечерний «наряд» наших улиц и площадей? Город, облик которого в прошлом с наступлением темноты как бы растворялся с ней, теперь, залитый светом, получает новое художественное звучание. Поэтому наряду с другими задачами встаёт и задача создания своего рода световой и цветовой симфонии ночного освещения, вечернего выявления главных архитектурных доминант, определения меняющихся, динамичных световых эффектов. Именно такого динамичного эффекта добились проектировщики и строители Монумента Исмаила Сомони на главной площади Душанбе, где в ночное время прожектора и невидимые внутренние светильники высвечивают величественную арку со сверкающей золотой короной на вершине. С завершением каскада фонтанов за Аркой здесь в вечернее время горожане стали свидетелями настоящей цвето - светомузыкальной симфонии под яркие брызги многоструйных устройств, символизирующих вечность и незыблемость идеи Монумента - единства и согласия на таджикской земле [6].

Не оставляют равнодушными скульптурные произведения Ивана Милашевича, например, круглая приставная скульптура на фасаде молодежного театра имени М. Вахидова по улице Н. Карабаева на тему «Музы», памятник Лахути в небольшом доном скверике рядом с драматическим театром его же имени. Привлекает внимание высокий профессионализм, тонкий вкус в мозаике в торце жилого дома и витраже Дворца культуры г. Куляба (автор художник - монументалист С. Шарифов), а также работы молодого художника- монументалиста Г. Джураева в интерьере Резиденции Президента Республики Таджикистан в г. Худжанде. Привлекает внимание памятник Камолу Худжанди на центральной аллее города Худжанда, сидящего в кресле и окруженного изящно выполненными малыми архитектурно - скульптурными формами [7].

Прекрасным свидетельством возможностей зодчих Душанбе формировать высокохудожественные произведения архитектуры является архитектурно-скульптурный мемориальный комплекс в Нагорном парке Победы, сооруженный в 1975 году (архитекторы Б. Зухурдинов, В. Щербинин, скульптор Д. Рябичев).

Наиболее величественным памятником-монументом, созданным в конце XX века, является Мемориальный ансамбль, посвященный 1100-летию Государства Саманидов и его просвещенному эмиру Исмаилу Сомони, созданный в 1999 году по проекту Б.Зухуридинова. Главная особенность созданного Мемориала - увековечить 1100- летие первого таджикского государства Саманидов и его основателя Исмаила Сомони, как символа национального согласия и возрождения. Проект был выполнен на основе международного конкурса, где предложение Б.Зухурдинова и его творческой группы (З. Юсупов С. Зухурдинов, Ф. Сайфиддинов) получило первую премию и право осуществления строительства Монумента в течение 18 месяцев [6, с. 5-7].

Литература

1. Мамаджанова, С. М. Синтез искусств и архитектуры Таджикистана (проблемы развития, взаимодействия и преемственности) [Текст] / С. М. Мамаджанова, Р.С. Мукимов, Д.С. Ганиев. – Душанбе: ТаджикНИИПАГ, 2006. – 162 с., 42 ил.
2. Веселовский, В.Г. Какой быть архитектуре Таджикистана? // Коммунист Таджикистана. – 1979. – 24 январ.
3. Мамадназаров, М.Х. Традиционное жилище Западного Памира // АН. – 1978. – № 26. – С.146-152, ил.
4. Мамаджанова, С. Традиции и современность в архитектуре Таджикистана (на примере Душанбе). – Душанбе: Ирфон -Мерос, 1993.– 368 с, ил.
5. Мамаджанова, С., Мукимов, Р. Архитектурное наследие. – Душанбе: Мерос, 1993. – 172 с., ил.
6. Мукимов, Р., Ганиев Д. Символ Единства и Согласия (Традиции в архитектуре Мемориального комплекса Исмоила Сомони в Душанбе). – Душанбе: Мерос, 2000. – 32 с., ил.
7. Ленинабад. 2500 лет: Альбом. – Душанбе: Ирфон, 1986. – 224 с., ил.

Ғанизода Ҷ., Ҳайтова С., Акобиров С.

РАВАНДИ РУШДИ МЕЬМОРИИ МУОСИР ДАР ТОЧИКИСТОН

Дар мақола давраҳои рушди меъмории муосир баррасӣ гардида, кӯшишҳои аз худ намудани мероси гузаштагон дар Тоҷикистон таҳдил ёфтааст. Ҳамчунин самтҳои марбут ба истифодаи усулҳои пешӯдадам дар соҳтмон, роҳҳои ташаккули онҳо, масъалаи давомоти муттасилии анъанаҳо дар меъморӣ ва навъҳои санъати пластикӣ, ки дар он синтези санъат ва меъморӣ мавқеи маҳсус дорад, мавриди баррасӣ карор гирифтааст.

Қалидвожаҳо: меъморӣ, расм, санъати тасвириӣ, чустучӯ, самт, нақш, тачриба, роҳҳои ташаккул, дарк, инкишоф.

Ghanizoda D., Hayitova S., Akobirov S.

DEVELOPMENT PROCESSES OF MODERN ARCHITECTURE OF TAJIKISTAN

In this article analyzes the periods of development of modern architecture, the desire to develop the heritage of the past in Tajikistan, as well as a detailed analysis of the directions related to the use of advanced methods of construction and the principles of their formation, deals with issues of traditions succession in architecture and in plastic arts, where important synthesis of art and architecture.

Key words: architecture, picture, fine art, search, direction, painting, skill, ways of development, knowing, development.

УДК 008+001+091+025.351+025.171+003.076=9таджик

Махмудов Г.

РУКОПИСНАЯ КНИГА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФЕНОМЕН ПИСЬМЕННОСТИ И КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА

В статье рассматривается роль рукописной книги в развитии национальной культуры, изучение которой позволяет значительно скорректировать понимание художественного наследия таджиков, его значение в формировании исконной связи с традицией, новой ментальности, своего места в мировом сообществе. Бесценность отдельных письменных памятников состоит в том, что в них воплотились мечты и стремления народа к социальной справедливости. Многие из этих памятников служат первоисточниками для издания научно-исследовательских трудов и имеют особое значение для изучения культуры прошлых веков.

Национальная библиотека Таджикистан внесла огромный вклад в комплектовании, хранении и изучении уникальных научных и литературных рукописных произведений таджикского народа.

Ключевые слова: культура, рукописные книги, литература, фонд, первоисточник, комплектование, Национальная библиотека Таджикистана.

Два с половиной тысячелетия насчитывает история таджикско-персидской письменности и книжной культуры. Именно рукопись явилась заботливым хранителем и бережным передатчиком многообразного наследия духовной культуры таджикского народа. Книга всегда направлена в будущее: говоря о прошлом и настоящем, она содержит в себе крупицу аккумулированного общечеловеческого знания, опыта поколений, адресованного потомкам. Более того, можно сказать, что всё обилие и исключительное разнообразие персидской словесности дошло до наших дней благодаря рукописи, страницы которой донесли до нас обширный эпос и блестательную поэзию, народные предания и математические формулы, данные о движении светил и медицинские рецепты, философские системы и мистические откровения, историческую правду и добросовестный вымысел. Осознание роли рукописной книги в развитии национальной культуры позволяет значительно скорректировать понимание художественного наследия таджиков, его значение в формировании исконной связи с традицией, новой ментальности, своего места в мировом сообществе. Синтез искусств находит полное отражение в культуре книги, ибо она в своей типологической основе предстаёт как проекция архитектурных форм, живописных систем и декора, искусства каллиграфии. Это позволяет рассматривать книгу как важнейшее связующее звено между различными видами и жанрами искусства, как своеобразный аккумулятор идеи и изобразительных норм своего времени. О мастерах и заурядных переписчиках доступные нам памятники не говорят, хотя именно труду этих безвестных мастеров в первую очередь обязана персидская книжность. Словом, рассматривая рукописную книгу, с одной стороны, как результат культурной деятельности человеческого общества, а с другой – как инструмент, способствующий

развитию духовной культуры этого общества. Центрами производства высокохудожественной рукописной книги стали мастерские придворных библиотек (китабхане), которые устраивали у себя правители-библиофилы. Особенно славились качеством производства книги мастерские Герата, Тебриза, Бухары, Самарканда. Здесь образовались своеобразные школы художественного оформления манускриптов и миниатюрной живописи.

После приобретения независимости в стране и в связи с новыми подходами к культурным и народными ценностями были изданы законы и распоряжения направленные на сохранение, защиту использования культурного и исторического наследия всего человечества на территории независимого Таджикистана. Среди них Закон Республики Таджикистан «О культуре» (13 декабря 1997 года), Закон Республики Таджикистан «О библиотечной деятельности» (1 августа 2003 года), Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об улучшении состояния Национальной библиотеки Республики Таджикистан имени Абулькасима Фирдоуси. В целях реализации основных положений вышеуказанных документов была разработана «Программа развития библиотечного дела в Республике Таджикистан на 2006 – 2015 годы», «Программа развития Национальной библиотеки Республики Таджикистан имени Абулькасима Фирдоуси на 2006 – 2015 годы» и «Программа развития Национальной библиотеки Таджикистан на 2015 – 2020 годы», Закон Республики Таджикистан «О музеях и музейных фондах» (28 февраля 2004 года), Закон Республика Таджикистан «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (23 июля 2001 года), Закон Республики Таджикистан «Об охране и использовании исторических культурных объектов» (3 марта 2006 года).

Национальная библиотека Таджикистана ранее Республиканская государственная библиотека им. А. Фирдоуси как главное национальное книгохранилище Таджикистана, является особо ценным объектом культурного наследия народов Республики Таджикистан. Она является государственным учреждением культуры, национальным хранилищем наследия науки и культуры, архивом национальной периодической печати, научно-исследовательским информационно – культурным центром республиканского значения и своими функциями соответствует основным требованиям ЮНЕСКО для библиотек данного вида.

Так как письменное наследие является национальным достоянием и имеет большое значение для изучения истории, культуры и цивилизации каждого народа, в частности, для таджикского народа, оно как устойчивое культурное явление имеет большую роль для хранения и передачи исторической памяти от одного поколения другому. В связи с этим Национальная библиотека считает одной из своих приоритетных задач – собрание национальной коллекции письменных и других манускриптов и документов, имеющих прямое или опосредованное отношение к Таджикистану и предоставление широкого доступа к этой коллекции.

В связи с этим Отдел восточных рукописей и редких книг Национальной библиотеки, являясь главным хранилищем уникальных манускриптов и литографических памятников в республике и сокровищницей оригинальных произведений деятелей культуры и искусства таджикского народа в структуре библиотеки, занимает одно из ключевых мест. Бесценность отдельных письменных памятников состоит в том, что многие из

этих памятников служат первоисточниками для научно-исследовательской работы, издания трудов и имеют особое значение для изучения истории и культуры прошлых веков.

С каждым годом золотой фонд отдела постоянно пополняется благодаря специальному, целенаправленному поиску и работе со стороны специалистов фонда, работников библиотеки и граждан республики. С каждым годом книголюбы и собиратели редких книг помогают нам найти ценные манускрипты. И примечательно, что большинство рукописей приобретены у самих жителей Таджикистана, что свидетельствует о том, что таджики любят и почитают древнюю культуру своих предков. Отличительная особенность многих рукописей настоящего фонда состоит в том, что большинство из них имеют красивый почерк, прекрасный переплет и замечательный орнамент.

Всем известно, что искусство составления и написания книг на Востоке требовало особые навыки. Каллиграфия – искусство написание текста разными шрифтами одного алфавита было распространено и среди писцов Востока. Каждая написанная книга считается уникальным произведением искусства. Здесь считаю нужным привести некоторые виды каллиграфического искусства хранящееся в отделе Восточных рукописей и редких книг Национальной библиотеки Таджикистана, которые являются уникальными, неповторимыми в своем роде.

В настоящее время собрано более 2600 томов древнейших письменных и 2400 томов редких литографированных памятников на таджикско-персидском, узбекском, арабском, тюркском и других языках. Это собрание по богатству и разнообразию занимает одно из первых мест среди хранилищ рукописей Востока в нашей стране.

Жемчужинами библиотеки являются уникальные рукописи известных ученых средневековья Ат-Табари «История Табари» («Таърихи Табарӣ», XIII век), индуза Зия Барани «История Фирузшаха» («Таърихи Фирузшоҳи», XIV век), «Трактат об освещении» («Рисолай азхавия», XVI век), знаменитого философа и врача Авиценны, «Бограханова жизнеописание» («Тазкираи Бугрохони», XV-XVI вв.), «Жизнеописание поэтов» («Тазкират-уш-шуаро») Давлатшаха ас-Самарканди (XVII век), «Мухсинова этика» («Ахлоки Мухсини») Хусейн Ваиза Кашифи (XVII век), «Сокровище государей» («Захират-ул-мулук») Али Ибн Шахобитдина ал-Хамадони (XVIII век), «Фармакопия Кадира» («Карободини Кодири») Мухаммед Акбара Арзони (XVIII век), «Сокровище мира» («Ганч-ул-олам») Низама Ибн Ходжа Якуба ал-Хисари (XVII век), «Четыре сада розы» («Чахор боги гулҳо») Мухаммед Адила ал-Бухари (XIX век), «Толкование Султана» («Таъбири Султони») Исмаила- Низомулмулка (XVI-XVII вв.), «Геометрия» и «Тридцать глав по астрономии» («Ҳандаса» ва «Сифасл дар илми нуҷум») знаменитого математика и астронома Ходжи Насритдина Туси (рукописи XV и XVII вв.) и другие научные списки.

Особого внимания заслуживают найденные манускрипты известного историка Востока Хондамира (умер в 1535 г.) и сочинения по медицине индийского ученого и врача Хакима Мухаммеда Шарифхана.

Рукописный труд по всеобщей истории Хондамира «Друг жизнеописаний» («Хабиб-ус-сияр») - список XVII века охватывающий историю с древнейших времён до 1524 года, состоит из трех томов: первый том включает легендарную историю ветхозаветных патриархов, древних иранских

царей, Мухаммеда и первых четырех халифов; второй том посвящен истории двенадцати имамов, омейядов, аббасидов и современных им династий: третий - начинается историей Чингизхана и его современников, охватывающей историю Тимура и тимуридов, описывает вступление на престол узбеков Шейбанидов и правление шаха Исмаила сефевида.

Примечательны приобретения древних рукописей по художественной литературе: «Шахнаме» («Шохнома») классика таджикско-персидской литературы Абулькасыма Фирдоуси (XVI век).

Среди манускриптов особого внимания заслуживает замечательное произведение великого поэта XIII века Саади Ширази «Гулистон», увидевшее свет в 1258 году. Его полный список, хранящийся в библиотеке, сделан почерком «настальник» на разноцветной стамбульской бумаге. На страницах этого списка читатель найдет яркое отражение быта, обычаев народов не только Ирана, но и всего Ближнего Востока XIII века.

Другая рукопись Саади Ширази «Бустон» - содержит дидактические произведения и состоит из десяти глав. В них поэт выразил свое миропонимание, и попытался преподать добрые советы, наставления, которые могли бы помочь обездоленным и угнетенным. Данный манускрипт переписан в двух колонках изящным «настальником» в 1538 году.

Трактат «Лечение болезней» («Илоч-ул-амроз») Хакима Мухаммеда Шарифхана (список XVIII века) рассказывает о достоинствах сложных микстур, о разного рода болезнях головы и их лечении, о сложных ножных ваннах и для чего они употребляются, о разного рода наркотиках, их составе и действиях против укусов гадов, разных болезней и т.д. Все 27 глав книги представляют собой, собственно говоря, перечень лекарств в алфавитном порядке. Переплет рукописи выполнен мастером Офиятом Хасаред.

До наших дней сохранились в памяти народов Востока великолепные лирические газели Хафиза Ширази. Более пятидесяти рукописных копий произведений его хранится в нашей библиотеке. Большинство из них изготовлено в Центральной Азии.

Особый интерес представляют для исследователей его замечательные «Диваны» («Девонхо»), значащиеся здесь под инвентарными номерами 1609, 1922 и 2191.

Первый список Хафиза содержит 532 газели поэта, собраны в рукописи также его оды муссадасы и четверостишия. Год составления настоящего «Дивана» переписчиком не указан. Судя по виду бумаги и почерку, а также по палеографическим данным, он был составлен во второй половине XVI и начале XVII веков. Во второй книге 483 газели, 40 рубаи, а также мухаммасы поэта.

В начале «Диванов» Хафиза имеются многокрасочные заставки (унваны). Текст, заключенный в рамки из золотых и цветных линий, написан в две колонки на странице. Есть и рукописи, сделанные грубым почерком на низкосортной бумаге восточного производства XVIII - XIX веков,- они ценные как свидетельства той громадной популярности, которой пользовалась лирика Хафиза Ширази в самых различных слоях общества.

Прошло более 600 лет со дня рождения великого таджикского поэта и мыслителя XV века Нуритдина Абдурахмана Джами, а его произведения до сих пор живут, их читают, их переводят на многие языки мира.

Огромное литературное наследие поэта в течение шести столетий переписывалось умелыми каллиграфами и передавалось из поколения в поколение в виде рукописей. В настоящее время манускрипты этого мыслителя и ученого Востока являются украшением многих фондов мира.

Ценным пополнением библиотеки является также рукописный труд Абдурахмана Джами «Ароматные веяния духовной близости с вершин святости» («Нафаҳот-ул-унс мии ҳазарот-ул кудс»), написанный в 1468 г. и содержащий изложение доктрины суфизма и биографии около 620 суфийских шейхов, живших до автора. Эта рукопись переписана через 52 года после смерти автора в 1544 г. известным переписчиком Мухаммед Касымом Махмуд ал-Джами. Список полный, написанный почерком насх на плотной восточной бумаге. Труд заключен в отличный кожаный переплет, который украшен тиснением работы Муллы Авеза Мухаммеда.

Манускрипт «Степени духовного совершенства Мавлави Джами» («Мақомоти Мавлави Ҷомӣ»), автор которого Мавлоно Камолитдин Абдулваси, ученик Абдурахмана Джами, написан в 1492 г., т. е. незадолго до его смерти. Это жизнеописание великого поэта, причем, Джами сам просматривал его черновые наброски. Автор рассказывает о поездках Джами в Самарканд, Багдад, Мекку и в Тебриз, приводит список его трудов. Переписана рукопись в 1824 году.

Приобретены списки поэм «Пятерица» («Хамса») и «Дувалрони и Хизрхан» («Дувалронӣ ва Хизрхон»), автор которых - Амир Хусрав Дехлави. Поэт прожил долгую жизнь и создал около ста произведений. Имеющаяся рукопись «Пятерица» датирована 1478 годом, выполнена в городе Исфахане и является, как считают специалисты, самым старым списком произведений Хусрави Дехлави в хранилищах нашей республики.

Свою «Пятерицу» Хусрав Дехлави писал в 1299- 1302 годах, посвящена она Алауддину Мухаммедшаху, под покровительством которого в основном развивалась литературная деятельность мыслителя. Поэма написана в подражание «Пятерице» Низами Ганджави - азербайджанского писателя и гуманиста.

Очень радостным событием для сотрудников Отдела стала найденная рукописная книга «Широкая дорога любящих истину» («Ҷодат-ул-ошиқин»), написанная Шарифитдином Хусейном. Автор описывает жизнь и деятельность своего отца Шейха Хусейна Хорезми, пишет и о великом Бадриддине Хилоли. Рукопись Хусейна состоит из 15 глав, а в одной из ее частей ведется рассказ о праздновании Навруза (Нового года).

Привлекают внимание цветные рисунки на первой странице, золотые линейки, обрамляющие тексты, со вкусом выполненная обложка из красного сафьяна. Всю эту тонкую работу выполнил в 1806 году Мулло Исматулло.

Отдел приобрел интереснейшие рукописи произведений таджикского писателя и поэта XVI века Зайнуддина Махмуда Васифи. Автограф писателя до нас не дошел. Данный список - «Удивительные события» («Бадоэй-ул-вакоэй») переписан в 1848 году па плотной (видимо, бухарской) бумаге, заголовки выполнены красными чернилами. Тексту предшествует обширное предисловие переписчика. Это произведение - мемуары, написанные автором в 30-х годах XVI века, дает весьма важные сведения по истории Шейбанидов в Средней Азии (XV-XVI вв.). Оно содержит также

много интересных фактов о культурной жизни, литературе и среде Хорасана и Мавераннахра.

Особо нужно сказать о рукописном трактате по медицине «Море специфических свойств врачебных средств» («Бахр-ул-хавос»), Автор Муборакшах, керманский врач, по прозвищу Хакими, для своего труда, законченного в 1469 году, использовал различные источники на таджикско-персидском и арабском языках. В трактате описываются все виды лекарств, их полезные и вредные свойства. Заключительная часть разъясняет медицинскую терминологию. Перед началом текста помещён хорошо исполненный золотом и красками унван. Текст написан красными чернилами почерком насх, поля обведены золотыми и синими линиями.

В золотом фоне библиотеки есть также найденные исторические документы, например, купчие бумаги (vasikaҳo), верительные грамоты (ярликҳo), заключения (ривоятҳo). Каждый из них имеет неоценимое значение для изучения истории Востока. Здесь хранится и коллекция фотографий пехлевийских и санскритских текстов.

Рукописные памятники и редкие печатные издания библиотеки активно используются при подготовке критических и научно-популярных текстов.

В связи с открытием нового здания библиотеки и введения новых технологий в библиотечные процессы, основная деятельность работников библиотеки направлена на сканирование и преобразование всех материалов в электронные версии. На сегодняшний день отсканировано более 2100 томов рукописей, и в электронную версию преобразовано более 1200 книг. Основная работа направлена на создание электронных каталогов, которые упрощают работу как и самих работников, так и читателей.

В то же время, электронный фонд отдела пополняется и приносит много книгообмен с зарубежными странами. Постоянную связь мы имеем с Национальными библиотеками Франции и Пакистана. Со стороны Национальной библиотеки Франции в качестве книгообмена было передано в дар нашей библиотеке более 99 восточных рукописей в электронном виде, из библиотеки Пакистана 242 отсканированных рукописных книг, 2500 копий электронных версий современных печатных книг по различным темам на персидском и арабском языках в виде PDF были переданы в отдел, после получения списка планируется ввести их в базу данных для пользователей.

Полученные экземпляры книг дают возможность читателям более широкого знакомства с древней культурой не только Средней Азии, но и всего человечества.

Сегодня, посещая библиотеку многие зарубежные гости, известные государственные и общественные деятели разных стран мира, пополняют и расширяют свой кругозор по истории, культуре и древней литературе народов Востока. Жемчужины восточных манускриптов, которые бережно хранятся здесь, производят на них глубокое впечатление.

Литература

1. Акимушкин, О. Ф. Заметки о персидской рукописной книге и ее создателях [Текст] // Очерки истории культуры средневекового Ирана. – М., 1984. – С. 8-50.

2. Ашрафи, М. М. Рукописные хранилища Бухары эпохи Авиценны и последующих веков [Текст] // Абуали ибни Сино и его эпохи / отв. ред. Н. Н. Негматов. – Душанбе: Дониш, 1980. – С. 40-50.
3. Бакоев, М. В. В поисках восточных рукописей [Текст] // Народы Азии и Африки. – 1962. – №3. – С. 238-239.
4. Письменные памятники на иранских языках народов Средней Азии [Текст] // История таджикского народа. – М., 1963. – Т.1. – С. 431-463.
5. Рахимов, А. Х. Проблемы библиографирования таджикско-персидской рукописной книги: состояние и пути оптимизации [Текст] // Проблемы организации и повышения эффективности библиотечно-библиографического обслуживания населения Таджикистана: сб. статей / сост. Л. Г. Козырева. – Душанбе, 1986. – С.5-35.
6. Юнусов, А. Каталог таджикско-персидских рукописей [Текст]. – Душанбе, 1971. – Т.1. – 296 с.

Махмудов Г.

ДАСТХАТ ҲАМЧУН ПАДИДАИ МУҲИМИИ ФАРҲАНГИ НАВИШТОРӢ ВА КИТОБИИ МАРДУМИ ТО҆ЦИК

Дар мақола нақши китоби дастхат дар рушди фарҳанги миллӣ баррасӣ шудааст, ки омӯхтани мероси адабии тоҷикон, мақоми он дар ташаккули робитаи аслӣ бо анъана, зехнияти нав ва ҷойгоҳи он дар ҷомеаи ҷаҳониро баён менамояд. Арзиши баъзе аз ёдгориҳои хаттӣ дар он аст, ки дар онҳо орзую омоли мардум барои расидан ба адолати иҷтимоӣ таҷассум ёфтааст. Аксари ин ёдгориҳо ба сифати манбаву сарчашмаҳои аввалиндарача барои нашри асарҳои илмӣ-таҳқиқотӣ хидмат мекунанд ва барои омӯхтани фарҳанги қарнҳои куҳан аҳаммияти хоса доранд.

Китобхонаи миллии Тоҷикистон дар ҷамъоварӣ, такмил, ҳифз ва омӯхтани осори нодири илмию адабии хаттии мардуми тоҷик саҳми босазо дорад. Фарқи асосии аксари китобҳои дастхати Китобхона ҳамоно ҳатва муқоваи зебо, лавҳаҳои ороишии олии онҳо мебошад.

Калидвоҷаҳо: фарҳанг, китобҳои дастхат, адабиёт, маҳзан, сарчашма, такмил, Китобхонаи миллии Тоҷикистон.

Mahmudov G.

MANUSCRIPT BOOK AS THE MOST IMPORTANT PHENOMENON OF WRITING AND BOOK CULTURE OF THE TAJIK PEOPLE

The article discusses the role of the manuscript book in the development of national culture, which allows to significantly adjust the understanding of the Tajik art heritage, its significance in the formation of the original connection with tradition, a new mentality, its place in the world community. The priceless-ness of individual written monuments consists in the fact that they embodied the dreams and aspirations of the people for social justice. Many of these monuments serve as primary sources for the publication of scientific and research works and are of particular importance for studying the culture of past centuries.

The National Library of Tajikistan has made a huge contribution to the acquisition, storage and study of unique scientific and literary manuscripts of the

Tajik people. A distinctive feature of many manuscripts of the Library is a beautiful handwriting, a beautiful binding, a remarkable ornament.

Keywords: National Library of Tajikistan, culture, manuscript books, literature, fund, primary source, acquisition.

ТДУ 001+001(092)+025.171+39точик+9точик+37точик+027

Фуломшоев С., Сулаймонбекзода С.

АКАДЕМИК А. А. СЕМЁНОВ – КИТОБШИНОС

Дар ин мақола доир ба оғози илмомӯзӣ, давраи камолот, рушди таърихнигорӣ, фаъолияти китобшиносӣ ва китобдории академик А. А. Семёнов ба таври муҳасар маълумот дода шудааст. Ҳамкории академик А. Семёнов бо Китобхонаи бунёдии донишгоҳи давлатии Осиёи Миёна (1920-1946) ва Китобхонаи Институти шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон (1943-1950) ба таъсиси китобхонаи шаҳсии худи олим (соли 1954) асос гузоштанд. Ӯ ҳамчун китобшиноси қасбӣ аз соли 1918 то охри умр ба мураттаб намудани дастурҳои библиографӣ машгул гардида, дар тартиб додадани 4 ҷилди аввали китобномаи бунёдии «Феҳристи дастхатҳои шарқи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон» саҳми қалон гузоштааст.

Академик А. Семенов 17 ноябри соли 1958 аз олам ҷаҳон пӯшид ва бо Қарори Шӯрои Вазирони РСС Тоҷикистон № 411 аз 24 ноябри соли 1958 бо мақсади пос доштани хотираи неки ӯ дар назди Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониии Академияи илмҳои Тоҷикистон китобхона (хона-музей)-и ӯ таъсис дода шуд. То қунун дар заҳираи китобхонаи академик А. Семёнов 8611 нусха китоб нигоҳ дошта мешиавад, ки аз ин миқдор 396 нусха китобҳои форсӣ ва арабӣ, 112 дастнавис ва 284 ҷоти сангӣ (литография), 417 нусха китобҳо бо забонҳои англисӣ, франсузӣ ва немисӣ мебошанд.

Қисми асосии заҳираи китобхонаро зиёда аз 3570 нусха китобҳои нодири асрҳои асрҳои XVIII – XIX ташкил медиҳанд, ки худи академик А. Семёнов онҳоро ҷамъоварӣ намудааст. Инчунин дар заҳираи китобхона маълумотномаҳо дар шакли энсиклопедияҳои унверсалию соҳавӣ, лугатҳо, солонаҳо, солномаҳо, ҳисоботҳо ва амсоли ин маҳфузанд. Ба гайр аз ин дар китобхонаи мазкур фотокопияҳо, диофильмҳо, ҳуҷҷатҳои шаҳсии академик А. Семенов ва шакли дафтари кори ӯ (мизи корӣ, диван, роҳаткурсӣ (кресло), курсӣ, трюмо, мошинкаи чонкуниӣ, маводҳои ҳатнависии рӯйимизиӣ) то 15 сентябри соли 2018 нигоҳ дошта мешуданд.

А. Семёнов дар китобхонаи шаҳсии худ асарҳои зиёди сайёҳону муҳаққиқони тоинқилобӣ ва давраи шӯравиро ҷамъ овардааст, ки дар байни онҳо асарҳои шарқшиносон М. С. Андреев, Г. Арандаренко, П. А. Баранов, А. Е. Бертелс, Е. К. Бетгер, А. А. Бобринский, А. Вамбер, Гордон, Б. Л. Громбачевский, К. Г. Залеман, И. И. Зарубин, Д. Л. Иванов, А. А. Иванов, П. Лукницкий, И. Минаев, И. В. Мушикетов, Н. В. Николский, В. Ф. Ошанин, Т. Н. Паҳалина, Д. В. Путята, В. С. Соколова, А. Шишов, Б. И. Искандаров ва дигарон қимати бузурги илмӣ доранд.

Калидвожсаҳо: илм, китоб, кормандони илмӣ, академик, таҳқиқот, мардумшиносӣ, манбаъшиносӣ, кишиваршиносӣ, катибашиносӣ, китобдорӣ, китобшиносӣ, дастури библиографӣ.

А. А. Семёнов академики Академияи илмҳои Тоҷикистон, узви вобастаи Академияи илмҳои Ӯзбекистон (1943), Ҳодими хизматнишондодаи илми Ӯзбекистон (1945) ва Тоҷикистон (1946), доктори илми таърих (1942), профессор, аввалин директори Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи илмҳои Тоҷикистон буда, дар ташаккули таърихнигорӣ, мардумшиносӣ, манбаъшиносӣ, кишваршиносӣ, катибашиносӣ, китобдорӣ ва китобшиносии тоҷик саҳми қалон гузоштааст.

Академияи илмҳои ҶШС Тоҷикистон бо Қарори Шӯрои Олий ва Шӯрои Вазирони ҶШС Тоҷикистон 15 апрели соли 1951 таъсис ёфт. Ба ин муносибат аз 14 то 17 апрели соли 1951 дар толори Театри давлатии опера ва балет Иҷтисамия якуми Академияи Фанҳои (минбаъд илмҳо) Тоҷикистон баргузор гардида, Филиали Тоҷикистонии АФ собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба Академияи илмҳои Тоҷикистон табдил дода шуд. С. Айнӣ нахустин Президенти Академияи илмҳо, А. А. Семёнов, А. Ю. Якубовский аъзоёни фаҳрӣ (академик) ва И. С. Брагинский аъзои вобастаи он интихоб гардианд [1, с. 33]. Роҳбарияти Академия аз 4 июни соли 1951 дар бораи директори Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониш таъян намудани академик А. А. Семенов фармон баровард ва ўбо ташабbusи Б.Faфуров аз Тошкент ба Душанбе омада, аз 29 августи соли 1951 то 17-уми ноябрини соли 1958 сарварии Институти таърихро ба дӯш дошт.

А. А. Семёнов 17 ё 30-юми сентябри соли 1873 [2, с. 49] дар дехаи Полном Конобееви губернияи Тамбов ба дунё омадааст. Падараш дар дарбори Қосимовҳо хизмат намуда, баъди ба тасарруфи русҳо даромадани сарзамини Тамбов дини православиро қабул намуд. Чун ў баъд аз чил рӯзи вафоти падараш ба дунё омад, ба эҳтироми падараш – Александ ном ниҳоданд. Модараш ўро аз хурдсолӣ ба хонаи падараш оварда, дар оилаи дехқон ба воя расонд. Александр дар хӯрдсолӣ дар назди модараш забони арабиро ёд гирифт ва баъди хатми мактаб ба Омӯзишгоҳи 2-солаи муаллимтайёркунии Донишкадаи Екатрини Вазорати маорифи ҳалқи шаҳри Тамбов дохил гардид. Пас аз хатми ин омӯзишгоҳ, соли 1886 ба факултаи забонҳои арабӣ-форсӣ ва туркии Донишкадаи забонҳои Лазерови шаҳри Москва дохил гардид. Дар Донишкада бо шавқу рағбат таҳсил намуда, онро соли 1890 бо медали тилоии ҷамъияти ҳаваскорони табитшинос ва дипломи дараҷаи 1-уми Донишкада хатм намудааст [3, с. 3]. А. А. Семёнов шарқшинос ва муаррихи барҷастаи рус буда, бо 7 забон: англисӣ, русӣ, форсӣ, тоҷикӣ, туркӣ, тоторӣ ва ӯзбекӣ озодона ҳарф мезад ва бо забонҳои арабӣ, франсузӣ, лотинӣ ва украинӣ низ маълумоти кофӣ доштааст [4, с. 2].

А. А. Семенов яке аз аъзоёни фаъоли Ҷамъияти ҳаваскорони табиатшинос, антропология ва мардумшиносии шуъбаи Императории Москва буда, соли 1898 бо мақсади омӯхтани урғу одат ва тарзи зиндагии мардуми Осиёи Марказӣ ҳамроҳи экспедитсияи шарқшиносони намоёни рус граф А. А. Бобринский ва Н. В. Богоявленский ба Осиёи Миёна сафар кард. Онҳо дар зарфи қариб ҷор моҳ дар қӯҳистони Зарафшон, Қаротегин, Дарвоз ва Бухоро таҳқиқот бурда, маводҳои фаронро дастрас намуданд. Натиҷаи тадқиқотҳо ва мушоҳидаҳои экспедицияро солҳои 1900-1901 дар ду қисм бо унвони «Материалҳо оид ба

омӯхтани шеваи тоҷикони Осиёи Миёна» [5, с.75] дар шаҳри Москва нашр намуданд.

Қисми якуми китоб соли 1900 таҳти унвони «Баъзе хусусиятҳои фонетика ва грамматикаи шеваи тоҷикони қӯҳистон» аз нашр баромад, ки он аз 13 қисса ё афсона иборат буда, 5 қисса ба сокинони Қаротегин, 8 қисса ба мардуми Дарвоз (водии Оби Хингов) тааллук дошт. Инчунин 9 расми сокинони Қаротегин ва Дарвоз дар китоб чой дода шудааст.

Қисми дуюми он соли 1901 нашр гардид, ки аз 17 қисса (Обсан), 4 расм ва луғати шеваи тоҷикони қӯҳистони Осиёи Марказӣ иборат мебошад. Аз онҳо 13 қисса ба сокинони Дарвоз ва 4 қисса ба мардуми Яхсу мансуб аст.

А. А. Семёнов соли 1903 дар асоси маводҳои гирдовардаи экспедиции соли 1898 асари пуарзиши илмиро таҳти унвони «Очеркҳои этнографии қӯҳистони Зарафшон, Қаротегин ва Дарвоз» [17, с. 112] дар Москва нашр намуда, пойдевори илми мардумшиносии тоҷикро гузошт.

Ӯ дар нитиҷаи сафарҳои хизматӣ ва омӯзиши сарҷашмаҳои гуногуни хаттӣ дар бораи таъриху маданияти Осиёи Миёна, урфу одати ҳалқи тоҷик ва дину мазҳаби онҳо маводҳои фаровонро гирд овардааст. Ба қавли академик В. В. Бартолд Ӯ яке аз барҷастатарин исломшиносони Осиёи Миёна, собиқ Иттиҳоди шӯравӣ ва тамоми Ғарб ба шумор мерафт.

А. А. Семёнов инчунин яке аз забоншиносони барҷастаи замони хеш буда, дар тарҷума ва баргардон намудани китобҳои қаламӣ истеъодди фавқулода доштааст. Мавсүф дар баробари омӯзиши таърихномаҳои гуногун роҷеъ ба таъриху маданият маводҳои зиёдро гирд оварда, як қисми онҳоро аз хати арабию форсӣ ба забони русӣ баргардон намудааст, ки «Таърихи Шугнон» (1916); «Кишвари ҷамшедиҳо» (1923); «Катаган ва Бадаҳшон»-и Бурхониддини Кушкекӣ (1926); «Мачмӯаи солномаҳои Рашиддин» (1952); «Таърихи Муқимхонӣ»-и Муҳаммад Юусуфи Мунҷӣ (1956); «Убайдуллонома»-и Мирмуҳаммад (1957); «Рӯзномаи тоҳтутози Темур ба Ҳиндустон»-и Фиёсиддини Алӣ (1958), «Би ҳидоят ал мӯъминин ат талибин» (Таърихи исмоилия)-и Фидой (1959); «Таърихи Абулфайзҳон»-и Абдураҳмони Толеъ (1959) аз ҷумлаи онҳост. Ӯ ба ҳар як китоби тарҷума ё баргардоннамудааш, сарсухани пурмазмун навишта, тавзехоти комил, нишондиҳандаҳои номию ҷуғрофӣ ва луғоти мукаммалро чой додааст.

Фаъолияти А. А. Семёнов аз соли 1900 чун котиби идораи ҳарбии вилоятии Закаспий оғоз гардида, солҳои 1906-1908 ба сифати ёрдамчии коргузори мудири шуъбаи омори генерал-губернатори Туркистон, соли 1916-1917 ёрдамчии губернияи Самарқанд ва солҳои 1917-1918 мушовири намояндай Россия дар Бухоро фаъолият намудааст. Солҳои 1918-1920 дар арафаи Инқилоби Октябр ва Инқилоби Бухоро ба шаҳрҳои Москва ва Петроград (Сант-Петербург) сафари хизматӣ намуда, як муддат ба сифати ҳодими илмӣ дар бойгонии Йиғиттии таърихи маданияти Академияи илмҳои Россия фаъолият намудааст.

А. Семёнов баъди кушодашавии Дошишгоҳи давлатии Осиёи Миёна (САГУ) соли 1920 ба сифати профессори ифтихорӣ барои зиндагии доимӣ ба Тошкент омада, ба корҳои илмию омӯзгорӣ машғул гардид. Ӯ аз соли 1920 то соли 1946 вазифаи мудири кафедраи таърихи ҳалқҳои Осиёи Миёнаро ба уҳда дошт. Мавсүф ҳамчунин ба сифати китобшинос дар китобхонаи Донишгоҳи Осиёи Миёна (Фундаментальной

библиотека САГУ) ва Китобхонаи давлатии оммавии Узбекистон фаъолият намудааст. Аз таърихи китобдорӣ ва китобшиносии Осиёи Миёна ва халқи тоҷик хуб воқиф будааст. Соли 1938 дар рӯзномаи «Пионери Шарқ» мақолааш таҳти унвони «Китобхонаҳои қадим» чор шудааст, ки доир ба китобхонаҳо аз замони Сомониён то аҳди Темуриён маълумоти муҳтасар медиҳад [8].

А. А. Семёнов солҳои зиёд ба омӯзиши сарчашмаҳои нодири хаттӣ ва маводҳои чорӣ машғул шуда, зиёда аз 250 мақолаи илмӣ нашр намудааст. Дар байни китобҳо ва маводи чопии ў 22 номгӯй феҳристномаҳо ва дастурҳои библиографӣ мавҷуданд, ки аксарияти онҳо доир ба таърихи мазҳаби исмоилия ва китобдории тоҷик маълумот медиҳанд.

Аввалин дастури библиографӣ, ки соли 1918 А. Семёнов мураттаб намудааст, «Тасвири дастхатҳои исмоилӣ» ном дорад, ки доир ба таърихи ислом ва мазҳаби исмоилия маълумоти пуразишро фаро мегирад [8, с. 169]. Соли 1919 А. А. Семёнов дастури навбатиро бо номи «Дастхатҳои Шарқ дар китобхонаи марҳум В. В. Веляминова - Зернова» мураттаб намуд, ки бо муқаддимаи академик В. В. Бартолд нашр гардид. Ин дастур дар асоси сарчашмаҳои нодир дар бораи 42 номгӯйи дастхатҳои Шарқ маълумот медиҳад, ки аз онҳо 14 дастхат ба забони туркию тотарӣ, 25 дастхат ба забони форсӣ ва бοқимонда ба забони арабӣ навишта шудаанд. А. А. Семёнов таърихи таълифи ҳар як асарро муайян намуда, дар бораи онҳо шарҳи муҳтасар додааст [5, с. 17]. Соли 1925 ду дастури муҳимми библиографиро таҳти унвони «Нишондиҳандаи библиографӣ доир ба газвори гилемҳои Осиё» («Библиографический указатель по ковровым тканям Азии») ва «Феҳристи дастхатҳои шуъбаи таърихи китобхонаи марказии Бухоро» мураттаб намуда, нахустин маротиба доир ба асарҳои таърихии китобхонаи марказии Бухоро маълумоти аниқ додааст [9, с. 32].

А. А. Семёнов соли 1926 дастури библиографиро таҳти унвони «Нишондиҳандаи адабиёти форс доир ба таърихи узбекони Осиёи Миёна» (Указатель персидской литературы по истории узбеков в Средней Азии // Труды Библиогр. Комиссии, бывшей при СНК ТаджССР. – Ташкент.– 1926.– Вып. 3. – 31 с.) мураттаб намудааст, вале, мутаассифона, ин дастурро мо аз китобхонаҳо дастрас карда натавонистам.

Соли 1935 А. А. Семёнов, ки дар вазифа директори Китобхонаи бунёдии донишгоҳи давлатии Осиёи Миёна фаъолият дошт, дастури библиографии «Феҳристи дастхаҳои форсӣ, арабӣ ва туркиро дар китобхонаи Донишгоҳи давлатии Осиёи Миёна (САГУ)» мураттаб намуд. Ў дар пешгуфтори дастур дуруст қайд кардааст, ки мураттаб намудани дастури шарҳиҳолию библиографӣ вазифа ва қарзи ҳамаи муассисаҳои илмию таълимӣ мебошад. Дастури мазкур дар асоси дастури библиографии Е. Кал (соли 1889) ва дигарон мураттаб гардида, мураттиб дар сарсухани он дар бораи захираи китобхона маълумот дода, аз ҷумла қайд кардааст, ки захираи китобхона аз ду қисм иборат буд. Қисми якум дастхатҳои ҷамъовардай солҳои 1920-1930 ва қисми дигари маводҳои китобхона ба собиқ генерали Шаҳрисабз Ҷӯрабек мансуб мебошанд. Ин дастур доир ба 140 дастхат маълумот медиҳад, ки аз онҳо 75 дастхат ба забони форсӣ, 34 дастхат ба забони арабӣ ва 30 дастхат ба забони туркӣ мебошанд [13, с. 88]. Дастур аз нишондиҳандаи умумии номгӯйи асарҳо ва номи алифбоии муаллифон иборат аст. Ин яке аз аввалин дастурҳои мукамма-

ли библиографӣ мебошад, ки оид ба захираи дастхатҳои китобхонаи До-нишгоҳи давлатии Осиёи Миёна маълумот дода, хонандаро бо мазмуни асар, соли нашр, андоза, муқова ва соҳти қоғаз шинос менамояд. Муво-фики маълумоти А. Семёнов аксари хаттотон ва устодон дар болои муқова муҳр ва ё нишони хешро мегузоштанд, ки онҳоро аз рӯйи чилди китоб муайн кардан мункин аст.

Баъди 20 сол ин дастурро А. А. Семёнов такмил дода, соли 1956 ма-ротибаи дуюм онро таҳти унвони «Феҳристи дастхатҳои форсӣ, арабӣ ва туркӣ дар китобхонаи До-нишгоҳи давлатии Осиёи Миёна ба номи В. И. Ленин» аз номи Китобхонаи бунёдии до-нишгоҳи давлатии Осиёи Миёна нашр намуд. Дастури мазкур доир ба 199 китоби қаламӣ маълумот медиҳад, ки аз он 102 дастхат ба забони форсӣ-тоҷикӣ, 66 дастхат арабӣ ва 31 дастхат туркӣ мебошад. Дастур ба тамоми талаботи библиографӣ ҷавогӯ буда, дорои кӯмакфеҳрист ё нишондиҳандаи номгӯйи асарҳо ва феҳристи алибоии муаллифон аст [15, с. 86].

Соли 1940 аз тарафи Китобхонаи бунёдии до-нишгоҳи давлатии Осиёи Миёна «Маводҳои нишондиҳандаи библиографияи асарҳои чопии Алишери Навоӣ ва адабиёт дар бораи ў» нашр гардид, ки онро академик А. А. Семёнов ба ифтиҳори 500-солагии зодрӯзи ин шоири бузурги узбек мураттаб намудааст. Дар пешгуфтоти дастур А. А. Семёнов қайд наму-дааст, ки бо заҳмати зиёд 28 ноябри соли 1938 онро ба нашр омода намуд. Дастур доир ба 134 номгӯй мавод маълумот медиҳад, ки аз онҳо 45 асару маводи нашршудаи А. Навоӣ дар солҳои 1841-1938 ва 89 асари дигар дар бораи ў маълумот медиҳанд. Чорҷӯбаи хронологии дастур маводҳои нашршударо аз соли 1487 то соли 1926 дар бар мегирад [10, с. 38]. Дастур дорои нишондиҳандаи алифбоии асрҳои нашршудаи А. Навоӣ ва нишондиҳандаи алифбоии муаллифон мебошад.

Инчунин соли 1940 академик А. А. Семёнов «Тасвири асарҳои дастхати Навоӣ дар китобхонаи давлатии оммавии Узбекистон»-ро му-раттаб намудааст. Дастури мазкур 91 номгӯи адабиётро дар бар мегирад, ки дар бораи вақти чоп, макони нашр, мазмун ва андозаи асарҳо маълу-мот медиҳад [14, с. 44].

А. А. Семёнов омӯзиши таърихи китоб ва китобдории Шарқро идома дода, соли 1945 доир ба «Захираи дастхатҳои Шарқ дар китобхонаи давлатии оммавии ҶШС Узбекистон» мақолаи илмӣ менависад [6]. Мақолаи илмии олим дар байни шарқшиносон ва муҳақиқон барқвор паҳн гардида, доир ба арзиши илмии он дар шаҳри Тошкент 25 июл рӯзномаи «Ҳақиқати Шарқ» тақризи муфассалро нашр намуд.

А. А. Семёнов ба таърихи китобдорию китобсозии кишарҳои Шарқ, Осиёи Миёна ва гузаштагони ҳалқи тоҷик машғул гардида, соли 1951 дар чилди 29 Осори Филиали тоҷикистонии Академияи илмҳои ИҶШС бо номи «Усулҳои зинату ороиш додани дастхатҳои қадимаи Шарқ» мақолаи илмӣ нашр намуд, ки доир ба усулҳои ороиш додани саҳифаи дастнависҳо, рассомону наққошон ба таври муфассал маълумот медиҳад. Ў доир ба рисолаи номаълуму бемуаллифе, ки ба асри XVII дар байни Бухоро ва ё Балх навишта шудааст, маълумот дода, онро ба забо-ни русӣ тарҷума намудааст. Дар он ҷо дар бораи тайёр намудани сиёҳӣ, таркиби рангу қоғаз ва ороиши дастнавис маълумот додааст [16].

Яке аз нахустин китобномаҳои бунёдӣ «Феҳристи дастхатҳои шарқи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон» мебошад, ки аз ҷони-

би Институти шарқшиносии АИ ҶШС Узбекистон солҳои 1952-1957 дар 5 ҷилд мураттаб гардидааст. Китобхонаи институти Шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон дар асоси Китобхонаи оммавии Тошкент (соли 1870) ва Китобхонаи давлатии оммавии ҶШС Узбекистон (соли 1918) баъди таъсисёбии АИ ҶШС Узбекистон аз 3 ноябрини соли 1943 таъсис ёфта, захираи он зиёда аз 13 ҳазор дастхатро (манускрипт) бо забонҳои арабӣ, форсӣ, тоҷикӣ ва туркӣ дар бар мегирад. Бо вучуди мушкилиҳои давраи Ҷанги Бузурги Ватаний солҳои 1944-1945 шарқшиносони бузург А. А. Семёнов, И. Адилов, В. И. Беляев, Е. К. Бетгер, А. Е. Шмидт, Д. Г. Вороновский ва дигарон ба мураттаб намудани феҳристи дастхатҳо оғоз намуданд, ки ҷилди якуми он соли 1952 бо таҳрири академик А. Семёнов нашр гардид. Ҕилди мазкур дар бораи 743 дастхат маълумот медиҳад, ки онҳоро аз рӯйи мазмун ба шуъбаи таърих (285 дастхат), матншиносӣ, илмҳои дақиқ, тиб, ҷуғрофия, ҳочагии қишлоқ ва санъат чудо намуда, дар оҳири ҳар як асар нишондиҳандай номи дастхат ва номи муаллифон аз рӯйи забон омода карда шудааст [18, с. 440].

Ҕилди дуюми он соли 1953 ба ифтихори 10-солагии таъсисёбии Академияи илмҳои Узбекистон бо пешгуфтори ақадемик А. А. Семёнов аз чоп баромад. Ҕилди мазкур дар бораи 1025 дастхат оид ба адабиётшиносӣ, назмшиносӣ ва фолклор аз рӯйи забон, давраи барориш аз асри X то асри XX дар бар гирифтааст. Ақадемик А. А. Семёнов дар пешгуфтори он қайд кардааст, ки аз камбузидҳои ҷилди якум хулоса бароварда, дар ҷилди дуюм нишондиҳандай асарҳо аз рӯйи забон, номгӯйи асарҳо, номи муаллифон аз рӯйи алифбо ва нишондиҳандай хронологиии асарҳою муаллифонро мураттаб намудааст [18, с. 590].

Ҕилди сеюм низ бо пешгуфтори ақадемик А. Семёнов соли 1955 нашр карда шуда, 222 асари фалсафа, мантиқ, сотсиология ва сиёsatро дар бар мегирад. Ин асар аз нишондиҳандои библиографии забонӣ, номӣ ва хронологӣ барҳӯрдор мебошад [20, с. 590].

Ҕилди 4-ум соли 1957 низ зери таҳrir ва пешгуфтори ақадемик А. Семёнов нашр гардида, 661 дастхатро доир ба таърихи пайдоиши дини Ислом, зиндагии Пайғамбар, китоби Қуръон, ҳадис, фикҳ ва зарурияти намоз дар бар мегирад. Дастхатҳо аз рӯйи хронология (солшуморӣ) мураттаб гардида, расму сурати муқова, ҷилд ва баъзе саҳифаҳои лозимӣ дар он нишон дода шудааст. Асари мазкур низ дорои нишондиҳандои библиографӣ ва қимати баланди илмӣ буда, дар оҳир ба тарики ҷадвал солшумории ҳичрию милодӣ нишон дода шудааст [21, с. 554].

Азбаски А. Семёнов аз соли 1920 то оҳири умр бо китоб ва кори китобхона алоқаи зич ва ногусистанӣ дошт, яқчанд маротиба барои ҷамъоварии китобу маводҳои зарурӣ барои китобхонаҳои Ӯзбекистон ба Сант-Петербург ва Москва сафар намудааст. Дар натиҷаи сафарҳои хизматӣ нодиртарин сарчашмаҳои қаламӣ ва бехтарин китобҳои чопиро ба китобхонаи шахсии хеш интиқол додааст. Дар байнӣ китобҳои қаламии китобхонаи А. Семёнов маводҳои нодир ва камёфт хеле зиёд мебошанд.

А. Семенов 17-уми ноябряни соли 1958 аз олам ҷашм пӯшид ва бо Қарори Шӯрои Вазирони РСС Тоҷикистон № 411 аз 24 ноябряни соли 1958 бо мақсади пос доштани хотираи неки ў дар назди Институти таърих, бostonшиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи илмҳои Тоҷикистон китобхона (хона-музей) таъсис дода шуд. Мувофиқи васиятномаи ақадемик А. Семёнов аз 14 июни соли 1954 тамоми ҷизуҷӯро ва

китобхонаю маводҳои бойгониро ба дұхтаронаш Олга Семёнова, Лариса Семёнова ва наберааш Татяна Семёнова мерос мондааст, ки онҳо дар ҳавлии 14-уми кӯчаи Ширшоваи шаҳри Тошкент зиндагӣ мекарданд. Маблағи умумии нарҳи маводҳои китобхона, бойгонӣ ва тамоми чизу чора 15 ҳазор сӯми соли 1954-ро ташкил медод. Ба қавли академик Аҳрор Мухторов бо чунин маблағи калон экспонатҳои хона-музей ва захираи китобхона ҳаридорӣ гардида, китобхона (хона-музей)-и академик А. Семёнов дар кӯчаи Ворошилов 4 (ҳоло Истаравшан 18) хонаи 16 кушода шуд.

То кунун дар захираи китобхонаи академик А. Семёнов 8611 нусха китоб нигоҳ дошта мешавад, ки аз он 396 нусха китобҳои форсӣ ва арабӣ, 112 дастнавис ва 284 чопи сангӣ (литография), 417 нусха китоб бо забонҳои англисӣ, франсузӣ ва немисӣ мебошанд.

Қисми асосии захираи китобхонаро зиёда аз 3570 нусха китобҳои нодири асрҳои асрҳои XVIII – XIX ташкил медиҳанд, ки онҳоро худи олим ҷамъоварӣ намудааст. Инчунин дар захираи китобхона маълумотномаҳо дар шакли энсиклопедияҳои унверсалию соҳавӣ, лугатҳо, солонаҳо, солномаҳо, ҳисботҳо ва ғайраҳо маҳфуз мебошанд. Ба ғайр аз захираи китобҳо дар китобхонаи мазкур фотокопияҳо, диофильмҳо, ҳуҷатҳои шаҳсии академик А. Семенов ва шакли дафтари кори ў (мизи корӣ, диван, роҳаткурсӣ (кресло), курсӣ, трюмо, мошинкаи чопкуниӣ, маводҳои ҳатнависии рӯйимиҳӣ) то 15 сентябри соли 2018 нигоҳ дошта мешуданд.

Китобхонаи академик А. А. Семёнови Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 16 июни соли 1954 бо қарори Шӯрои илмии Институти таъриҳ дар асоси китобхонаи шаҳсии яке аз бостоншиносони намоён собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ Якубовский Александр Юрьевич (1886 – 1953) ташкил ёфтааст. Якубовский А. аз соли 1945 то охири умр роҳбари Экспедитсияи бостоншиносии Тоҷикистон буда, солҳои 1948-1949 сардори ковиши илмии санъати нақошии Панҷакенти қадим буда, дар барқарор намудани онҳо саҳми калон гузоштааст.

Китобхона дар як ҳуҷраи хонаи истиқоматии (се ҳуҷрага) А. А. Семёнов ташкил ёфта, дар он ҷо рафҳои китобмонӣ наасб гардидаанд. Маълумотномаи мудири китобхона В. Денисова ва дафтари инвентарии рақами якуми китобхонаи мазкур ин гуфтаҳоро тасдиқ менамоянд [7].

Мувофиқи нақшай генералии шаҳр дар кӯчаи Истаравшан 18 соҳтмони бинои нав оғоз гардида, китобхона муваққатан ба кӯчаи Ҳусейнзода кӯҷонида шуд. Баъди ба бинои нав кӯҷонидани китобхона як қисми асбобу анҷоми (раҳти хоб (диван), мизи калони кории дорои ду ҷевон, 2 адад роҳаткурсии калон, 4 адад курсии мулоим, роҳаткурсии майда ва оинаи калон) ба Институти таъриҳ интиқол дода шуданд.

Зиёда аз 8 000 зиҳираи китобхона, 10 адад ҷевони калони китобмонӣ ва маводҳои дигар аз 14 сентябр то 20 октябр барои нигоҳдории муваққатӣ ба бинои иҷоравии кӯҷонида шуданд.

Аз соли 1952 А. Семёнов дар баробари корҳои илмӣ ба тарбияти ҷавонон машғул гардида дар ДДТ (ҳоло ДМТ) ва Донишкадаи омӯзгорӣ (ҳоло Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ) ба донишҷӯён аз фанҳои «Таъриҳнигории таърихи Осиёи Миёна», «Солшумории Шарқ» ва «Китобсозии Шарқ» дарс медод. Бо дастгирии ў

олимони ҷавон А. Маҷлисов, А. Мухторов, З. Баҳромов, Н. Латипов ва дигарон ба шоҳроҳи илм ворид гардида, рисолаҳои хешро дифоъ намуданд.

А. Семёнов ба омӯхтани таърихи Бадаҳшон ва мазҳаби исмоилия дикқати маҳсус дода, дар сафари нахустини худ соли 1910 дар бораи Бадаҳшон ва бадаҳшониён чунин навиштааст: «Ин одамони камбағал ва хоксор, ки зоҳиран ба деҳқонони оддӣ шабоҳат доранд, масъалаҳои мушкилтарини фалсафаро озодона муҳокима мекунанд ва ба онҳо таваҷҷуҳи хоса доранд» (Из области религиозных верований шугнанских исмаилитов.– Т.1.– 1912.– №4.– С.523).

А. Семёнов дар китобхонаи шаҳсии худ асарҳои зиёди сайёҳону муҳаққиқони тоинқилобӣ ва давраи шӯравиро ҷамъ овардааст, ки дар байни онҳо асарҳои шарқшиносон М. С. Андреев, Г. Арандаренко, П. А. Баранов, А. Е. Бертелс, Е. К. Бетгер, А. А. Бобринский, А. Вамбер, Гордон, Б. Л. Громбачевский, К. Г. Залеман, И. И. Зарубин, Д. Л. Иванов, А. А. Иванов, П. Лукницкий, И. Минаев, И. В. Мушкетов, Н. В. Николский, В. Ф. Ошанин, Т. Н. Пахалина, Д. В. Путята, Северцов, Скворцов, В. С. Соколова, Ягелло, А. Шишов, Эдельман, Б. И. Исқандаров қимати бузурги илмӣ доранд.

Дастури библиографии Е. К. Бетгер «Адабиёти таъриҳӣ ва мардумшиносӣ дар бораи Тоҷикистон» («Указатель историко-этнографической литературы о Таджикистане») нодиртариин нишондиҳандай библиографӣ мебошад, ки соли 1940 дар шаҳри Тошкент мураттаб гардидааст. Як нусхаи ин дастхати нодир (чопи мошинӣ) дар китобхонаи академик А. Семёнов мавҷуд аст. Он аз сарсухан, қисми библиография, феҳристи номҳо ва феҳристи номҳои ҷуғрофӣ иборат буда, 385 номгӯйи он ба таъриҳ, тарзи зиндагӣ ва урғу одати мардуми Бадаҳшон бахшида шудааст.

Фаъолияти илмии академик Александр Семёнов хеле серпаҳлу ва доманадор буда, таҳқиқоти алоҳидаи илмиро тақазо менамояд.

Адабиёт

1. Архиви Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Доњиши АИ ҶТ. Фонд А.А. Семенов, оп. 2, д. 40, л.33 – (Қарори Шӯрои Вазириони РСС Тоҷикистон № 222 аз 14. 04. 1951).
2. Архиви Институти таъриҳ. Фонд А.А. Семенов, оп 2, д. 40, л. 1, 49. – (Варақаи шаҳсӣ аз 06. 05. 1945 ва 14. 08. 1951).
3. Архиви Институти таъриҳ. Фонд А.Семенов. оп. 2, св. 40, л. 3-4. (Тарҷумаиҳол).
4. Архиви Институти таъриҳ. Фонд А.А. Семенов, оп 2, д. 40, л. 2, 50. – (Варақаи шаҳсӣ)
5. Восточные рукописи в библиотеке покойного В. В. Вельяминова -Зернова // Известия Российской Академии наук. – Пг., 1919. – Сер. 6. – Т. 12. – (С. 855 – 872) - 17 с
6. Государственная публичная библиотека УзССР и фонды Восточных рукописей Узбекистана // Литературный Ташкент. – Т. I. – 1945.
7. Денисова В. В библиотеке // Гулистон. – 1962. – С.128.
8. Древние библиотеки // Пионер Востока. – Ташкент. – 1938. – (№ 43) 12 май.

9. Каталог рукописей исторического отдела Бухарской центральной библиотеки // Труды Библиогр. Комиссии, бывшей при СНК ТаджССР. – Вып. 2. – Ташкент. – 1925. – 32 с.
10. Материалы к библиографическому указателю печатных произведений Алишера Навои и литературы о нем. – Ташкент, 1940. – 38 с.
11. Материалы для изучения наречия горных таджиков Центральной Азии. – М., 1900. – Ч.1. – 56 с.; Ч. 2. – 1991. – 75 с.
12. Описание исмаилитских рукописей, собранных А. А. Семеновым // Известия Российской Академии наук. – Сер. 6. – Т. 12. – 1918. – № 87. – 169 с.
13. Описание персидских, арабских и турецких рукописей Фундаментальной библиотеки Среднеазиатского государственного университета // Труды Средне-Азиатского Государственного Университета. – Сер. 2. – Вып. 4. – Ташкент, 1935. – 88 с.
14. Описание рукописей произведений Навои, хранящихся в Государственной публичной библиотеке УзССР. – Ташкент, 1940. – 45 с.
15. Описание таджикских, персидских, арабских и тюркских рукописей Фундаментальной библиотеки Среднеазиатского государственного университета им. В. И. Ленина. – Вып. 2. – Ташкент. – 1956. – 88 с.
16. Рецепты оформления старинных восточных рукописей // Труды Таджикского Филиала АН СССР. – 1951. – Т. 29. – С. 89 - 98.
17. Семенов А. Этнографические очерки Зарфшанских гор, Карагин и Дарваза. – М., 1903. – 112 с.
- 18 Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР: Каталог. – Т. I (1-743) / Под ред. и при участии А. А. Семенова. – Ташкент, 1952. – 443 с. +121 табл.
19. Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. – Т. 2 (744 -1878) / Под ред. и при участии А. А. Семенова. – Ташкент, 1954. – 590 с.
20. Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. Каталог. – Т. 3 (1879 - 2800) / Под ред. и при участии А. А. Семенова. – Ташкент, 1955. – 555 с.
21. Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. Каталог. – Т. 4 (2801 - 3462) / Под ред. и при участии А. А. Семенова. – Ташкент, 1957. – 554 с.

**Гуломшоев С.,
Сулаймонбекзаде С.**

АКАДЕМИК А. А. СЕМЕНОВ – БИБЛИОГРАФ

В данной статье речь идёт о жизни и научно-библиографической деятельности академика А.А. Семёнова (1873- 1958 гг.).

Библиотека была создана 24 ноября 1958 года для увековечения памяти академика А.А. Семёнова при Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Таджикской ССР.

Основной фонд библиотека на русском языке 7806 (Сем тысяч восемьсот шесть) экземпляров, из них 6025 справочники, словари и брошюры, и 1781 (Одна тысяча семисот восемьдесят один) журнальный фонда собранные в конце XIX и начале XX вв. руками академика А. А. Семёнова. Так же в библиотеке имеется много фотокопий, архив и полная обстановка личного рабочего кабинета.

Кроме вышеуказанных работ по истории Памира в библиотеке имеются многие редкие книги и монографии М.С.Андреева, П.А. Барanova, А.Е. Бертельса, А.А. Бобринского, А. Вамбери, Гордона, Б.Л.

Громбачевского, К.Г. Залемания, И.И. Зарубина, Д.Л. Иванова, А.А. Иванова, Кузнецова, П.Лукницкого, И.Минаева, И.В.Мушкетова, В.Ф.Ошанина, Т.Н. Пахалина, Д.В. Путята, В.С. Соколова, Ягелло, А.Шишова, Б.И. Искандарова, М.Назаршоева, Р.Масова, Х.Пирумшоева и др.

Ключевые слова: наука, научный сотрудник, книга, литография, рукопись, исследования, экспедиция, собрание, научные исследования, этнография, источниковедение, библиография, библиотекарь, библиографический указатель.

**Ghulomshoev S.,
Sulaymonbekzoda S.**

ACADEMICIAN A. A. SEMENOV - BIBLIOGRAPHER

In this article we are highlighted the private library and scientific bibliographic activities of the academician A.A. Semenov (1873-1958).

The Academician A.A. Semenov has collected a big amount of the books and after forming the Academies of the Sciences of Tajik SSR have arrived in Dushanbe. Since 1951 till 1958 was the Head of the History Institute of the Academy of Science of the Tajik SSR.

To perpetuate the memory of Semyonov, according to the order of Council of Ministers of Tajik SSR, № 411 from 24 November 1958 was built Semyonov's library at the Institute of History, Archeology and Ethnography named after A. Donish, of the Academy of Sciences.

Currently, the library has 7611 books that out of them are 386 unique ones; ancient handwritings in Persian languages; 3567 rare books and 1269 out of these books are in Russian, English, German and French; 2389 are guidance, dictionaries, and encyclopedias. Also the library contains 1310 journals and many photocopies which were collected by Semyonov himself at the late 19th and early 20th centuries, achieves and Semyonov's office with full furniture (desk, sofa, chairs, table, mirrors, writing instruments and so forth).

Apart from abovementioned works on Pamir history, the library has sources on history of Pamir, many rare books and monographs by M. Andreev, P. Baranov, E. Bertels, A. Bobrinskiy, A. Vamberi, Gordon, B.L. Grombokachevskiy , K.G. Zaleman, I. Zarubin, D.L. Ivanov, A.A. Ivanov, Kuznetsov, P. Luknitskiy, I.M. Minaev, I. Mushketov, N. Nikolskiy, V.F. Oshanin, T. N. Pakhalina, D.V. Putiata, Severtsov, Skvortsov, V.S. Sokolov, Yagello, A. Shishov, B.I. Iskandarov, M. Nazarshoev, R. Masov, H. Pirumshoev and so forth.

Keywords: A.A. Semenov, library, science, researcher, book, expedition, manuscript.

ТДУ 78точик+001(092)+778.53+791точик

Некқадамов Т.

ВИЖАГИҲОИ НАҚШОФАРИНИИ МАҲМУДҖОН ВОҲИДОВ ДАР КИНОИ ТОЧИК

Дар мақола оид ба яке аз самтҳои фаъолияти ҳунарии Маҳмудҷон Воҳидов – оғариданӣ нақшҳои ҷолибу мондагор дар кинои тоҷик, сухан меравад. Дар он нақшҳои оғаридаи М. Воҳидовро дар филмҳои гуногун, аз ҷумла нақши Шариф дар филми ҳунарии «Зумрад», нақши Раҷаб – шоири ҷавон дар филми «Ҳасани арабакаш» (аз рӯйи достони ҳамноми М. Турсунзода), нақши котиби райком дар филми «Ҷӯра-саркор» мавриди таҳлилу таҳқиқи муфассал қарор гирифтаанд.

Дар фарҷом филми ҳуҷҷатии Марворид Қосимова «Умре дар роҳ» («Дорога длиною в жизнь»), ки ҳаёти пасипардагии Маҳмудҷон Воҳидовро бозгӯ мекунад, ба ришини таҳқиқи гирифта шудааст.

Калидвожаҳо: нақш, нақши асосӣ, саҳна, фильм, маҳорат, шоирона, образ, кино, истеъдод, филми ҳунарӣ, таҳлил, ҳунарпеша.

Соли 2019 ба зодрӯзи яке аз ҳунарпешаҳои машхур ва маҳбуби Соли 2019 ба зодрӯзи яке аз ҳунарпешаҳои машхур ва маҳбуби халқи тоҷик, ситораи нотакори дурахшони санъат, Артисти халқии РСС Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии РСС Тоҷикистон ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Маҳмудҷон Воҳидов 80-сол пур шуд. Ин санъаткори ҳудодод дар тӯли умри кутоҳи 38-солааш корҳоеро анҷом дод, ки дигарон шояд дар тӯли даҳсолаҳо ба ин комёбӣ муваффақ нагарданд.

Маҳмудҷон Воҳидов дар рушди санъати тоҷик саҳми арзанда гузаштааст. Мунаққидону санъатшиносон аз фаъолияти эҷодии ин ҳунарпеша дар саҳнаи театри тоҷик ва моносспектаклҳояш борҳо навиштаанд. Аммо онҳо аз фаъолияту комёбиҳояш дар кинои тоҷик танҳо ишораҳо кардаанду ҳалос. Ҳол он ки аз ҳунари нотакорораш киносозони тоҷик кам бошад ҳам, баҳравар гардидаанд.

Ба ў мусассар шуд, ки бо таҳиягарони барҷастаи тоҷик Борис Кимёгаров, Абдусалом Раҳимов, Тоҳир Собиров, Марворид Қосимова, Суҳбат Ҳомидов ва Анвар Тӯраев ҳамкорӣ карда, симои хешро дар ҷодари кино барои мо ва ояндагон мерос гузорад. Вай дар бадали умри кутоҳаш таво-нист, ки дар кинои тоҷик низ аз ҳуд чандин нақшҳои ҷолибу хотирмонро ба ёдгор гузорад.

Наҳустин нақше, ки М. Воҳидов дар кино оғаридааст, ин образи Шариф аз филми ҳунарии «Зумрад»-и таҳиягар Абдусалом Раҳимов мебо-шад. Ин фильм соли 1962 таҳия карданд ва он замон Маҳмудҷон 23 сол до-шта, нақши шарикдарси Зумрадро оғарида буд. Маҳмуд симои ҷавони си-торагарми лоғарпайкар ва зиндадилро ҷунон оличаноб иҷро кардааст, ки кас аз тамошои ин лаҳзаҳои фильм ҳаловат бурда, таассуроти нек ҳосил ме-кунад.

Ба кори кино низ ўро устодаш Абдусалом Раҳимов ҷалб кард. Маҳз устоди аввалинаш – актёр, режиссёри театру кино, наттоқи

барчаста Абду-салом Раҳимов меҳру муҳаббат ба адабиёти классикии тоҷик, ифоданок хондани шеър, шавқу рағбат ба театр ва киноро дар дили Маҳмудҷон бе-дор кард. Сабабгори ба Институти давлатии театрии шаҳри Москва –ГИТИС дохил шуданаш ҳам, Абдусалом Раҳимов аст.

Маҳмудҷони 17-сола аъзои маҳфили ҳаваскорони санъати деҳаи Шайдони ноҳияи Ашт буд ва соли 1957 дар Даҳаи адабиёт ва санъати тоҷик дар шаҳри Москва иштирок карда, «Қонуни бародарӣ» ном шеъри устод М. Турсунзодаро бо забони русӣ дар саҳнаи Театри калони СССР ифоданок хонд. Профессори Институти давлатии санъати театрии шаҳри Москва ба номи А. В. Луначарский (ГИТИС) Олга Ивановна Пижова дар толор ҳузур дошт ва лаҳни ширину бурро, ҷаравгосӣ ва серҳаракатии Маҳмудҷон дар саҳна писандаш омад.

Ҳангоми танаффус Абдусалом Раҳимов бо Олга Ивановна сӯҳбат карда гуфт:

– Ин ҷавон (яъне Маҳмудҷон) меҳоҳад, ки ба факултети актёрии ГИТИС дохил шавад, аммо мактаби миёнаро ба забони тоҷикӣ ҳатм карда, забони русиро он қадар ҳуб балад нест. Ҷӣ мешуд, ки ба таври истисно ӯро ба курси савуми гурӯҳи тоҷикии институт қабул мекардед?

Азбаски Олга Ивановна Пижова нисбати Абдусалом Раҳимов эҳти-роми зиёд дошт, розӣ шуда гуфт:

– Майлаш, тайёриашро дида, баъди таътили тобистона ҳамроҳи до-нишҷӯёни студияи тоҷикии институт биёяд. Ин масъаларо бо ректор Мат-вей Алексеевич Горбунов ҳал мекунам.

«12 апрели соли 1957 (рӯзи ҷумъа) дар Музейи марказии политехни-кии шаҳри Москва «Шаби эҷодии Лауреати мукофоти Салини Мирзо Турсунзода» бо иштироки овозхонҳо ва наттоқон баргузор шуд.

...Олга Ивановна Пижова дар ин шабнишинӣ иштирок намуда, бори дувум шеърхонии Маҳмудҷон Воҳидовро гӯш кард. Маҳмудҷон он рӯз боз шеърҳои устод Мирзо Турсунзода – «Закон братство» ва «Мамлакати тиллой»-ро ба самъи ҳозирин расонид...» [1, с.59.]

Ҳамин тавр Маҳмудҷон баъди супоридани имтиҳонҳо чун соҳиби истеъододи фавқулода ба тариқи экстерн ба курси савуми Институти давлатии санъати театрии шаҳри Москва ба номи А. В. Луначарский дохил шуд ва солҳои 1957-1961 ҳамроҳи Ҳабибулло Абдураззоқов, Носир Ҳасанов, Аскар Абдураҳмонов, Тамара Абдушукрова, Мукаррама Камолова, Ҳо-шим Гадоев, Тӯраҳон Аҳмадхонов, Соҷида ва Фотима Ғуломоваҳо, Музо-фар Ғаниев, Майрам Исоева, Борон Сангмамадова, Нематҷон Дӯстма-тов, Абдураҳим Қудусов ва дигарон таҳсил кард.

Ӯ ҳанӯз аз давраи донишҷӯйӣ аз дигар шарикдарсонаш бартарӣ дошт. Масалан, ҳангоми тайёр кардани корҳои дипломӣ Студияи тоҷикӣ мазҳакаи «Камбағалӣ айб нест»-и А. Н. Островскийро дар таҳияи профес-сор Михаил Петрович Чистяков интиҳоб кард. Аввалин бор ҳатмкунанда-гони Студияи тоҷикӣ дар нақшҳои ҷиддӣ бозӣ мекарданд. Нақшҳо аз рӯйи маҳорат, истеъодод ва намуди зоҳирӣ тақсим шуданд. Ба М. Воҳидов иҷрои нақши Митяро супориданд.

Баъд аз тамошои кори дипломии ҳатмкунанда-гони Студияи тоҷикии ГИТИС дар матбуоти марказӣ тақризу мақолаҳои зиёде чоп шуданд. Маҳсусан, бозии актёри оянда М. Воҳидов дар нақши Митя

таваҷҷуҳи тамошобинон ва театршиносонро ба худ ҷалб кард. Дар намоишномаи «Камбагалӣ айб нест» ҳамаи донишҷӯёни Студияи тоҷикии ГИТИС (солҳои 1955-1961) нақшҳои худро бо истеъоди баланд пешкаши тамошобинон ва аъзоёни комиссияи имтиҳоноти давлатӣ гардониданд. Бо вуҷуди ин Митя – Маҳмудҷон Воҳидов, Людов Гордеева – Мукаррама Ка-молова ва дигарон хеле заҳмат қашида, нақшҳои худро ба дараҷаи баланд оғаридаанд. Ҳатто тамошобинони нахустини москвагӣ дар ҳайрат буданд, ки тоҷикон классикаи русро ба дараҷаи баланд рӯйи саҳна гузаштаанд.

Рӯзномаи «Советская культура» баҳшида ба намоишномаи «Камбагалӣ айб нест»-и А. Н. Островский дар иҷрои донишҷӯёни Студияи тоҷикии ГИТИС тақризи қалоне чоп карда ба бозии Маҳмудҷон Воҳидов баҳои баланд додааст: «М. Воҳидов тавонистааст нақши камбизоат Ми-тяро басо ҷазобу хотирмон оғарад. Аммо ин на танҳо зебои ҷавонӣ ва бевосита, балки, пеш аз ҳама, зебои зиндагӣ ва эҳсоси самимӣ аст» [5].

То ин вақт Маҳмудҷонро барои иҷрои нақшҳои асосӣ ва лаҳзавӣ дар кино даъват мекарданд, аммо таҳсил ва ҳимояи кори дипломӣ ба вай имкон намедод, ки ҳунарашро дар санъати кино низ санҷад.

Соли 1959 таҳиягари маъруфи кинои тоҷик, Артисти ҳалқии РСС Тоҷикистон Борис Кимёгаров филми ҳунарии «Қисмати шоир»-ро аз рӯйи сенарияи С. Улугзода таҳия карданӣ шуд. Ҳангоми интиҳоби ҳунарпеша барои иҷрои нақши Рӯдакӣ дар шаҳри Москва вай ҳунарномаи Маҳмудҷони ҷавонро дид, аз забони бурро ва лаҳни форам ва ҳаракатҳои зебои саҳнавиаш ҳаловат бурд. Кимёгаров барои иҷрои нақши Рӯдакӣ бо вай сухбат кард. Аммо аз сабаби ҳимояи кори дипломӣ Маҳмудҷон ната-вонист, ки ин нақши ҷиддӣ ва масъулиятнокро ба зимма гирад. Б. Кимёга-ров бе М. Воҳидов ба Душанбе баргашт, vale бо як ҷаҳон таассурути хуб. Ўшод буд, ки санъати тоҷикро боз як истеъоди ҷавон пурра ҳоҳад кард.

Ҷаҳор сол пас аз филми ҳунарии «Зумрад», Борис Алексеевич филми нави ҳунарии «Ҳасани аробакаш»-ро таҳия намуда, барои иҷрои яке аз нақшҳо Маҳмудҷонро даъват кард. Вай нақши Раҷаб – шоири ҷавон, мо-ломоли орзуу нақшашо, комсомоли солҳои сиомро бо як дилгармӣ ва зиндадилии ҷавониаш иҷро кард. Нақши Раҷаб дар филми мазкур агарчи эпизодӣ бошад ҳам, ба зудӣ дар хотири тамошобинони кино нақш баст. Маҳсусан муколамаҳояш бо Садаф ва Ҳасан...

«...Аввалин бор ҳамчун режиссёр бо Маҳмуд дар филми «Ҳасани аробакаш» (аз рӯйи достони ҳамноми М. Турсунзода) ҳамкорӣ кардам. Ба вай роли эпизодии ҷавонеро, ки барои таҳсил меравад ва сипас, муаллим шуда ба дехааш бармегардад, таклиф кардам. Ўбо ҳуширудӣ пазишуфт ва ёдовар шуд, ки роли тарҷумаиҳолиашро иҷро мекардааст, зоро ин ба ҳаёти вай басе монанд будааст.

...Ҳар як оғози театрии Воҳидовро бо шавқ тамошо мекардам. Монспектаклҳои ў «Ишқи зиндагӣ», «Гуфтугӯ бо худ», «Ватан ва фарзандон», ки борҳо дидам, аз маҳорату маданияти баланди режиссёри ва актё-рии Маҳмуд, аз ҷӯяндаву ёбанда буданаш башорат медиҳанд.

Барои мо қаҳрамонҳои вай дар кино мерос мондаанд. Барои мово-зи пуршираи ў, ки дар радио сабт шудааст, хотира мебошад.

Дар филми ҳӯҷҷатии «Сарояндаи сарзамини аҷдодӣ» (соли 1968) аз паси кадр манзумаи Мирзо Турсунзода «Чархи адабӣ» ба гӯш мерасад.

Ин овози Маҳмуд аст» [3, с.110].

Соли 1970 таҳиягари кино Марворид Қосимова дар филми наваш – «Ҷӯра - саркор» ичрои яке аз нақшҳои асосӣ – нақши котиби райкомро ба Воҳидов месупорад. Вале тамошобини кино ўро дар нақши котиби райком муносиб намебинад. Гап дар сари ичрои ин образ набуд. Маҳмудҷон тавонист, ки симои котибро дар назари мо ба таври ҳаққонӣ нишон дихад, аммо ў дар тасаввури тамошобин тамоман шахсияти дигар буд. Тамошобини театр ва кино ўро бештар дар нақшҳои классикӣ ва шоирона муносиб медиданд. Овози муъчидаофаринаш ҳамаро афсун карда буд. Ва ин овоз гӯё танҳо барои оғаридани образҳои шахсиятҳои таъриҳӣ ва классикон буду бас. То ин вақт сенарияе набуд, ки тамоми ҳиссииёти олами ботинии Маҳмудҷонро дар экран таҷассум кунад.

Артисти халқии РСС Тоҷикистон Б. Кимёгаров аз рӯйи «Шоҳнома»-и безаволи Абулқосим Фирдавсӣ филми ҳунарии «Достони Рустам»-ро дар экрани кино таҷассум кард ва барои ичрои нақши Тӯлод Маҳмудҷонро даъват намуд. Ба режиссёр мұяссар шуд, ки истеъодди волои ин ҳунарпешаро аз нигоҳи дигар қашф кунад.

М. Воҳидов образи ҳаёлии дев – Тӯлодро ба вучуд овард, ки он доимо қиёфаи худро тағиیر дода, назди Рустами Достон гаҳе чун ҳофизи нобино ва гаҳе чун пиразани далола, инчуни мирзою котиб намудор мешавад. Маҳмудҷон тавонист, ки ба таври шинохтанашаванда симои воқеии худро дигаргун сохта, ҳар дафъа мағҳуми бадиро ба тарзи дигар таҷассум намояд. Аз ин рӯ, вай қиёфаҳои гуногун ба рӯй қашида бошад ҳам, моҳияташ тағиирназар мемонад.

Борис Кимёгаров ҳангоми интиҳоби актёр барои нақши Тӯлод ҳато накард. Нақши Тӯлод аз ҳунарпеша талаб мекард, ки сари ҳар қадам зоҳирان ва ботинан худро тағиир дихад, қиёфабозӣ кунад. Ҳатто дар ҳолатҳои зарурӣ шеър ҳам хонад. М. Воҳидов нақши Тӯлодро, тибқи ҳоҳишу талаботи таҳиягар, бо маҳорати баланд ичро кард.

Соли 1972 дар филми ҳунарии «Рустам ва Суҳроб» М. Воҳидов боз нақши Тӯлоди манфуру чодугарро ичро кард. Дар ин фильм нақши Тӯлод озодтару беҳтар ва бо ҳиссииёти баланд ичро шудааст.

Ветерани кинои тоҷик Любов Ивановна Қиёмова, ки муҳаррири силсилафильмҳо аз рӯйи «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ буд, лаҳзаҳои наворро ба хотир оварда мегӯяд:

«... Вақте ки лаҳзаи бо ресмон қашидани Тӯлодро аз ҷониби Руста-ми аспасвор ба навор мегирифтем, режиссёр Борис Алексеевич ба дастёро-наш фармуд, ки Тӯлодро (М. Воҳидовро) пеш аз қашола кардан ба зери баданаш парафин ё ягон ҷизи мулоим монанд, то пушти ў заҳмӣ нашавад. Вале Маҳмудҷон аз ин ғамҳории Борис Алексеевич даст қашида гуфт:

– Агар ман ба баданам парафин баста монам, ин саҳнаро табиӣ бозӣ карда наметавонам. Беҳтараш Рустам маро ҳамин хел қашола кунад...» [4, с.59].

Баъди навори ин саҳна пушту пойҳои Маҳмудҷон заҳм бардоштанд ва ў чанд муддат табобат гирифт.

Филми ҳунарии «Рустам ва Суҳроб» соли 1972 дар Кинофестивали V умумииттифоқии Тбилиси сазовори Диплом гардид. Ҳукумати РСС Тоҷикистон ба оғарандагони филми бадеии «Достони Рустам» ва «Рустам ва Суҳроб» ҷоизаву ифтихорномаҳо тақдим кард, аз ҷумла ба М. Воҳидов Ҷоизаи давлатии РСС Тоҷикистон ба номи Рӯдакиро сазовор донист.

Маҳорат ва таҷрибаи нақшофарии М. Воҳидов сол то сол такмил меёфт дар ин миён ҷандин нақшҳои ҷолиб дар театр, баҳусус моноспектаклҳо, бавижагӣ, «Гуфтугӯ дар танҳоӣ» (аз рӯйи рубоиёти Ҳайём) эҷодиёти Воҳидовро боз ҳам ғаниву рангитар намуданд. Акнун ўро нақшҳои нисбатан ҷиддигар ва орифонаву шоирона, чӣ дар кино ва чӣ дар театр интизор буданд. Аммо, он солҳо, аҳён-аҳён сенарияҳо буданд, ки тамоми ҷаззобият, ҳашамат ва эҳсосоти баланди ўро ифода карда тавонанд. Бар замми ин, М. Воҳидов аз иҷрои баъзе нақшҳои қолабӣ ва содалавҳона даст мекашид.

Артисти ҳалқии РСС Тоҷикистон А. Раҳимов соли 1973 филми ҳунарии «Ситорае дар тирашаб»-ро аз ҳаёти Аҳмади Доњиш (сенарияи Р. Ҳодизода) таҳия кард. Нақши асосӣ – Маҳдум – Аҳмади Доњишро М. Воҳидов иҷро кард. Маҳмудҷон зоҳирان ба Доњиш монанд набуд, аммо мақсади таҳиягар тамоман ҷизи дигар буд. Шарт не, ки ҳатман ба қаҳрамонат монанд бошӣ. Асосаш ин ки ботинан тавонӣ тамоми дарду ҳасрат, мақсад ва орзуяшро ифода намоӣ. Образи Аҳмади Доњиш, зиндагиномааш барои М. Воҳидов хеле наздик буд. Ва Маҳмудҷон симои Маҳдумро хеле самимӣ оварид. Бухусус, муколамаи Аҳмади Доњиш бо амир Музаффар (А. Муҳаммадҷонов) хеле пуртальсир баромадааст.

– Сагҳо дар дарбор хеле зиёд шудаанд ва майли газидан доранд, - мегӯяд ў ва аз хизмати дарбор даст мекашад...

Аҳмади Доњиши М. Воҳидов зани тоҷикро мисли Потии Порисӣ меҳоҳад озод бубинад. Вақте ки вай аз саёҳати Петербург ноумед шуда, бармегардад, нигоҳҳояш хеле маъюсу ғамангезанд. Фарқи ҳаёл ва ноумедӣ. Ҳамаи ин дар иҷрои М. Воҳидов ғоҳе ҳузнангез, вале таъсири баҳш баромадааст.

Филми ҳунарии «Ситорае дар тирашаб» (режиссёр А. Раҳимов) соли 1973 дар Кинофестивали VI умунияттифоқии Алма-Ато сазовори Диплом ва иҷроқунандай нақши асосӣ – Маҳмудҷон Воҳидов барои оваридани «Беҳтарин нақши мардона» бо Дипломи фахрӣ қадр гардид.

Минбаъд таҳиягарони кино ўро зуд-зуд барои нақшофарӣ даъват мекарданд, аммо кӣ медонист, ки аз умраш танҳо ҷаҳор сол боқӣ мондасту ҳалос.

Дар тӯли солҳо Маҳмудҷон Воҳидов тавонист боз дар ҷанди филми дигар нақш оварад. Инҳо: нақши Олим аз филми ҳунарии «Асрори пайраҳай гумшуҳда»-и режиссёр С. Ҳамидов (1974), Сулаймон аз филми ҳунарии «Як умр кам аст»-и режиссёр Б. Кимёгаров (1975), Маҳдум Ҳоҷӣ аз филми ҳунарии бисёрсериягии телевизионии «Ҳечбудагон»-и режиссёр Т. Собиров (1974-1975) ва нақши оҳиринаш – дарвеши нобино аз филми ҳунарии «Ишқи нахустини Насриддин»-и режиссёр А. Тӯраев (1977) мебошанд [5, с. 67- 68].

Бояд вай симои Фирдавсиро дар филми нави Борис Кимёгаров таҷассум мекард. Борис Алексеевич бисёр меҳост, ки нақши шоирро М. Воҳидов иҷро кунад. Ба гуфти режиссёр, Маҳмудҷон барои иҷрои ин нақш аллакай омода буд. Афсӯс ки умр вафо накард...

Нақши оҳирини М. Воҳидов дар кино ин нақши дарвеши нобино аз филми ҳунарии «Ишқи нахустини Насриддин»-и таҳиягар Анвар Тӯраев (соли 1977) мебошад. Образи дарвеши нобино дар филми оҳиринаш оҳанги рамзи дошт. Ў нобиност, ҷаҳони атроф ва мардумро бо ҷашми дил меши-носад. Вай гирди ҷаҳонро саёҳат карда, ташвишҳои бехудаи орзуҳои лаҳзаинаашро идрок мекунад. Вай бисёр пастиву баландиҳои зиндагиро аз

сар гузаронидааст. Шарики ғаму шодӣ, vale дарвеши озод аст ва озодии ботинии худро аз ҳама чиз авлотар медонад. Дар зиндон ҳам танҳо ба танҳо марги худро интизор аст.

Тарҳи ҷеҳраи дарвеши нобино ғамангез ва изтиробовар бошад ҳам, дар он ҳашамат, бузургӣ ва мардонагие ниҳон аст, ки лаҳзаи кутоҳеро бо лавҳаи пуриқтидори фалсафаи зиндагӣ мубаддал мекунад. Ин образи фалсафию шоиронаро М. Воҳидов гӯё на аз фильмнома, балки аз вучуди худ баён мекард. Гӯиё муаллифи фильмома дарду ҳасрати ӯро пурсида, васияти охирин, дарди охиринашро ба қалам додааст.

Нақши дарвеши нобино, нақши охирини Артисти ҳалқии РСС Тоҷикистон М. Воҳидов дар кинои тоҷик буд. Мо минбаъд ӯро дар нақшҳои нав, дар фильмҳои нав надидем. Дарёғо, ки сенариянависон ва таҳиягарони кино аз ин истеъдод ва ҳунари сеҳрангезу хеле нодир ба таври васеъ баҳра набардоштанд ва ин ҷавон 38-сола ҳунарашро, орзуву ормонҳо ва нақшҳои эҷодиашро 8 ноябрисоли 1977 ҳамроҳ ба хок бурд.

Ба ёд орем, соли 1962-ро. Маҳмудҷони 23-сола нақши Шарифи зиндадилро аз фильмҳунарии «Зумрад» чӣ гуна самимӣ ичро карда буд ва соли 1977 нақши дарвеши нобиноро аз фильмҳунарии «Ишқи нахустини Насриддин» чӣ гуна? Дар фильмҳунарии нахустинаш «Зумрад» сармасти зиндагӣ, зиндадил, ҳамеша дар лабонаш табассум, дар фильмҳунарии вопасинаш – «Ишқи нахустини Насриддин» вай шиканҷаву азобҳои зиндагияш, зиндагии саҳнаи театр, зиндагӣ дар санъати кино, умуман зиндагии ҳаррӯзаашро гӯё ифода карда, бо муҳлисони ҳамешаинтизора什 видоъ намуд.

Маҳмудҷон Воҳидовро нақшҳои нисбатан ҷиддӣ, шоирона ва файл-ласуфона лозим буд, то тинати актёриашро, овози марғуладор, истеъдоди нодир ва фавқулодаашро пурра нишон дижад.

Даҳ нақше, ки дар кинои тоҷик ӯ ба мо – муҳлисони кино гузошта-аст, ёдгории беназиру бебаҳоянд.

Соли 1979 режиссёр М. Қосимова порча – порча сужаҳои хеле камро аз ҳаёти пасипардагии М. Воҳидов пайдо карда, бо номи «Умре дар роҳ» («Дорога длиною в жизнь») фильмҳуҷҷатӣ оварид. Ин сужетҳо хеле нодиранд, vale ҳамон каманд. Бояд аз бойгониҳои давлатии шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург ва Тошканд ва бойгониҳои хусусӣ ҷустуҷӯ карда, кадрҳои навро пайдо кунем.

Масалан, фильмҳои ҳуҷҷатии «Тоҷикистон дар Монреал», режиссёр ва оператор В. П. Бидило, 1 қисм фильм ранга, соли 1966 (Тоҷикистон дар Намоишгоҳи байналмиалии Монреал муаррифӣ шуд); «Салом ба ту, Москва». Муаллифи сенария М. Маҳмудов, режиссёрон М. Маҳмудов ва Е. Морозова, операторҳо В. Бидило, А. Тошев, Т. Модебадзе ва У. Калантаров, 2 қисм, соли 1967, (Тантанаҳои Даҳаи адабиёт ва санъати тоҷик дар Москва); «Театри тоҷик дар Афғонистон». Муаллифи сенария ва оператор Д. Худоназаров, режиссёр В. Аҳадов, 1 қисм, ранга соли 1969. (Аз хусуси сафари бобарори артистони тоҷик дар Афғонистон); «Даҳаи дӯстӣ». Муаллифи сенария ва режиссёр В. Аҳадов, операторон А. Тошев, З. Даҳте, Ш. Султонов, 2 қисм соли 1970. (Даҳаи адабиёт ва санъати РСФСР – Россия дар Тоҷикистон); «Ҳофизи Шерозӣ». Муаллифони сенария Р. Ҳошим ва Л. Полторак, режиссёр В. Аҳадов, оператор 3. Даҳте, 1 қисм, соли 1971. (Дар бораи Ҳофизи Шерозӣ); «Колыбель моих стихов». Муаллифони сенария М. Муллоҷонов ва С. Карнеев, режиссёр И. Лиситский, оператор И. Бармиқов, 1 қисм, соли 1971. (Ҳаёт ва эҷодиёти Мирзо Турсунзода); «Салом

Қирғизистон». Режиссёр Е. Кузин, оператор А. Пестролобов. З қисм, ранга, соли 1976. (Рӯзҳои адабиёт ва санъати тоҷик дар Қирғизистон); «Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ». Муаллифи сенария С. Ҷӯрабоев, режиссёр М. Юсупова, оператор О. Муталенко, 2 қисм, соли 1977. (Фильм дар бораи дехаи Панҷрӯд –зодгоҳи устод Рӯдакӣ); «Салом Москва!» Муаллифи сенария ва режиссёр Д. Худоназаров, операторҳо А. Пестролобов, О. Муталенко, 1 қисм, ранга, соли 1977. (Рӯзҳои Тоҷикистон дар Москва); «Ба роҳи оҳирин». Режиссёр М. Қосимова, операторҳо К. Баҳор, В. Бидило, О. Муталенко ва Н. Исобоев, 2 қисм, соли 1977. (Аз маросими видоъ бо устод Мирзо Турсунзода дар Театри опера ва балети Тоҷикистон ба номи С. Айни); «Бағдод, 12 рӯз дар ноябр». Муаллифи сенария Д. Худоназаров, режиссёр В. Аҳадов, оператор Д. Худоназаров, 1 қисм, ранга, соли 1977. (Рӯзҳои маданияти Тоҷикистон дар Ироқ (Бағдод) ва гайраҳоро аз назар гузаронем, ҳатман лаҳзае аз баромад ва шеърхонии Маҳмудҷон Воҳидов дар Москва, Қирғизистон ва дигар шаҳрҳо дучор хоҳем шуд [6 с. 326-346].

Мутаассифона, ба файр аз фильмҳои ҳӯҷатии М. Қосимова – «Умре дарроҳ» (соли 1979) бокӣ ҳамаи фильмҳои ҳӯҷатӣ ва барномаҳои телевизионӣ такрори яқдигаранд. Зоро ягон лаҳзаи нав аз ҳаёти ин сухангӯйи навҷӯй ба назар намерасад. Аз соли 1979 то соли 2018, яъне тӯли 40 сол, дигар ба ин масъала касе рӯ наовард. Ба истиснои фильмҳои ҳӯҷатии «Миз-роби ишқ». Муаллиф ва ровӣ Далер Ҳасанзода, режиссёр Р. Шоазимов, 40 дақиқа дар МД Телевизиони Синамо», соли 2018.

Бояд қайд кард, ки дар ин фильм кадрҳои нав, ҷустуҷӯҳо ва тарзи нави ҷобаҷоғузории кадрҳо, усули «стоп кадр» хеле моҳирона истифода шудааст. Ба ҳар ҳол фильмҳои ҳӯҷатии «Мизроби ишқ» нисбати дигар фильмҳои ҳӯҷатии ба Маҳмудҷон Воҳидов баҳшидашуда бартариҳои зиёде дорад.

Агар мо фильмҳои ҳӯҷатии дар боло номбаршударо мавриди таҳқиқ қарор дижем, ҳатман ягон лаҳза ё сужаи навро пайдо хоҳем кард. Режиссёрони ҷавонро зарур аст, ки чунин бойгониҳоро ҷустуҷӯ кунанд, аз фильмҳои ҳунарие, ки Маҳмудҷон Воҳидов дар онҳо нақш бозидааст, лаҳзаҳои марбут ба ўро ҷамъоварӣ карда устокорона монтаж намоянд.

Адабиёт

1. Кимёгаров Б. Нури истеъодд // Ёдномаи Маҳмуд Воҳидов. – Душанбе: Ирфон, 1982. – С.110.
2. Кино // Энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1986.– С. 67-68.
3. Неккадамов Т. Дураҳши кинои тоҷик.– Душанбе: Ирфон, 2011.– 300 с.
4. Устоди ҳунари актёрий. –Душанбе: Ирфон, 2012. – 200 с.
5. Советская культура. – 1960.– 28 июн.
6. Энциклопедия кино Таджикистана. – Душанбе: ЭР-граф, 2012 – С. 396.

Неккадамов Т.

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВ В ТВОРЧЕСТВЕ МАХМУДЖОНА ВОХИДОВА В ТАДЖИКСКОМ КИНО

В статье рассматривается одно из направлений творчества актёра театра и кино Махмуджона Вохидова, создание им незабываемых ролей в

таджикском кино. Автор исследует и рассматривает созданные им образы в различных кинофильмах. Образы, такие как Шариф в фильме «Зумрад», образ Раджаба - молодого поэта в фильме «Хасан - арбакеш» (по одноименной повести М.Турсун-заде), образ секретаря райкома в фильме «Джура-саркор», созданными М. Вахидовым, нашли свое отражение в исследовании автора статьи.

В конце статьи автор освещает содержание документального фильма режиссёра Марворид Касымовой «Дорога длиною в жизнь», повествующем о закулисной жизни Махмуджона Вахидова.

Ключевые слова: роль, основная роль, сцена, фильм, мастерство, поэтика, образ, кино, талант, художественный фильм, анализ, артист.

Nekqadamov T.

PARTICULARITY OF THE ROLE PERFORMANCE OF MAHMUDJON VOHIDOV IN TAJIK MOVIES

The article is dedicated to the great movie actor Mahmudjon Vohidov and his unforgettable roles in Tajik cinema. The author explores and considers the images he created in various films. Images such as Sharif in the film “Zumrad”, the image of Rajab the young poet in the film “Hasan arabakash” (based on the poem by M. Tursunzoda), the image of the secretary of the district committee in the film “Jura Sarkor”, created by Mahmujon Vohidov, were found reflected in the study of the author of the article.

At the end of the article, the author writes about the documentary film Marvorid Kasymova, “A Lifelong Road”, which tells about the backstage life of Mahmudjon Vohidov.

Keywords: role, main role, stage, film, skill, poetics, image, cinema, talent, feature film, analysis, artist.

ТДУ 37тоҷик+792тоҷик+008+39тоҷик+782

Собир Қ.

КАРАХТӢ ВА ҲУНАРПЕША

Дар мақола таҳлили яке аз масълаҳои мубрами рӯз карахтӣ ва ҳунарпеша мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Паҳлӯҳои гуногуни ин раванд дар заминани аҳкоми ҷомеа, баҳусус омилҳои пайдоии ва роҳҳои баромадан аз ин мушкилот муайян гардида, татбиқи муносибати дуруст дар оила ва ҷомеа ба уҳдаи шаҳси ҳунарманд вогузор гардидааст. Зоро театр оинаи зиндагӣ буда, бошандагони ҷомеа қаҳрамонҳои асар ва нақшифаронанд.

Муаллиф бо исрор таъқид менамояд, ки инсонҳо бояд ба худашон имкон диганд, ки омӯзанд, хато накунанд ва аз пас ислоҳи камбудиҳо бошанд. Решии пок шудан аз карахтӣ барои ҳама ва баҳусус барои ҳунармандон оғоҳ будан аз ҳатарҳо донии доштану донистан зарур аст. Донистан, яъне шинохти он ҳама эҳсосҳои инсонӣ, ки баъдтар бояд дар нақшиҳо иҷро шаванд. Аз ин хотир муаллиф дилсӯзона иброз медорад, ки зиёд бояд машқ кард, зиёд бояд омӯҳт, зиёд қашиф кард, то панду бардошт фаровон бошад.

Калидвозижасҳо: карахтӣ, ҳунарпеша, театр, оила, миллат, руҳиву ра-вонӣ, ҷисмонӣ, бесаводӣ, инсон, омилҳо.

Яке аз дарсҳои муқаррарии маҳорати актёри барои донишҷӯёни курси дуюми шуъбаи актёри оғоз шуд. Имрӯз мо бояд этюди бачаҳоро пайи ҳам медиdem ва ҳамзамон таҳлилашон мекардем. Қ. Мирзоев, ки ёрдамчии ман аст, ҳозир буд ва хеле маъюс менамуд. Бо имо сӯяш ишора кардам, ки дарсро оғоз кунад. Аммо вай парешонҳол афзуд:

– Устод, ҳоло фурсати дидани этюди бачаҳоро дорем. Ман аз шумо суоле дорам ва ба гумонам посухи суоламро шунидани бачаҳо низ барояшон аз манфиат ҳолӣ нест. Гуфтам:

– Бипурс! Гуфт:

– Дина дар тамрини Театри чавонон ба ман эрод гирифтанд, ки танам караҳт аст. Шумо ҳам икрор мекунед, ки дар бадани ман караҳтӣ ҳаст ё ақидаатон дигар аст? Ба умуман караҳтӣ чист? Посух додам:

– Ҳеч касе нест, ки дар дунё ин бемориро надошта бошад. Ту дар баданат ин караҳтиро дорӣ, ман ҳам ва боқӣ ҳамаи инсонҳои дигар ҳам доранд. Ҳамон рӯз сухбати мо аз масъалаи караҳтӣ берун набаромад.

Дарвоқеъ, имрӯз «караҳтӣ» ҳамчун раванд дар ҷомеа арзи вучуд дошта, он вобаста ба воситаҳои таъсиррасонӣ дар ниҳоди одамон ва муносибати ҷамъияти тағиیرёбанда аст. Ин раванд бо омилҳои худ дар муносибату намоишҳои театрӣ ҷойи маҳсусеро дорад. Ҳамаи ҳунармандон ва баҳусус навкорон аз ин беморӣ дар бадан, дар афкор, дар кирдор ва дар маҷмӯъ барҳӯрдоранд. Караштӣ чист? Караштиро ҷӣ гуна бояд рафъ кард? Аз қадом машқҳо бояд истифода кард? Оё ин танҳо бемории ҳунарист? Ин суолҳое буд, ки ҳангоми сухбат пеш омад ва ман бо бачаҳо якҷоя ҷавоб гуфтем. Ман ҳунармандони хубӣ ватанамонро мешиносам, ки синну соли баъзеи онҳо аз ҳаштод-навад ҳам гузаштааст. Ҳудованд дар умрашон баракат дихад. Ин бузургон дар фосилаи умри тӯлонӣ ҳазорон бор, барои ҳудашон ҷӣ будани караҳтиро баррасӣ кардаанд ва роҳу усули зиёдеро мешиносанд, ки аз ин дард канораҷӯи кунанд. Онҳо ин корро аз оғоз шинохта, чи будани бо шиддат заданини дил ва ҷӣ гуна ором кардани онро дар ҳунар, ёфтаанд. Таҳқиқотхое ба ҳарҷ додаанд ва сирҳоеро ифшо кардаанд, аммо ман дар ёд надорам, ки касе аз онҳо дар ин бора мақола ё рисолае навишта бошанд, аммо ман ин кӯшишро кардам. Ин мавзӯъ, танҳо мавзӯи таҳлили караҳтии бадани ҳунарманд нест. Гоҳо караҳтӣ оилаҳоро, шаҳрҳоро ва мамлакатҳоро ҳам мувоғики вазъияти иҷтимоӣ ва сиёсие, ки онҳоро фаро гирифтааст, фуруӯ мебарад. Ҳадафи мо ифшо ва таҳқиқ намудани караҳтии инсонҳо дар ҷомеа, ба андози ғаъолият, дар саҳнаҳои ҳунар ба ҳисоб меравад. Мо кӯшиш ба ҳарҷ додем, ки як ҳонанда ва як ҷӯяндаи роҳи ҳунар аз таҳлили мо ба хулосае биёд ва дар ҷодаи ҳунар аз як силсила караҳтиҳои бадану афкораш даст қашад. Ҳоло ки ӯро ба караҳт будан маҳкум накардаанд, позаҳрҳоро дар ақлаш муҳайё созад. Такя ба омӯзишҳои муҳаққиқон мантиқи амалу фикрҳои ашхоси иштироккунандаро аз худ карда, барои рафъи он талаботҳоро ба вучуд овардан лозим аст [1, с.415]. Барои таҳлили ин кор мо тасмим гирифтем, ки барои расидан ба ҳадаф аз оила оғоз кунем.

Караҳтӣ дар оила. Оила асос ва таҳкурсии ҳамаи раванду муносибатҳои иҷтимоӣ маҳсуб меёбад. Исбот гардидааст, ки фарзандон аз ҷиҳати генетикӣ-биологӣ ба падару модар монандӣ дошта, дар муносибату муошират пайрави волидонанд. Агар оила ва муҳити оилавӣ солим бошад, пас ҷомеа солим гашта давлат пешр меравад. Аз ин хотир рафъи караҳтӣ ба му-

носибату муюшират, дарк ва фаҳми волидон саҳт вобастагӣ дорад, зеро фарзандон бо рисолати «дузд», «роҳзан», «форатгар», «авбош» ва «караҳт» таваллуд намешаванд. Онҳо зери парастишу парвариши мо ба воя мерасанд. Мо набояд ҷавошта дар интизори дараву ҷамъоварии гандум бошем. Караҳтӣ дар ҳар ҳонадон метавонад пайдо шавад. Агар мо лаҳзае ғофил монем, ҳатарҳои гӯшиношуниде моро пайгирӣ ҳоҳанд кард. Эҳсоси қарахтизойро мо бояд дарк намуда пешгирӣ карданашон ба манфиати кор аст.

Караҳтӣ дар миллат. Барои шинохти қарахтиҳое, ки атрофи моро дар қӯдакиҳоямон фаро гирифта буд, мо ба таърихи даврони Шӯравӣ рӯ меорем. Қарахтиҳо дар зиндагии гузашта вучуд доштанд ва имрӯз низ вучуд доранд. Мушахастарин қарахтии комил дар фаъолияти телевизиони замони қӯдакиҳоямон ҷой дошт. Он замон бештар телевизиони Тоҷикистонро тамошо мекардем. Зимни намоиш баранда эълон кард, ки бо раиси ғаҳрии қадом як идора мусоҳиба меорояд. Мусоҳиба зинда ва мустаким пахш мешуд. Марде дар оинаи нилгун пайдо гашт. Ҳеле ороста либос ба бар дошт, аммо ман эҳсос мекардам, ки сару либосаш моли ҳуди ў нест. Ба фикрам он либосро ҳамин ҳоло аз қадом мағоза ҳаридашт. Одами сермӯю рише буд. Ёдам ҳаст, мани қӯдак ҳамон қарахтии ин раиси ғаҳриро шинохта будам. Ҳамагӣ салом дод. Ҷумлаи дуюм ҳоло аз даҳонаш набаромада мӯи саҳт фишордодаи зери тӯпӣ баланд шуд. Тӯпиро бардошт. Ин раис чи ҷашмони хору зоре дошт. Мехост ҷумларо идома диҳад, тӯпӣ болои гӯшҳояш рост шуд, як лаҳза истод ва баъдан тақ-таққунон ба поён ғелид. Тақ-таки тӯпӣ гувоҳ буд, ки ўро бори аввал пӯшидааст. Ин раис гӯё даст надошт. Агар каме ҳиммат мекард, тӯпиро медошт. Боз ҳам метавонист ба ҷояш зер қунад. Аммо накард, ҷаро? Ў ҳамаҷониба комилан қарахт буд. Ҳам либоси баданаш аз ў набуд. Ҳам ин ҳона, ҳонаи ў набуд, ин сухбат, ки мекард моли ў набуд, ҳама чиз бегона буд. Мани қӯдак дидам, ки Ватан ҳам Ватани ў набуд.

Ё бигирем мисоли дигар: Муҳбирае ба гурӯхи занону мардони меҳнат наздики мешавад, аз онҳо суол мекунад. Ин посухгӯяндаҳо чи бечораҳое буданд. Онҳо намедонистанд дар чӣ бора сухбат қунанд. Ба қадомин лаҳча иборози ақида намоянд. Забони модариашонро хуб намедонистанд. Бо лаҳча аз ин минбар намешуд бигӯянд. Забони русиро, ки он замон мартабаи аввалро дошт, хуб намедонистанд. Онҳо ҳама ба аъроғиҳое монанд буданд. Оё мардуми мо имрӯз дар ҳамон аҳвол аст?! Ҳаргиз не!!! Ҳоло ҳамон раис тӯпияшро медошт. Ё ин ки либоси нави одатнокардаро ҳамон рӯз намепӯшид. Ин зану марҳои меҳнатӣ ҳоло соатҳо сухбат мекунанд. Пас чӣ ҳодиса рӯх дод? Ҷаро дар замони Шӯравӣ мардум ин гуна қарахт буданд? Ҷаро ки, забонашон курб надошт. Нимватан буданд. Сиёсати замон ба коми онҳо набуд. Ҳудашонро на дар либос, на дар сухан ва на дар афкор озод ҳис мекарданд. Қарахтӣ дар мағзуҷонашон ҷой дошт. Инак, замона дигар гашта, мақсаду маромҳо, ҳадафҳо тағиیر ёфтанд. Акнун онҳо медонанд, ки чӣ гӯянд ва ҷаро гӯянд. Пас, вазъият ва омилҳо метавонанд як миллатро ба қарахтӣ бикашанд ё аз қарахтӣ берун оранд.

Караҳтӣ дар шаҳр. Солҳои навадуми асри гузашта, баъди фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ вазъияти сиёсӣ ба сари ҳамватанони мо ва баҳусус бар сари шаҳрвандони пойтаҳти азизамон Душанбе, чӣ даҳшатҳо овард, ҳамватанони мо хуб дар хотир доранд. Як шаҳри бузург дар як мижа задан ба ҳаробазор табдил ёфт. Зану мард ҳама дучори бемории қарахтӣ гашта буданд.

Касе бо сабаби кудрати зиёд доштан, каси дигар бо сабаби камқудрат будан, аммо ҳама яксон караҳт буданд. Оштии миллӣ ҳамаи он караҳтиҳоро аз миён бурд. Шаҳр аз ин беморӣ начот ёфт.

Агар вазъиятҳои сиёсиро канор гузашта дар ҳолатҳои табиии замон, ба инсонҳое, ки хеле караҳтанд наздик шавем бояд чӣ гуна муносибат кунем? Ин караҳтиҳоро чи гуна аз байн барем? Дар ҳолати дуюм, яъне табиби караҳтии бе сиёсат вақт аст. Вақт караҳтии ишкро, хиёнатро, маргро, шухратро, номуродиро, ноошноиро, ноогохиро, худоношиносиро, ҳамаро аз миён мебарад. Мардумон зиндагӣ мекунанд ва дар ин муддат хато мекунанд, рад мекунанд, ҳакро аз ботил дар тӯли солҳо зина ба зина мешиносанд. Аммо, оё хунарпеша мисли дигарон ин ҳакро дорад? Не! Ҳаргиз! Ҳунармандон бояд машъали замони худ бошанд. Бояд бисӯзанд ва роҳи дигаронро нуронӣ кунанд. «Мавриди фаъолият дар сахна, ҳунармандро зарур аст, дар баёну рафтор ва амалу ҳаракат асоснокии эҷодиро таҷассум намуда, аз барҷомонд аву караҳтӣ дар канор бошанд» [3, с. 432]. Барои шинохти караҳтӣ ва табобат аз ин дард, ҳунармандон масъултаранд.

Соли 1989. Мавлуди панҷоҳсолагии Ҳунарманди мардумии Тоҷикистон, шодравон М. Воҳидов буд. Ҳамон шабу рӯз маро ба Театри ҷавонони ба номи М. Воҳидов ба гурӯҳи Ф. Қосим даъват намуда буданд. Ҳоло Театри «Аҳорун», ки соли 1990 бояд ташкил мешуд, ташкил нашуда буд, аммо гурӯҳ фаъолият дошт. Ман корро аз ҳамон лаҳза оғоз кардам, ки суҳбат дар хусуси тайёр намудани тухфай намоиши сазовори театрӣ барои рӯзи ҷашни 50-солагии М. Воҳидов, мерафт. Бо назардошти он, ки ин ҷашн дар зодгоҳи ҳунарманд, дар ноҳияи Ашт мегузашт ва имкони ҳамаи гурӯҳро бурдан набуд, устод Ф. Қосим аз миёни гурӯҳ се нафарро интиҳоб кард, ки композитсияи омодашударо тавонанд, ба тарзи хеле ихчам ва нишонрас ичро намоянд. Нахустин бор дар ин ичро, набзи вазни арӯз (ритм), тақтеъ дар шеъри Ҳофиз:

Биё то гул – барафшо не – му майдар со – ғар андозем,
Фалакро сақф – бишкофе – му тарҳи нав – даран дозем.

ворид карда шуд. Ин тарзи кор баъдтар ба намоишҳои Театри «Аҳорун», «Юсуфи гумгашта ...» гузашт. Ин шакли кори Театри «Аҳорун» ана аз ҳамин ҷашн сарчашма гирифта буд. Он замон ман ҷавон ва нав корро сар карда будам. Бисёр меҳостам сирри кори ҳунарро фаҳмам. Дар ичрои ҳамон композитсия, дар бари устод Ф. Қосим ва Ф. Умаров истодан барои ман ифтиҳор буд. Ва мо се нафар ба сӯи зодгоҳи М. Воҳидов раҳсипор гаштем. Ҷашн дар боғи марказӣ мегузашт. Аҳли ин ноҳия ба ин майдон реҳта буданд. Мардум сайру гашт мекарданд. Зебо пӯшида буданд. Дар миёни ҳамин ҷашн, ки аслан аз суруду мусиқӣ иборат буд, баромади моро эълон карданд. Дар назди як баландгӯяқ, ки он замон як чунин баландгӯяқ ҳам, бисёр менамуд, мо баромад кардем. Устод Ф. Қосим дар мобайн истода буданд. Ману Ф. Умаров аз ду канор. Ман аз тарафи дасти чапи Ф. Қосим истода будам. Китфи ростам ба синаи чапи устод, ҳамон ҷое, ки дил наздик аст, мерасид. Дасти ростам ба китфи чапи устод, ҷафс буд. Ичро шурӯъ гашт. Ман ноҳост эҳсос кардам, ки дили устод бо шиддати зиёд метапад. То эълони навбатӣ, ман ором набудам. Дилем саҳт метапид. Тапиши дилемро руст мекардам, ки мабодо пеши ин устодон ҳору зор нанамоям. Дилем устод бо шиддат метапид. Ман аз чунин ҳолат зери таъсир қарор гирифтам. Меандешидам, ки наҳод бо ин таҷрибае,

ки устод доранд, дилашон бад-ин сурат тапад. Баромади мо хуб анҷом ёфт. Оғози шинохти караҳтӣ дар ман аз ҳамин қиссаи ҷавонӣ шурӯй шудааст.

Дертар ман аз устод пурсон шудам, ки чаро Шумо дар ҳолати хеле сангин қарор доштед? Чаро дилатон саҳт мезад? Он замон ман ҳаёл мекардам, ки агар дил тапад, ин бад аст. Ҳушбахтона устод гуфтанд, ки ин ҳеч бадӣ надорад. Одам дил дорад, гарм аст ва ғоҳо дар ҳолатҳое, ки ӯро ҳаяҷон фаро мегирад, дил дар қафаси сина намеғунҷад. Агар дил масъулият дошта бошад, метапад. Баъд нақл карданд замоне, ки падари ҳудобиёmurзашон, Ҳунарманди мардумии Иттиҳоди Шӯравӣ М. Қосимов дар намоиши «Шоҳ Лири»-и У. Шекспир нақши Лириро иҷро мекарданд, ҳамин гуна қиссаро шоҳид будаанд. Аз қиблагоҳашон пурсон шудаанд, ки чаро дилатон зиёд метапад. Падар ҷавоб додаанд:

– Агар дил тапад, пас аз ҳунарпеша умединӣ ҳаст. Вой бар ҳоли он ҳунарманде, ки агар дилаш дар ин ҳолатҳо наметапад. Задани дил ҷавобгарӣ аст, пеши коре, ки оқибат карда мешавад. Аз ин бар меояд, ки ғоҳо ҳаяҷон, ки одамро ҷамъу гирд месозад нусҳай хуби караҳтист, ки ҳунарпеша бояд онро шиносад ва дуруст истифода барад. Ҳунарманд бояд вучудашро аз ҳама караҳтиҳои рафъ созад. Ҳунарманд, ғоҳо дар ҳолатҳое меафтад, ки бояд сунъӣ узвҳои хотираашро омода созад, то таҳайюл ва ҳофизааш ба кор ояд. Масалан дар як ҷаласае ба ду нафар яке аз мардуми одӣ ва дигарӣ аз ҳунарпешаи шинохта ноҳост сухан медиҳанд. Аксарон инсонҳои ба ин душворӣ афтода миёни мардум лол мемонанд. Аз караҳтӣ ба караҳтии дигар мезананд. Дарҳаму барҳам сухан мегӯянд ва то ҷанд рӯзи дигар аз ин караҳтӣ бе-рун намеоянд. Ҷун онҳо бо он силоҳе, ки ҳунарпеша дорад, мусалаҳ нес-танд. Ҳунарпеша пеш аз ҷизе гуфтан, ҳудро сунъӣ ба ҳолати караҳтӣ мезанад, то таҳаюлаш пораи шеър ё монологро аз қадом як асари бадей, ба ёд биёрад. Ин ҷо караҳт соҳтани мушакҳои хотира, караҳт мондани тану рӯҳи ҳунарпешаро аз миён мебарад. Маҳсул ҳамон мешавад, ки ин ҳунарманд, хеле зебо ва диданиву шунидани менамояд. Караштӣ ҷӣ дард аст? Оё онро барҳам задан мумкин аст? Агар одам ин гуна як караҳтие дар баданаш дошта бошад, ҷӣ бояд кунад, ки онро ром кунад?

Довталабоне, ки ба донишкадаи мо меоянд ва имтиҳон месупоранд, ғоҳо барои осон шудани кор, барои фаҳмидани он ки ин бача ҷӣ боре дар ганҷур дорад, устодон ҳамин гуна як саволеро дар миён меандозанд. Масалан: Шогирди азиз! Қиссаи ин субҳ аз хоб ҳестанро то он лаҳзае, ки ҳоло имтиҳон месупорӣ, ба мо нақл кун! Ин савол ҳеле оддист. Бояд ҷавоб мисли оби равон, мисли як хоби пур аз ишқ, мисли як ҳикояи шӯрангез гуфта шавад. Таҳлукаҳои пеш аз хоб, хобе, ки мисли шабҳои дигар набуд. Рӯъёҳои баъдӣ, қиссаҳои омаду ноомади имрӯз дар хоб. Туғёни хоби ширини субҳ. Он ҳама воқеаҳое, ки то замони аз дари синфҳона ворид шудан аз сараш гузашт, қучост? Ҳайҳот! Баъд аз гузашти солҳо, ҳамон бачаи кунду караҳт, ки ду ҷумла гуфта наметавонист, зери назорати устодон, аз таъсири муҳит, аз гиру дорҳое, ки ӯро ин замон фаро мегиранд, мепазад, караҳтиҳоро аз бадан дур месозад ва бо истифода аз ҷанд лаҳзаи умраш акнун метавонад як ҳикоя ҷун як қиссаи дуру дарози маҳзун, нақл кунад. Аммо чаро дар оғоз наметавонанд ду ҷумла паи ҳам биёранд? Таҳайюли ин бачаҳо дар оғоз дурттар аз ду ҷумла намеравад. Ҳар ҳасеро, ки рӯйи дарёст мебинанд, ҳабар надоранд, ки агар ғутта зананд он ҷо чи гуҳарҳои нуҳуфта пайдо мекунанд. Аммо, ҳушбахтона,

гоҳо мо бо шогирдҳое ҳам вомехӯрем, ки ба талаботи мо ҷавобӣ ҳастанд. Онҳо як зумра караҳтиҳоро дар майнаҳошон шояд ба воситаи устодҳои хуби мактабҳои миёна ё дар оила бо шарофати падар ё модари фарҳангӣ тарбият ёфтаанд. Падару модар бо онҳо иртиботи қавии фарҳангӣ созмон додаанд. Ин гуна бачаҳо зуд аз уҳдаи вазифа мебароянд ва тахаюли онҳо ба парвоз медарояд. Мо бо бачаҳои кунд ду маротиба зиёд ранҷ мекашем. Ҳамаи инсонҳо, хоҳ неку хоҳ бад, вобаста ба саддҳо ва монеаҳо, ки дар зиндагиашон рост омадааст, ё масъаларо ҳал менамоянд, ё гирифтор мемонанд. Дар оғози кор онҳо саҳт азият мекашанд. Фаҳм ба зудӣ ба мададашон намеояд. Ром будани тан, итоат кардан мушакҳо, ҷӯр гардонидани тан бо рӯҳ, ба ҳам омадани эҳсосҳои инсонсоз, ҳунарсоз, ба масъалае, ки пеши донишҷӯ ҳамчун иҷрогар гузошта мешавад, бояд обутоб ёфта бошад. Дар ин замина мавриди коҳиши ва рафъи караҳтӣ бояд як зумра корҳоро иҷро намуд:

1. Иҷрои дастур мавриди омодагии ҳамҷониба дар заминai ҳамоҳангии рӯхиву равонӣ ва ҷисмонӣ;
2. Варзиши ўзвҳои бадан мавриди бартарафсозии караҳтӣ;
3. Иҷрои амалҳои асоснокии рӯхиву равонӣ мавриди бартарафнамоии омилҳои таъсиррасони манғӣ;
4. Парҳез аз бадӣ;
5. Мутолиаи адабиёти ҷаҳон ва омӯҳтани таҷрибаҳои наҷиб.

Раванди иҷрои корро мо дар дарси амалий чунин роҳандозӣ карда мегавонем. Ҷашмҳо пӯшида мешаванд. Вазифа мегиранд, ки ҳамин ҳоло пушти хонаҳояшон истодаанд, ки модарашон доҳили хона нишастааст. Ҳамин, ки дарро боз карданд ҳар касе модари худашро мебинад. Аксаран мо донишҷӯёнро ҳамон гуна интиҳоб менамоем, ки ҳама Тоҷикистони азизро ба ҳам биёрем. Ба ҷашмҳои пӯшида вакте бачаҳо дарро боз мекунанд мо гӯё як сайре дар марзҳои Ватан анҷом медиҳем. Онҳо модарҳояшонро мебинанд ва бо онҳо воқеае рух медиҳад, ки бояд рух медод. Мо шоҳид мегардем, ки мушакҳои то ин дам караҳти абрӯ, пешонӣ, руҳсора моил мешаванд, озод мешаванд. Мебинем, ки ҷаҳонро кушода мешаванд. Дар лабонашон табассум гул мекунад. Агар модарҳояшонро пазмон шуда бошанд, табиатан ашк аз ҷашмонашон ҷорӣ мешавад ва баъд хеле бояд бикӯшӣ, ки онҳо ором шаванд. Ҷӣ қадар фурӯ рафтани ё нарафтан боз ҳам аз истеъдоди худододии ҳар фард вобаста аст. Муҳим он аст, ки онҳо бо ҷашмҳои пӯшида модарҳояшонро мебинанд, гоҳо ин боварӣ ба нахустин иқдоми ҳунарӣ ё ба алифбои дурусти кори ҳунар табдил мешавад. Бадани караҳт мутеъ мегардад. Ҷашмони дил боз мешавад. Дурӯғ раҳгум мезанад. Онҳо, воқеӣ ба пеши модарашон ворид мешаванд. Назди модарҳояшон худашонро озод нигоҳ медоранд. Касе бо меҳрубонӣ, касе бо пазмонӣ, касе бо ашк дар руҳсорҳо, касе бо табассум, ҳатто аз муносибат маълум мешавад, ки дина модарашро дидааст. Ин таъриҳ, ин қиссаҳо аён мегарданд. Бадан сухан мегӯяд. Он ба интиқоли хабар моил мешавад. Дил ҳар чи осону мушкил, бе рабту бо рабт ба деворҳояш мекӯбад, ин аз масъулияти инсон вобаста аст. Агар дилро машқҳои хуби ромкунанда дихӣ, ҳам метапад ва ҳам масъулияти ҳунариро аз ҷое ба ҷое мерасонад. Кори дил меъёр дорад. Дили ҳунарманд пеш аз ворид шудан ба саҳна зиёдтар метапад. Ҳамин ки онҳо ба саҳна ворид шуданд, баъди талаффузи калимаи аввал, кори дил мӯътадил мегардад.

Дар ин гуна ҳолатҳо ҳунармандони навкор, ки ин руқнҳои караҳтии дилро ҳоло наметавонанд аз миён баранд, дар корҳои дипломӣ гоҳо аз ҳуш мераванд. Дил бояд ором гирад. Мушакҳои бадан ба вазифаҳое, ки вобаста аст ба воқеаҳои асар дар саҳна дар пеши ҳунарпеша гузашта мешавад, мутеъ гарданд. Замони омӯхтан, дар машқҳо бояд ҳунарпеша ҳама гармӣ ва сардиҳои ҳунарро омӯзад, аз ҳуд кунад. Он қадар бояд омодагӣ дошта бошад, ки дигар ҳеч як караҳтиро, ки нолозим аст дар вучудаш роҳ надиҳад. Масалан дар саҳнае, ки мебарояд ҳаво сард аст. Мувофиқи сардии ин ҳаво мо бояд бубинем, ки мушакҳои бадани ҳунарманд ба ҳам омадаанд ё не? Мушакҳо ба ҳам оғӯш гирифтаанд ё не? Устодон назора мекунанд, ки шогирд оё ҳудро аз ҳунуқӣ эмин мегирад? Мушакҳои бадани ў бояд танҳо мутеъи вазифаи гузашта шуда бошад. Агар бубинем, ки ҳунарманд озод аст ва мушакҳои танаш оvezon аст, ин танҳо аз он сабаб бояд бошад, ки ҳаво гарм аст. Мушакҳои мулоим ҳатман инсони аз ҳуд қаноатмандро акс мекунанд. Асабӣ нест. Зиндагии ба роҳате дорад. Роҳат будани афкору хаёле, ки ўро фаро гирифтааст баданашро ба ин ҳолат овардааст. Агар мо бинем, ки ҳунарпеша ё донишҷӯ, аз самте ба самте қадам мезанад, ин маънои онро дорад, ки ин шахс гирифтор аст. Касе акс мегардад, ки ба ў хиёнат кардаанд. Ё вартаи хатарно-ки қадом як зиндагист. Ин ҳолат аз даст рафтани лаҷоми корест ё ҳимояти ҳукуқҳоест, ки поймол шудаанд. Дар остонаи амале қарор дорад ва вобаста аз қимати ин монеа, он жарфно, дард, чӣ миқдор аст амалаш тезу тунд мегардад. Ин сатҳ ҳар чи баланд бошад, вобаста ба он караҳтӣ дар тан боло ва поин мешавад. Бигирен ин қаҳрамон шоҳ Лир бошад. Саҳнае бошад, ки вай дар саҳро афтодааст. Раъду барқ меғурранд. Мо бояд бубинем ва бишносем, ки аз дasti шоҳ ҳама чиз рафтааст. Ҳукумат, давлат, сарват, ҳама ҳаққу ҳукуки ў дар зиндагӣ аз даст рафтааст. Мо бояд бадани бисёр мутобики ҳунармандро, афкори ҷамъеро дар ў бишносем. Ин бадан, ин афкор, ҳама бояд фарӯд бикашанд, фифон зананд, ки: - Барқ фуруӯzon шав! Раъд ғурриш кун! Борон рез! . . .

Шинохти ин роҳ хеле ҷолиб аст. Дар оғоз шогирдҳои моро танашон, ҳаёлашон, афкорашон караҳт аст. Касе ним қадам пештар, касе се қадам ақиб, аммо умуман ҳама дар як сатҳанд, ки хеле ташвишовар, нороҳаткунанда, ҳароб аст. Агар бачаҳоро ба як замине ташбех кунем, ки пур аз гандумзори нодаравида аст, устодҳо дар марзи замине қарор доранд, ки ҳазорон фарсаҳ аст. Онҳо акнун бояд дар як муддати кутоҳ дона-дона ҳӯшачинӣ кунанд. Каф-каф фаросат ба хирмани ақли онҳо ворид созанд. Дертар мебинӣ, ки ягон-ягон ба идора кардани вучудашон оғоз мекунанд. Баданро зери назорат мегиранд. Истифода бурдани овозашонро ёд мегиранд. Ақлро машъал месозанд ва тадриҷан ба ҳунарманд табдил мейбанд. Агар касе ақида дошта бошад, ки караҳтии ақлу тану рӯҳ танҳо барои ҳунармандон зарур аст ҳатои маҳз мекунад. Караштӣ гоҳо мамлакатҳои қалон, қавму миллатҳоро низ фаро мегирад ва агар замони истиқлолият як зумра караҳтиҳоро дар миллати мо ислоҳ карда бошад, пас мо масъулем ба воситаи доностани баъзе усулҳо, илман барои ислоҳи баъзе караҳтиҳои дигарони бикӯшем. Ба ёди ман мерасад, ки ҷавонҳои насли ман хеле табъи пасти либоспӯшӣ доштанд. Таносуби рангҳоро дар ашёи хона, дар зебу зиннат, дар либос намешинотанд. Ин караҳтиро дар бачаҳои насли имрӯз камтар вомехӯрем. Вақт қорашро кардааст. Духтарбачаҳои имрӯз аз духтарбачаҳои замони ҷавонии

ман даҳ сару гардан зебо, озода, шинам либос мепӯшанд. Гоҳо дар маъра-каҳо шоҳид мегардем, ки ҳамин насли нав, зебо ҳарф мезананд, маъни офа-риданӣ мешаванд. Пас, имконияти ислоҳ вучуд дорад. Бояд бо ҳиммат буд. Каме шитоб бояд кард. Масъалаҳо ҳама ҳал шуданд гуфтаний неstem. Не! Ҳаргиз! Ҳанӯз мо бояд зиёд талош биварзем. Набояд ба умеди замона ва фурсат бигардем, ки вақт табиб бошад. Модоме ки дар ҳудуди солҳои соҳибистиқлолӣ фарқият хеле рӯшан акс мегардад, пас мо бояд ҳаракат ку-нем, ки ҳамин караҳтиҳоро, ки ҳамватанони мо доранд аз миён барем.

Боре ҳангоми донишҷӯй бори нахуст дар рӯ ба рӯйи камера қарор ги-рифтам. Як барномае буд, ки гурӯҳи донишҷӯён ширкат меварзианд. Ман бояд дар тасдики кадом як баҳс, ду чумлаи пешакӣ тайёр кардаи кадом як рӯзноманигорро мегуфтам. Барномаро сабт мекарданд. Лахзае, ки дарёфтам ҷашми дурбин ба ман нигоҳ мекунад, ман аз гармии баданам месӯҳтам. Кафҳои дасту поям аракшор гашта буданд. Он ду ҷумларо мисли он, ки бо забони одамони як сайёраи дигар мегуфта бошам, гуфтам. Барнома му-стакиман пахш намегашт, аммо ман, ки сӯи дурбин менигаристам, миллион ҷашмҳои сӯям дӯхташударо медидаам. Медидаам, ки аҳли хонавода, ҳамсояҳо, хешу табор ба ман менигаристанд. Нигоҳе, ки аз миллионҳо ҷашм, аз рагу пайванди дурбин гузашта ба ҷашмам мезад, маро ба як вучуди пуршиддати энерҷӣ табдил медод. Ман комилан караҳт будам. Ҳеч як узви баданам, на даст, на по ва на афкору гуфтор озод буд. Устодоне, ки бо ин гуна ҷавонҳо дар радио ва телевизион сару кор доранд, ин караҳтиро пеш аз ҳама, дар онҳо ислоҳ кунанд. Дурбинро бо бачаҳо ошно созанд. Коре кунанд, машқҳое фармоянд, ки тарсу ҳарос аз вучуди онҳо дур шавад. Ҳазорон ҷашмро пеши назар дида боз ҳам орому танҳо монанд. Ҳеч гоҳ бо бачаҳои навкор набояд ситета кард. Барои гуноҳи андак онҳоро набояд таъна кард. Вагарна садҳо умед шикаста, садҳо лаёкат аз миён хоҳад рафт.

Одам ҳамин ки донист кори ҳайре мекунад, караҳт нест. Дарк наму-дани васоити караҳтӣ бурди инсонҳост. Агар шаҳс мустақилона ва ё бо воси-та ва омиле дарки ин мушкилот намуд, пас роҳи ў равшан гардида, мувоҷех ба мувафақият мегардад. Агар ҳунарпеша дар саҳна караҳт бошад, бояд бикӯшад, ки аз ин мушкилот орӣ гардида, баданро омодаи кори ҳунарӣ со-зад. Таҷрибаҳо бозгӯи онанд, ки беруншавии ҳунарманд аз караҳтӣ му-яйнози «инкишифёбии эҷодкорона»-ро роҳандозӣ намуда, заминаи тағиyrёбии шаҳсӣ ва таҳайюлоти ҳунармандро (донишҷӯён дар назар аст) ифшо менамояд. Ин ба монанди шуоҳои рентгенӣ аст, ки шаҳсиятро ба пур-рагӣ таҳқиқ ва муаррифӣ намуда, нишондодҳоро амалӣ менамояд [4, с.112].

Инсонҳо гирифтори ду шакли караҳтианд: рӯхиву равонӣ ва ҷисмонӣ. Барои дарки жарфтари ин раванд рӯ меоварем ба зиндагии аслӣ. Дар ибтидо кӯдаки навзод намедонад, ки оташ сӯзанда аст. Ва ҳамин, ки эҳсоси дарки сӯзандагӣ намуд, дигар сӯи оташ ҳаракат намекунад. Бехабарӣ, караҳтизӣ аст. Дуюм. Дар ҳолатӣ оромӣ, сунъӣ караҳт шудан. Дар аксари ҳолатҳо ҳастанд нафароне, ки «караҳтиро» месозанд, талқин менамоянд ва инкишиф медиҳанд. Ё худ метавонад баъзҳо ҳол бошад. Масалан, устод ба шогирд суол медиҳад. Шогирд мушакҳои оромашро таъзиқ медиҳад, дар худ фурӯ меравад, то аз ҳазона ҷавоб берун орад. Донистан – оромибахш аст. Инсонҳо дар ҳолати дувум махсус мушакҳои баданро таранг мекунанд, то хотира ба

кор дарояд. Дар ҳолати якум бояд караҳтиро барҳам занӣ то озодӣ ва раванди инкишифу рушд ба даст ояд.

Мо дар машғулиятҳоямон таҷрибаҳои зиёдеро мегузаронем. Шогирдҳоро ба мушкилиҳои азими зиндагӣ рӯ ба рӯ месозем. Ба онҳо талқин менамоем, ки ба машъял табдил шаванд. Ин рисолати ҳунар каме аз даст рафтааст. Шогирдони имрӯз имкон доранд ин ифтихорро баргардонанд. Устодон шогирдҳоро мисли пизишк бо меҳрубонӣ бояд табобат қунанд. Зина ба зина машқҳоеро барои озодшавии алоҳидаи ҳар узви ҷисми донишҷӯй истифода бояд қунанд. Машқҳоеро бояд пиёда кард, ки китф, гардан, бозувон, миён, ронҳо, панҷаҳои дасту по, афкор, хотира, рӯҳ оҳиста-оҳиста аз асорати караҳтӣ озод шаванд. Масалан: Машқ барои ангуштҳо. Дар як замон бояд мушакҳои оринҷ озод бошанд. Ангуштҳо оvezon. Ангуштҳо саҳт ба ҳам қашида шаванд, мушакҳои оринҷ ором. Машқ барои сар ва тан. Сар бояд дар бадан вуҷуд надошта бошад. Сар мурдааст. Тан зинда аст. Ё баръакс, тан мурдааст ва сар зинда.

Машқи дигар: Даҳтҳо мурдаанд, бадан зинда аст. Бадан мурдааст, даҳтҳо зинда. Паи ҳам вобаста ба чигунагии дарди шогирд, вобаста ба ҷӯрӣ ва ноҷӯрии донишҷӯй. Машқҳои зиёдеро бояд ба роҳ андоҳт. Алоҳида-алоҳида ҳар як узви онҳоро бо машқ қавӣ бояд соҳт. Байдар ҳолатӣ даркорӣ, замони кор дар театр, агар вай Авлиёро иҷро мекунад ё Осиро мувофиқи талаботи ҳамон нақш, мушакҳои танаш мувофиқ мешаванд. Хотираи машқ дар онҳо бедор мешавад. Агар баъди ин машқҳои бардавом, ки вобастаи мутеъ соҳтани тамоми узвҳои бадан, таҳти назорат будани дасту по, қаду қомат равона шудаанд, ҳамон шогирд хирс набошад, инсонӣ дар ўҳатман бо ҳама назокату озодагӣ таҷаллӣ ҳоҳад кард. Диљи одам меҳоҳад ҳунармандҳои оянда, ба воситаи ақлу афкорашон он ҳама зебоиҳоро назорат қунанд. Хеле муҳим аст, ки афкорашон бо аъъмолашон ҷӯр биёд. Агар дар кӯча мераванд зебо бошанд, агар сухан мегӯянд барно бошанд. Агар дар саҳнае нақшофарӣ мекунанд, расову гиро бошанд. Бинанда бевосита эҳсос қунад, ки ин баландист, ин сатҳ аст. Чаро саҳна аз ҷои нишasti бинанда болотар аст? Шояд барои он, ки ҳунар бояд мақоми ҳамингунаро дошта бошад. Ин, албатта масъалаи рамзист. Аз он дидгоҳ нигарем, ки театр бузургтарин ихтирои башар аст, пас ҳеч касеро малоли хотир намешавад, ки инсоният барои худаш як саҳнаи баланде оғарид ва орзу кард ҳунар ва ҳунарманд, дар аҳлоқу кирдор ва рафтор ва покизагӣ дар ҳамон сатҳ бошад. Онҳое, ки дар баландӣ ҷойгир мешаванд, бояд на танҳо аз нигоҳи мартаба боло бошанд, балки дар рафтор, гуфтор, кирдор ва дар ҳама хислатҳои ҳамидаи инсонӣ, бояд зинаҳо болотар бошанд. Тарбия дар дасти онҳост ва барои он, ки касеро тарбият қунӣ, бояд аввал ҳудат тарбиятдида бошӣ. Аввал ҳудат аз осиёбҳои аҳлоқӣ гузарӣ. Ҳақ дошта бошӣ, ки як қаси дигареро тарбият қунӣ.

Караҳтӣ аз надонистани ҳолат пайдо мешавад. Бесаводӣ караҳтист. Караштӣ бесаводист. Агар надонӣ, ки чӣ гуна муносибат қунӣ, хаёлат пареншон мешавад, рагу пайвандҳо ҷову бечо қашида мешаванд. Пешпо меҳӯрӣ, ҷизеро меафтонӣ, ҳарфҳои ноҷо мегӯйӣ, мисли моҳии берун аз об афтода. Инсонҳоеро, ки зиёд сафар кардаанд мушоҳида намоед. Онҳо ҳеч караҳтие аз ҳуд нишон намедиҳанд, аммо, то он ки ба ин дараҷа бирасанд, ҷи саддҳову ҷи имтиҳонҳоеро пушти сар кардаанд. Ҳунарпешаи оянда бояд ҳаматарафа бадан ва афкори худашро омода созад. Бояд ба онҳо имкон диҳем, ки дар

тамринҳо ҳама гармиву сардии эҳсос, хиёнат, ғалаба, ғарибӣ, шикаст, танҳой, ишқ, вафо, ҳукумат, дард, кайф, шараф, беномусӣ, нанг ва амсоли инҳоро аз сар гузаронанд. Бояд коре кард ва ба бачаҳои ҳунарманд имкон дод, ки сафар кунанд, дунёро бубинанд, дунёро бишносанд. Забондон бошанд. Бо ҳамсинони худ дар кишварҳои мухталиф дӯстиву рафоқат биварзанд. Ин ҳама далел агар мусассар мешуд караҳтӣ дар онҳо решакан мегашт. Ҳатто оварданни мисоли ворид шудан ба тарабхона (ресторан) кофист, ки одитарин табобати дур шудан аз караҳтиҳо, талош дар омӯхтан бошад. Бигирем рӯзе Шуморо ба ин гуна даргоҳ меҳмонӣ даъват карданд. Ба ёд биёред, шумо бори аввал чӣ гуна ба ин манзил ворид шудед. Чӣ эҳсосҳое тану ҷони шуморо фишор медод. Ҷашматон ба ҷаҳор тараф медавид, нишастваҳоро рӯшану торик мебинед. Агар маконаки ҳурде ҳам бошад, мисли қасре менамояд. Ҳар тоҷикӣ як асрорест. Ҳар рӯшнӣ муамоест. Ту гӯё мебинӣ, аммо намебинӣ. Ту мешунавӣ, аммо намешунавӣ. Ту намедонӣ дастхоро кучо гузорӣ. Ту тарзи нишастро намедонӣ. Ту намедонӣ чӣ ҳӯрдание бихоҳӣ. Агар ҳӯрдание биёранд, намедонӣ чӣ гуна онро бихӯрӣ. Ин надонистанҳо ҳама модари караҳтианд. Ҳамин, ки ду-се маротиба ба ҷунин идора ворид шудӣ, он ҳама таъзик аз миён меравад. Равзанаҳое дар фаросати ақлат боз мегардад. Акнун мебинӣ, мешунавӣ, пешпо намехӯрӣ, рад мекунӣ, талаб мекунӣ ва ҳатто зарурат бошад, даъвогар ҳам мешавӣ. Пас, инсонҳо бояд ба ҳудашон имкон диханд, ки омӯзанд, ҳато накунанд ва аз паи ислоҳи камбудиҳо бошанд. Решаи пок шудан аз караҳтӣ барои ҳама ва баҳусус барои ҳунармандон огоҳ будан, донистан аст. Донистан, яъне шинохти он ҳама эҳсосҳои инсонӣ, ки баъдтар бояд дар нақшҳо иҷро шаванд. Зиёд бояд машқ кард, зиёд бояд омӯхт, зиёд қашф кард, то панду бардошт фаровон бошад.

Мавзӯи караҳтии бадан паҳлӯҳои зиёде дорад. Имкониятҳои зиёде ҳаст барои таҳлилу баррасӣ кардан. Караштӣ чӣ гуна пайдо мешавад? Роҳҳои берун шудан аз караҳтӣ қадомхоянд? Дар ҳудуди як мақола мо наметавонем аз ҳама асрори ин дард оғоҳӣ пайдо қунем. Ин масъалаи домандор аст. Муҳим аст, ки на танҳо ҳунармандони оянда, балки кулли ҷавонони мо караҳтиро дар ҳудашон бишносанд. Сари дастарҳон як зумра одамон ҷойро ҷапа мекунанд. Ин, ана ҳамон караҳтӣ аст. Чӣ гуна бояд аз одат даст қашид? Одам агар донад, ки ба чӣ дард гирифтор аст ва кучоро табобат қунад, ҳатман пируз мегардад. Дар тамринҳо эҳтиёт бояд шуд. Назорати саҳт караҳтиҳои дигарро таваллуд мекунад. Меъёрро риоя бояд кард. Роҳе, ки мо ин ҷо пеш овардем, роҳи исботшуда аст. Махсули хубе додааст. Ин роҳ кулли ҳунармандони хуби кишварамонро сари по мондааст. Пас, аз ин дастовард бояд дигарон низ истифода баранд. Миллати мо ба ин кӯмак ниёз дорад. Гоҳо инсонҳо ҳарфи мегуфтагӣ ва кори мекардагиашонро намедонанд. Аз караҳтӣ зери таҳқири маломат қарор мегиранд. Ҳамватаённи мо дар ғурбат аз надонистани забон, урфу одатҳои ин мамлакатҳо зери фишори саҳти караҳтӣ қарор гирифтаанд. Оё он ҳама таҳқири ҳақорат танҳо бо сабаби бераҳм будани он ватандорон аст? Не! Сабаби бисёрии ин ҳама таҳқири аз худи ҳамватаённи мо сар мезанад. Онҳо ҳудашон бо караҳтиҳояшон ин муносибатро ба ҳудашон раво мебинанд. Аз мост, ки бар мост! Пас месазад дар ин бора фикр кард. Як ҷавони ҳунарманд, дар нишасте бояд донад, ки чӣ гӯяд. Чи гуна либос пӯшад. Чи гуна ҳудашро нигоҳ дорад, ки то чой, ҳӯрок болои зонуҳояш ҷапа нашавад. Он ҷо як одами хеле зебову ҳушрафтор намоён шавад. Як касе

метавонад, тамоми мушакҳои узву пайвандашро назоратгар бошад, ва як қаси дигар метавонад даҳони бефаровез дошта бошад. Тарбият доштан ё надоштан аз идора кардани ҳамин хулқҳо иборат аст, ки гоҳо ба касе дар хунаш аз волидон мерос мондааст ва ба касе ҳеч сармояе нарасидааст.

Мавриди шаклгирӣ, рушд ва сифатҳои инсон ақидаҳои бузургтарин олими дунё В.Ф. Гегел (1770-1831) ҷолибу самарабахш буда, мавриди нуктсанҷӣ ва баҳогузорӣ қарор гирифтанаш, воқеан, арзишманд дар ҳама давру замонҳост. В.Ф. Гегел дар асари машҳури худ «Фалсафаи рӯҳ» (1821) дар бораи фаъолиятнокии инсон чунин менависад: «Танҳо тавассути амалий кардани мақсадҳои бузург инсон дар худ сифати шаҳсияти бузургро ошкор месозад. Ва маҳз ҳамин хислат ӯро барои дигарон машъал менамояд» [2, с.77]. Таърихи башарият гуфтаи ин олими нуктадонро борҳо бо арзишмандӣ собит намудааст, ки муҳтавои он баромадан аз қараҳтист.

Ман дар қатори мардумони дех дар як маросим паҳлӯи ҳам қадам мезадам. Ноҳоҳт шоҳиди чунин як сухбати пандомӯзе шудам, ки фикр кардам ин ҷо метавонад хулосаи навиштаҳоим бошад. Чанд нафар паҳлӯи ҳам зич мерафтанд ва аз сухбаташон маълум буд, ки ҳамсинф буданд. Онҳо рафтори яке аз ҳамсинфонашонро, ки ҳоло ҳузур надошт таҳлил мекарданд. Яке мегуфт, ки даҳ соли дароз дар мактаб гӯлу гаранг буд. Ҳама ёд надоштанд, ки дар қадомин дарсе ӯ лом гуфта бошад. Мактабро ҳамин минвол ҳатм кард. Баъд як умр хизматгорӣ кард. Як бурида нони ҳӯрдаашро бо араки ҷабини сагона ва ҷабр ба ҳоли худаш ёфт. Дар ин чилу панҷ соли дароз ҳомӯш буд, ҳоло ҷоғаш кушода шудааст. Агар аз қайҳон ҳарф занӣ, ҳарф мезанад, агар аз атом сухбат оғоз шуд, лаҷоми сухбатро ба касе намедиҳад. Ҳеч мавзӯе нест, ки акнун бе далел сухан ронад. Маълум, ки меҳонад. Мавзӯҳои гуногун дикқаташро ҷалб кардааст. Дониш ӯро ба як қаси дигаре, ки акнун онҳо ӯро намешиносанд, табдил додааст. Ин ҳамсинфи ҳомӯш баъди гузашти ҷаҳор даҳсола дар натиҷаи омӯхтан ба як қаси дигари соҳибзҳтиром табдил ёфтааст. Оё барои он, ки ӯ ба як шаҳси дигари обрӯманд табдил шавад, шарт буд ҷаҳор даҳсола интизор шавад? Ва оё ин мисол ягона аст? Ба гумони ман дар ҳар синф дар ин мамлакат ҷандин чунин инсонҳоро пайдо кардан мумкин аст. Сафи онҳо ҳазорон аст. Оё ҳайф нест, ки солҳои ҷавониро ба бод дода баъди фосилаҳои вақт ба худ оем.

Адабиёт

1. Большая советская энциклопедия (3-е изд.). Том 24. Книга 1: Собаки-Страна.– М., 1976. – С. 415.
2. Гегель, В. Ф. Философии духа. – М., 1977. – С.77.
3. Захава, Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра / Б. Е. Захаева; Серия: Вахтанговская библиотека. – М. : РАТИ- ГИТИС, 2008. – С. 432.
4. Проблемы театральной педагогики: традиции и новации школы З. Я Корогодского // Материалы VIII Межвузовской научно-практической конференции, 26 марта 2013 г. – СПб.: СПбГУП, 2013. – С.112.

Собир К.**АПАТИЧНОСТЬ И АКТЁР**

В статье рассматривается один из самых актуальных вопросов дня апатичность и актёр. Выявлены различные аспекты, особенно причины и пути преодоления данной проблемы, а также намечено правильное решение существующих вопросов в контексте семьи и общества. Поскольку театр - это зеркало жизни, а жители общества - герои произведений.

Автор подчеркивает, что люди должны позволять себе учиться, не совершать ошибок и исправлять недостатки. Корень чистоты от апатичности нужен всем, особенно актёрам, чтобы знать об опасностях. Знание, то есть распознавание всех человеческих эмоций, которым необходимо использовать в ролях. В этой связи автор искренне заявляет, что нужно больше заниматься, многое познать, многое открыть и многому научиться.

Ключевые слова: апатичность, актёр, театр, семья, нация, физические, человек, факторы.

Sobir K.**APATHETIC AND THE ACTOR**

In this article is discussed one of the contemporary actual problems – apathetic and the actor. Author revealed different aspects, especially the causes and the ways of overcoming it. As well as he notes, the true resolving existed questions in the family and social contexts. So far, the theater is a mirror of life and communities the look like heroes of the composition.

Author notes, that people should learn, do not let mistakes and correct faults. The keeping from apathy is needed for all, especially for actors, in order to know about dangers. Knowledge, that is learning all human emotions is needed them for playing the roles. In this case, the author states that actors should more study, learn and reveal the truth.

Keywords: apathy, actor, theater, family, people, human, role, factors.

ТДУ 002+07+05+9точик+37точик+008

Чумъаев М.

«ШУХРАТИ АШТ»: ЧАШМАНДОЗЕ БА ТАЪРИХ ВА ВАЗЬИ КУНУНӢ

Дар мақола дар бораи таърихи таъсису ташаккул, вазъи кунунӣ ва мазмуну мундариҷаи нашрияи ноҳиявии «Шуҳрати Ашт» сухан меравад. Дар он заминаҳои пайдоиши ва таърихи ташаккули нашрия баррасӣ гардида, маводи шумораи нахустини он ба таври муфассал мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Шумораи нахустини ин рӯзнома, ки бо номи «Зарбдори Ашт» чон гардидааст, на танҳо аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа ва мавод, балки аз ҷиҳати ороши низ ифодакунандай рӯхияи замон мебошад. Нақши нашрия дар тарбияи қадрҳои журналистӣ ва зиёниёни эҷодкори ноҳия муассир аст. Муаллифи мақола вазъи кунунии нашрияи «Шуҳрати Ашт»-ро ҳамсони аксари нашрияҳои ноҳиявӣ арзёбӣ менамуда, таъкид медорад, ки дар шароити пешрафти техникаву технологияи электронӣ идораи он ба шабакаи Интернет пайваст нест.

Бо тақозои замон имрӯз маводи сиёсӣ дар ин нашрия афзалият дорад. Маводи расмӣ баъзан дар саҳифаҳои нашрия ниҳоят тӯлонӣ ва дилгиркунанда инъикос карда мешавад. Баъзан ба хотири нур карданси саҳифаҳо маводи дафтари матбуотии раиси вилояти Суғд ва аҳбори идораи омори ноҳия бидуни тагиирот чон карда мешавад, ки чунин тарзи пешниҳоди мавод боиси коста гардидани нуфузи нашрия дар байнҳои хонандагон мегардад. Мавқеи назаррас надоштани жсанри хабар дар саҳифаҳои нашрия ба фосилаи тӯлонии чони он марбут доноста мешавад. Нашрия айни замон дар 10 рӯз як маротиба чон мешавад ва имкони дар қолаби жсанри хабар сариваҳт ба хонанда расондани рӯйдодҳои ноҳияро надорад.

Калидвоҷа: нашрия, матбуоти маҳаллӣ, таърих, таъсис, омил, ташаккул, мавод, рубрика, унвон, инъикос, замина, гоя, замон, ҷомеа, ҳочагии ҳалқ, мундариҷа, ороши, үнсурҳои бегона, афзалият, меҳнаткаш, соҳаи кишоварзӣ, колективонии ҳочагии дехот.

Муқаддима

Матбуот дар ҳама давру замон ҳамқадами ҳаёт буда, дар инъикоси проблемаҳои ҷомеа ва пайдо намудани роҳи ҳалли онҳо ва пешрафти соҳаҳои мухталифи ҳочагии ҳалқ нақши муассир бозидааст. Ҳарчанд пайдоиши ин навъи маҳсулоти чопӣ «ба омилҳои иҷтимоӣ, таработи замон ва рӯхияи мардум» [14, с. 86] вобаста доноста мешавад, аммо дар пайдоишу ташаккули матбуоти даврӣ омилҳои иҷтимоӣ нақши муҳим бозидаанд. Замоне, ки матбуоти даврӣ ба ҳаёти иҷтимоии мо ворид гардид, дар таърих ҳамчун замони бедории фикрии мардум, замони дигаргуниҳои азими инқилобӣ ёд мешавад. Ҳарчанд баъзе муҳаққиқон дар пайдоишу ташаккули матбуоти маҳаллӣ силсилақарорҳои Кумитаи марказии Ҳизби коммунист (большевикӣ)-иро муҳим арзёбӣ намуда, таъкид медоранд, ки ба тавсив расидани чунин қарорҳо ба ташкили нашрияҳои маҳаллӣ такони ҷиддӣ дод [2, с. 47; 12, с. 13], вале, ба назари мо, ба ҳалли проблемаҳои дехот, аз ҷумла ба масъалаҳои колективонидани ҳочагии дехот, саводнок карданси аҳолӣ ва амалий намудани гояи ба ном инқилоби маданий рӯ овардани ҳукумати шӯравӣ низ аз муҳимтарин омили таъсису ташаккули

матбуоти маҳаллӣ дар Тоҷикистони Шӯравӣ дар солҳои 30-юми асри гузашта ба ҳисоб меравад, зеро дар ҳалли ин проблемаҳо низ матбуоти маҳаллӣ нақши муҳим бозида метавонист [31, с. 177].

Ҳамин тавр аз ибтидои солҳои 30-юми асри XX дар системаи матбуоти Тоҷикистони Шӯравӣ типи нави матбуот – матбуоти даврии маҳаллӣ ба вучуд омада, минбаъд ташаккул ёфт [13, с. 4]. Дар таъсиси ин типи матбуоти даврӣ шаҳру навоҳии шимоли чумхурӣ нисбатан пешқадам буданд, зеро дар ин минтақа барои пайдоиш ва ташаккули зинаи поёнии матбуоти даврӣ заминаи нисбатан мусоид фароҳам буд [31, с. 179-181]. Аз ҷумла дар оғози даҳаи 30-юми асри гузашта дар бисёр шаҳру ноҳияҳои шимоли чумхурӣ рӯзномаҳои маҳаллӣ таъсис дода шуданд [13]. Дар ноҳияи Ашт низ таъсиси нашрияи маҳаллӣ ба ҳамин давра рост омад.

Заминаҳои пайдоиш ва таърихи ташаккули нашрия

Ягон ҷиз бидуни замина ба вучуд намеояд. Нашрияи «Шуҳрати Ашт» низ аз ин истисно нест. Ноҳияи Ашт дар минтақаи водии Фарғона мавҷуд аст. Мардуми ин ноҳия аз замонҳои қадим ба шаҳрҳои Ҳучанду Конибодом, Тошканду Андичон, Фарғона ва дигар шаҳрҳои минтақа ро-битай зич доштанд ва табиист, ки дар ибтидои асри XX зиёёни пешқада-ми ин мавзъеъ, ҳарчанд дар он замон ангӯштшумор буданд, аз ғояҳои пешқадами замон дар канор намемонданд. Ба хусус шахсоне, ки дар кор-хонаҳои саноатии аз ҷониби сармоядорони Россияи подшоҳӣ таъсисёфта фаъолият мекарданд ва шахсони дар мактабҳои русии маҳаллӣ таҳсилдида бо ғояҳои пешқадами замон, аз ҷумла бо матбуоти даврӣ ошно буданд ва нерӯи пешбарандай ҳаёти ҷомеа будани матбуотро дарк мекарданд. Аз та-рафи дигар, то таъсиси рӯзномаи «Зарбдори Ашт» дар як қатор шаҳру ноҳияҳои минтақаи шимоли чумхурӣ, аз ҷумла дар шаҳру ноҳияҳои Спитамен, Конибодом, Исфара, Истаравшан, Панҷакент нашрияҳои маҳаллӣ таъсис ёфта буданд [13; 9], яъне таҷрибаи таъсис додани нашрияҳои маҳаллӣ вучуд дошт. Ҳамчунин аз тарафи мақомоти Ҳизби коммунист ва шӯроҳо барои ба кори матбуот ҷалб намудани шахсони босаводу таҳсилдида тадбирҳо андешида мешуд. Ин гуна шахсон ба шаҳрҳои марказӣ ба курсҳои кутоҳмуддат фиристода шуда, барои фаъолияти минбаъда дар матбуот таҷриба меандӯҳтанд. Илова бар ин дар шаҳрҳои Ҳучанду Кони-бодом матбааҳои маҳаллӣ фаъолият доштанд, ки кори чопи рӯзномаҳоро осон менамуданд. Ҳамаи ин заманаи мусоиде буд барои таъсиси рӯзнома дар ноҳияи Ашт.

6 сентябри соли 1932 бюрои Кумитаи марказии Ҳизби коммунист (болшевикӣ)-и Тоҷикистон дар бораи таъсиси газета дар ноҳияи Ашт қарор қабул намуд. Пас аз анҷом додани корҳои ташкилий нахустшумораи рӯзномаи ноҳиявӣ бо номи «Зарбдори Ашт» 23-юми майи соли 1933 бо төъдоди 100 нусха аз ҷоп баромад. Аз шумораи 2-юм төъдоди рӯзнома ба 1000 ва аз шумораи 5-ум ба 2000 нусха расид. Азбаски он замон дар ноҳия матбаа вучуд надошт, рӯзнома то охири соли 1933 дар матбааи нашрияи «Болшевики Конибодом»-и шаҳри Конибодом ва то 19-уми июляи соли 1934 дар матбааи шаҳри Ҳучанд ба табъ мерасид. Соли 1934 дар маркази ноҳияи Ашт низ матбаа ба фаъолият шурӯъ кард ва аз 9-уми августи ҳамин сол ҷопи нашрия дар матбааи ноҳия ба роҳ монда шуд. Шумораҳои аввали рӯзнома бо хуруфи арабию лотинӣ ба табъ расидаанд. Аз шумораи 7-ум пурра бо хуруфи лотинӣ ҷоп мешуд. Аз ибтидои солҳои 40-уми асри XX

баъди чорӣ шудани алифбои криллӣ нашрия бо хуруфи криллӣ чоп мешавад.

Рӯзнома то 9-уми майи соли 1955 бо номи «Зарбдори Ашт» чоп мешуд. Баъдан ба «Коммунисти Ашт» табдили ном кард. Аз 1-уми январи соли 1966 бо номи «Шуҳрати Ашт» чоп мешавад. Аз соли 1962 то соли 1965 бо сабаби муттаҳид гардидани ноҳияҳои Конибодом, Исфара ва Ашт чопи рӯзнома қатъ гардидааст.

Пас аз солҳои панҷоҳуми асри XX нашрия ҳафтае се маротиба ба табъ мерасид. Дар солҳои 80-уми асри гузашта адади нашри он то ба 7000 нусха расидааст. Айни замон бо төъзоди 2200 нусха дар як моҳ се маротиба бо забонҳои тоҷикӣ ва ўзбекӣ ба табъ мерасад. Маводи ўзбекии нашрия баъзан як сахифа (маъмулан сахифаи 3) ва баъзан аз як сахифа камтарро дар бар мегирад. Чопи нашрия дар матбааи «Қова»-и шаҳри Хуҷанд анҷом дода мешавад. Шиори нашрия «Қӯш, то ҳалқро ба кор ойӣ» мебошад. «Шуҳрати Ашт» таҳти рақами 0053 дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст. Идораи нашрия дар сурогаи ноҳияи Ашт, шаҳраки Шайдон, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, 91 қарор дорад.

Нақши нашрия дар тарбияи қадрҳои журналистӣ

Албатта, ҳангоме ки сухан дар бораи таърихи таъсиси ин ё он рӯзнома меравад, пеш аз ҳама, аз нахустин муҳаррир ё сармуҳаррири аввалин ёд карда мешавад, зоро дар солҳои 30-юми асри гузашта таъсиси рӯзномаҳои маҳаллӣ (шаҳриву ноҳиявӣ) на танҳо аз ҷиҳати моддиву техникӣ душвор буд, балки нарасидани қадрҳои маҳаллии журналистӣ низ мушкилии зиёд пеш меовард. Дар бисёр шаҳру ноҳияҳо кӯшиш ба ҳарҷ дода мешуд, ин проблема аз ҳисоби шаҳсони дорои ҳату савод ва кормандони ҳизбӣ, ки курсҳои маҳсуси ҳизбиро ҳатм карда ҳату савод бароварда буданд, ҳал карда шавад. То ба имрӯз дар бораи нахустин муҳаррирони бархе аз нашрияҳои маҳаллӣ маълумоти кофӣ вучуд надорад. Аммо, хушбахтона, дар бораи нахустмуҳаррир ва муҳаррирони минбаъдаи рӯзномаи «Шуҳрати Ашт» маълумот дастрас мебошад.

Чунон ки дар боло ишора шуд, дар поёни сутуни дуюми сахифаи ҷоруми нахустшумораи рӯзнома бо хуруфи лотинӣ навиштаоти «муҳаррири масъул: Нозирӯф» ба назар расад ҳам, ном ё ҳарфи аввали номи муҳаррири масъул оварда нашудааст. Аз ҳамин сабаб то солҳои наздик дар бораи шаҳсияти нахустмуҳаррири «Шуҳрати Ашт» маълумоти кофӣ вучуд надошт, дар байни муҳаррирони минбаъда ҳатто сурати ин шаҳс набуд. Ба монанди пайдо шудани чанд шумораи аввалин, дастрас гардидани маълумот дар бораи нахустмуҳаррири он низ ҳодисаи тасодуфӣ буд...

8-уми январи соли 2011 дар толори Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия Ашт бо иштироки раиси вақти вилояти Суғд (феълан Сарвазири ҷумҳурий) Қоҳир Расулзода ҷамъомади фаъолони ноҳия доир гардид. Дар ин ҷамъомад Қоҳир Расулзода зимни суханронӣ дар омади гап чунин изҳор дошт: «Бобои ман Абдуқоҳир Нозиров дар вақтаси муҳаррири рӯзномаи «Шуҳрати Ашт» шуда кор кардааст» [19, с. 13]. Ин суханон боис гардид, ки шаҳсияти нахустин муҳаррири рӯзномаи «Шуҳрати Ашт» маълум гарداد. Мувоғиқи муълумоти баъдан аз китоби «Парвозгоҳи бузурғон» (Хуҷанд, 2002) ва аз мақолаи таъриҳшинос Усмонҷон Fafforov «Намирад, гар бимирад некноме...» дастрасгардида нахустин муҳаррири рӯзномаи «Шуҳрати Ашт» Абдуқоҳир Нозиров соли 1901 дар дехаи

Қистакӯз (феълан Хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров) дар оилаи деҳқон таваллуд шудааст. Номбурда соли 1925 узви Ҳизби коммунист гардида, дар солҳои пеш аз Ҷанги Бузури Ватаний дар ташкилотҳои ҳизбии Сармарқанд Тошканд ва Ашту Сталинобод фаълият намудааст.

Номбурда қобилияти баланди кордониву ташкилотчигӣ доштааст. Соли 1930 бо тавсияи Кумитаи марказии Ҳизби коммунист (болшевикӣ)-и Тоҷикистон мудири шӯъбаи ташкилии кумитаи ҳизбии ноҳияи навтаъсиси Ашт таъйин гардида, дар пешрафти соҳаҳои муҳталифи хоҷагии ҳалқи ин ноҳия саҳми назаррас гузоштааст. Солҳои 1932-1933 ҳамзамон бо мудири шӯъбаи ташкилии кумитаи ҳизбӣ, вазифаи мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи Ашт низ ба зиммаи А. Нозиров гузошта мешавад. 6-уми сентябри соли 1932 бюрои Кумитаи марказии Ҳизби коммунист (болшевикӣ)-и Тоҷикистон дар бораи таъсиси рӯзномаи ноҳиявӣ дар ноҳияи Ашт қарор қабул мекунад ва бо назардошти қобилияти хуби кордониву ташкилотчи-гиаш А. Нозиров муҳаррири ин рӯзнома таъйин мегардад. Ҳамин тавр А. Нозиров то 14-уми сентябри соли 1933, то нашри шумораи 6-ум дар рӯзномаи «Шуҳрати Ашт» (он замон «Зарбдори Ашт») муҳаррирӣ кардааст. Баъдан А. Нозиров бо тавсияи КМ ҲҚ(б) Тоҷикистон барои таҳсил ба Институти марксизм-ленинизми шаҳри Тошканд фиристода мешавад ва пас аз ҳатми он дар вазифаҳои пурмасъулияти ҳизбиву давлатӣ фаъолият менамояд. Мавсуф дар синни 54-солагӣ 2-юми декабряи соли 1955 бар асраи беморӣ вафот кардааст [19, с. 13-18].

Баъдан то солҳои чилуми асри XX Ҷ. Нурматов, Б. Пӯлодов, М. Шарифов, Р. Ҳоликов, Қ. Назаров, У. Раҷабзода, Ҳ. Мамадқулов, Сухаревский ва пас аз солҳои 40-ум Раҳмиқул Сулаймонов, Қодир Расулзода, Ортиқбой Марасулов, Адҳам Шомаҳмудов, Ҳувайдулло Ҷалилов, Қайном Комилов, Зайлобидин Шарифов, Солеҳамоҳ Раҳматуллоева, Юнусалий Сиддиқов дар рӯзномаи «Шуҳрати Ашт» муҳаррирӣ карда, вазифаи хушро бо ҳисси баланди мастьулиятшиносӣ иҷро намудаанд. Айни замон вазифаи сармуҳарририи нашрияро Таҳмина Мисробӣ ба зимма дорад.

Дар солҳои мавҷудияти рӯзнома дар идораи он як идда қаламкашони бомаҳорат фаъолият намудаанд, ки дар инъикоси проблемаҳои муҳталифи соҳаҳои гуногуни ҳаёти мардуми ноҳия саҳми арзанда гузоштаанд. А. Ашӯров, И. Қодиров, А. Маҳмадҷонов, С. Норматов, Р. Сатторов, Ф. Турсунматов, Ҳ. Убайдуллоев, С. Азимов, Қ. Юлдошев, Т. Ёрматов, С. Саодатдинов, Ф. Қурбонов, Ҷ. Юлдошев, М. Умаралиев, Қ. Султонназаров, Д. Анеркулова, Л. Машокирова, О. Назарова, Э. Мадаминов, Қ. Шокиров, М. Бобоҷонов ва дигарон аз он зумра мебошанд, ки мардуми ноҳия ва кормандони имрӯзai рӯзнома эшонро бо некӣ ёд мекунанд.

Инчунин нашрияи «Шуҳрати Ашт» дар давоми мавҷудияти худ ҳамчун мактаби эҷодӣ дар тарбияи як зумра рӯзноманигорону қаламкашон ва ҳодимони илму фарҳангӣ чумхӯрӣ нақши назаррас гузоштааст. Муҳаққиқи варзидаи соҳаи журналистика, олим ва ҳодими намоёни давлатӣ, профессор Иброҳим Усмонов, рӯзноманигорони шинохта Файзиддин Абдураҳмонов, Рӯзибой Махсумов, Турдаалӣ Бойбобоев, Улмасҷон Эркаев, Равзалий Амонов, Тилав Расулзода, Гулҷаҳон Маҳкамова, Растанҷон Одинаев, Каюмарси Ато, ки дар ВАО-и чумхуригу вилояти Суғд ва расонаҳои ҳабарии мустақил фаъолияти пурсамар намудаанду менамоянд, аввалин чакомаҳои хомаи хешро маҳз дар сахифаҳои рӯзномаи «Шуҳрати Ашт» ба табъ расондаанд.

Ахли эчоди имрӯзай нашрияи «Шуҳрати Ашт» низ анъанаи неки гузаштагонро идома дода, бо ҷонибдорӣ аз сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурӣ барои рангину пурмазмун ба табъ расидани нашрия саҳми арзанд мегузоранд.

Вазъи қунуни

Ҳарчанд муҳаққиқон нақши нашрияҳои маҳаллиро дар ташаккули фазои иттилоотии маҳал муҳим арзёбӣ намудаанд [10, с. 54-64], вале дар шароити қунуни, ки нашрияҳои маҳаллӣ ба вазъи шадиди бӯхронӣ гирифткоранд, чунин нақши онҳо он қадар муассир нест. Албатта, дар ҳоле, ки нашрияҳои маҳаллӣ дар як ҳафта ё дар 10 рӯз як маротиба бо төъдоди ниҳоят кам ба табъ мерасанд ва, илова бар ин, саривақт дастраси хонандагон намегарданд, дар бораи омили муҳимми ташаккулдиҳандай фазои иттилоотии маҳал будани ин нашрияҳо сухан гуфтан нашояд. Вазъи қунуни нашрияи «Шуҳрати Ашт»-ро низ ҳамсони аксари нашрияҳои сатҳи ноҳиявӣ арзёбӣ кардан мумкин аст...

«Шуҳрати Ашт» бинои худро дорад. Дар идораи нашрия барои кормандон шароити нисбатан мусоид фароҳам оварда шудааст. Дар нашрия айни замон 10 нафар фаъолият менамоянд, ки аз байнин онҳо 8 нафарашон кормандони эҷодӣ мебошанд. Ҳушбахтона, аз ҷиҳати кормандони эҷодиву техникӣ нашрия танқисӣ надорад. Ҳарчанд нерӯи эҷодии кормандони нашрия барои дар як ҳафта то ду-се шумора баровардани он кофӣ мебошад, вале барои ин имконияти моддӣ вучуд надорад. Аз ҳамин сабаб айни замон чопи нашрия дар 10 рӯз як маротиба сурат мегирад. Аксари кормандони онро ҷавонон ташкил медиҳанд. Синни миёнаи кормандон тақрибан ба 40 мерасад. Ҳамаи кормандони эҷодии нашрия дорои таҳсолоти олии филологӣ ва журналистӣ мебошанд. Нашрия, асосан, аз ҳисоби обуна ҷоп мешавад. Ҳамчунин аз буҷети маҳаллӣ барои нашрия 7900 сомонӣ кӯмакпулӣ ҷудо карда мешавад. Аз ҳисоби ҷопи эълону reklama низ дар як сол тақрибан аз 2 то 3 ҳазор сомонӣ маблағ ба даст меояд, вале ин ҳарочоти нашрияро пӯшонда наметавонад. Аз ҳамин сабаб дар охири сол ҷопи нашрия аз ҳисоби маблағҳои обунаи соли оянда ба роҳ монда мешавад. Дар шароити пешрафти техникаву технологияи электронӣ идораи нашрия ба шабакаи Интернет пайваст нест. Дастрасӣ ба Интернет ки вучуд надорад, дар бораи ташкили почтаи электронӣ (e-mail) ва сайти электронии нашрия ҳатто сухан гуфтан маънӣ надорад. Ҳулоса, мушкиниҳо зиёданд ва дар шароити имрӯза барои аз байн бурдани онҳо ба роҳ мондани фаъолияти дурусти менечментиву маркетингӣ ба мақсад мувоғиқ мебошад. Бо вучуди ин кормандони нашрия қӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки ба қадри имкон рисолати худро дар назди хонандагон иҷро намоянд ва ҳар шумораи нашрия нисбатан рангину хонданӣ бошад.

Барои ошно гардидан ба вазъи қунуни нашрияи «Шуҳрати Ашт» монтихобан даҳ шумораи дар соли 2019 нашргардидаи онро аз назар гузаронидем. Ҳушбахтона, ба монанди баъзе нашрияҳои шаҳриву ноҳиявӣ дар саҳифаҳои «Шуҳрати Ашт» маводи бознашр аз рӯзномаҳои ҷумҳуриявию вилоятӣ ва сомонаҳои интернетӣ хеле кам ба назар мерасад. Қисми зиёди маводи нашрия ба қалами кормандони эҷодӣ тааллук дошта, як қисми андаки он маҳсули эҷоди муаллифони беруна мебошад. Дар нашрия рубрикаву гӯшаҳои «Мавзӯи рӯз», «Сайди Маънӣ», «Муроҷиати шаҳрвандон», «Масъулияти падару модар», «Фарзандони ту, ноҳияи Ашт», «Тарзи

хаёти солим», «Шамъи хотира», «Воҳӯрӣ», «Паёми роҳнамо», «Тадбир», «Фараҳафзо», «Санчиш», «Хушунат», «Мо зидди коррупсия», «Қонун ва чомеа», «01 иттилоъ медиҳад», «Чароги маърифат» бештар ба назар мера-санд, ки як навъ баёнгари мазмун ва мундариҷаи умумии нашрия ба ҳисоб мераванд.

Чашмандозе ба мундариҷаи нашрия

Дар гузаштаи на чандон дур дар нашрия ба соҳаи кишоварзӣ афзали-ят дода мешуд, аммо бо тақозои замон имрӯз маводи сиёсӣ дар он бартарӣ дорад. Масалан, дар шумораи 2 (7095)-и нашрия, аз 10 январи соли 2019 таҳти рубрикаи «Воҳӯрӣ» дар бораи сафари кории ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ашӯrbой Солеҳзода ва сафари кории Раиси вилояти Суѓ Рачаббой Аҳмадзода ба ноҳияи Ашт ду мавод ба табъ расидааст, ки яке «Ашӯrbой Солеҳзода нуктаҳои Паёмро бозгӯ намуд» ва дигаре «Сафари кории раиси вилояти Суѓ Рачаббой Аҳмадзода ба ноҳияи Ашт» унвон дорад. Маводи аввалий дар жанри ҳисбот ва дуюмӣ дар жанри ре-портаж омода гардидааст. Дар ин ду мавод дар бораи ҷалби таваҷҷуҳӣ со-кинони ноҳия ба нуктаҳои асосои Паёми солонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аҳамияти ба исти-фода додани агрегати нахустини нерӯгоҳи барқи обии «Роғун», ҳадафи ҷо-руми миллӣ эълон гардидани саноатиқунонии босуръати мамлакат, дастигирии соҳибкорӣ, таваҷҷуҳӣ давлату ҳукумати ҷумҳурий ба соҳаҳои иҷтимоӣ, амалӣ намудани лоихаҳои сармоягузорӣ, беҳбудӣ баҳшидан ба зиндагии мардум, дар рӯҳияи созандагӣ тарбия намудани насли наврас, таъмини аҳолии деҳот бо оби тозаи нӯшокӣ, аз худ кардани заминҳои нав дар ноҳия, ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекор, ба истифода додани иншооту муассисаҳои навбунёд дар бархе аз ҷамоатҳои деҳот ва маркази ноҳияи Ашт сухан меравад. Аз мутолиаи мавод бармеояд, ки дар воҳӯриҳои ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иқтисодӣ ва раиси вилояти Суѓ бо сокинони ноҳияи беҳ гардидани му-носибатҳои гуногунчабҳаи байнӣ ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон рӯйдоди муҳим ва ба истифода додани агрегати аввалини «Роғун» аз да-стоварди муҳимтарини соли 2018 арзёбӣ гардидаанд. Таъқид карда шуда-аст, ки ба истифода додани агрегати нахустини нерӯгоҳи «Роғун» имкон медиҳад, ки ҳам содироти нерӯӣ барқ ба ҳориҷи кишвар афзун гардаду ҳам иқтидорҳои нави иқтисодиву саноатӣ ба кор дароварда шаванд, ки ин ба-рои ба кор таъмин намудани аҳолӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум мусоидат хоҳад кард [27, с. 1-2]. Маводи «Ашӯrbой Солеҳзода нук-таҳои Паёмро бозгӯ намуд» ба қалами сармуҳаррир Т. Мисробӣ тааллук дошта, реортаж аз сафари кории раиси вилояти Суѓ ба ноҳияи Ашт аз та-рафи ҳадамоти матбуоти раиси вилояти Суѓ таҳия гардидааст. Ҳар ду мавод қарib ду саҳифаи нашрияро фаро гирифтаанд. Ба назар чунин мера-сад, ҳадафи ҷопи ин ду мавод пур кардани саҳифаҳои нашрия мебошад, зеро, аввалан, маводи омодакардаи дафтари матбуоти раиси вилояти Суѓ, ки ҳаҷман қалон аст, бидуни тағйирот ба табъ расидааст. Сониян, ҳам са-фари кории ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иқтисоди-ёт Ашӯrbой Солеҳзода ва ҳам сафари раиси вилояти Суѓ Рачаббой Аҳмадзода ба ноҳияи Ашт дар як вақт ва мулоқоту воҳӯриҳои онҳо бо со-кинон низ якҷоя сурат гирифтааст. Аз ин рӯ хуб мебуд, кормандони рӯзномаи «Шуҳрати Ашт» аз ҷопи маводи дафтари матбуоти раиси вилоя-

ти Сүгд худдорӣ намуда, дар бораи сафари кории ин ду нафар дар қолаби жанри репортаж як маводи хуби хонданӣ омода мекарданд.

Ҳамчунин бо унвони «Сафари кории раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода ба ноҳияи Ашт» дар шумораи 15 (7108)-и нашрия аз 22 майи соли 2019 маводи дигар ба табъ расидааст. Ин сафари раиси вилояти Сүгд ба ноҳияи Ашт, 18 майи соли 2019 доир гардидааст. Маводи мазкур низ аз тарафи ҳадамоти матбуоти раиси вилояти Сүгд омода гардида, аз се қисм иборат аст, ки ҳар яки он ҳабари ҷудогонаро ташкил медиҳад. Қисми аввал дар бораи шиносии раиси вилояти Сүгд бо рафти ҷамъоварии зардолу дар ноҳияи Ашт ва ҷараёни содироти он маълумот медиҳад. Зикр шудааст, ки дар ҷараёни ин сафар раиси вилоят ба фаъолияти корхонаи «Зардолу ва компания» шинос гардид. Ин корхона бо таҷқизоти замонавии борҷомабандии мева муҷаҳоз буда, дар он 50 нафар бо кори доимӣ таъмин гардидаанд. Ҳамчунин дар мавсими ҷамъоварии ҳосил корхона имкони бо кори мавсими фаро гирифтани 500 нафар занону дуҳтаронро дорад. Дар қисми дуюми мавод доир ба аёдати як нафар шахси ниёзманд ва як нафар собиқадори хизмати давлатӣ рафтани раиси вилояти Сүгд ва расондани кӯмаки молиявӣ ба эшон сухан меравад. Дар қисми сеюм бошад, дар бораи шинос гардидани Раҷаббой Аҳмадзода ба ҷараёни соҳмони муассисаи нави таҳсилоти миёнаи умумӣ дар дехai Понғози ноҳияи Ашт, ки аз тарафи соҳибкор Зайлобиддин Мақсадҷонов бунёд мегардад, маълумот чой дода шудааст [30, с. 1]. Ҳуб мебуд, ҷараёни ин сафари раиси вилояти Сүгд ба ноҳияи Ашт аз тарафи кормандони эҷодии нашрия ба тарзи дигар инъикос меёфт, зеро маводи аз тарафи дафтари матбуоти раиси вилоят омодагардидаро аз сайти он низ дастрас кардан мумкин аст ва шояд маводи мазкур дар ҳамин шакл, қаблан дар рӯзномаи вилояти «Ҳақиқати Сүгд» низ ба табъ расида бошад. Ба ҳар сурат агар хонандай нашрия қаблан ин маводро аз сарҷашмаи дигар мутолиа карда бошад, он барои ӯ дигар қимат надорад.

Маводи дигаре, ки дар шумораи 2 (7095)-и нашрия ба табъ расидааст, «Мачлиси фаъолони ноҳия баргузор гашт» унвон дорад. Дар он аз баргузории мачлиси ҷамъбастии фаъолони ноҳия, натиҷагирий аз соли сипаришудаи 2018 ва муайян кардани вазифаҳо дар соли 2019 сухан меравад. Баъзе камбуҷиду норасоиҳое, ки дар ҷамоатҳо ва ташкилоту муассисаҳои ноҳия чой доранд, зикр карда шудаанд.

Бояд гуфт, ки ба хотири пур кардани саҳифа чопи маводи қалонҳаҷми ташкилоту муассисаҳои ноҳия имрӯз дар баъзе аз нашрияҳои махаллӣ ба «расмият» даромадааст. Ба ҳамин монанд дар шумораи 4 (7097)-и нашрия аз 5 февраля соли 2019 таҳти унвони «Ҳабари раёсати омори ноҳияи Ашт оиди вазъи иқтисодию иҷтимоии ноҳияи Ашт дар соли 2018» нашр гардидааст, ки як саҳифаи пурраро фаро мегирад [28, с. 2]. Ҳолон қи дар асоси ин аҳбори раёсати омори ноҳия дар қолаби жанри нигоҳириш маводи хуби ҷолибу хонданбод омода кардан мумкин буд. Аммо ин ҳам вақт талаб мекунаду ҳам меҳнати зиёд. Дар шакли электронӣ дастрас намудану бетафийр чоп кардани аҳбори ин ё он идораву муассисаи ноҳиявӣ садҳо маротиба осонтар аст. Дар ин маврид ё кормандони эҷодии нашрия беҳавсалагӣ зоҳир менамоянд, ё талаботи муассиси нашрия чунин аст, ки онро бечуннучаро иҷро мекунанд.

Умуман, дар саҳифаҳои якум ва дуюми нашрия бештар маводи сиёсӣ аз ҳаёти ноҳия дарҷ гардида, ҷорабинҳо, ки аз ҷониби Мақомоти

ичроияи ҳокимиияти давлатии нохия доир карда мешаванд, инъикос меёбанд. Суҳбату ҷаласа ва воҳӯриву ҷорабиниҳои назди раиси нохия ва муовиной ў, қарору дастурҳои раиси нохия, табрикоти раиси нохия ба муносабати иду ҷашнҳои миллӣ, нишастҳои матбуотии раиси нохия низ дар саҳифаи аввал инъикос меёбанд. Аксаран аз чунин ҷорабиниҳо маводи қалонҳаҷм ба табъ мерасад, ки барои хонанда яқрангу дилгиркунанда мебошад. Аз ин рӯ ҳуб мешуд, шеваю усули инъикоси маводи расмӣ дар нашрияи «Шуҳрати Ашт» ва, умуман, дар ҳамаи нашрияҳои маҳаллӣ тағиیر дода шавад. Яъне шарт нест, ки ҷаласаи назди раиси нохия бо тамоми ҷузъиёташ ё табрикоти тӯлонии раиси нохия ба муносабати ин ё он иду ҷашн пурра дар як ё яқуним саҳифа ба табъ расонда шавад. Мақсади асосӣ ё моҳияти ҷорабинӣ бояд инъикос карда шавад, зоро хонандай имрӯза маводи тӯлониро немеписандад. Беҳтар аст, ки дар матбуот дар асоси чунин мавод дар қолаби жанри ҳабар ё нигориш мавод дарҷ карда шавад. Шароити имрӯза низ тақозо мекунад, ки нашрияҳои даврӣ маводи кутоҳи дорои мазмуну мундариҷаи гуногунро ба табъ расонанд.

Рӯзномаи «Шуҳрати Ашт» дар муаррифии шаҳсоне, ки дар сатҳи нохия, вилоят, ҷумҳурӣ ва берун аз он ҳизматҳои шоиста карданд, саҳм мегузорад. Ин иқдоми рӯзнома аз он ҷиҳат муҳим аст, ки корнамоиҳои шоёни ин гуна ашҳос ба насли ҷавон ибрат мешаванд. Дар нашрия бо номи «Фарзандони ту, нохияи Ашт» рубрикаи доимӣ мавҷуд аст. Аз ҷумла дар шумораи 22 майи соли 2019 зери рубрикаи «Фарзандони ту, нохияи Ашт» мавод бо сарлавҳаи «Аввалин муаллимаи маълумоти олидор» ҷоп гардидааст, ки ба қалами ақалемики Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Ирина Каримова, доктори илмҳои филология, профессори Доғонишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров Матлуба Ҳоҷаева, устоди факултети таърихи Доғонишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ Насим Зарифов ва корманди Осорхонаи миллии Тоҷикистон Бахтовар Темирзода тааллук дорад. Дар мавод роҷеъ ба ҳаёт ва фаъолияти яке аз аввалин занони маълумоти олидори ҷумҳурӣ Баҳринисо Тоҳирова, ки зодаи деҳаи Ашти нохияи Ашт мебошад, маълумот дарҷ гардидааст. Муаллифон бо такъя ба сарҷашмаҳои муттамад фаъолияти ин зани фидокорро инъикос намудаанд. Аз маълумот бармеояд, ки ин зани фидокор бо ҳама душвориҳои зиндагӣ ва шароити вазнини солҳои 1916-1917 дар мактаби занонаи Ашт таҳсил намуда, соли 1923 Омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Тошкандро ҳатм кардааст. Ҷанд муддат ба саводомӯзии кӯдакон машғул гардида, ҳамзамон дар шуъбаи тоҷикии комсомол ва коммунисти назди Кумитаи марказии Ҳизби коммунисти Туркистон фаъолият менамояд. Дар ин шуъба арбобони намоёни давлативу ҷамъияти ва фарҳангӣ ба монанди Абулқосим Лоҳутӣ, Саидаҳмад Анваров, Аббос Алиев, Шириншоҳ Шоҳтемур ва Чинор Имомов низ фаъолият менамуданд, ки ҳамкорӣ бо эшон боиси ташаккули шаҳсияти Баҳринисо ҷавон мегардид. Соли 1924 Баҳринисо Тоҳирова ба Дорулмуаллимини тоҷикии шаҳри Тошканд ба кор даъват карда мешавад. Дар он солҳо ҷомеа ба қадрҳои омӯзгорӣ эҳтиёчи қалон дошт ва Баҳринисо Тоҳирова аввалин бонуи тоҷик мебошад, ки дар ин муассисаи таълимии Осиёи Миёна ҳамчун омӯзгор фаъолият намуда, дар тайёр кардани мутахassisони соҳаи маориф саҳми худро гузоштааст. Номбурда ҳамчунин як муддат ба мактаби занона ва курсҳои маҳви бесаводии шаҳри Тошканд роҳбарӣ намуда, дар саводнок кардани занон саҳми назаррас гузоштааст. Соли 1927 ба Доғонишгоҳи давлатии

Осиёи миёнаи шаҳри Тошканд шомил гардида, соҳиби маълумоти олий ме-гардад ва баъди хатми донишгоҳ дар факултети коргари Техникуми омӯзгории Тошканд фаъолияти худро идома медиҳад. Соли 1933 Баҳринисо Тоҳирова бо давъати Нозироти маорифи Тоҷикистон ба Сталонобод (Душанбе) омада, дар ин ниҳоди давлатӣ ба фаъолият шурӯъ менамояд. Азбаски таҷрибаи хуб ва донишу маҳорати баланди корӣ дошт, дар давоми як сол аз корманди қаторӣ то ба вазифаи муовини Нозироти маорифи Тоҷикистон (аз 06.06 то 15.09.1934) сабзида мерасад. Баъдан таҷрибаи омӯзгорӣ ва қобилияти ташкилии ўро ба инобат гирифта ба вазифаи директори Омӯзишгоҳи занонаи шаҳри Сталинобод таъйин менамоянд, ки дар ин вазифа муддати 6 сол фаъолият менамояд. Баҳринисо Тоҳирова солҳои 1942-1944 вазифаи мудири шуъбаи маорифи шаҳри Сталинободро ба уҳда дошта, аз соли 1942 то соли 1950 дар вазифаи сардори раёсати ҷумҳуриявии захираҳои меҳнати шӯрои Вазирони ҶШС Тоҷикистон, солҳои 1950-1958 дар вазифаи муовини раиси Комитети иҷроияи шаҳри Душанбе ва солҳои 1958-1962 дар вазифаи мудири шуъбаи фарҳангӣ шаҳри Душанбе фаъолият намудааст. Ҳизматҳои шоистаи ў бо ҷандин мукофотҳои давлатию соҳавӣ қадр карда шудаанд. Ҳамчунин саҳми Баҳринисо Тоҳирова барои ҷалби духтарон ба омӯзишгоҳу мактабҳои олий ниҳоят назаррас мебошад. Яке аз арбобони намоёни давлатию ҷамъиятии ҷумҳурӣ Низорамоҳ Зарифова маҳз бо ташабbusi ў таҳсili худро дар Омӯзишгоҳ идома додааст. Муаллифони мавод дар охир пешниҳод намудаанд, ки ба хотири абадӣ гардонидани номи неки Баҳринисо Тоҳирова, ки ғидоии роҳи марориф мебошад, хиёбон, кӯча ё мактабе ба номи ў гузашта шавад [8, с. 3].

Чопи маводи мазкур дар саҳифаи рӯзномаи ноҳияйӣ аз ҷанд ҷиҳат аҳамият дорад: аввалин, насли имрӯзро ба фаъолияти аввалин муаллимаи маълумоти олидор аз ноҳияи Ашт шинос менамояд. Сониян, имрӯз, ки дар ҷумҳурии мо соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлату ҳукumat ба ҳисоб меравад, фаъолияти Баҳринисо Тоҳирова, ки дар шароити душвори ибтидои асри XX ба таҳсili илим машғул гардида, баъдан дар вазифаҳои муҳимми соҳаи маорифу фарҳанг идома мейбад, ба ҷавонон, маҳsusan ба ҷавондуҳтарон намунаи ибрат мебошад. Солисан, имрӯз давлату ҳукumatи ҷумҳурӣ ба ҳондану соҳикасб гардидани ҷавондуҳтарон таваҷҷӯҳи маҳsus зоҳир менамояд. Мутолиаи маводи мазкур, бешӯбҳа, шавқу ҳаваси духтаронро ба андӯхтани илму дониш, маҳsusan, ба қасби омӯзгорӣ афзун менамояд.

Маводи дигар, ки зери рубрикаи «Фарзандони ту, ноҳияи Ашт» дар шумораи 15 февраля соли 2019 нашр гардидааст, бо забони ўзбекӣ буда, «Ватан учун жон берган...» («Барои Ватан чон ғидо намуд...») унвон дорад. Ин мавод ба қалами сокини маҳаллаи Қалъачаи даҳаи Ҳӯҷистони ноҳияи Ашт Муъмин Абдуллоҳ тааллуқ дошта, дар бораи корнамоиҳои Муродҷон Ҳучамқулов ном ҷавонмарди ноҳия, ки корманди милитсия буду соли 1993 барои барқарор намудани соҳти конституционӣ дар ҷумҳурӣ дар ноҳияи Ҳисор аз тарафи душманони миллат ва хоинони Ватан ба қатл расонда шуд, хикоят мекунад [1, с. 3]. Маводи мазкур дар замими ҷавонону наврасон хисси ватандӯстиро бедор намуда, хонандаро ба зиракио ҳушӯрӣ ва ҳимояи марзу буими Ватан даъват менамояд.

«Умре дар ҳизмати мардум». Чунин унвон дорад маводи дигари рубрикаи «Фарзандони ту, ноҳияи Ашт», ки 9 майи соли 2019 ба табъ расида-

аст. Мавод ба 90-солагии Қаҳрамони Мехнати Сотсиалистӣ Имомназар Ҳӯҷаназаров бахшида шуда, дар он роҷеъ ба кордониву қобилияти ташкилотчигӣ, росқавливу накӯкорӣ ва поквичдониву садоқати ин марди шариф сухан меравад. Ҳизматҳои Имомназар Ҳӯҷаназаров дар пешрафти Ҳоҷагии ба номи Каленини ноҳияи Ашт, ободу ба гардиши кишоварзӣ ворид гардидани заминҳои мавзеи Ашти Калон, зиёд намудани ҳисоли пахтаву ғалла ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ, бунёду обод намудани маҳалҳои аҳолинишин, соҳтмони мактабу кӯдакистонҳо, беморхонаву чойхона, қасри фарҳанг ва дигар иншоотҳои ҳизматрасонӣ калон арзёбӣ мешавад [11, с. 2].

Бо сарлавҳаи «Боштоллик олим ибрати» («Олими деҳаи Боштол – намунаи ибрат») низ дар шумораи 15 июни соли 2019 зери рубрикаи «Фарзандони ту, ноҳияи Ашт» мавод чоп шудааст, ки дар бораи фаъолияти илмиву омӯзгории номзади илмҳои филология, устоди Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Эралӣ Шералиев ва саҳми ў дар таҳқиқи лаҳҷаҳои ўзбекони миңтаҷаҳои муҳталифи Тоҷикистон маълумот медиҳад. Ба қалами ин марди фидоии илм 21 китоб, 83 мақолаи илмӣ ва 136 мақолаи матбуотӣ тааллук дорад. Аз рӯйи асарҳои илмии ў дар факултети филологияи ўзбеки ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғауров курсу семинарҳои маҳсус ва дарсҳои интихобӣ хонда мешавад. Мавод ба 80-солагии Эралӣ Шералиев бахшида шуда, фаъолияти ў барои имрӯзиён намунаи ибрат мебошад ва хонандаро ба омӯхтани илму дониш ҳидоят менамояд [20, с. 3].

Инчунин дар шумораи 8 апрели соли 2019 зери рубрикаи «Ба ифтихори 80-солагии Артисти ҳалқии Тоҷикистон Маҳмудҷон Воҳидов» таҳти унвони «Маро ёд кунед» мавод ба табъ расидааст. Маводи мазкур дар жанри лавҳа иншо гардида, дар он роҷеъ ба ҳунари волои Маҳмудҷон Воҳидов дар оғаридани нақшҳои воло дар намоишномаҳои театрӯ кино, маҳорати баланди ў дар қироати шеър сухан меравад. Қайд карда мешавад, ки Маҳмудҷон Воҳидов бо ҳунару маҳорати волои худ на танҳо ба дили ҳамватанон роҳ ёфта буд, балки ҳазорон нафар берун аз худуди ҷумҳурӣ ва қаламравӣ Иттиҳоди Шӯравӣ шефтаи ҳунари ў гардида буданд. Номи ў вирди забони миллатҳои гуногун буд ва ба ҳунари волои ў на танҳо санъатшиносони тоҷик, балки мунаққидони соҳаи театрӯ кино аз дигар кишварҳо низ баҳои баланд додаанд [6, с. 2]. Маҳмудҷон Воҳидов на танҳо ифтихори мардуми ноҳияи Ашт, балки ифтихори тамоми тоҷикону тоҷикистониён мебошад ва дар арафаи 80-солагии зодрӯзи ин ҳунарманди нотакрор ба табъ расидани чунин мавод дар рӯзномаи ноҳиявии «Шуҳрати Ашт» айни муддаост. Нашри чунин мавод ҳам ҳунармандро дар байни насли ҷавон муаррифӣ менамояду ҳам рӯҳи ўро шод мегардонад.

Дар саҳифаҳои нашрияи «Шуҳрати Ашт» жанри ҳабар он қадар мавқеи назаррас надорад. Шояд ин ба ҳусусияти сареият доштани ин жанр вобаста аст, зоро агар ҳабар саривақт ба хонанда расонда нашавад, аҳамияташро гум мекунад. Ба ақидаи муҳакқиқ А. Қутбиддинов нашри ҳабар «барои рӯзномаи маҳаллие, ки дар як моҳ як ё ду маротиба нашр мешавад, бегона мебошад» [10, с. 138]. Нашрияи «Шуҳрати Ашт», ки дар 10 рӯз як маротиба нашр мешавад, имкони дар қолаби жанри ҳабар саривақт ба хонанда расондани тамоми рӯйдодҳои ноҳияро надорад. Бо вучуди ин, кам ҳам бошад, дар саҳифаҳои он ҳабар ба табъ мерасад. Аз ҷумла, як миқдор ҳабарҳои нашрия ба соҳаи кишоварзӣ марбут буда, ба қалами

корманди он Ҳаётчони Одил тааллук доранд. Масалан, дар № 9 (7102)-и нашрия, аз 29 марта соли 2019 зери рубрикаи «Баҳори киштукор» се хабар аз соҳаи кишоварзӣ дарҷ гардидааст. Дар ин хабарҳо дар бораи ҷарёни бунёди боғҳои нав, омодагӣ ба кишти пахта, бунёди гармхонаҳо бо мақсади дар фасли зимистон бо сабзавоти тару тоза таъмин намудани мардуми ноҳия иттилоъ дода шудааст [29, с. 1].

Дар шуморай 10 (7103)-и нашрия, аз 8 апрели соли 2019 низ зери рубрикаи «Навидҳои кишоварзӣ» ду хабар ба табъ расидааст. Ҳабари якум «Аввалин дар ноҳия» [15, с. 1] унвон дорад, ки дар бораи ба кишти пахта шурӯъ намудани ҳочагии дехқонии «Шодмон»-и ноҳия ва ҳабари дуюм бо сарлавҳаи «Кишти ғаллаи баҳорӣ» дар бораи ҳолати кишт ва 50 дарсад ичро гардидани нақшай кишти ин навъи маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳия маълумот медиҳад [16, с. 1].

Ҳабари «Замин меҳнати софдилона меҳоҳад», ки дар № 18 (7111), аз 24 июня соли 2019 зери рубрикаи «Ҳосил-2019» чоп шудааст, дар бораи рафти парвариши пахта ва дигар зироатҳои кишоварзӣ дар ҳочагии дехқонии «Шараф»-и ноҳия, ки дар ихтиёраш 25 гектар замин дошта, яке аз ҳочагиҳои пешқадами ноҳия ба ҳисоб меравад, иттилоъ медиҳад. Таъкид карда мешавад, ки заҳматкашони ҳочагӣ имсол дар 13 гектар замин пахта кишт карда, ният доранд аз ҳар гектар 45 сантнерӣ ҳосл ба даст оранд. Дар баробари ин саҳми ҳочагии «Шараф» дар таъмини бозори ноҳия бо маҳсулоти кишоварзӣ ва бо корҳои доимиву мавсимӣ ҷалб намудани сокинон қайд карда шудааст [18, с. 1].

Ҳабари «Ашт: дар 24 соат – 2 сӯхтор» дар № 17 (7110), аз 15-уми июня соли 2019 дарҷ гардидааст. Чунон ки аз унвони хабар бармеояд, аз шаби 9-ум то рӯзи 10-уми июня соли 2019 дар хонаҳои истиқоматии ду нафар сокинони ноҳия, аз ҷамоатҳои деҳоти Понгоз ва Ошоба сӯхтор ба амал омадааст. Сабаби сӯхтор расиши қутоҳи ноқилҳои барқӣ арзёбӣ гардидааст. Ҳарчанд пас аз панҷ рӯзи ба вуқӯъ омадани ҳодиса дар бораи он хабар интишор гардидааст, бо назардошти аҳамияти иҷтимоӣ доштани мавод нашри он муҳим мебошад, зеро он сокинони ноҳияро огоҳ менамояд, ки ҳангоми истифодаи асбобҳои барқӣ эҳтиёткор бошанд [17, с. 1].

Яке аз рубрикаҳои доимии нашрияи «Шуҳрати Ашт» «Тарзи ҳаёти солим» унвон дорад. Маводи ин рубрика аз тарафи мутахассисони соҳаи тандурустии ноҳия омода карда мешавад. Аз 11 шуморай нашрия, ки мавриди омӯзиши мо қарор дошт, дар 7 шумора зери ин рубрика мавод ба табъ расидааст. Дар маводи ин рубрика масъалаҳои муҳталифи вобаста ба беҳдошти саломатӣ, аз қабили истеъмоли ғизои босифат ва тибқи меъёр истеъмол намудани он, мувофиқи қоидаҳои гигиенӣ омода намудани ғизо [23, с. 4], бемории СПИД ва роҳҳои пешгирии сирояти он [3, с. 4], аҳамияти иммунизатсияи дар пешгирии бемориҳои сирояти [4, с. 4], нақши ғизои солим барои инкишофи солими кӯдак дар батни модар [5, с. 4], тарзи дуруст додани ғизо ба кӯдакони то 6-моҳа ва додани ғизои иловагӣ пас аз 6-моҳа гардидани кӯдак [26, с. 3], бемории хоришак, барангезандай беморӣ, аломатҳои роҳҳои пешгирий ва табобати он [22, с. 3], тарзи солим нигоҳ доштани дандонҳо [21, с. 3], бемории ботулизм, нишонаҳо ва роҳҳои пешгирии он [25, с. 3], сироятёбӣ аз кирмҳои муфтҳӯр ва роҳҳои пешгирий намудани он [24, с. 3] ва ғайра мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд.

Умуман бо вучуди он ки дар нашрия маводи сиёсиву тарғиботӣ афзалият дорад, кӯшиш ба харҷ дода мешавад, ки ҳар як шумораи он аз чиҳати мазмун ва мундариҷа рангину хонданий ба табъ расад.

Хулоса

Бо ҳама душвориҳо ва бо ҳама бурду бохташ нашрияи «Шуҳрати Ашт» дар инъикоси ҳаёти сокинони ноҳия нақши муҳим дошта, дар давоми мавҷудияти худ ҳамеша ҳамқадами замон, ҳамқадами зиндагии мардум будааст. Аз баррасии таърихи ташаккул ва вазъи кунуни он метавон чунин натиҷагирий намуд:

1. Ҳарчанд омилҳои зиёд дар пайдоиш ва ташаккули матбуоти маҳаллӣ таъсир гузаштаанд, аммо ба ҳалли проблемаҳои дехот, аз ҷумла ба масъалаҳои колективонидани ҳочагии дехот, саводнок кардани аҳолӣ ва амалӣ намудани ғояи ба ном инқилоби маданий рӯ овардани ҳукумати шӯравиро метавон аз муҳимтарин омили таъсису ташаккули матбуоти маҳаллӣ номид;

2. Дар солҳои 30-юми асри гузашта, ки замони таъсиси матбуоти маҳалли тоҷик ба ҳисоб меравад, барои таъсиси ин типи матбуот шаҳру навоҳии шимоли чумҳурий нисбатан пешқадам буданд ва дар ноҳияи Ашт низ таъсиси нашрияи маҳаллӣ ба ҳамин давра рост омад;

3. Шумораи нахустини рӯзномаи ноҳиявии «Шуҳрати Ашт» 23-юми майи соли 1933 бо төъдоди 100 нусха бо номи «Зарбдори Ашт» дар матбааи нашрияи «Большевики Конибодом» аз ҷоп баромад. Нашрия то 9-уми майи соли 1955 бо номи «Зарбдори Ашт» ҷоп гардида, баъдан ба «Коммунисти Ашт» табдили ном кард. Аз 1-уми январи соли 1966 бо номи «Шуҳрати Ашт» ҷоп мешавад. Аз соли 1962 то соли 1965 бо сабаби муттаҳид гардидани ноҳияҳои Конибодом, Исфара ва Ашт ҷопи рӯзнома қатъ гардид;

4. Ҳарчанд пас аз солҳои 50-уми асри XX нашрия дар як ҳафта се маротиба ба табъ мерасид, давраи авчи фаъолияти он солҳои 80-уми асри XX мебошад. Дар ин давра он бо төъдоди 7000 нусха ҷоп мегардид. Айни замон нашрия дар як моҳ се маротиба бо төъдоди 2200 нусха ҷоп мешавад;

5. Дар идораи нашрияи «Шуҳрати Ашт» низ бастаҳои комили нашрия вучуд надоранд, вале, хушбахтона, ҷанд шумораи аввалини он маҳфуз аст, ки тасодуфан пайдо карда шудааст;

6. Дар марҳалаҳои гуногуни инкишофи нашрияи «Шуҳрати Ашт» дар он як идда қаламкашони бомаҳорат фаъолият намуда, дар инъикоси проблемаҳои муҳталифи соҳаҳои муҳталифи ҳаёти мардуми ноҳия саҳми арзанда гузаштаанд. Ҳамчунин нашрия дар тарбияи як зумра рӯзноманигорону қаламкашон ва ҳодимони илму фарҳангӣ чумҳурий ҳамчун мактаби эҷодӣ нақши назаррас гузаштааст;

7. Вазъи имрӯзai нашрия ҳамсони аксари нашрияҳои сатҳи ноҳиявӣ мебошад. Ҳарчанд аз қадрҳои эҷодӣ танқисӣ намекашад, фаъолияти менементиву маркетингӣ дар он ба таври дуруст ба роҳ монда нашудааст. Аз ин рӯ нашрия, асосан, аз ҳисоби маблағҳои обуна фаъолият намуда, дастнигари ҳукумати маҳал мебошад. Дар шароити пешрафти техникаву технологияи электронӣ кормандони нашрия ҳанӯз ба Интернет дастрасӣ надоранд. Дар бораи ташкили почтai электронӣ (e-mail) ва сайти электронии нашрия ҳочати сухан гуфтан нест;

8. Барои рангину хондани баромадани нашрия дар саҳифаҳои он як силсила рубрикаҳои доимӣ ба назар мерасанд, ки баёнгари мазмун ва мундариҷаи умумии нашрия ба ҳисоб мераванд;

9. Агар дар гузаштаи на чандон дур дар нашрия ба инъикоси проблемаву дастовардҳои соҳаи кишоварзӣ афзалияти бештар дода мешуд, аммо бо тақозои замон имрӯз маводи сиёсӣ дар он афзалият дорад;

10. Маводи расмӣ баъзан дар саҳифаҳои нашрия ниҳоят тӯлонӣ ва дилгиркунанда инъикос карда мешавад. Баъзан ба хотири пур кардани саҳифаҳо маводи дафтари матбуотии раиси вилояти Суғд ва аҳбори идораи омори ноҳия бидуни тағйирот чоп карда мешавад, ки чунин тарзи пешниҳоди мавод боиси коста гардидани нуфузи нашрия дар байни хондагон мегардад;

11. Накши рӯзномаи «Шуҳрати Ашт» дар муаррифии шахсоне, ки дар сатҳи ноҳия, вилоят, ҷумхурӣ ва берун аз он хизматҳои шоиста карданд, қалон мебошад. Ба ин хотир дар нашрияи рубрикаи «Фарзандони ту, ноҳияи Ашт» таъсис дода шудааст. Чопи чунин мавод, маҳсусан, барои насли ҷавони ноҳия ибратбахш аст;

12. Жанри ҳабар дар саҳифаҳои нашрия он қадар мавқеи назаррас надорад, зоро нашрия айни замон дар 10 рӯз як маротиба нашр мешавад ва имкони дар қолаби жанри ҳабар саривакт ба хонанда расондани тамоми рӯйдодҳои ноҳияро надорад. Ҳабарҳое, ки дар саҳифаҳои нашрия ба табъ мерасанд, бештар ба соҳаи кишоварзӣ баҳшида шудаанд.

Адабиёт

1. Абдулла, М. Ватан учун жон берган [Матн] / Абдулла М. // Шуҳрати Ашт. – 2019. – 15 феврал.
2. Азимов, А. Марзи сухан: Монография [Матн] / А. Азимов. – Душанбе: Дониш, 2008. – 80 с.
3. Аслонова, М. Оқибати СПИД – марг [Матн] / М. Аслонова // Шуҳрати Ашт. – 2019. – 15 феврал.
4. Аслонова, М. Эмқунӣ – омили солимӣ [Матн] / М. Аслонова // Шуҳрати Ашт. – 2019. – 29 март.
5. Аслонова, Н. Ҳомиладорӣ бо ғизои солим [Матн] / Н. Аслонова // Шуҳрати Ашт. – 2019. – 29 март.
6. Аҳмад, Ф. Маро ёд кунед [Матн] / Ф. Аҳмад // Шуҳрати Ашт. – 2019. – 8 апрел.
7. Зарбдори Ашт [Матн]. – 1933. – № 1. – 23 май.
8. Каримова, И., Хочаева, М., Зарифов, Н., Темирзода. Б. Аввалин муаллимаи маълумоти олидор [Матн] / И. Каримова, М. Хочаева, Н. Зарифов, Б. Темирзода // Шуҳрати Ашт. – 2019. – 22 май.
9. Комилов, К. Вижагиҳои матбуоти маҳаллӣ дар даврони истиқлол (дар мисоли вилояти Суғд) [Матн] / К. Комилов. – Душанбе: Аржанг, 2019. – 328 с.
10. Қутбиддинов, А. Моҳият ва таъиноти матбуоти маҳаллӣ: Монография [Матн] / А. Қутбиддинов. – Душанбе: Аржанг, 2018. – 160 с.
11. Мақсада. Умре дар хизмати мардум [Матн] / Мақсада // Шуҳрати Ашт. – 2019. – 9 май.
12. Маъмурзода, Н. Журналистикаи Ҳатлон: вазъият, тамоюлҳо ва дурнамои рушд: Маҷмӯаи мақолаҳо [Матн] / Н. Маъмурзода. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 205 с.

13. Муродов, М., Қутбиддинов А., Ҷумъаев, М., Исоев, Қ. Матбуоти маҳаллии Тоҷикистон (Донишнома) [Матн] / М. Муродов, А. Қутбиддинов, М. Ҷумъаев, Қ. Исоев. – Душанбе: Аржанг, 2017. – 200 с.
14. Муродов, М. Баъзе андешаҳо доир ба вазъи имрӯзai матбуоти маҳаллӣ ва дурнамои он [Матн] / М. Муродов // Паёмномаи фарҳанг. – Душанбе, 2019. – № 1 (45). – С. 86-96.
15. Одил, Ҳ. Аввалин дар ноҳия [Матн] / Ҳ. Одил // Шуҳрати Ашт. – 2019. – 8 апрел.
16. Одил, Ҳ. Кишти ғаллаи баҳорӣ [Матн] / Ҳ. Одил // Шуҳрати Ашт. – 2019. – 8 апрел.
17. Одил, Ҳ. Ашт: дар 24 соат – 2 сӯхтор [Матн] / Ҳ. Одил // Шуҳрати Ашт. – 2019. – 15 июн.
18. Одил, Ҳ. Замин меҳнати софдилона меҳоҳад [Матн] / Ҳ. Одил // Шуҳрати Ашт. – 2019. – 24 июн.
19. Оинаи зиндагӣ. Рисола бахшида ба 80-солагии таъсиси нашрияи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ашт – Муассисаи давлатии рӯзномаи «Шуҳрати Ашт» [Матн]. – Ҳуҷанд: Ҳурросон, 2013. – 56 с.
20. Турғунов, С., Шералиев, А., Ибрагимов, М., Абдуллоев, Ҳ. Боштоллик олим ибрати [Матн] / С. Турғунов, А. Шералиев, М. Ибрагимов, Ҳ. Абдуллоев // Шуҳрати Ашт. – 2019. – 15 июн.
21. Турсунматова, М. Дандонҳоятонро эҳтиёт кунед! [Матн] / М. Турсунматова // Шуҳрати Ашт. – 2019. – 15 июн.
22. Урунбоев, Р. Бемории хоришак [Матн] / Р. Урунбоев // Шуҳрати Ашт. – 2019. – 22 май.
23. Усмонбоев, Қ. Омили муҳими тансиҳатӣ [Матн] / Қ. Усмонбоев Ҳ. // Шуҳрати Ашт. – 2019. – 5 феврал.
24. Усмонова, З. Мавҷудоти муфтҳӯр [Матн] / З. Усмонова // Шуҳрати Ашт. – 2019. – 17 юл.
25. Ҳочиматов, Ф., Комилзода, П. Ботулизм [Матн] / Ф. Ҳочиматов, П. Комилзода // Шуҳрати Ашт. – 2019. – 3 юл.
26. Шамсиддинова, М. Ғизои солим [Матн] / М. Шамсиддинова // Шуҳрати Ашт. – 2019. – 22 май.
27. Шуҳрати Ашт: Нашрияи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ашт. – 2019. – 10 январ.
28. Шуҳрати Ашт: Нашрияи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ашт. – 2019. – 05 феврал.
29. Шуҳрати Ашт: Нашрияи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ашт. – 2019. – 29 март.
30. Шуҳрати Ашт: Нашрияи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ашт. – 2019. – 22 май.
31. Ҷумъаев, М. Оинаи маҳал (Чанд андеша перомуни нашрияҳои маҳаллии баъзе шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд) [Матн] / М. Ҷумъаев // Осор. – Душанбе: Аржанг, 2018. – Ҷ. V. – С. 172-214.
32. Ҷумъаев, М. Чаҳмандозе ба дирӯз ва имрӯзи нашрияи «Кулябская правда» [Матн] / М. Ҷумъаев // Паёмномаи фарҳанг. – Душанбе, 2019. – № 1 (45). – С. 97-108.

Джумаев М.

«ШУХРАТИ АШТ»: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

В статье освещается история создания, современное состояние и содержание региональной газеты «Шухрати Ашт». Автор, освещает предпосылки и историю возникновения и формирования данной газеты и подробно описывает её первый номер. Первый номер газеты, опубликованный под названием «Зарбдори Ашт», не только с точки зрения содержания и сущности материалов, но и по структуре отражает дух времени. Периодичекое издание сыграло положительную роль в подготовке журналистских кадров и творческой интеллигенции района.

Автор статьи рассматривая современное состояние издания «Шухрати Ашт». («Слава Ашта») отмечает, что редакция газеты как и многие региональные издания, в условиях развития информационных технологий до сих пор не имеет своего веб-сайта в Интернете. В публикациях газеты в основном преобладает политическое содержание событий. Официальные материалы регулярно размещаются на страницах издания, и они зачастую довольно длинные и скучные. Время от времени, чтобы заполнить страницы газеты, размещаются публикации пресс-службы Согдийской области и районного отдел статистики без комментариев редакции газеты, которые в свою очередь снижают имидж издания среди читателей. Отсутствие и снижение роли востребованности жанра новостей в периодическом издании связана с большим сроком периодичности выпуска в свет местной газеты. Газета «Шухрати Ашт» публикуется сегодня с периодичностью один раз в 10 дней и не состояний, используя жанр новостей своевременно информировать читателей о событиях в районе.

Ключевые слова: публикация, местная пресса, история, журналистика, редакция газеты, формирование, материал, рубрика, название, освещение, идея, время, общество, политические события, сельское хозяйство, содержание, оформление, предпочтения, читательская аудитория.

Jumaev M.

NEWSPAPER "SHUHRATI ASHT": A LOOK TO THE HISTORY OF ESTABLISHMENT AND THE CURRENT STATE

The article describes the history of establishment, current condition and content of the regional newspaper “Shuhrati Asht”. The author, highlighttes the background and history of the emergence and formation of this newspaper and describes in detail its first number. The first number of the newspaper, published under the title “Zarbdori Asht”, not only in terms of content and essence of materials, but also in structure reflects the spirit of the times. The periodical played a positive role in the training of journalistic personnel and the creative intelligentsia of the region.

The author of the article considers the current state of the “Shuhrati Asht” (“Glory of Ashta”) publication and notes that this newspaper, like

many regional publications, still does not have its own website on the Internet, given the development of technology and electronic technologies.

The newspaper publications are mainly dominated by the political content of events. Official materials are regularly posted on the pages of the publication, and they are often quite long and boring. From time to time, in order to fill in the pages of the newspaper, publications of the press service of the Sughd region and the district statistics department are posted without comments from the newspaper's editorial staff, which in turn reduce the image of the publication among readers. The absence and decrease in the relevance of the news genre in a periodical is associated with a large period of periodical publication of a local newspaper. The newspaper "Shahrati Asht" is published today every 10 days and is unable to use the news genre to inform readers in a timely manner about events in the area.

Keywords: newspaper, "Shahrati Asht", publication, local press, history, journalism, formation, material, society, political events, content, design, agriculture.

ТДУ 9точик+37точик+654.19+621.396.712+792

Сайдзода О.

ҲАБИБУЛЛО АБДУРАЗЗОҚОВ ВА «ТЕАТРИ ЯК ҲУНАРМАНД»-И РАДИОИ «ТОЧИКИСТОН»

Дар мақола масъалаи осори савтии радиои «Точикистон» таҳқиқ шудааст. Радиои тоҷик дар масири зиёда аз 88 соли фаъолияти худ на танҳо минбари зуҳури журналистои радио, балки боиси дурахши як зумра ҳунармандоне будааст, ки рисолати ҳунарро бо назардошти пахши эфирӣ дарк карда, барои инкишиofi гуфткорҳои адабӣ, таблиги санъат, адабиёт ва фарҳанги асил заҳмат кашидаанд. Фаъолияти ҳар қадоми онҳо як давраи тиллой дар инкишиofi густарииши на танҳо санъати театри, балки дар пешрафти барномаҳои адабию драмавии радиои «Точикистон» мебошад. Онҳо "Театри як ҳунарманд"-ро дар назди микрофон асос гузоштанд.

Яке аз ҳунармандоне, ки дар инкишиofi гуфткорҳои адабӣ-драмавии радио саҳми бузург дорад – Ҳунарпешаи ҳалқии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов аст. Ҷун ҳунарманди ҷавон вай бо радио аз солҳои 1956-1959, аз давраи муҳассили Донишгоҳи давлатии санъати шаҳри Масқав ба номи Анатолий Василевич Луначарский буданаш, ҳамкориро сар кардааст.

Солҳои 1960 дар радиои тоҷик давраи авҷи таҳия ва пахши гуфткорҳои адабӣ-драмавии "Радиотеатр" ва "Театр дар назди микрофон" буд. Асосан, намоишҳои Театри Лоҳумӣ, Театри шаҳри Ҳуҷанд, Театри шаҳри Кӯлоб ва Театри шаҳри Хоруг мустақим аз саҳнаи театр ё дар студияи радио сабт мешуд. Мо имрӯз дар гуфткорҳои бешумори драмавии «Ҳазинаи тиллой»-ии радиои «Точикистон» нақшҳои назди микрофонии Ҳ. Абдураззоқовро мешунавем, ҳар қадоми он гуфткорҳову нақшҳо, таърихи радио, саҳифаҳои санъати тоҷик ва ҳазинаи худи ҳунарманд аст. Аз таҳлили гуфткорҳо маълум мегардад, ки Ҳ. Абдураззоқов ҳангоми оғаридани нақш дар ин ё он радиоспектакл, радиоинсени-

ровка ва ё хонишиҳои бадеӣ чун ҳунарманди театру кино муносибат кардааст.

Калидвожаҳо: Радиои «Тоҷикистон», «Театри як ҳунарманд», радиотеатр, «Театр дар назди микрофон», гуфторҳои адабӣ-драмавӣ, пайдоии, инкишофт.

Радиои тоҷик дар масири фаъолияти худ минбари зуҳур ва дурраҳши як зумра ҳунармандоне будааст, ки рисолати ҳунарро дарк карда, барои таблиғи санъат, адабиёт ва фарҳанги асил заҳмат кашиданд. Дар ин радиф Абдусалом Раҳимов, Ҳабибулло Абдураззоқов, Маҳмудҷон Воҳидов, Ато Муҳаммадҷонов ва дигаронро метавон ном бурд, ки фаъолияти ҳар қадоми онҳо дар инкишофт густариши на танҳо санъати театрӣ, балки дар пешрафти барномаҳои адабию драмавии радиои «Тоҷикистон» як давраи тиллой мебошад. Онҳо "Театри як ҳунарманд"-ро дар назди микрофон асос гузоштанд. Ин гуна барномаҳо на танҳо то ба айёми мо, балки ҷанд даҳсолаи дигар хидмат ҳоҳанд кард.

Яке аз ҳунармандоне, ки дар инкишофи гуфторҳои адабӣ-драмавии радио саҳми бузург дорад – Ҳунарпешаи ҳалқии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов аст. Ў бо радио аз солҳои 1956-1959, аз давраи муҳассили Донишгоҳи давлатии санъати шаҳри Масқав ба номи Анатолий Василевич Луначарский буданаш, ҳамкориро сар кардааст. Тавре худи ҳунарманд дар яке аз сухбатҳояш дар барномаи адабии "Ҷилои ҳунар"-и радиои «Тоҷикистон» (муаллиф Соҳида Раҳмонова, 1996) гуфтааст: "Солҳое, ки донишҷӯйи донишгоҳи Масқав будам, ҳангоми таътил ба ватан меомадам. Он вақт ман ва дигар ҳамса-бақонамонро касе намешинохт, касе намедид, вале Ҳалима Насибулина моро кофта, ёфта, ба радио меовард. Ман аввалин шеър ва асарҳои насрӣ ҳонданамро ҳанӯз аз давраи донишҷӯй бо таклифи Ҳалима-апа сар кардам..."[4, с. 45].

Солҳои 1960 дар радиои тоҷик давраи авчи таҳия ва пахши гуфторҳои адабӣ-драмавии "Радиотеатр" ва "Театр дар назди микрофон" буд. Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, коргардони радио Ҳалима Насибулина яке аз асосгузорони ин барномаҳо, аз аввалинҳо шуда, садои бунёдгузорони саҳнаи театри тоҷик, овози нависандаҳо, шоирон, журналистонро сабт мекард. "Ин садоҳо, ин ҳазина, ҳоло не, баъди 40-50 сол ба кор меоянд, арзиш пайдо мекунанд, барои миллати тоҷик лозим мешаванд", - мегуфтааст Насибулина [4, с. 45]. Намоишнамаҳои Театри Лоҳутӣ, Театри шаҳри Ҳучанд, Театри шаҳри Кӯлоб ва Театри шаҳри Ҳоругро, ки ба шаҳри Душанбе бо сафари ҳунарӣ меомаданд, вай мустақим аз саҳнаи театр ё дар студияи радио сабт мекард. Худи Ҳ. Абдураззоқов ҳамчун иштирокчии доимии ин гуфторҳо мегӯяд: "Вақте ки нашриёт ё газетаҳо аз устодон С. Айнӣ, Ҷ. Икромӣ, С. Улуғзода, Р. Ҷалил, М. Миршакар, А. Шукӯҳӣ, Ф. Муҳаммадиев ва дигарон ягон асари нав чоп мекарданд, дар матбуот тақризҳо чоп шуда, асар мусбат арзёбӣ мегардид. Ҳалима-апа фавран он асарҳоро ёфтаву ҳонда, баъди ҷанде инсенировка навишта, мо ҳунармандонро даъват ва ба лентай овоз сабт мекард. "Бигзор, ин асарро ҳама донад, ҳама шунавад!", - мегуфт. Барои мо, ҷавононе, ки солҳои 60-уми асри гузашта ба саҳна омадем, маҳсусан барои ман, барои Ҳошим Гадоев,

Маҳмудҷон Воҳидов, Ато Муҳаммадҷонов, Марям Исоева аввалин машваратчӣ ва устоди ғамхор Ҳалима Насибулина буд. Ў аввалин бор моро муаррифӣ кард, моро машхур кард, моро ба мардум шиносонд. Ин ҳама хизмати Ҳалима-апа буд. Ба миллати тоҷик хизмати қалон кард. Ҳазинаи тиллоии радиои «Тоҷикистон»-ро бунёд кард. Барои радио як қатор коргардонҳо, мунаzzимони овоз ва як силсила ровиён-тарбия кард" [4, с. 45].

МО имрӯз дар гуфторҳои бешумори драмавии «Ҳазинаи тиллой»-и радиои «Тоҷикистон» нақшҳои назди микрофонии Ҳ. Абдураззоқовро мешунавем, ҳар қадоми он гуфторҳо, нақшҳо, таърихи радио, саҳифаҳои санъати тоҷик ва ҳазинаи худи ҳунарманд аст. Ҳиссаи Ҳ. Абдураззоқов дар радиотеатрҳо қалон аст. Нақши Доремаи вай дар "Шоҳ Гавазн"-и Карло Готси дар гуфтори "Театр дар назди микрофон" аз нахустин нақшҳои ҳатмкунандагони ГИТИС-и ш. Ҷаҳони Ҳ. Абдураззоқов ба номи Луначарский мебошад, ки соли 1960 дар студияи радио сабт шудааст. Баъдан нақшҳои Тарасов дар "Камбагалӣ айб нест" (1961), писари қалони муаллима дар "Ҳукми модар" (1962), духтури қасалхона дар радиоинсенировкаи "Шаҳло" (1962), Файзуллоҷон дар "Иродай зан" (1963), Анвар дар "Ман гунахгорам" (1963), Бахтиёр дар "Ниссо" (1965), Рустам дар радиотеатри "Бежан ва Манижа" (1969) ва ғайра аз ҷумлаи гуфторҳои мбошанд, ки ҳунарманд дар назди микрофон ба самъи шунавандагон расонидааст.

Ҳ. Абдураззоқов ҳангоми оғаридани нақш дар ин ё он радиоспектакл, радиоинсенировка ва ё ҳонишҳои бадей чун ҳунарманди театр, кино муносибат кардааст. Санъатшиноси тоҷик Н. Нурҷонов дар китоби "Маҳмудҷон Воҳидов" дуруст қайд кардааст, ки "Кори актёр дар радио ҳусусияти хос дорад. Ў дар театр, кино, телевизион нишонаҳои зоҳирӣ ҳудро истифода мебарад. Аслиҳаи ў ҷашм, имову ишора, ҳаракати дасту по аст. Ба ў, инчунин мизантсенаҳои эҷодкардаи ҳудаш ё коргардон, ороиш, рӯшной қӯмак мерасонанд. Дар радио вай аз ҳамаи ин маҳрум аст. Ин ҷо ягона василаи тасвир овоз ва маҳорати иҷро аст. Мусикӣ, агар лозим шавад, садои одамони дигар ё ҳуд овози ҷизи дигар қӯмак мекунад. Аммо актёр ва маҳорати ў дар мадди аввал аст" [3, с. 159-160].

Соли 1963 романи нависандай маъруфи тоҷик Ҷалол Икромӣ "Духтари оташ" ба нашр расид. Коргардони барномаҳои адабӣ-драмавии радио – Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Ҳалима Насибулина китобро ҳонда, ба мазмуни асар шинос шуда, ба иборае, ба он "ворид мешавад". Сенарияи барномаро тартиб дода, пеш аз сабти гуфтор барои маслиҳат назди муаллиф меравад. Сенарияро муаллиф ҳонда, онро меписандад ва ҳатто ба тақсим кардани нақшҳо таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад. Дар ниҳоят барои иҷрои яке аз нақшҳои асосии роман - Дијором-қаниз Ҳайрӣ Назарова ва дар дигар нақши марказӣ – Ҳайдарқул Ҳабибулло Абдураззоқов интихоб мегарданд [4, с. 57-58].

Образи Ҳайдарқул дар гуфтор нақши ниҳоят мураккаб аст. Ҳатти сужай он ҷунин аст: дар набуданаш дұхтарашро дүздида, ба бой тақдим мекунанд. Дұхтари норизо ба бой тан намедиҳад ва ҳудро ба ҳавз партофта, гарқ мешавад. Занаш аз ин ҳодиса ҳабар ёфта, аз ақл бегона шуда мемирад. Баъди бозгашт Ҳайдарқул аз ин ҳодисаи даҳшатнок ҳабар ёфта, мақсад мегузорад, ки аз бой қасос гирад. Ҳайдарқул Ҳабибулло Абдураззоқов интихоб мегарданд [4, с. 57-58].

дарқул гумон мекард, ки бойро күшта, ба ҳама бадкирдориҳо хотима мегузорад ва сохти мавҷударо тағиیر медиҳад. Ҳарчанд вайро фаҳмониданд, ки бо ин роҳ сохти мавҷуда тағиир намеёбад, ҳамоно Ҳайдарқул якравӣ мекард. Сӯиқасди аввалини вай бебарор анҷом мейёбад. Ин нокомӣ ӯро дар пайгард қарор медиҳад. Ҳайдарқул ниқоб пӯшида, кӯшиш менамояд, ки дар чашми миршабҳо намоён нашавад, ҳатто худро ба девонагӣ меандозад.

Дар иҷрои нақши Ҳайдарқул аз ҷониби Ҳ. Абдураззоқов ба тадриҷ ташаккул ёфтани характер ҳис карда мешавад. Ҳар як сужай он аз пештара ба кулӣ фарқ мекунад. Мисол, кӯшиши аввалини ӯ дар мавриди сӯиқасд ба ҷони бой, дар тӯйи зангириаш ба сифати ошпаз меояд. Актёр худро фармонбардор вонамуд карда, кӯшиш мекунад, ки ҳамаи супоришҳои ба вай додаро иҷро намояд. Аз рӯйи оҳанги гуфтугӯяш ҳеч кас гумон намекунад, ки вай нияти күштани бойро дорад. Лаҳзаеро, ки баъди сӯиқасди бебарор вай паноҳгоҳ мечӯяд ва билоҳира, баъди нимашаб худро ба ҷои бехатар мегирад. Аз ҳуш меравад ва ӯро назди табибони бемориҳои рӯҳӣ мебаранд.

Ҳ. Абдураззоқов дар нақш саъю кӯшиш менамояд, ки муҳит, одамони гирду атрофро ба хубӣ ифода намояд. Ба садои вай гӯш карда, шунаванда аз ҷиҳати маънавӣ пухта шудан ва ташаккул ёфтани андешаронияшро пай мебарад. Саҳнаи девонагӣ аз тарафи Абдураззоқов хеле моҳирона иҷро карда шудааст. Ӯ бисёр ҷидду ҷаҳд кардааст, то аз иҷрои нақши одами солим якбора ба оғаридани симои шахси девона табиӣ барояд. Баъди бозгашт аз бадарга Ҳайдарқул, тамоман тағиир мейёбад, дар ниҳоди ӯ таҷриба, фаҳмиш, дурандешӣ ва кордонӣ ҳис карда мешавад. Ҳалима Насибулина барои он ки ба актёр ҷиҳати фаҳмонидани ҳусусияти нақши девонагӣ ва муҳити девонахона муваффақ шавад, бо духтурони бемориҳои рӯҳӣ шинос шуда, аз онҳо маълумот гирифта, бевосита рафтори беморони рӯҳиро мушоҳида кардааст. Ин ба ӯ имкон додааст, ки ба ҳунарманд ҷиҳати иҷрои табии ин гуна ҳарактер дар назди микрофон раҳнамоӣ қунад.

Баъд аз шунавонидани радиоинсенировкаи "Духтари оташ" ба идораи радиои «Тоҷикистон» мактубҳои зиёд омадааст. Ҳама талаб доштанд, ки радиоинсенировка такроран шунавонида шавад. Дар ин мактубҳо дар ҳаққи муаллифи роман, таҳиякунандагон ва иҷрокунандагони нақшҳо суханҳои нек ва самимӣ гуфта шудаанд. Қисме аз он мактубҳо дар ҳафтномаи "Маориф ва маданият" соли 1963 таҳти номи "Мақсади мо – хизмат ба ҳалқ" чоп шуданд [2].

Хонишҳои бадеии Ҳ. Абдураззоқов низ аз қисмати муҳимми осори савтии радиои тоҷик ва ҳунарманд аст. Сабти хониши бадеии силсилавӣ соли 1975 ба романи "Доҳунда"-и Садриддин Айнӣ рост омада, он бо садои Ҳ. Абдураззоқов дар сӣ гуфтори 30-дақиқагӣ таҳия карда шуд [1]. Ин гуфторҳо низ аз ҷониби шунавандагон хуб пазируфта шудаанд, аз ҷумла ба назари академик М. Шакурӣ хониши "Доҳунда"-и Абдураззоқов яке аз рӯйдоди муҳим дар ҳаёти фарҳангии қишивар гардид [5, с. 12]. Хондани асар барои беҳтар фаҳмидани он қӯмак мекунад. Шумораи ин гуна хонишҳои ҳунарманд дар радио хеле зиёд аст ва аз баҳши таҳқиқнашудаи осори савтии ӯ махсуб мейёбад.

Ҳамин тавр саҳми Ҳабибулло Абдураззоқов на танҳо дар инкишофи санъати драмавӣ, кинои тоҷик, телетеатр, балки дар инкишофи

гуфторҳои "Театр дар назди микрофон", радиотеатрҳо ва "Театри як хунарманд"-и радиои «Тоҷикистон» ҳам назаррас аст. Вай ба василаи гуфторҳои радиоӣ дар тарғибу ташвиқи хунари театрӣ, гояҳои зебои-парастӣ ва гуманизми чомеа саҳми арзанда дорад.

Адабиёт

1. Бойгонии радиои Тоҷикистон, баҳши барномаҳои адабӣ, гуфтори якум, № 1585.
2. Максади мо – хизмат ба ҳалқ // Маориф ва маданият. – 1963. – 19 октябр.
3. Нурҷонов, Н. Маҳмудҷон Воҳидов / Н. Нурҷонов. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг. – 2009. – 384 с.
4. Сайдзода, О. Умре бо радио / О. Сайдзода. – Душанбе: Бухоро. – 2017. – 96 с.
5. Сайдзода, О. Театри як хунарманд / О. Сайдзода // Адабиёт ва санъат. – 2018. – 27 сентябр.

Сайдзода О.

ХАБИБУЛЛО АБДУРАЗАКОВ И «ТЕАТР ОДНОГО АКТЁРА» РАДИО «ТАДЖИКИСТАН»

В статье исследовано музыкально-литературное наследие радио Таджикистана. Автор пишет, что таджикское радио за более 88 лет своего существования, не только стала площадкой для профессионального диалога журналистов, но и была культовым местом, для многих деятелей искусств, актеров в освещении литературно-музыкальных, современной прозы. Именно этот необычный сплав их деятельность, стала золотым периодом в развитии не только театрального искусства, но придал новый толчок в развитии литературных программ на радио. И на этом стыке они внесли огромный вклад в открытии «Театра одного актёра». Народный артист Таджикистана Хабибулло Абдуразаков, является в числе тех, кто внес значительный вклад в развитии литературно-драматических программ на радио «Таджикистана». Будучи молодым актером, он начал свою деятельность на радио в годы 1956-1959, со студенческой скамьи. Он был тогда студентом Государственного университета искусств имени А. А. Луначарского города Москвы.

По мнению автора статьи 1960 годы для таджикского радио, были этапом зарождения, самым бурным периодом, когда вещали литературно-драматические программы «Радиотеатр» и «Театр у микрофона». В те годы все те представления, которые готовили театры, а именно Театр им. Лахути, Театр города Ходжента, Театр города Куляба, Театр города Хорога, их прямая трансляция записывались со сцен театров или же непосредственно в самом студии радио. Сегодняшние дни, прослеживаая многогранные программы «Золотого фонда» радио, её литературно-драматические программы, записанные голосом Хабибулло Абдуразаковым можно отметить, что она охватывает всю палитру - его ролей, истории радио, литературное чтение они исполнены своеобразно.

Ключевые слова: Радио «Таджикистан», «Театр одного актёра», «радиотеатр», «Театр у микрофона», литературно-драматические программы», происхождение, развитие.

Saidzoda O.

HABIBULLO ABDURAZZOQOV AND “THE THEATRE OF ONE ARTIST” IN THE RADIO “TAJIKISTAN”

This article discusses the musical and literary heritage of the radio “Tajikistan”. The author writes that Tajik radio in the period of its activity, during 88 years was not only the place of the work of the radio journalists, but also it became the reason of the fame of the number of artists, who realized their profession by live broadcast. They worked hard equally for the development of literary pages, propaganda of art, literature and real culture. The activity of each of them was like the golden period not only in the development and prosperity of theatric art but also in the development of literary and drama programs of the radio of “Tajikistan”. They based the “Theater of one artist” in front of the microphone.

One of the actors who made a great contribution in the development of literary and drama pages in radio – is the People’s Artist of Tajikistan Habibullo Abdurazzoqov. As the young artist he began to cooperate with the radio since 1956-1959, when he was the student of State Art University of Moscow named after A. V. Lunacharsky.

The author of the article considers, that 1960th in Tajik radio was the period of edition and broadcasting of literary and drama programs “Radio-theater” and “The Theater in front of the microphone”. Mainly the performances of Lohuti Theater, the Theater of Khujand, the Theater of Kulob and the Theater of Khorog were recorded directly from the theater stage or in the studio of radio. Today we listen the number of drama scenes by H. Abdurazzoqov from the “Golden Fund” of radio “Tajikistan”, each of them, the roles, the history of radio, and the page of Tajik art are from the personal fund of the artist. According to the consideration of these scenes, H. Abdurazzoqov treated to each of his role in this or that radio play, radio performance as he treated in the theatre and cinema.

Keywords: Radio of “Tajikistan”, “The theatre of one artist”, radio theatre, “Theatre in front of the microphone”, literature, drama, profgrams, appearance, development.

ТДУ 37точик+371+02+07+05+159+395+17

Чумъаев М.

МЕЪЁРХОИ АХЛОҚӢ – ОМИЛИ МУҲИММИ ПЕШРАФТИ ЖУРНАЛИСТИКАИ МИЛӢ

(Чанд андеша дар бораи монографияи Хушдил Раҳимҷонов
«Этические нормы: теория и практика применения в таджикской
журналистике». – Душанбе: Ирфон, 2017. – 176 с.)

Х. Раҳимҷонов чанд сол боз дар кафедраи телевизион ва радиои факултети журналистика ба сифати аспирант дар мавзӯй «Меъёрхои ахлоқӣ ҳамчун механизми танзимкунандай дар ҷомеаи журналистии Тоҷикистон» ба тадқиқоти илмӣ машғул буд ва соли соли 2016 аз натиҷаи тадқиқоти худ рисолаи номзадӣ ҳимоя намуд. Рисолаи ўз тарафи муқарризон баҳои арзанда гирифта, аз ҷониби Комиссияи олии аттестаціонии Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия тасдиқ карда шуд ва муаллифи рисола сазовори дараҷи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 – журналистика гардид. Ба табъ расидани монографияи илмӣ як навъ ҷамъбасти тадқиқоти илмии муҳаққиқ ва ба доираи илмии ҷумҳурӣ муаррифӣ гардидани ўз мебошад.

Этика ё одоби қасб мачмӯи қонунҳои нонавиштае мебошад, ки та-лаботи маънавию ахлоқӣ ва урғу одатҳои ҷамъиятро ба назар гирифта, меъёрхои ахлоқи инсонро ба танзим медарорад. Этикаи қасбии журналист низ аз этикаи умумиинсонӣ сарчашма мегирад, вале он нисбатан ҷиддию серталаб аст, зеро фаромӯш кардани принципҳои этикӣ баъзан барои журналист оқибатҳои ҳатарноки пешгӯйинашаванда дошта метавонад. Дар ҷумҳурии мо низ «Меъёрхои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон» амал мекунанд, ки аз 30 октябрини соли 2009 қабул гардида, аз 17 банд иборат аст. Дар Меъёрхои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон ба масъалаҳои ҳақиқатнигорӣ, эҳтироми ҳуқуқи инсон, сарҳияти ахбор, ҳифзи манбâъҳои иттилоъ, иффати милӣ ва эҳтироми фарҳангӣ гайр, эҳтироми ҳаёти шаҳсӣ, ҳифзи шаъну шараф ва эътибори шаҳс таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир карда шудааст.

Дар мачмӯъ журналист дар ҷадои асар озод аст, вале озодии қасбии ҷадои асари журналистӣ дараҷаи баланди масъулияти шаҳсӣ ва масъулияти ахлоқиро тақозо мекунад. Ба ибораи дигар, журналист ҳангоми ҷадои асари журналистӣ на танҳо дар назди ҷомеа ва аудиторияи худ, балки дар назди қаҳрамонони асараш, дар назди колективи журналисти, ки бо ў кору фаъолият доранд ва ҳамчунин дар назди худ низ масъул мебошад. Меъёрхои муқарраршудаи этикӣ ба журналист имкон медиҳанд, то оқибатҳои имконпазири иҷтимоии ҷадоиёти худро дарк намояд, дар бораи тақдири қаҳрамони худ, дар бораи нуғӯзу обрӯйи мақоми иттилои оммавие, ки онро намояндагӣ мекунад ва дар бораи номи неки журналисти худ бепарво набошад. Журналист ҳуқуқ надорад, ягон ҷизро аз аудиторияи худ пинҳон қунад, вале ў бояд он ҳусусияту нишонаҳо ва ҷиҳатҳои маҳсусеро, ки баъди интишор гардидани иттилои аз ҷониби ў омодагардида бойиси ба вучӯд омадани обурангу тобишҳои манғӣ мешаванд ва оқубатҳои номатлуб ба бор меоваранд, та-саввур карда тавонад.

Дар баробари меъёрҳои ҳуқуқӣ, донистани меъёрҳои ахлоқӣ ва риоя намудани онҳо низ барои журналист мухим мебошад. Ҳарчанд этикаи касбии журналистиӣ дар факултету шуъбаҳои журналистиӣ чумхурӣ ҳамчун фанни алоҳида таълим дода мешавад, то ба имрӯз роҷеъ ба этикаи журналистиӣ ва риояи меъёрҳои он дар ВАО Тоҷикистон тадқиқоти алоҳидаи монографӣ анҷом дода нашуда буд. Аз ин рӯ, ба табъ расидани рисолаи илмии X. Раҳимҷонов мухим ва саривақтӣ мебошад.

Дар шароити иқисоди бозорӣ, ки тичорат самти фаъолияти як қатор воситаҳои ахбори оммаи ватанӣ гардидаасту вазифаҳои асосии вазоити ахбори омма низ як андоза тағиیر ёфтаанд, барои таҳқиқ ва аз ҷиҳати илмӣ баррасӣ намудани саҳифаҳои то ба ҳол тадқиқнашудаи журналистикаи ватанӣ шароити нисбатан мусоид фароҳам омадааст. Аз ин рӯ, тадқиқи этикаи касбии журналистиӣ ҳамчун яке аз унсурҳои мухими муайянкунандай хусусиятҳои касби журналистиӣ, ҳамчун механизми танзимкунандай ҷомеаи журналистиӣ ва қисми таркибии вазоити ахбори оммаи ватанӣ ҳам аз ҷиҳати назарӣ ва ҳам амалӣ мухиму саривақтӣ мебошад. Масъалаҳои вобаста ба меъёрҳои ахлоқӣ ҳамчун механизми танзимкунандай ҷомеаи журналистиӣ дар Тоҷикистон, риояи маъёрҳои ахлоқии журналистиӣ ва муайян намудани омилҳое, ки зарурати ҷорӣ намудани меъёрҳои худтанзимкунандаро дар фаъолияти журналистиӣ мухим меҳисобанд, аз тарафи муаллифи рисола бори аввал мавриди тадқиқ қарор гирифтаанд, ки ин қимати рисоларо боз ҳам афзун менамояд. Муаллифи рисола меъёрҳои ахлоқиро дар фаъолияти журналистиӣ омили муайянкунандай хусусиятҳои ин касб дониста, риоя намудани онҳоро дастовард ва риоя накарданашонро камбудии журналист дар фаъолияти касбӣ меҳисобад. Воситаҳои ахбори оммае, ки меъёрҳои ахлоқиро риоя намекунанд, ба хусусиятҳои тафаккури миллӣ ва арзишҳои ҷомеа арҷ намегузоранд, муваффақ буда наметавонанд, ки ин дар рисола бо мисолҳо собит гардидааст. Зарурати қабули кодекси ахлоқи журналистиӣ, таснифи шарҳу тафсирҳои он ва таҳлили муқоисавии кодекси миллии ахлоқи журналистиӣ бо қаринаҳои байналмиллалии он ҳадафи тадқиқоти муаллифи ба ҳисоб мераванд. Ин ба му-аллиф имкон додааст, то мавқеи журналистикаи тоҷикро дар масъалаи эҳтиром ба арзишҳои миллию умушибарӣ муайян намояд.

Тадқиқоти анҷомдодаи X. Раҳимҷонов доир ба меъёрҳои ахлоқии касби журналистиӣ, омилҳои ташаккул, инъикоси масъалаҳои вобаста ба меъёрҳои этикаи касб дар матбуоти даврӣ ва проблемаҳои риояи «Меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистиӣ дар Тоҷикистон» асосноку воқеӣ ба ҳисоб меравад, зеро риояи меъёрҳои ахлоқӣ дар ВАО аз масъалаҳои ниҳоят баҳсталаб ва дардноки ҷомеа ба ҳисоб меравад, ки дар байни ҷомеаи журналистиӣ, дар байни журналистон ва шахсони алоҳида ва ҳатто дар байни журналистону шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ баҳсу муноқишаҳои зиёд ба вучуд меорад, ки, мутаассифона, баъзан барои ҳаллу фасли ин баҳсу муноқишаҳо ба мақомоти судӣ низ муроҷиат карда мешавад. Аз ин ҷиҳат низ мавзӯи мавриди тадқиқ актуалӣ ва дархӯри замон мебошад. Мағҳумҳои бунёдии журналистика ва проблемаҳои вобаста ба нақшу таъйиноти он дар ҷомеа, робитаи мутакобилаи журналистика бо системаи ҳокимият ва идораи давлатӣ дар кори

тадқиқотӣ алокамандона мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд, ки ин низ муҳимияти корро афзун мегардонад.

Аз таҳлили маводи дар монография пешниҳодшуда ба хулоса омадан мумкин аст, ки муҳаққик ба мақсади дар наздаш гузошташуда ноил гардидааст, зоро дар он маводи таърихию назариявӣ мувофиқи талаботи кори тадқиқтӣ ба тартибу танзим дароварда шудааст, дастгоҳи илмӣ ба талабот ҷавобгӯ мебошад, нуқтаи назари муаллиф аз ҷиҳати илмию назариявӣ ва бо мисолҳои амалий хеле хуб асоснок карда шудааст. Рисола аз муқаддима, се боб, хулоsavу натиҷагириҳои муаллиф ва рӯйхати адабиёт иборат мебошад.

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи интихобшуда, навғонии илмӣ, аҳамияти назарию амалии тадқиқот муайян, ҳадафу вазифаҳои тадқиқ муқаррар, заминаҳои назариявию амалии маводи тадқиқшаванд нишон дода шудааст. Ҳамчунин дараҷаи омӯзиши мавзӯи баррасишавада баён гардида, предмету методҳо ва масъалаҳои мавриди тадқиқ номбар гардидааст.

Боби аввали тадқиқоти монографӣ «Омилҳои ташаккули этиқаи касбии журналистӣ» аз ду фасл иборат буда, ба тадқиқи таҷрибаи байналмилалии танзими проблемаҳои этиқии журналистӣ бахшида шудааст, ҳамчунин сарчашмаҳои миллии ташаккули меъёрҳои этиқаи касбии журналистӣ дар Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. Фасли аввали ин боб «Таҷрибаи байналмилалии танзими проблемаҳои этиқаи журналистӣ» унвон дорад. Дар ин фасл ҳуҷҷатҳои байналмилалии марбурт ба этиқаи касбии журналистӣ мавриди таҳлил қарор дода шудаанд. Муаллиф якчанд ҳуҷҷатеро, ки намунаҳои комилан мувофиқи кодексҳои аҳлоқӣ ба ҳисоб мераванд, мавриди баррасӣ қарор дода, сабаби асосии қабул гардидани кодексҳои аҳлоқии журналистиро як навъ ташвиқи ҳисси масъулиятшиносӣ дар байнӣ намояндагони ин касб меҳисобад, мавҷуд будани кодекси аҳлоқӣ ва аз тарафи намояндагони ВАО риоя гардидани меъёрҳои муқаррарнамудани чунин кодексҳоро кафолати асосии комёбиву муваффақияти ҳар як ширкати медиавӣ меҳисобад. Якчанд ҳуҷҷати аҳлоқӣ, ки аз тарафи ташкилотҳои медиавии байналмилалӣ қабул ва аз тарафи умум эътироф шудаанд, мавриди таҳлилу баррасии муаллифи монография қарор мегиранд. Таъқид карда мешавад, ки кодексҳои аҳлоқии дорои ҳусусияти байналмилалӣ бештар моҳият ва муҳимияти меъёрҳои аҳлоқиро ошкор менамоянд.

Дар фасли дуюми боби якум – «Сарчашмаҳои миллии ташаккули меъёрҳои аҳлоқии касбӣ дар Тоҷикистон» дар бораи сарчашмаҳои таърихи қабули санади худсензурӣ аз тарафи ҷомеаи журналистӣ, ки фаъолияти кормандони соҳаро ба танзим медарорад, сухан меравад. Муаллиф барҳақ таъқид медорад, ки баъзе марҳилаҳои ташаккул ва тартибу ҷараёни қабули ҳуҷҷат дар бораи танзими фаъолияти журналистиони Тоҷикистонро дар журналистикаи ҷаҳонӣ нахустин тарчибаи беназир ҳисобидан мумкин аст.

Боби дуюм «Инъикоси проблемаҳои меъёрҳои аҳлоқии касбӣ дар матбуоти даврӣ» унвон дорад. Дар он фаъолияти Шӯрои ВАО мавриди баррасӣ қарор гирифта, баҳсу мунозираҳое, ки ҳангоми қабули меъёрҳои аҳлоқии фаъолияти журналистӣ дар саҳифаҳои матбуот сурат гирифтаанд, таҳлил карда мешавад. Дар бисёр кишварҳое, ки ба озодии сухан арҷ гузошта, ба ҳудтанзими фаъолияти журналистон кӯшиш ба

харч дода мешавад, дар ин раванд усулҳои муҳталифи ба даст овардани натиҷаи мусбат пешбинӣ гардидааст. Дар Тоҷикистон низ барои танзими фаъолияти журналисти Шӯрои ВАО ҳамчун мақоми худсензурӣ амал мекунад.

Фасли аввали боби дуюми монографияи илмӣ – «Шӯрои ВАО – падидай нави худтанзими ВАО дар Тоҷикистон» ба таҳлили фаъолияти Шӯрои ВАО ҳамчун мақоми худсензурӣ фаъолияти журналисти бахшида мешавад. Қабул гардидани ҳучҷати худтанзими фаъолияти журналистиро дар масъалаи риояи меъёрҳои этикӣ иқдоми муҳимномидан мумкин аст, vale аз лаҳзай қабули чунин ҳучҷат проблемаи вайрон кардан ва риоя нанамудани меъёрҳои он аҳамияти аввалиндарача қасб мекунад. Аз ин рӯ, муаллифи рисола кӯшиш ба ҳарч додааст, нақши Шӯрои ВАО-ро ҳамчун мақоми худтанзими фаъолияти журналисти баррасӣ карда, муқаррар намояд, ки он то чӣ андоза ба муқаррароти низомномавиаш ҷавобғӯ мебошад. Муносибат ба Шӯрои ВАО нишон медиҳад, ки журналистикаи тоҷик ба чунин созмон эҳтиёҷ дорад, vale зарурати онро на ҳама эътироф менамоянд.

Фасли дуюми боби дуюм «Баҳсу мунозира дар матбуот ҳангоми қабули меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналисти» унвон дорад. Муаллиф дар ин фасл мавқеи коршиносон ва фикру ақидаи журналистони шинохтаро дар мавриди қабули кодекси этиқаи журналисти, ки дар матбуот ба табъ расидаанд, баррасӣ ва таҳлил менамояд ва ба ҳулосе меояд, ки дар ҷаҳони мутамаддин меъёрҳои ахлоқӣ аҳамияти муҳим доранд. Ба ҳусус шаҳсе, ки ба сухан сари кор дорад, бояд дорои ахлоқи ҳамидаи инсонӣ бошад. Аз ин рӯ, дар байни журналистика ва этиқаи журналисти робитаи мутақобила вучуд дорад. Тавре медонем, журналистикаи қасбӣ ҳаҷ гоҳ мустақил набуд ва буда ҳам наметавонад, яъне сухан дар ҷомеаи инсонӣ набояд бетараф бошад. Воқеият ва ҳастии ҷамъияти объекти фаъолияти журналисти мебошанд ва байни онҳо алоқаи зич мавҷуд аст. Моҳияти этиқа ва меъёрҳои этикӣ дар он аст, ки мавҷудияти онҳо дар ҳама гуна шароит баёнгари ҷомеаи солиму бонизом мебошад. Ба ақидаи муҳаққиқ ягон нафар аз коршиносон зурурати риояи қоидаҳои танзимкунандай ахлоқи журналистиро инкор накардаанд. Бисёриҳо эътироф менамоянд, ки ҷомеаи журналисти ба кодекси этикӣ ниёз дорад, vale барои ин заминаю шароити муайян бояд вучуд дошта бошад. Таъқид карда мешавад, ки дар ин самт таҷрибаи институтҳои сиёсиву шаҳрвандии кишварҳои пешрафтаро омӯхтан ба манфиати кор мебошад. Бо вучуди ин институтҳои сиёсиву шаҳрвандии ҳар як давлат беназир ва қиёснашаванда мебошад. Аз ин рӯ, меъёрҳои этиқаи қасбии журналисти низ бояд, пеш аз ҳама, дар заминай урғу одат ва анъанаҳои миллӣ таҳия карда шаванд. Бо ин ҳама муаллиф бар он ақида аст, ки дар ҳучҷат тамоми ҷанбаҳои ахлоқро фаро ва пешакӣ ба ҳисоб гирифтан ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, бо вучуди қабули меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналисти тамоми зуҳуроти манфиро дар соҳаи журналистика пешгирий кардан имконнопазир аст.

Дар боби сеюми тадқиқоти илмӣ – «Проблемаҳои амалӣ намудани “Меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналисти дар Тоҷикистон”» масоили риояи меъёрҳои ахлоқӣ, ҳолати риояи ин меъёрҳо дар матбуоти даврӣ, монандӣ ва фарқи «Меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналисти дар Тоҷикистон» аз ҳучҷатҳои дигари ҳамназир мавриди таҳлилу дар мадди

назари муҳаққиқ қарор гирифтааст. Фасли аввали ин боб – «Монанди ва фарқи «Меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон» аз дигар ҳучҷатҳои этикӣ» ба таҳлили муқоисавии «Меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон» бо дигар санадҳои ҳамназир баҳшида мешавад. Таъкид карда мешавад, ки ҳангоми таҳияи ин ҳучҷат таҷрибаи ҷаҳонӣ истифода гардидааст. Муқоисаи бевоситаи «Меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон» бо кодексҳои этикаи журналистики кишварҳои узви ИДМ нишон медиҳад, ки кодекси ахлоқии журналистони тоҷик фарогири масъалаҳои зиёдтар мебошад ва тамоми муқаррароти Кодекси этикаи касбии журналистики Россия дар «Меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон» инъикоси худро ёфтаанд. Аз таҳлили муҳаққиқ бармеояд, ки «Меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон» ҳам аз ҷиҳати маъно ва ҳам аз ҷиҳати истеъмоли воҳидҳои луғавӣ бо ҳучҷатҳои ҳамназiri кишварҳои дигар монанд мебошад. Дар охири ин фасл муаллиф ба хуносae меояд, ки барои ҳимояи манфиатҳои ҷомеаи журналистики ҷумхурӣ қабули ҷунин кодекси этикӣ ба мақсад мувоғиқ аст. Қатъи назар аз вазифаҳои касбӣ журналистика вазифадор аст, ки манфиатҳои миллиро инъикос ва ҳимоя намояд. «Меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон» ба пешрафту инкишофи журналистика равона гардидаанд. Аз таҳлилҳои муқоисавии муҳаққиқ бармеояд, ки воқеяни ҷаҳони имрӯза ҳам дар манфиатҳои миллӣ ва ҳам дар фаъолияти институтҳои иҷтимоиву сиёсӣ ифода мейбад, ки соҳаи журналистика аз инъикоси ин воқеяят дар канор буда наметавонад. Аз ин рӯ, ҷунон ки заминаи меъёрию ҳуқуқии танзимкунандай фаъолияти институтҳои иҷтимоиву сиёсӣ ҳамеша ба ислоҳу такмил ниёз дорад, кодекси этикаи журналистӣ низ ба хотири мутобиқ будан ба воқеяни давру замон тасҳеху такмил меҳоҳад.

Фасли дуюми боби сеюм «Проблемаҳои риояи меъёрҳои ахлоқӣ дар фаъолияти ВАО» унвон дорад, ки масоили риояи меъёрҳои аълоқӣ дар матбуотро фаро гирифтааст. Бахсу мунозира дар ВАО ҳамеша аҳамияти ҷамъиятий касб мекунад. Ҳақиқат аз баҳс бармеояд, вале ҳеч гоҳ набояд фаромӯш кард, ки баҳс дар матбуот бояд ба меъёрҳои ахлоқӣ ҷавобгӯ бошад. Албатта, фикру ақидаи муҳталиф боиси ба вучуд омадани баҳсҳои муҳим мегардад, вале баъзан ҷунин баҳсҳо аз доираи воқеяят берун мебароянд, аз ин рӯ тарафҳои баҳскунанда, ба ҷойи он ки роҳҳои ҳалли масъаларо пайдо намоянд, ба таҳқири ҳамдигар шурӯъ мекунанд. Ҳамин тавр, ҷун сухан дар бораи баҳсу мунозира меравад, ҷанбаи ахлоқии он бо омилҳои бунёдии анҷом додани баҳс муайян карда мешавад. Дар асоси таҳлили маводи матбуоти даврӣ муаллиф ба ҷунин натиҷа мерасад, ки қисми зиёди журналистони тоҷик дар навиштаҳои ҳуд ҷонибдори меъёрҳои ахлоқӣ бошанд ҳам, ҳолатҳои риоя нагардида ни ин меъёрҳо низ дар матбуот кам нест. Ӯ мавҷуд будани проблемаҳои этикиро дар фаъолияти журналистони тоҷик бо овардани мисолҳои зиёд собит менамояд. Таъкид карда мешавад, ки этикаи журналистӣ ҳамчун омили муайянкунандаи ҳақиқат ва воқеяни касбӣ, ба ҳимояи шаъну шарафи кормандони ВАО мусоидат намуда, шуҳрати касбии журналистоно афзун менамояд. Муаллиф муҳим будани меъёрҳои ахлоқиро боз дар он мебинад, ки ВАО ҳатто дар лаҳзашои ҳассостарин ҳам набояд ҳамчун олати қасосу интиқом ва истифода шаваду афкори ҷомеаро вайрон намояд.

Умуман, муаллифи рисола дар асоси маводи зиёд дар бораи меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ ва риояи ин меъёрҳо дар матбуоти даврӣ таҳлилҳои ҷолиб анҷом додааст. Таҳлилҳои ўдори ниҳоми муайян ва илман асоснок буда, дар истинод ба адабиёти илмии мавҷуда сурат гирифтаанд. Ҳар як фасли рисола бо хулоSabорориҳои мантиқӣ ҷамъbast мегардад. ХулоСаву натиҷагириҳои муаллиф дар анҷоми кори илмӣ низ аз ҷиҳати илмӣ асоснок ва адабиёти илмии рисола ба талабот ҷавобгӯ мебошад. Гуфтани мумкин аст, ки муаллиф аз уҳдаи иҷрои мақсаду вазифаҳои дар наздаш гузошташуда ба хубӣ баромадааст.

**НИШОНДИҲАНДАИ
МАВОДИ ЧОПШУДАИ МАҶАЛЛАИ
«ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ» ДАР СОЛИ 2019¹**

**УКАЗАТЕЛЬ
МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ» В 2019 ГОДУ**

**ФАРҲАНГШИНОСӢ
(КУЛЬТУРОЛОГИЯ)**

Амиров, Р. Сиёсати давлати Тоҷикистон оид ба эҳёи фарҳанги миллӣ ва рушди туризми фарҳангӣ. – №3. – С.5-12.

Буриева, М. Социокультурные традиции и национальный стиль ведения переговоров Китая. – №2. – С.18-22.

Зубайдов, А. Ҳифз ва гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ дар партави Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – №1. – С.16-23.

Комилзода, Ш. Равандҳои инновационии соҳаҳои фарҳанг ва иттилоот дар пажӯҳишҳои илмӣ. – №4. – С.5-19

Комилзода, Ш., Исоеv K. Рисолати ваҳдатофарии фарҳанг дар андешаҳои Пешвои миллат. – №2. – С.5-13.

Набиев, В. Фарҳанг ва таҳқими ришиҳаҳои дӯстӣ. – №1. – С.5-15.

Пиров, С. Ислом ва ифратгарӣ. – №2. – С.13-17.

**МЕРОСИ ФАРҲАНГӢ
(КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ)**

Абдуллоев, А. Вазъи имрӯзai ҳунари сабадбоғӣ дар Тоҷикистон. – №1. – С. 29 -35.

Броимшоева, М. Лексикаи кулолӣ дар забонҳои шугнонӣ ва рӯшонӣ. – №2. – С.37-41.

Ғанизода, Ҷ., Ҳайтова С., Акобиров С. Раванди рушди меъмории мусоир дар Тоҷикистон. – №4. – С. 46-54.

Каримова, Г. Нон дар контексти ҷаҳони маросимҳои мардуми тоҷик. – №3. – С.20-27.

¹ Мураттиб М. Акобирова.

Мадимарова, Г. Бочайём – мужда аз фарорасии ҷашни Наврӯз дар Бартанг. – №1. – С.24-28.

Ниёзова, М. Бозтоби қасбу ҳунарҳои мардумӣ дар рубоёти ҳалқии тоҷикӣ. – №2. – С.29-36.

Носирова, Л. Ҳусусиятҳои миллии ҳунари зардӯзии тоҷикон. – №4. – С.36-46

Рахимӣ, Д. Қосибӣ: ҷамъият, пири кор ва рисолаҳои ҳунармандӣ. – №3. – С.13-20.

Рахматов, Б. Ғизои табобатӣ ва речай таомхӯрӣ. – №4. – С. С.20-35.

Тоирева, Т. Анвои гулдӯзии тоҷикон. – №2. – С.23-28.

ФАҶОЛИЯТИ ИЧТИМОИВУ ФАРҲАНГӢ (СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

Акобирова, М. Вазъи татбиқи равандҳои инноватсионии фаъолияти китобдорӣ дар китобхонаҳои ВМКБ. – №3. – С.43-51.

Буризода, Қ. Тарғиби фаъолияти ноширий дар Озмуни байналмилалии “Санъати китоб”. – №2. – С.54-62.

Буризода, Қ. Таъриҳ ва вазъи муосири ҳадамоти библиографӣ. – №1. – С.36-43.

Буризода, Қ. Фаъолияти Ҳонаи китоби Тоҷикистон дар нашрияҳои илмии хориҷӣ. – №3. – С.28-42.

Ғуломшоев, С., Сулаймонбекзода С. Академик А. Семёнов – китобшинос. – №4. – С. 62-71.

Иброимзода, З. Осорхонаҳо дар Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой. – №3. – С.65-69.

Комилов, М. Марҳилаҳои рушди шабакаи китобхонаҳои Тоҷикистони Шӯравӣ. – №3. – С.51-65.

Комилов, М. Таъмини китобхонаҳои Тоҷикистон бо технологияи муосири иттилоотӣ-коммуникатсионӣ. – №2. – С.62-73.

Мазурицкий, А., Кузичкина, Г. Современная библиотека и вызовы времени. – №2. – С.42-54.

Махмудов, Г. Рукописная книга как важнейший феномен письменности и книжной культуры таджикского народа. – №4. – С. 55-62.

Муллоаҳмад, М. Нусхаҳои ҳаттӣ ва шинохту нигаҳдории онҳо. – №1. – С.60 -65.

Титова, О. Инновационная деятельность Национального агентства Международной организации стандартной нумерации книги – Дом книги Таджикистана. – №1. – С.44-52.

Яздонӣ, Ф. Баррасии бархе аз вижагиҳои ҳунари меъмории Ғуриҳо. – №1. – С.52-59.

**САНЪАТШИНОСӢ
(ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ)**

Давлатов, Ф., Раҷабов, А. Назаре ба таърихи сирки тоҷик ва вазъи имрӯзai он. – №1. – С.66-75.

Зубайдӣ, А. Нақши мусиқӣ дар таҷлии Мехрон. – №3. – С.70-81.

Зубайдов А. Бузургтарин хунёги замони Сосониён. – №2. – С.74-85.

Иброҳимов, Қ. Аз вижагиҳои рақси тоҷик то таъсиси ансамблҳои рақсӣ. – №3. – С.81-87.

Некқадомов, Т. Нақши Бахтулҷамол Карамхудоев дар рушди тегатри тоҷик. – №1. – С.75-85.

Некқадомов, Т. Вижагиҳои нақшофаринии Маҳмудҷон Воҳидов дар кинои тоҷик. – №4. – С. 72-79.

Собир Қ. Каҳаҳтӣ ва ҳунарпеша. – №4. – С. 79-91

**ВАО ВА ТАБЪУ НАШР
(СМИ И ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО)**

Исоев, Қ. Масъалаи оила ва тарбияи фарзанд дар нашрияҳои водии Рашт. – №2. – С.99-113.

Кутбиддинов, А. Нақши идеологии нашрияҳои маҳаллӣ. – №2. – С.93-99.

Мирзоев, С. Дар бораи як нашрияи маҳаллӣ. – №3. – С.101-108.

Муродов, М. Баъзе андешаҳо доир ба вазъи имрӯзai матбуоти маҳаллӣ ва дурнамои он. – №1. – С.86-96.

Муродов, М. Б. Ҷанбаҳои мавзӯиу проблемавии таҳқиқи ВАО. – №2. – С.86-93.

Муродов, М., Кутбиддинов, А. Нигоҳе ба рӯзномаҳои «Зарафшон» ва «Файзи Зарафшон». – №3. – С.88-101.

Саидзода, О. Истиқолият ва ташаккули низоми нави Радиои тоҷик. – №3. – С.109-120.

Саидзода, О. Ҳабибулло Абдураззоқов ва «Театри як ҳунарманд»-и радиои «Тоҷикистон» . – №4. – С. 106-111.

Чумъаев, М. Чашмандозе ба дирӯз ва имрӯзи нашрияи «Кулябская правда». – №1. – С.97-108.

Чумъаев, М. «Шуҳрати Ашт»: чашмандозе ба таъриҳ ва вазъи кунунӣ. – №4. – С. 91-106

**ТАНҚИД ВА КИТОБИЁТ
(КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ)**

Муродов, М., Аминов, А. Раҳнамои муғид. – №1. – С.109 -111.– Тақриз ба кит.: Раҳмонӣ Р. Шинохти адабиёти гуфторӣ пас аз истиқололи Тоҷикистон.– Душанбе: ДМТ, 2018.–152 с.

Раҳимов, И. Пажӯҳише судманд оид ба Наврӯз ва дигар ҷашнҳои миллӣ. – №1. – С.117-120.– Тақриз ба кит.: Раҳимӣ Д. Наврӯз, Мехрон ва ҷашнҳои дигари ниёғон. – Душанбе: Арҷанг, 2018. – 304 с.

Чумъаев, М. Андар пажӯҳиши вижагиҳои матбуоти маҳаллӣ. – №1. – С.112-117. – Тақриз ба кит.: Вижагиҳои матбуоти маҳаллӣ дар даврони истиқлол (дар мисоли вилояти Суғд) / муаллиф ва мураттиб К. Комилов, муҳаррир М. Муродӣ. – Душанбе: Аржанг, 2019. – 328 с.

Чумъаев, М. Пажӯҳишҳои судманд. – №2. – С.114-120. – Тақриз ба кит.: Осор / мураттиб Ш. Комилзода; муҳаррири масъул М. Муродов. – Душанбе: Аржанг, 2017. – Ч. V. – 480 с.

Чумъаев, М. Меъёрҳои ахлоқӣ – омили муҳимми пешрафти журналистикаи миллӣ. – №4. – С. 112-117. Тақриз ба кит.: Раҳимҷонов X. Этические нормы: теория и практика применения в таджикской журналистике. – Душанбе: Ирфон, 2017. – 176 с.

МУАЛЛИФОН:

Акобиров С., муаллими калони кафедраи “Забонҳо ва фанҳои гуманитарӣ”-и Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон

Ғанизода Ҷ. Ш., номзади илмҳои меъморӣ-ректори Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон.

Ғуломшоев С., номзади илмҳои таъриҳ, ходими илмии Шӯбайи давраи қадим, асрҳои миёна ва нави Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониши АИ ҶТ.

Комилзода Ш., номзади илмҳои педагогӣ, директори ПИТФИ.

Махмудов Г., муовини директори Китобхонаи миллии Тоҷикистон.

Некқадамов Т., ходими калони илмии ПИТФИ.

Носирова Л., мудири бахши фарҳангӣ моддии Маркази мероси фарҳангии тоҷикони ПИТФИ.

Рахматов Б., ходими калони илмии Маркази мероси фарҳангии тоҷикони ПИТФИ.

Саидзода О., муовини аввали директори радиои «Тоҷикистон».

Собир Қ., дотсенти Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода.

Сулаймонбекзода С., аспиранти Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода.

Ҳайтова С. Р., номзади илмҳои меъморӣ, и.в. дотсенти кафедраи «Архитектура ва дизайн»-и Донишгоҳи техникии ба номи академик М.С. Осимӣ.

Чумъаев М., номзади илмҳои филология, ходими пешбари илми ПИТФИ.

АВТОРЫ:

Акобиров С., старший преподаватель кафедры языков и гуманистических наук Государственного института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана.

Джумаев М., кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник НИИКИ.

Ганизода Дж., кандидат архитектуры, ректор Государственного института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана.

Ғуломшоев С., кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела древней, средневековой и новой истории Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ.

Комилзода Ш., кандидат педагогических наук, директор НИИКИ.

Махмудов Г., заместитель директора Национальной библиотеки Таджикистана.

Некқадамов Т., старший научный сотрудник НИИКИ.

Носирова Л., заведующий отдела материальной культуры Центра культурного наследия таджиков НИИКИ.

Рахматов Б., старший научный сотрудник Центра культурного наследия таджиков НИИКИ.

Сайдзода О., первый заместитель директора радио «Таджикистан».

Собир К., доцент Таджикского государственного института культуры и искусства им. М. Турсунзода.

Сулаймонбекзаде С., аспирант Таджикского государственного института культуры и искусства им. М.Турсунзаде.

Хайтова С., кандидат архитектуры, и.о. доцента кафедры «Архитектура и дизайн» Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими.

AUTHORS:

Akobirov S., Senior teacher department of languages and humanitarian subjects , State Institute of fine art and design of Tajikistan

Ghanizoda J., Candidate of architecture, Rector of the State Institute of fine art and design of Tajikistan.

Ghulomshoev S.,Candidate of Historical Sciences, research assistant of the Department of Ancient, Medieval and New History of the Institute of History, Archeology and Ethnography named after. A.Donish of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan.

Hayitova S., Candidate of architecture, acting associate professor of department of “Architecture and design”, Tajik Technic University named by academician M.S. Osimi.

Jumaev M.O. Candidate in philological studies, leading scientific worker at the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

Komilzoda Sh., Candidate in pedagogical sciences, Director of the Research Institute of Culture and Information.

Mahmudov G., Deputy Director of the National Library of Tajikistan.

Nekqadmov T. Senior researcher of the Department of Art and Cultural studies of the RICI.

Nosirova L., Head of the Sector of material culture of Center of the Tajik Culture of the RICI.

Rahmatov B., Senior researcher of the Center for Cultural Heritage of Ta-jiks of the RICI.

Saidzoda O., Deputy Director of the Radio «Tajikistan».

Sobir K., docent of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after M. Tursunzoda.

Sulaymonbekzoda S. Aspirant of the State Institute of Culture and Arts named after M. Tursunzoda.

МУНДАРИЧА

Фарҳангшиносӣ

Комилзода Ш. Равандҳои инноватсионии соҳаҳои фарҳанг ва иттилоот дар пажӯхишҳои илмӣ.....	5
--	---

Мероси фарҳангӣ

Рахматов Б. Физои табобатӣ ва речай таомхӯрӣ.....	20
Носирова Л. Хусусиятҳои миллии хунари зардӯзии тоҷикон.....	36
Ғанизода Ҷ., Ҳаитова С., Акобиров С. Раванди рушди меъмории муосир дар Тоҷикистон.....	46

Фаъолияти иҷтимоиву фарҳангӣ

Маҳмудов Г. Дастҳат ҳамчун падидай мухими фарҳангӣ навишторӣ ва китобии мардуми тоҷик.....	55
Ғуломшоев С., Сулаймонбекзода С. Академик А. Семёнов – китобшинос.....	62

Санъатшиносӣ

Некқадамов Т. Вижагиҳои нақшофаринии Маҳмудҷон Воҳидов дар кинои тоҷик.....	72
Собир Қ. Караҳтӣ ва хунарпеша.....	79

ВАО ва табъу нашр

Чумъаев М. «Шуҳрати Ашт»: чашмандозе ба таъриҳ ва вазъи қунунӣ.....	91
Саидзода О. Ҳабибулло Абдураззоқов ва «Театри як хунарманд»-и радиои «Тоҷикистон».....	106

Танқид ва китобиёт

Чумъаев М. Меъёрҳои ахлоқӣ – омили мухими пешрафти журналистикаи миллӣ.....	112
Нишондиҳандай маводи чопшудаи маҷаллаи «Паёмномаи фарҳанг» дар соли 2017 (мураттиб М. Акобирова).....	117

Муаллифон	121
------------------------	-----

СОДЕРЖАНИЕ

Культурология

Комилзода Ш. Инновационные процессы в области культуры и информации в научных исследованиях.....	5
--	---

Культурное наследие

Рахматов Б. Лечебная еда и режим приема пищи.....	20
Носирова Л. Национальные особенности таджикской вышивки.....	36
Ганизода Д., Хайтова С., Акобиров С. Процесс развития современной архитектуры Таджикистана.....	46

Социально-культурная деятельность

Махмудов Г. Рукописная книга как важнейший феномен письменности книжной культуры таджикского народа.....	55
Гуломшоев С., Сулаймонбекзаде С. Академик А. А. Семенов – библиограф.....	62

Искусствоведение

Неккадамов Т. Особенности создания образов в творчестве Махмуджона Вохидова в таджикском кино.....	72
Собир К. Апатичность и актёр.....	79

СМИ и издательское дело

Джумаев М. «Шухрати Ашт»: история создания и современное состояние.....	91
Сайдзода О. Хабибулло Абдуразаков и «Театр одного актёра» радио «Таджикистан».....	106

Критика и библиография

Джумаев М. Нравственные нормы – важный фактор в развитии национальной журналистики	112
Указатель материалов, опубликованных в журнале “Вестник культуры” в 2017 году (составитель М. Акобирова).....	117

Авторы.....	121
-------------	-----

CONTENTS

Cultural studies

Komilzoda Sh. Innovative processes in the fields of culture and information in scientific research	5
---	---

Cultural heritage

Ghanizoda D., Hayitova S., Akobirov S. Development processes of modern architecture of Tajikistan.....	20
Rahmatov B. Healthy food and meal schedules	36
Nosirova L. National features of Tajik embroidery	46

Social and cultural activities

Mahmudov G. Manuscript book as the most important phenomenon of writing and book culture of the Tajik people.....	55
Gulomsoev S., Sulaymonbekzoda S. Academician A. A. Semenov – bibliographher	62

Art studies

Nekqadamov T. Particularity of the role performance of Mahmudjon Vohidov in Tajik movies	72
Sobir K. Apathetic and the actor.....	79

Mass Media and publishing issues

Jumaev M. Newspaper "Shuhrati Asht": a look to the history of establishment and the current state	91
Saidzoda O. Habibullo Abdurazzoqov and “The theatre of one artist” in the radio “Tajikistan”	106

Review and critiques

Jumaev M. Ethical norms as an important factor in development of national journalism	112
Index of published materials in the journal “Herald of Culture” in 2017 (compiler M. Akobiova)	117

Authors	121
----------------------	-----

Ба таваҷҷуҳи муалифон

Дар мақаллаи «Паёмномаи фарҳанг», асосан, мақолаҳои фаро-гирандаи таҳқиқотҳои илмӣ оид ба соҳаҳои фарҳанг, санъат, китобдорӣ, ахбори омма ва табӯу нашр, хунарҳои мардумӣ ва ғайра, ки дар худ навғонӣ доранд, чоп карда мешаванд.

Ҳангоми ирсоли мақолаҳо муаллифон бояд қоидаҳои зеринро ҷиддан риоя намоянд:

1. Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, графика ва матни анататсия бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ набояд аз 10 саҳифаи чопи компютерӣ зиёд бошад;

2. Мақола бояд дар системаи Microsoft Word тайёр карда шавад. Дар баробари нусҳаи чопии мақола бо файлӣ зарурӣ, нусҳаи электронии он низ пешниҳод карда мешавад. Дастанвис бояд дар компютер (тариқи Times New Roman Tj) бо риояи ҳарфҳои андозаи 14, формати А 4, фосилаи байнӣ сатрҳо 1,5 см., ҳошияҳо: боло - 3 см., поён -2,5 см., ҷон - 3 см., рост- 2 см; дар як саҳифа 30 сатр ва дар як сатр 60 аломат ҳуруфчинӣ шуда бошад. Ҳамаи саҳифаҳо бояд рақамгузорӣ карда шаванд;

3. Ҷадвалҳои ба мақола алоқаманд, бояд дар матн бо рақамҳои лотинӣ зикр шаванд, номи ҷадвал баъд аз рақами гузошта оварда шавад;

4. Дар тарафи рости болои саҳифаи якуми мақола соҳаи илме, ки дар он мақола нишон дода мешавад, як сатр поён дар қисми ҷони саҳифа ТДУ, дар сатри дигар насад ва номи муаллиф бо зикри номи муассисаи пажӯҳӣ ва ё таълимӣ, сурога e-mail ва рақами телефонҳо ва пас аз он дар маркази саҳифа ӯнвони мақола ҷой дода мешавад. Баъд аз як фосила фишурдаи мақола бо забони асл ва қалидвожаҳо, баъдан матни пурра, адабиёт ва пасон фишурдаҳо бо забонҳои русӣ (агар мақола русӣ бошад, ба забони тоҷикӣ) ва англисӣ бо қалидвожаҳо (8-10 қалима) оварда мешавад;

5. Рӯйхати адабиёт баъд аз матни мақола бо тартиби умумӣ зикр мешавад. Он бояд на камтар аз 6-8 номгӯи адабиёти асосиро дар бар гирад. Қоидаи тартиб додани рӯйхати адабиёт дар шакли насаду номи муаллиф, ӯнвони асар, маҳалли нашр, нашриёт, соли нашр, ҷилд ва ё шумора, төъодди умумии саҳифаҳо ва ё саҳифаҳои мақола бояд риоя шавад. Иқтибосҳо дар матн бо ишораи қафсайни росткунҷа ба таври мисол [1] [1, с. 3] нишон дода шаванд. Пеш аз маҳалли нашр аломати нуқта тире (.-), байнӣ маҳалли нашр ва нашриёт аломати баён (:), пеш аз соли нашр вергул (,) ва пеш аз саҳифаи умумӣ (.-) гузошта мешавад. Иқтибос аз корҳои интишорнаёғта иҷозат дода намешавад.

6. Мақолаҳои илмие, ки ба идораи нашрия ворид мешаванд, бояд ҳулосаи коршинносон ва ё тақризи мутахассисони соҳаро доир ба зарурати нашри он дошта бошанд;

7. Ҳайати таҳрири ҳуқуқ дорад, ки матни мақолаҳои илмиро таҳrir ва ихтизор қунад ва ё онро дар бойгонии худ нигоҳ дорад. Дар ҳолати ба муаллиф баргардонидани мақола барои тақмил таърихи қабули он ва рӯзи пешниҳоди матни ниҳоии мақола муйян мегардад. Мақолаҳое, ки ба талаботи зикршуда мувоғиқ нестанд, ҳайати таҳририя намепазираид;

8. Дар мавриди аз ҷониби ҳайати таҳририя ба муаллиф баргардонидани мақола, танҳо як нусҳаи он дода шуда, нашрия зарур намедонад, ки доир ба сабабҳои баргардонидани он бо муаллиф баҳс намояд. Матни мақолаи фиристонидашуда бояд испоҳи ниҳоӣ дошта, ҷиддан таҳия ва бо имзои муаллиф (-он) супорида шавад. Дар мақолаи муштарак бояд имзои ҳамаи муаллифон бошад.

Сурогаи мо: Душанбе, хиёбони Н. Қаробоев, 17 (ошёнаи 2), ПИТФИ, шуъбаи ахбори омма. Тел.: (+992 37) 233–84–58; email: mirodi@mail.ru

К сведению авторов

В научном журнале «Вестник культуры» печатаются статьи содержащие результаты научных исследований по гуманитарным наукам: культуре, искусству, билиотековедению, СМИ и печатные издания, народные ремесла и другие, имеющие новизну.

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила:

1. Объём статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотации на таджикском, русском и английском языках;

2. Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj, шрифт14, формат А 4, интервал 1,5, поля: верхнее-3 см., нижнее-2,5 см., левое-3 см., правое-2см; на одном листе 30 строк, в одной строке 60 знаков), все листы статьи должны быть пронумерованы;

3. Таблицы в статье должны быть указаны латинскими цифрами, вначале цифра таблицы, затем ее наименование;

4. Справа сверху 1-ой страницы указывается отрасль науки, ниже имя и фамилия автора, затем название организации, адрес, e-mail, номер телефона, затем по центру страницы указывается наименование статьи. Далее через пустую строку следует основной текст. В конце статьи после списка литературы приводятся аннотации на русском и английском языке и ключевые слова (8-10 слов);

5. Список литературы указывается в общем порядке после основного текста статьи. Авторы должны соблюдать правила составления списка использованной литературы. Он должен содержать не менее 6-8 наименований литературы. Правила составления списка литературы в следующей форме: фамилия, имя, название, место издания: издательство, год издания, том или номер, общее количество страниц или страницы статьи. Сноски показывать в квадратных скобках по примеру [1] [1, с.3]. Перед местом издательства ставится точка тире (.-), местом издательства ставится двоеточие (:), перед годом издания ставится запятая (,) и перед общем количеством страниц ставится (.-).

6. Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное заключение и отзыв специалистов о публикации;

7. Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи;

8. В случае возвращения редколлегией публикации автору статьи для доработки, автор редактирует и вносит изменения в текст статьи. Окончательный вариант статьи должен быть подписан автором или соавторами. Статьи, не отвечающим правилам, редколлегией не принимаются.

Наши адрес: Душанбе, проспект Н. Каробаева, 17 (2 этаж), НИИКИ, отдел средств массовой информации. Тел.: (+992 37) 233-84-58; email: murodi@mail.ru

ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ

Наирияи илмию таҳлили
2019, № 4 (48)

ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ

Научно – аналитическое издание
2019, № 4 (48)

HERALD OF CULTURE

Scientific and analytical edition
2019, № 4 (48)

Сармуҳаррир
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент
Шариф Комилзода

Муҳаррири масъул
доктори илмҳои филологӣ, профессор
Муродов Мурод

Муҳаррири техникӣ
Ҷумъабой Қузиев

Ба чоп 18.12.2019 имзо шуд. Андозаи 60X84 1/8.
Коғази оғсетӣ. Ҳуруфи Times New Roman Tj.
Чопи оғсет. Ҷузъи чопии шартӣ 16.
Адади нашр 200 нусха. Супориши № 22 /19

Мачалла дар чопхонаи ҶДММ «Арҷанг» ба табъ расидааст.
ш. Душанбе, кӯчаи С. Шерозӣ – 21

